

**ПАЖӮХИШГОҲИ РУШДИ МАОРИФ БА НОМИ АБДУРАҲМОНИ
ЧОМИИ АКАДЕМИЯИ ТАҲСИЛОТИ ТОЧИКИСТОН**

Бо ҳуқуқи дастнавис



ВБД: 004 376 – 37.0+930 (2 – точ)

ТҚБ – 74. 2.

X.-28

УСМОНОВ ЗАРИФҶОН ЧУМъАБОЕВИЧ

**ҲАМКОРИИ КОЛЛЕҶ ВА МУАССИСАҲОИ ФАРҲАНГ -
ШАРТИ МУКАММАЛГАРДОНИИ ТАШАККУЛИ ФАРҲАНГИ
ЗЕБОИПАРАСТИИ ДОНИШҔҮЁН**

**Диссертатсия
барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои
педагогӣ аз рӯйи ихтисоси 13.00.05. - Назария,
методика ва ташкили фаъолияти фарҳангӣ-иҷтимоӣ
(13.00.03. - Педагогикаи иҷтимоӣ ва худшиносӣ)**

Роҳбари илмӣ: доктори
илмҳои педагогӣ, профессор
Латифзода Д.Н

ДУШАНБЕ - 2025

МУНДАРИЧА

Муқаддима	3
Тавсифиумумии таҳқиқот.....	13
БОБИ І. ТАШАККУЛИ ФАРҲАНГИ ЗЕБОИПАРАСТИИ ДОНИШҔҮЁНИ КОЛЛЕЧХО ЧУН ПРОБЛЕМАИ ИҶТИМОЙ- ПЕДАГОГӢ	23
1.1. Омӯзиши масъалаҳои назариявӣ ва амалии ташаккули фарҳанги зебоипарастии донишҷӯён дар педагогика.....	23
1.2. Хусусиятҳои ҳамкории мазмунӣ-технологии коллеҷ бо муассисаҳои фарҳанг дар ташаккули зебоипарастии донишҷӯён	54
1.3. Механизмҳои ҳамкории муассисаҳои таълимӣ ва фарҳанг дар ташаккули фарҳанги зебоипарастии донишҷӯён.....	82
Хулосаи боби I	104
БОБИ II. ШАРОИТҲОИ ПЕДАГОГИИ ҲАМКОРИИ МУТАҚОБИЛАИ КОЛЛЕҔ ВА МУАССИСАҲОИ ФАРҲАНГ - ШАРТИ МУҲИМИ МУКАММАЛГАРДОНИИ ТАШАККУЛИ ФАРҲАНГИ ЗЕБОИПАРАСТИИ ДОНИШҔҮЁН.....	107
2.1. Роҳҳои мукаммалгардонии ҳамкории мутақобилаи коллеҷ ва муассисаҳои фарҳанг дар рушди эстетикии донишҷӯён.....	107
2.2. Ҳамкории коллеҷ ва муассисаҳои фарҳанг ҷиҳати мукаммалгардонии ташаккули маърифати зебоипарастӣ ва ҷалби донишҷӯён ба фаъолияти эстетикӣ (ҷамъбасти натиҷаҳои кори озмоиший-таҷрибавӣ)	128
Хулосаибоби II	153
Хулосаҳои умумӣ.....	155
Рӯйхати адабиёт.....	162

МУҚАДДИМА

Мубрамияти мавзуи таҳқиқот. Масъалаҳои ҷалб намудани насли наврас ба зебоипарастӣ ва зебоифарӣ, аз ҷумлаи масъалаҳост, ки аз ҳалли он мушкилоти ташаккули фарҳанги эстетикӣ ва рушдёбии инсони комил вобастагии зич дорад. Бинобар ин, зарурияти муҳими такмили системаи тарбияи эстетикӣ, ба талаботи имрӯза мутобиқ намудани мазмун, шакл, методҳо ва воситаҳои таъсиррасонии он ба вуҷуд омадааст.

Одами аз ҷиҳати эстетикӣ зебо, ба дарки санъат сарфаҳм мерафтагӣ, ба фаъолияти зебоипарасӣ ҷалб шуда, маҳсусан барои донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти миёнаи қасбии самти фаъолияташон техникӣ хел зарур ва дорои аҳаммияти назариявӣ ва амалӣ барои педагогикаи иҷтимоӣ ва ҷузъи таркибии он фаъолияти иҷтимоӣ-фарҳангӣ, мебошад. Зоро мисли дигар донишҷӯёни макоти олӣ ва миёнаи маҳсус онҳо низ бояд аз арзишҳои миллӣ ва умунибашарии зебоипарастӣ бархӯдор гарданд, тарбияи завқи бадеӣ, муносибати фарҳангофарона ва зебоифарона дошта бошанд, асарҳои бадеиро арзёбӣ карда тавонанд.

Бинобар ин, масъалаҳои ташаккули фарҳанги эстетикӣ маҳсусан барои донишҷӯёни коллечҳои техникӣ хеле муҳим ва зарур аст, зоро дар шароити боло рафтани нақш ва нуғузи илмҳои дақиқ, риёзӣ ва табиатшиносӣ набояд ин қишири ҷомеа аз арзишҳои эстетикӣ бебаҳра монад. Ба фаъолияти эстетикӣ ва намудҳои гуногуни санъат ҷалб нашавад.

Раванди ҷаҳонишавӣ, ки ҳусусиятҳои миллӣ, анъанаҳои ин ё он этносро дар тарбияи эстетикӣ ба ҳисоб намегирад, пояҳои устувори тарбиявӣ ва фарҳангофариро коста мегардонад. Ҳоло он ки, анъанаҳои бадеӣ унсури тақрибии маҷмӯъии ҷамъбасти таҷрибаи пешқадами кори тарбиявӣ ба шумор мераванд. Дар сатҳи зарурӣ коркард нашудани методикаи ташаккули фарҳанги эстетикии муҳассилин, таъмин карда натавонистани ҳамоҳангсозии нерӯҳои ниҳодҳои муҳталифи давлатӣ ва ҷамъиятий дар кори тарғиби арзишҳои бадеӣ ва ҷалбнамоии насли наврас

ба эчдиёти ичтимой-фарҳангӣ, дигар омилҳо низ садди роҳи мукаммалгардонии корҳои тарбиявӣ-эстетикӣ гардидааст.

Вобаста ба ин, проблемаи мазкур мубрам, муҳим ва яке аз ҳадафҳои рӯзмарраи тарбиявӣ-эстетикӣ дар ҷомеа ба ҳисоб меравад. Албатта, дар ин кор ҳамкории муассисаҳои таҳсилотӣ, марказҳои фарҳангии фароғатӣ ва оила, ки дорои анъанаҳои миллӣ-фарҳангии хеш мебошад, нақши муайян мебозад. Аз ин рӯ, натиҷаҳои арзанда ва самараноки корҳои тарбиявӣ-эстетикӣ аз қобилияти дарёғти мавқеи нотакори ҳар яке аз ин ниҳодҳои ичтимой-тарбиявӣ дар низоми ягонаи ташаккули комили инкишофи шахсият вобастагии ногусастаний дорад.

Ин вазифаи босо масъулияtnok ба зиммаи муассисаҳои таълимии зинаҳои гуногун, муассисаҳои фарҳанг ва дигар ниҳодҳои ичтимой-фарҳангии ҷомеа voguzor карда шудааст. Аммо дар таҷрибаи тарбияи эстетикӣ паркандагии фаъолияти ниҳодҳои ичтимой, баҳуссус муассисаҳои таълимӣ, (дар таҳқиқоти мо коллечҳо) бо муассисаҳои фарҳанг ба назар мерасад, ки дар ташаккули фарҳангии эстетикии донишҷӯён костагиро ба амал меорад. Махсусан, ҳамкорӣ, аз нигоҳи мо, байни муассисаҳои таҳсилотӣ бо муассисаҳои фарҳанг дар сатҳи зарурӣ ба амал бароварда намешавад. Бинобар ин, яке аз мушкилоти имрӯза дар системаи тарбияи эстетикӣро ҳамоҳангозии марказҳои фарҳангии фароғатӣ бо муассисаҳои таълимӣ, (коллечҳо) ба шумор меравад.

Ҳалқи тоҷик дорои анъанаҳои қадимаи бадеӣ ва тарбияи эстетикӣ мебошад, ки аз насл ба насл интиқол дода шуда истодаанд ва истифодаи онҳо дар ташаккули зебоипарастии ҷавонон ҷойгоҳ ва аҳамияти қалон доранд. Мардуме, ки таърихи ғанӣ ва бойи ҷандинҳазорсола дораду мутаффакиронаш аз ҷиҳати афкори эстетикӣ дар тамоми ҷаҳон маълуму машҳуранд, бояд нагузорад, ки насли ояндаи он аз ҷиҳати бадеӣ камсавод монад, аз донишҳои эстетикӣ ва арзишҳои фарҳангӣ бадеӣ бархурдор набошад. Ва, умуман, ба арзишҳои маънавию эстетикии

ватанио ҷаҳонӣ, комёбихои илм ва техникаи мусоир технологияҳои имрӯза ҷалб нашуда бошад.

Аз ин рӯ, дар шароити имрӯза проблемаи тарбияи эстетикӣ, ки вазифаи инкишофи фарҳанги эстетикиро ҳаллу фасл менамояд, ба яке аз проблемаҳои глобалий табдил ёфтааст.

Қобили маҳсуси зикр аст, ки масъалаҳои тарбияи эстетикӣ мавриди омӯзиши илмҳои гуногуни гуманитарӣ қарор дода шудааст. Микдори зиёди таҳқиқотҳо ба илми педагогика мансубанд. Ва дар таҳқиқоти монбаи иҷтимоӣ-фарҳангии ин проблема гузашта шудааст, ки ҳалли он ба бисёр масъалаҳои тарбияи эстетикӣ равшани ҳоҳад андохт.

Бинобар ин, зарурияти куллан, ба таври ҷиддӣ аз нав баррасӣ намудани масъалаҳои ташаккули фарҳанги эстетикии насли наврас, муносибати нав ба таҳқиқоти он, ғанӣ гардонидани мазмун, шакл ва методҳои он вобаста ба талаботи замон ба вучуд омодааст. Ин масъалаҳои мубрам зарурияти таҳқиқи бонизом ва маҷмуйӣ фарҳанги зебоипарастии шахсияти донишҷӯ ва умуман, ҷомеа, проблемаҳои тарбия ва таҳсилоти эстетикӣ, фарҳанги бадеии миллӣ ва башариро аз ҳарвақта дида муҳимтару мубрамтар намудааст.

Дар суханрониҳое, ки ба масъалаҳои таҳсилот, тарбия ва фарҳанги миллӣ бахшида шудаанд, Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон вазифаҳои тарбияи эстетикии насли наврасро дар ҷомеа муайян намуда, чунин зикр мекунанд: «Мақомоти даҳлдор бояд ба тарбияи зебоипарастии ҷавонон таваҷҷуҳи маҳсус зоҳир намоянд» [2, 32].

Омӯзиш ва ҷамъбасти таҷрибаи корҳои тарбияи эстетикӣ нишон медиҳад, ки дар сурати дуруст ба роҳ мондани ҳамкориҳои мутақобила ва муштараки ниҳодҳои гуногуни иҷтимоӣ-фарҳангӣ дар ташаккули фарҳанги зебоипарастии ҷавонон, ҳамоҳангсозии бамавриди онҳо, тақсимоти асоснок ва дурусти вазифаҳо, таҳияи нақшай ягона барои шаҳр ва ё ноҳия боис мегардад, ки бисёр масъалаҳо ва мушкилоти корҳои тарбиявӣ-эстетикӣ дар ин ё он минтақа дар заминаи дурусти

илмиву методӣ ташкил шуда, роҳи ҳалли худро ёбанд. Аммо дар таҷрибаи амалӣ ҳамоҳангсозии кори муассисаҳои таълимӣ ва марказҳои фарҳангию фароғатӣ дар сатҳи зарурӣ роҳандозӣ карда нашудааст. Ҳадафҳои аниқ, равшан ва мушаххас надоштани муассисаҳои таълимӣ ва фарҳанг дар низоми тарбиявӣ, хусусият, чойгоҳ ва нақш онҳо дар ташаккули зебоипарастӣ, коста будани ҳамоҳангсозӣ дар фаъолияти эстетикӣ ва дигар мушкилот сабаби интихоби мавзуи мазкур гардидааст.

Олими рус Верб М.А. қайд мекунад, ки «яке аз намудҳои дастраси робитаи оила ва мактаб иттилооти рӯзмарраи волидайн дар бораи корҳои мактаб тавассути хонандагон ба даст оварда мешавад. Ба таври системанок фаҳмонда додани вазифаҳо, принсипҳо, роҳҳои тарбияи эстетикӣ дар шароити оила ва мактаб, пайдарҳамӣ дар байни онҳо мебошад» [25, 37]. Ҳалли вазифаҳои ҳамкории ниҳодҳои тарбиявӣ ҷиҳати боло бардоштани маърифати эстетикӣ, шавқмандгардонӣ, истифодаи анъанаҳои бадеии ҳалқ, ҷалби онҳо ба фаъолияти бадеӣ-эҷодӣ, таъмини нерӯ ва рушди қобилиятҳои эҷодии донишҷӯён мусоидат мекунад.

Масъалаҳои баланд бардоштани корҳои тарбиявӣ-эстетикӣ аз вазифаҳоест, ки дар Конуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи масъулият барои таълиму тарбияи кӯдак» муайян карда шудаанд. Дар моддаи 16 «оид ба ҷораандешӣ намудан ҷиҳати рушди маърифати ахлоқӣ, эстетикӣ, дар руҳи эҳтиром ба анъанаҳо, фарҳанги миллӣ ва манфиатҳои миллӣ тарбия намудани кӯдак» уҳдадории падару модар шуморида шудааст. Дар моддаи 20-уми қонун бошад, «таълимгирандагонро дар руҳияи ватандӯстӣ, зебоипарастӣ, риояи қонун, эҳтиром ба ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд, падару модар, ҳамсолон, насли қалонсол, арзишҳои фарҳангию миллӣ, таърихӣ ва муқаддасоти миллӣ» тарбия кардан, ҳуқуқ ва уҳдадории омӯзгорон дониста шудааст [моддаҳои 16 ва 20 қонун]. Аммо таҳқиқоти мо нишон доданд, ки вазъу имкониятҳои ташаккули фарҳанги зебоипарастии ҷавонону хонандагон, маҳсусан донишҷӯён, заминай моддӣ-техникии соҳаи иҷтимоӣ-фарҳангӣ дар шароити имрӯза ба талабот ҷавобгӯ нест.

Ин аст, ки баъзе донишчӯён дар соҳаи фароғати хеш ба муассисаҳои фарҳанг кам мераванд, дар намоишномаҳо ва спектаклҳо гоҳ – гоҳ ширкат меварзанд ва доир ба баланд бардоштани маърифати эстетикии худ кам таваҷҷуҳ менамоянд, ки боиси костагии завқи эстетикиашон мегардад. Қисме аз онҳо, ба иттиҳодияҳои ифротгароии самти фаъолияташон гайри иҷтимоиву тарбиявӣ ворид шуда, даст ба ҷиноят мезананд, байни моҷаро ва ҷангу мушткӯбӣ меқунанд. Ташвишовар он аст, ки дар баъзе муассисаҳои таҳсилоти миёна ва олии қасбии ҷумхурӣ фанни эстетикаро чун предмети нақшавӣ ва ё факултатевӣ ворид нанамудаанд, ё дар ҳаҷми зарурӣ омӯхта намешавад, онро омӯзгорони гайри ихтисос дарс медиҳанд. Ин амал ва мушоҳидаҳо дар рафти таҳқиқот дар коллекҷҳои самти фаъолияташон техниқӣ моро ба хулосае овард, ки дар ин муассисиҳои таълимӣ сатҳу сифати дониш, азхудкуни таносуби фанҳои дақиқ ва гуманитарӣ (маҳсусан, силсилаи фанҳои эстетикӣ) ҷандон баланд нест. Ҳаминро низ бояд зикр кард, ки корҳои беруназаудитории донишчӯён, таълими фанҳои эстетика ва этика, рафтуомади онҳо ба театру муассисаҳои фарҳанг низ талаботи маънавию эстетикии муҳассилинро ба таври бояду шояд қонеъ намегардонанд, ки боиси ҷалби теъдоди камшумори муҳассилин ба муассисаҳои фарҳанг гаштааст, ки боиси ва дар оянда боиси паст гардиданӣ завқи эстетикӣ ва ба фаъолияти зебоиписандӣ ҷалб нашудани онҳо мегардад.

Яке аз норасоиҳои ҷиддии дар низоми тарбияи эстетикӣ ва ҳамгирии ниҳодҳои онҳо мақсаду ҳадафҳои аниқу равшан надоштани муассисаҳои таълимӣ ва фарҳанг мебошал, ки дар ин низом ҷиёғоҳе доранд ва қадом моделҳо (барномаҳо)-и таълимӣ барои Тоҷикистон заруранд.

Ташаккули фарҳангии эстетикӣ чун сифати интегративии муҳассилин таҳсилоти миёнаи қасбӣ дар ҷаҳони муосир бевосита ба тағйироти куллие дучор мешавад, ки бо вазъи иҷтимоӣ-фарҳангӣ робитаи зич доранд. Маҳсусан, раванди ҷаҳонишавӣ, ки агар ҳусусиятҳои миллӣ,

анъанаҳои ин ё он халқро дар тарбияи зебоипарастӣ ифода накунад, пояҳои устувори тарбиявӣ ва фарҳангофарӣ ҳароб ва коста мегардад. Ҳол он ки анъанаҳои мардумӣ унсурҳои такрибии маҷмӯъии чамъости таҷрибаи пешқадами кори тарбиявӣ ба шумор мераванд. Дар сатҳи зарурӣ коркард нашудани методикаи ташаккули фарҳанги эстетикии муҳассилин, таъмин карда натавонистани ҳамоҳангсозии нерӯҳои ниҳодҳои муҳталифи давлатӣ ва ҷамъияти дар кори тарғиби арзишҳои бадеӣ ва ҷалбнамоии насли наврас ба эҷодиёти иҷтимоӣ-фарҳангӣ, дигар омилҳо низ садди роҳи мукаммалгардонии корҳои тарбиявӣ-эстетикӣ гардидааст.

Аз ҷост, ки зарурияти таҳқиқоти масъалаи ташаккули фарҳанги зебоипарастӣ дар раванди ҳамгирои муассисаҳои таҳсилотӣ ва фарҳанг аз лиҳози иҷтимоӣ-педагогӣ ба миён омодааст, ки хеле мубрам ва муҳим мебошад. Дар ин росто, таҳқиқи масъалаҳои ташаккули фарҳанги зебоипарастии муҳассилин дар низоми маориф ва фарҳанг, дар фаъолияти якҷояи муттақобилаи педагогии коллечҳои техниқӣ ва муассисаҳои муосири фарҳангию фароғатӣ дар минтақаҳои гуногун дорои аҳаммияти бағоят муҳим аст. Омӯзиш ва таҳқиқи ин проблема то андозае барои муайян намудани роҳҳои самараноки тарбияи эстетикӣ дар низоми умумии фаъолияти маънавию фарҳангии донишҷӯёни коллечҳо мусоидат менамояд.

Дараҷаи таҳқиқи мавзуи илмӣ. Масъалаҳои ташаккули фарҳанги эстетикӣ ва умуман тарбияи эстетикии муҳассилин дар низоми таҳсилот ва фарҳанг проблемаи маҷмӯӣ буда, мавриди таҳқиқи илмҳои гуногун қарор дода шудааст. Дар рисолаи мазкур, ин нукта аз мавқеи илмҳои педагогӣ мавриди таҳқиқ қарор дода шудааст. Аммо, новобаста аз ин, дар раванди омӯзиши ин масъала, комёбихои илмҳои гуногун, ҷомеашиносӣ ва гуманитарӣ, аз қабили фалсафа, сотсиология, фарҳангшиносӣ, эстетика, инсоншиносӣ ва дигар илмҳо истифода бурда шудаанд.

Доир ба таҳқиқи ин мавзуъ олимони зиёди ватанию хориҷӣ таҳқиқотҳи арзишмандеро анҷом додаанд. Қобили зикр аст, ки оид ба ин масъала Апраскина О.А., Верб М.А., Грицай Л.А., Коган Л.Н,

Лихачев Б.Т., Разумный В.А., Ясенева Л.А. ва дигарон дар таҳқиқотҳояшон изҳори назар кардаанд. Институти фалсафаи Академияи илмҳои Россия яке аз таҳқиқоти хешро маҳсус ба масъалаҳои фарҳангӣ эстетикӣ бахшидааст [94].

Солҳои охир, маҳсусан пас аз қабули Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи масъулият барои таълиму тарбияи қӯдак» ба масъалаҳои ҳамгиройи мактаб ва оила дар тарбияи насли наврас таваҷҷӯҳи маҳсус зоҳир шудааст. Бештари мутахассисон нуктаҳои назари хешро ҷиҳати ҳамкорӣ иброз намуда, зарурияти ҳамгиройи кори иҷтимоии қасбии муассисаҳои таълимиро бо оила, дар шароите, ки оила ҳамчун субъекти фаъоли ин ҷараён дар муҳити иҷтимоӣ амал мекунад, дида баромадаанд, vale ӯ purra таҳқиқ накардаанд. Дар таҳқиқотҳо парокандагии масъалагузорӣ, нарасидани фаҳмиши бутун, маҳдудияти баромад ба шарҳи лозимӣ ҳис карда мешавад. Ҳарчанд дар гӯшаю канори дунё, аз ҷумла дар Федератсияи Россия, ИМА ва дигар давлатҳо корҳои фаъоли таҷрибавӣ-озмоиши бурда шуда истода бошанд ҳам, афсӯс ки ҷумҳурии мо то ҳол дар ин нукта имконияти маҳдуд дорад. Масъалаи дар қадом пойdevor ва бо қадом роҳ ба даст овардани самаранокии баҳамрасии имконияти худинкишофёбии шаҳсият ва иқтидори муҳити иҷтимоии муассисҳои таълими ва фарҳанг зарур боқӣ мемонад. Мавзуи мазкур таҳқиқоти бунёдӣ ва коркарди амалиро талаб мекунад, то ки шароитҳои муғидро барои инкишофи шаҳсият, ҳамчунин, барои муҳити иҷтимоӣ-фарҳангии ниҳодҳои гуногуни ҷомеа дар тарбияи зебоипарастӣ ба вуҷуд орад.

Масъалаҳои тарбияи зебоипарастӣ дар асарҳои бисёр олимони тоҷик, ва донишмандони берун аз хориҷи кишвар, аз ҷумла дар рисолаи докторӣ ва мақолаҳои илмии Раҳимов С. таҳқиқ гардидааст. Мавсуф қайд мекунад, «дар замони марҳилаҳои аввали Истиқлолият зарурат ба

таҳқиқи бадеияту эстетикаи замони, мағкураи нав, арзиши нав хеле рӯзмарра ва доф гардид. Асари тозаэҷодшудаи миллат бояд дар меъёри арзишҳои ҷаҳонӣ рақобатпазир бошад» [114, 28-31].

Дар самти ҳаллу фасли масоили назариявӣ ва методологии ин мавзӯъ олимони соҳаи педагогикаи тоҷик Маҳмадулло Лутфуллозода, Ирина Каримова, Ҳуррам Раҳимзода, Баён Раҳимов, Абдулбоқӣ Нуров, Файзулло Шарифзода ва дигарон дар асарҳояшон андешаҳои хешро доир ба мақсад, вазифаҳо, мазмун, шакл ва методҳои кори тарбиявӣ баён сохта, тамоили эҳёи арзишҳои ахлоқию зебоипарастиро зарур шуморидаанд. Дар омӯзиш ва таҳқиқи ин мавзӯъ саҳми олимон Р. Абдуллоева, Д. Латифзода, А. Саидов ва дигарон низ назаррас аст, ки дар ҳалли баъзе масъалаҳои назариявӣ ва методологӣ ба мо кумак расонидаанд. Д.Латифзода қайд мекунад, ки «дар таҳқиқи фарҳангӣ этникӣ масъалаҳои ҷанбаҳои миллӣ ва умунибашарӣ ҷойгоҳи маҳсускро ишғол менамоянд» [47,22]. Баъзе масъалаҳои тарбияи эстетикии донишҷӯён аз ҷониби олимону муттакассисони Пажуҳишгоҳи фарҳанг ва иттилоооти вазорати фарҳангӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон, кафедраҳои фарҳангшиносӣ ва педагогикаи макотиби олии кишвар низ таҳқиқ шудаанд.

Доир ба масъалаҳои тарбияи эстетикӣ ва мубрамияти проблемаҳои он таҳқиқотҳои комплексии Институти илмӣ-таҳқиқотии педагогӣ ва таҳсилоти бадеии Академияи таҳсилоти Россия, Институти илмӣ-таҳқиқотии санъатшиносии Вазорати фарҳангӣ собиқ Иттиҳоди шӯравӣ, Академияи илмҳои Россия (лабораторияи тарбия), дигар коллективҳои илмиро бо роҳбарии А.Н. Леонтьев, Б.Т. Лихачев, Г. Зальман, Е.В.Квятковский, Б.М.Неменский, Ю.У.Фоҳт-Бабушкин, П.М.Якобсон ва дигарон зикр кардан ба маврид аст. Масъалан, Лихачев Б.Т. «одам ва табиатро ҳамчун ду намуди гуногуни иҷтимоӣ-фарҳангӣ баррасӣ намудааст, ки алоҳида вуҷуд дошта наметавонанд ва якҷоя вобастагии мавҷудияти яқдигарро шарт мегузоранд» [50, 175].

Дар охири солҳои 80-уми асри XX дар Осиёи Миёна доир ба ин проблема як қатор олимон, аз қабили Ф.К. Чураев, В.Г.Миритский, Х.Н.Нурматов, А.К, Тюленков, М.Ҳамидов, А.Ш. Ҳасанов таҳқиқот бурдаанд. Дар осори илмии онҳо роҳҳо ва методҳои оптималии такмили тарбияи эстетикии мактаббачагон дар корҳои беруазмактабӣ бо назардошти хусусиятҳои мактаби миллӣ ошкор гардида, масъалаҳои тарбияи мусиқӣ-педагогии мактаббачагон, барқароршавӣ ва инкишофи таҳсилоти мусиқӣ, имкониятҳои ҳамгиройи фанҳои таълимӣ, таъсиси маҳфилҳои сарояндагӣ ва оркестрҳои созҳои миллӣ дар Ӯзбекистон баррасӣ шудаанд.

Дар ҷумҳурии мо, инчунин бобати таҳқиқи масъалаҳои тарбияи эстетикӣ рисолаҳои номзадии Р.Амирӯв, Б. Каримов ва васоити таълимӣ Н.Алибахшевро ном бурдан мумкин аст, ки дар корҳои онҳо баъзе проблемаҳои ҳамкории муассисаҳои фарҳангии маърифатӣ, санъат, нақши худфаъолияти бадеӣ дар эстетикиқунонии оила, соҳаи майшӣ, ҷойҳои истиқоматӣ ва ҷойгоҳи муассисаҳои клубӣ дар тарбияи эстетикӣ баррасӣ гардидаанд. Ҷанбаҳои педагогии тарбияи эстетикиро бо хонандагони синфҳои болоӣ Р.Х. Абдуллоева дар рисолааш таҳқиқ намудааст. Мавсүф «роҳҳои такмили ташаккули шуuri бадеӣ-эстетикиро дар системаи муайянни педагогӣ ва самаранокии методикаи он арзёбӣ менамояд» [127,14].

Аз таҳлилу муқоисаи асару мақолаҳо ва рисолаҳои ба ташаккули фарҳангӣ эстетикӣ дар системаи таҳсилот ва фарҳанг баҳшидашуда чунин бармеояд, ки дар ин замина корҳои зиёде анҷом ёфта бошад ҳам, vale проблемаи ташаккули фарҳангӣ зебоипарастии муҳассилин дар давраи соҳибистиқлолӣ дар раванди ҳамгиройи мутақобилаи фаъолияти коллекҷои муосир ва муассисаҳои фарҳанг, шароитҳои самаранокии педагогии фаъолияти тарбиявии муассисаҳои соҳаи маорифу фарҳанг ва волидайн, ҳалли вазифаҳои таълимию тарбиявӣ тавассути ин ниҳодҳои тарбия то ҳол пурра мавриди таҳқиқи маҳсус ва ҳаллу фасл қарор нагирифтаанд. Ғайр аз ин, дар амалия усулҳои пайдарпай ва муассири

ҳамгиrokунанда байни маъмурияти муассисаҳои таълимию тарбиявӣ, аз он ҷумла, коллекҷо ва кормандони муассисаҳои фарҳанг дар шаҳрҳои хурд, мавҷуд набудани механизмҳои ҳамоҳангии зарурӣ дар байни онҳо ба назар намерасад.

Масъалаҳои дар заминай принсипи ҳамгиройӣ ба роҳ мондани тарбияи эстетикии донишҷӯён ва номувофиқатии назария ба фаъолияти амалӣ ба низоми корҳои тарбиявӣ-эстетикӣ ва иҷтимоӣ-педагогӣ тибқи ташаккули фарҳангӣ зебоипарастии донишҷӯён боиси интихоби мавзуи «Ҳамкории коллеҷ ва муассисаҳои фарҳанг – шарти мукаммалгардонии ташаккули фарҳангӣ зебоипарастии донишҷӯён» гардид.

Мебояд таъкид соҳт, ки дақиқ намудани роҳи ҳалли мушкилот дар ташаккули фарҳангӣ зебоипарастӣ тибқи ҷараёни фаъолияти якҷояи муассисаҳои таълимӣ ва марказҳои фарҳангӣ, шароитҳои педагогии мукаммалгардонӣ тавассути робитаи мутақобилаи ниҳодҳои тарбиявӣ дар шароити ҳозира ҳам ҷиҳати назариявӣ ва ҳам методиву амалияи педагогикаи ҳамгиройӣ дорои аҳаммияти қалони илмӣ ва тарбиявӣ мебошад.

Робитай таҳқиқот бо барномаҳо, лоиҳаҳо ва ё мавзуъҳои илмӣ.

Таҳқиқоти диссертационӣ дар доираи татбиқи нақшай дурнамои корҳои илмию таҳқиқотии шуъбаи педагогика ва психологияи Пажуҳишгоҳи рушди маориф ба номи Абдураҳмони Ҷомии Академияи таҳсилоти Тоҷикистон барои солҳои 2019–2024 дар мавзуи «Таҳсилоти касбӣ ва муносибати ба салоҳиятнокӣ асосёфта дар таълим ва омодагии касбии донишҷӯён», муқаррароти асосии «Консепсияи миллии тарбия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бо тағйири иловаҳо дар соли 2018», Барномаи давлатии рушди муассисаҳои фарҳангӣ ҶТ барои солҳои 2016-2020 ва солҳои 2021-2025, «Барномаи давлатии тайёр кардани мутахассисони соҳаи фарҳанг, санъат ва табъу нашри Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2018-2022» ва боз дигар санадҳои амалкунандаи меъёрии соҳаи таълиму тарбия ва фарҳанг иҷро гардааст.

ТАВСИФИ УМУМИИ ТАҲҚИҚОТ

Мақсади таҳқиқот: – муайян ва аз ҷиҳати назариявӣ асоснок намудани шароитҳои ташкилӣ-педагогии мукаммалгардонии ташаккули фарҳанги зебоипарастии донишҷӯён дар раванди ҳамкории функционалии коллеҷ бо муассисаҳои фарҳанг ва тавсеви он.

Вазифаҳои асосии таҳқиқот:

- омӯзиш ва таҳқиқи масъалаҳои назариявӣ ва амалии ҳусусиятҳои ташаккули фарҳанги зебоипарастии донишҷӯён дар шароити таъсиррасонии маҷмуии раванди корҳои таълимию тарбиявӣ ва беруназаудиторӣ;
- ташаккули фаъолияти эстетикии донишҷӯён дар шароити имрӯзаи Ҷумҳурии Тоҷикистон: таҷриба ва ҳамкории функционалии коллеҷ ва муассисаҳои фарҳанг;
- ошкор соҳтани шароитҳои иҷтимоӣ-педагогии коллеҷу муассисаҳои фарҳанг дар ташаккули фарҳанги зебоипарастии донишҷӯён;
- таҳия ва аз ҷиҳати назариявӣ асоснок намудани барномаи педагогии ташаккули фарҳанги зебоипарастии донишҷӯён дар раванди ҳамкории мутақобилаи коллеҷу муассисаҳои фарҳанг;
- тарни озмоиш тасдиқ кардани барномаи ташаккули зебоипарастии донишҷӯён дар раванди ҳамкории мутақобилаи коллеҷ ва муассисаҳои фарҳанг.

Объекти таҳқиқотро ташаккули фарҳанги зебоипарастии донишҷӯён дар фаъолияти якҷояи коллеҷ ва муассисаҳои фарҳанг ташкил медиҳад.

Мавзуи (предмети) таҳқиқот: раванди ҳамкории функционалии коллеҷҳо бо муассисаҳои фарҳанг – шарти мукаммалгардонии ташаккули фарҳанги зебоипарастии донишҷӯён.

Фарзияни таҳқиқот: таъмини мукаммалгардонии ҳамкории мутақобилаи коллеҷ ва муассисаҳои фарҳанг дар ташаккули педагогикаи зебоипарастии донишҷӯён зимни ба эътибор гирифтани шартҳои зерини педагогӣ беҳтар мегардад, ки агар:

- ҳамкории мутақобилаи зичи ин ниҳодҳои муҳим (коллеку муассисаҳои фарҳанг) таъмин ва неруи ҳамоҳангсозии онҳо дар асоси баҳисобигирии моделҳои нав ва муносибати интегративии унсури тарбиявӣ ба роҳ монда шавад;
- номутасилӣ (дискретност) дар фаъолияти тарбиявии донишҷӯён аз ҷониби ниҳодҳои иҷтимоӣ-педагогӣ аз миён бардошта шавад;
- ҳамкории зичи ниҳодҳо дар заминай барномаи педагогии ташаккули фарҳанги зебоипарастии донишҷӯён бо назардошти хусусиятҳои фарҳанг ва самаранокии ањанаҳои миллӣ ба роҳ монда шуда, тариқи озмоиш асоснок карда шавад.

Марҳилаҳои таҳқиқот. Омӯхтани сарчашмаҳо ва таҳлили маводи лозима вобаста ба мавзуъ дар доираи диссертатсияи мо се марҳиларо дар бар мегирад:

Дар давраи аввали таҳқиқот (солҳои 2016-2019) адабиёти илмии гирдовардашуда доир ба фалсафа, эстетика, сотсиология, фарҳангшиносӣ, педагогиву психологӣ ва боз дигар мавод таҳлил гардида, таваҷҷуҳи асосиро зиёда ба масъалаҳои муҳимми тарбияи эстетикӣ равона намудан имкон дод, ки дикқати аввал зиёда ба проблемаҳои асосӣ ҷалб ва нуктаҳои муҳимми фарзияи таҳқиқот асоснок карда шавад. Махсусан, адабиёти илмии олимони тоҷик доир ба тарбияи эстетикӣ таҳлил гардида, таваҷҷуҳ зиёда ба масъалаҳои истифодаи истилоҳ ва мағҳумҳо оид ба ташаккули фарҳанги зебоипарастии донишҷӯён дар шароити ҳамкории коллекҳо ва муассисаҳои фарҳанг дода шуд. Инчунин, концепсияи таҳқиқот таҳия шуда, хучҷатҳои коллекҳо ва муассисаҳои фарҳангӣ, ки масъалаҳои тарбиявӣ-эстетикӣ, дараҷаи тавссеаи онро инъикос мекарданд, мавриди баррасӣ ва омӯзиш қарор гирифтанд.

Дар давраи дуввуми таҳқиқот (солҳои 2020-2022), нақшаҳои кори таълимию тарбиявӣ, вазъи воқеии ҳамкории тарбиявӣ-эстетикии коллекҳо бо муассисаҳои фарҳангӣ дар шаҳрҳои хурд, барномаҳои таълимиӣ ва ҷорабинихо оид ба тарбияи эстетикӣ, ки тавассути

муассисаҳои фарҳанг баргузор карда мешаванд, баррасӣ шудааст; консепсия ва барномаи педагогии ташаккули фарҳанги эстетикии донишҷӯён дар раванди ҳамгирои коллечҳо ва муассисаҳои фарҳангӣ таҳия ва бо истифода аз усулҳои таҳқиқоти педагогӣ пурсиши анкетавӣ, пурсиши масъулини корҳои тарбиявии коллечҳо, мушоҳидаи фаъолияти кормандони муассисаҳои фарҳанг ва ғ.), роҳҳои ҳамкории ин ду ниҳоди муҳимми тарбияи эстетикии донишҷӯён тавсиф ва нишондиҳандаҳои он муайян гардидаанд. Дар ин давраи озмоиши педагогӣ ҳамкории мутақобилаи коллеч ва муассисаҳои фарҳанг ҷиҳати ташаккули фарҳанги зебоипарастии донишҷӯён ва самаранокии он зери назорат қарор дода шуда, иштироки бевоситаи муаллиф ва мушоҳидаҳои ў доир ба фаъолияти омӯзгорон ва кормандони муассисаҳои фарҳангӣ шаҳр нақши ҳалқунанда дошт.

Дар давраи сеюм (солҳои 2022-2024) натиҷаи таҳқиқот дар як қатор пойгоҳҳои таҳқиқотӣ ҷамъбаст ва ба низом дароварда шуда, ниҳоят, хулосаҳои он имкон дод, ки ба барномаи педагогии ташаккули фарҳанги эстетикии донишҷӯёни коллеч ва муассисаҳои фарҳанг ба таъмини равандҳои ҳамгироносии муассисаҳои таълимӣ ва фарҳангӣ такя карда, бо истифода аз имкониятҳои тарбиявии ин ниҳодҳо ҷавононро пайдарпай бо арзишҳои фарҳангӣ шинос ва онҳоро ба фаъолияти бадеиву эҷодӣ ҷалб намуда, ба рушди фаъолии эстетикии онҳо асос гузошта шавад. Хулоса ва тавсияҳои дар заминаи ҷамъбасти корҳои озмоиши-таҳқиқотӣ бадастомада ва самаранокии барномаи педагогии таҳиянамуда ташаккули фарҳанги зебоипарастии донишҷӯёнро дар раванди ҳамкории функционалии коллечу марказҳои фарҳангӣ ва шароитҳои педагогии мукаммалгардонии онҳо тасдиқ намуд.

Хулоса ва тавсияҳои дар заминаи ҷамъбасти корҳои озмоиши-таҳқиқотӣ ба даст оварда шуда, барномаи педагогӣ таҳия шуда, оид ба ташаккули фарҳанги зебоипарастии донишҷӯён дар раванди ҳамкории мутақобилаи коллеч ва марказҳои фарҳанг, шароитҳои педагогии мукаммалгардонии ташаккули педагогикаи эстетикии донишҷӯён дар

раванди ҳамгирии фаъолияти коллекцо ва марказҳои фарҳанг самаранокии худро тасдиқ карда шуданд.

Асосҳои назариявии таҳқиқот. Таҳқиқот дар заминай принсипи муносабати ҳамгироӣ ба кори тарбиявӣ - эстетикӣ ба роҳ монда шуда, зарурияти истифодаи он дар ин низом, чун маҳаки асосии назариявии таҳқиқот истифода шудааст. Вобаста ба ин, масъалаи ҳамоҳангсозии фаъолияти муассисаҳои таълимиӣ ва фарҳанг, ки ду ниҳоди муҳими тарбиявӣ-эстетикӣ маҳсуб меёбанд, концепсияи инсондӯстонаи шахсият ҳамчун фардияти худинкишофёфтai комил тибқи омилҳо ва шаклу механизмҳои робитаи мутақобила, модел ва барномаҳои педагогӣ ва таҳқиқотӣ, ки барои Тоҷикистон мувоғиқанд, дар доираи худидоракунӣ ва худташкildixӣ чун яке аз роҳҳои самараноки ташкили раванди ташаккули фарҳангӣ зебоипарастии донишҷӯён арзёбӣ мешавад.

Асосҳои методологии таҳқиқотро ғояҳои файласуғи, сотсиологҳо, этнологҳо ва педагогҳо оид ба фарҳангӣ эстетикӣ чунн ҳадафи муҳими тарбияи эстетикӣ дар низоми таҳсилот; оид ба ҳамкории функционалии ниҳодҳои иҷтимоӣ-фарҳангӣ дар низоми таҳсилот (Ф.Шарифзода, М.А.Ариарский); фаъолияти эстетикии инсон (М.С.Каган), назарияи тарбияи эстетикии муҳассилин (Б.Т.Лихачев. Верб М.А.); ғояҳои ташаккули фарҳангӣ эстетикӣ дар назария ва методикаи фаъолияти иҷтимоӣ-фарҳангӣ (М.А.Ариарский, В.А.Разумный); заминаҳои меъёриву ҳуқуқӣ дар соҳаи маориф ва фарҳанг; арзишҳои фарҳангӣ зебоишиносӣ дар раванди тарбия ташкил медиҳанд.

Сарчашмаҳои маълумот инҳоянд:

1. Осори мутафаккирон бахшида ба масъалаҳои эстетикӣ ва тарбияи зебоипарастии муҳассилин.
2. Асарҳо, рисолаҳо, мақолаҳо ва дигар корҳои илмӣ- таҳқиқотӣ марбут ба тарбияи эстетикӣ.
3. Феҳристи адабиёти илмӣ-методӣ, сарчашмаҳои фалсафӣ, таърихӣ, педагогию психологӣ ва таҳлили муқоисавии онҳо.

4. Омӯзиш, чамъбаст ва таҳлили масъалаҳои тарбияи эстетикӣ дар фаъолияти якҷояи муассисаҳои таълимиву фарҳанг ва санадҳои бадастомада.

5. Ба даст овардани иттилооот аз натиҷаи корҳои озмоишӣ-таҳқиқотӣ доир ба ташаккули маърифати эстетикӣ ва ҷалби донишҷӯён ба фаъолияти бадеӣ-эҷодӣ.

Заминаҳои эмперикии таҳқиқот: Ҳусусиятҳои ташаккули фарҳангӣ-зебоипарастии донишҷӯён дар ҷараёни таълими фанни эстетика, этика ва корҳои беруназаудиторӣ ба диди фалсафӣ, сотсиологӣ, зебоипарастӣ, педагогӣ ва монанд ба инҳо такя намуда, арзёбӣ шудааст; ғоя, падидаҳои педагогии мусир вобаста ба талаботи ҳамкории коллеҷ ва муассисаҳои фарҳанг доир ба корҳои тарбиявӣ-эстетикӣ ба инобат гирифта шуда, дар маҷмуъ, ба ҷунин усулҳои эмперикӣ: анкетапуркунӣ, сұхбат, мушоҳида, озмоиш, арзёбӣ, санчиш, индуксия, дедуксия, муқоиса ва таҳлил мушаххас карда шудаанд.

Пойгоҳи таҳқиқот – коллеҷҳои техникӣ ва муассисаҳои фарҳанг дар шаҳрҳои мегополиси хурди вилояти Суғд, шуъба ва баҳшҳои маориф ва фарҳанг ба шумор меравад.

Навғонии илмии таҳқиқот дар он аст, ки:

- имкониятҳои тарбиявӣ-эстетикӣ дар кори беруназаудиторӣ ҷун соҳаи фаъолияти ҳамкории мутақобилаи коллеҷҳои техникӣ ва марказҳои фарҳангӣ-педагогӣ ҳамаҷониба таҳлил карда шудаанд;
- ягонагии ногусастании фаъолияти ниҳодҳои таҳқиқшуда - коллеҷҳои техникӣ ва муассисаҳои фарҳангии шаҳрҳои мегаполиси хурд дар ташаккули фарҳангӣ зебоипарастии донишҷӯён, дар заминаи барномарезӣ бо дарназардошти радабандӣ (типология) - и муҳассилини проблемаи таҳқиқшуда асоснок гардидааст;
- ташкил намудани рушди эстетикии муҳассилин бо дарназардошти баҳисобгирии маълумот доир ба муҳити ҷавонон ва дараҷаи фаъолнокии бадеӣ-эҷодии онҳо, инчунин, ба роҳ мондани ҳамоҳангсозии ниҳодҳои тарбиявӣ-эстетикӣ пешгӯӣ шудааст.

Ҳамкории мутақобилаи коллеҷ ва марказҳои фарҳангӣ-тарбиявӣ дар ташаккули фарҳанги зебоипарастӣ таъмин гардида, номуттасилии фаъолияти якҷояи ниҳодҳои зикршуда дар кори беруназаудиторӣ, ки дар натиҷаи такяи нокифоя ба барномаи ягонаи тарбияи эстетикий бо марказҳои фарҳангию тарбиявӣ ба вучуд омадааст, бартараф гардидааст. Ба дараҷаи зарурӣ ба эътибор нагирифтани маҳсусиятҳои марказҳои фарҳангию тарбиявӣ дар ҳамкорӣ доир ба ташаккули эстетикии ҷавонон, суст гардидани ҳамоҳангсозии нерӯи тарбиявии муассисаҳои таҳсилотӣ ва фарҳанг ошкор карда шуданд.

Ба ҳимоя нуктаҳои асосии зерин пешниҳод мешаванд:

1. Фаъолияти ҳамҷояи коллеҷҳои техникӣ ва марказҳои фарҳангию тарбиявӣ доир ба ташаккули фарҳанги эстетикии донишҷӯён, соҳаи худмухтор ва аз дигар ниҳодҳои субъектҳои раванди тарбиявӣ ҷудо набуда, яке аз ҷузъҳои ногусастании системаи томи ташаккулёфтаи таъсиррасонӣ, ва ҳамоҳангсозии мутақобилаи фаъолияти ниҳодҳои тарбиявӣ дар раванди ташаккули зебоипарастии донишҷӯён мебошад, ки дар он нақши ҳалқунандаро ҳамкории муассисаҳои таълимию фарҳангӣ мебозанд. Самти зикршуда мазмун ва шаклҳои кори беруназаудитории тарбиявии донишҷӯёнро муайян карда, ҷиҳати таъмини илмӣ-методии унсури муҳимми тарбиявӣ, ғанӣ гардонидани муҳити эстетикии минтақа мусоидат менамоянд.

2. Фаъолияти таълимию тарбиявии донишҷӯён, кори беруназаудитории коллеҷҳои техникӣ ва фаъолияти марказҳои фарҳангию тарбиявӣ, тибқи ҳамгирои мутақобилаи педагогӣ дар ташаккули фарҳанги зебоипарастӣ раванди номуттасили таъсиррасонии тарбиявиро рафъ намуда, метавонанд шартҳои мукаммалгардонии зебоиофариро тақвият бахшанд:

а) барномарезии ягона дар заминаи фаъолияти тарбиявӣ-эстетикии коллеҷ бо марказҳои фарҳангиву тарбиявӣ ҷиҳати рушди зебоипарастии донишҷӯён мусоидат мекунад;

б) банақшагирии комплексӣ дар низоми ягонаи тарбия ва ташаккул додани фарҳанги эстетикий ҷавонон меъёри табдили онро дар ниҳоди донишҷӯён пешбинӣ мекунад ва тавассути ҳамоҳангозӣ натиҷаи ниҳоии кори тарбиявии коллеч ва муассисаҳои фарҳангро таъмин менамояд;

в) баҳисобирии ҳусусиятҳои тарбиявии марказҳои фарҳанг, ки ягонагии маърифати эстетикий ва ҷалбнамоии донишҷӯёни коллечро ба фаъолияти донишҷӯён тавассути шаклҳои пешрафтаи воҳӯрӣ бо шоирону нависандагон, ҳунармандон, гурӯҳҳои ташаббускори ташкили маҳфилҳои фарҳангу санъат, ҳунаромӯзӣ, иттиҳодияҳои эҷодиву клубҳои баҳсу мунозиравии самти фаъолияташон эстетикий ва ғайра таъмин ва рушди зебоипарастии онҳоро фаъол мегардонанд;

3. Барномаи педагогии ташаккули фарҳанги зебоипарастии донишҷӯён дар раванди ҳамгирии мутақобилаи коллечҳо ва марказҳои фарҳангӣ-тарбиявӣ аз чунин унсурҳо иборат аст:

- фаъолият ва кори маърифатӣ-эстетикий зимни ҳамоҳангозии фаъолияти коллечҳо ва муассисаҳои фарҳанг дар низоми тарбияи эстетикии донишҷӯён бо дарназардошти маҳсусиятҳои баҳисобирии муҳити баланди маънавӣ-равонии муассисаҳои таълимӣ ва фарҳангию фароғатӣ, услуби муносибати тарафайн, истифодабарии таҷрибаи мусбати анъанаҳои миллии пешрафтаи маҳал, донишҳо оид ба этнопедагогика дар пайвастагӣ бо навгониҳо, ба шакли муайян таҳия карда шаванд.

- нақшашои муштараки кори тарбиявӣ-эстетикий тавассути созмон додани мақомотҳои ҷамъиятии таъминқунандаи ҳамоҳангозии фаъолияти омӯзгорон, устоҳои таълимӣ-истеҳсолӣ ва кормандони фарҳанг (иштирок дар шуроҳои педагогӣ ва шуроҳои бадеии маҳал ва ғ.) дар кори ниҳодҳои тарбиявӣ мувофиқи мақсад дониста шавад;

- баҳисобирии инфрасохтори иҷтимоӣ-фарҳангии шаҳрҳои хурд дар ин низом, ки ҳар як ниҳод ҷойгоҳи худро дошта, ба такори кори яқдигари муассисаҳои тарбиявӣ ва фарҳанг роҳ намедиҳад ва бо

истифода аз имкониятҳои нерӯи хеш ба донишҷуён таъсиррасонии зеҳнӣ ва ҳиссӣ-образнокӣ мерасонад;

- шароитҳои педагогии фаъолияти тарбиявӣ-эстетикӣ ва муносибати эҷодкорона ба муҳити зебоипарастӣ нигаронида шуда, бо дарназардошти истифода аз типология (радабандӣ)-и асоснокшуда, дараҷаи маърифати эстетикӣ ва ҷалби донишҷӯёнро ба фаъолияти эҷодӣ-фарҳангӣ таъмин ва тавсеаи роҳандозӣ менамояд.

Аҳаммияти назариявии таҳқиқот. Шаклҳои педагогии ташаккули фарҳанги зебоипарастӣ ва роҳҳои мукаммалгардонии фаъолияти тарбиявӣ-эстетикӣ тибқи принсипи муносибати маҷмӯӣ ба тарбия муайян шуда, заминаҳои илмии барномаи педагогии ташаккули фарҳанги зебоипарастӣ асоснок ва коркард шуданд. Дар ин замини типологиии дараҷаи фаъолнокии фарҳангиву бадеӣ-эҷодии донишҷӯён таҳия гардидааст.

Аҳаммияти амалии таҳқиқот. Дар таҳқиқот барномаи педагогии ташаккули фарҳанги эстетикии донишҷӯён дар раванди ҳамкории мутақобила ва ҳамоҳангсозии нерӯҳои тарбиявӣ-эстетикии коллечҳои техникӣ ва муассисаҳои фарҳанг асоснок шуда, шароитҳои педагогии муваффақонаи пешрафти корбурди он дар шаҳрҳои хурд татбиқ гардидааст. Чунин барномаи таҳиягардидаи ташаккули фарҳанги зебоипарастӣ ва дар раванди озмоиши педагогӣ санцидашуда имкон медиҳад, ки коллечҳо ҳамгириро бо муассисаҳо ва марказҳои фарҳанг таъмин намуда, фаъолияти тарбиявии муштаракро ба роҳ монанд; аз анъанаҳои миллии маҷал самаранок истифода бурда, ба шуур, эътиқод ва эҳсосоти эстетикии муҳассилин таъсири мусбат расонанд.

Натиҷаҳои таҳқиқот тавассути маърузаҳои илмӣ ва суханрониҳо дар конференсияҳои илмии байналмилалӣ, ҷумҳуриявӣ ва дар ҷаласаҳои шуъбаи педагогика ва психологияи Пажӯҳишгоҳи рушди маорifi Академияи таҳсилоти Тоҷикистон ироа гардидааст.

Дараҷаи эътимоднокии натиҷаҳои таҳқиқот: Дурустӣ ва эътимоднокии натиҷаҳои таҳқиқот бо асоснокӣ ва саҳехии усули

методологӣ ва назариявӣ, истифодаи маҷмуи усулҳои ба ҳам вобастаи таҳқиқоти илмӣ, ки ба мавзуъ, вазифаҳои таҳқиқот, тасдиқи пешгӯйиҳои илмии дар фарзия баёнгардида ва нуктаҳои назариявӣ комилан мутобиқанд; мувофиқати муқаррароту хулосаҳои назариявии ташаккули фарҳанги зебоипарастӣ дар раванди ҳамкории коллечу муассисаҳои фарҳанг ва коғӣ будани сарчашмаҳои истифодашуда санцида шудаанд; истифодаи усулҳои озмоиши Ҷаҳонӣ ва маълумоти аз он бадастомада дар доираи хулособарорӣ асоснок карда шудаанд.

Мутобиқати диссертатсия бо шиносномаи ихтисоси илмии диссертатсионӣ ба мазмуни бандҳои зерини шиносномаи ихтисоси 13.00.05.

– Назария, методика ва ташкили фаъолияти фарҳангӣ-иҷтимоӣ (13.00.05.03 – Педагогикаи иҷтимоӣ ва худшиносӣ) *банди 1*. Методологияи таҳқиқи фаъолияти иҷтимоӣ-педагогӣ, моҳият, сохтор, вазифа, принсипҳои онҳо; *банди 2*. Амсиласозии равандҳои иҷтимоӣ-педагоӣ дар муассисаҳои таълимӣ; *банди 4*. Сифати ташкили чорабиниҳои иҷтимоӣ-педагогӣ (технология ва усулҳои баҳодиҳии сифати фаъолияти иҷтимоию педагогӣ); - *банди 5*. Меъёрҳо, нишондиҳандаҳои баҳодиҳии сифати фаъолияти иҷтимоию педагогӣ мувофиқ мебошад.

Саҳми шахсии муаллифи таҳқиқот дар муайянсозии заминаи назариявӣ-методологии таҳқиқот, аниқсозӣ ва тавсеаи аппарати илмӣ, интихоби методҳои таҳқиқот, асосноккунӣ ва таҳияи барномаи педагогии ташаккули фарҳанги зебоипарастӣ дар раванди ҳамгироии кори коллеҷ ва марказҳои фарҳангӣ тибқи мегополиси (мавзеи) шаҳри Ҳурд, коркарди шаклу усулҳои нави фарҳангии маърифатии донишҷӯён, ҷамъбасту натиҷагирӣ аз раванди корҳои таҳқиқотӣ назаррас аст.

Тасвиб ва амалисозии натиҷаҳои таҳқиқот. Натиҷаҳои таҳқиқот ва хулосаҳои асосӣ дар раванди таълими фанни эстетика ва этика, корҳои беруназаудитории коллеҷҳо, дар нишастҳои илмӣ-методӣ, семинарҳо доир ба масъалаҳои корҳои тарбиявӣ-эстетикӣ, иштироки бевоситаи унвонҷӯ бобати бадастории маълумот, батартибдарорӣ ва санчишу дар амалия татбиқ намудани онҳо тасдиқи худро ёфтаанд.

Инчунин, дар раванди таҳқиқоти озмоиший, иштироки бевоситаи унвончӯ бобати ҷамъоварии далелҳо, батартибдарории онҳо ва дар раванди санчишу дар амалия татбиқ намудани он ҳама назаррас аст. Натиҷаҳои таҳқиқот тавассути маърузаҳои илмӣ ва суханрониҳо дар конференсияҳои илмии байналмилалӣ, ҷумҳурияйӣ ва дар ҷаласаҳои шуъбаи педагогика ва психологияи Пажуҳишгоҳи рушди маорифи Академияи таҳсилоти Тоҷикистон ироа ва дар семинару конференсияҳои минтақавии илмиву амалии Донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъат ба номи М. Турсунзода, Донишгоҳи давлатии Ҳуҷанд ба номи Б.Ғафуров, Донишкадаи омӯзгории ш. Панҷакент, дар нашрияҳои илмии ҷумҳурияйӣ ва минтақавӣ амалӣ гардидаанд.

Интишороти натиҷаҳои диссертатсия. Дар доираи мавзуи диссертатсия аз ҷониби муаллиф 7 номгӯй интишорот чоп гардидааст, ки аз ин теъдод 3 мақола дар маҷаллаҳои илмии тақризшаванда ва ё тавсиянамудаи Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Комиссияи олии аттестатсионии Федератсияи Руссия ба табъ расидаанд.

Сохтори диссертатсия: Диссертатсия аз муқаддима, ду боб, хулоса, феҳристи адабиёти истифодашуда иборат аст. Муҳтавои диссертатсия дар 179 саҳифаи чопи компьютерӣ иншо гардида, якчанд ҷадвалҳоро дар бар мегирад. Феҳристи адабиёти истифодашуда аз 164 номгӯй ибрат аст.

БОБИ 1. ТАШАККУЛИ ФАРҲАНГИ ЗЕБОИПАРАСТИИ ДОНИШҖӮЁНИ КОЛЛЕЧХО ҲАМЧУН ПРОБЛЕМАИ ИЧТИМОЙ- ПЕДАГОГӢ

1.1.Омӯзиши масъалаҳои назариявӣ ва амалии ташаккули фарҳанги зебоипарастии донишҷӯён дар педагогика

Дар илми педагогика ва таҷрибаи корҳои тарбиявӣ ба масъалаҳои таҳсилот, тарбия ва фарҳанги миллӣ бахшида шудаанд, вазифаҳои тарбияи эстетикии насли наврас дар ҷомеа муайян карда шуда, таъкид мегардад, ки он яке аз вазифаҳои имрӯзаи фарҳангикунонии ҷомеа, ғанӣ гардонидани ҳаёти маънавӣ мебошад ва дар ин ҷода ниҳодҳои тарбиявию муассисаҳои фарҳанг нақши муасир ва ҳатто ҳалқунанда мебозанд. Дар Паёми ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон (с. 2015), Пешвои миллат, нақши фарҳангро дар ҳаёти маънавии ҷомеа чунин зикр карданд: «мақомоти даҳлдор бояд ба тарбияи зебоипарастии ҷавонон таваҷҷуҳи маҳсус зоҳир намоянд [2,32]». Вобаста ба ин, ҳамчунин, Вазорати фарҳанг, Кумитаи ТВ ва радио «бо мақсади таблиғи ғояҳои миллӣ, тарбияи зебоипарастӣ ва ҳифзи мероси таърихиву фарҳангӣ» вазифадор ҳам карда шудаанд» [2,32].

Ҳамзамон, дар Паёми соли 2021 ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба масъалаҳои омӯзиши таъриҳ, фарҳанг, анъанаҳои ҳалқи хеш диққати ҷиддӣ додан таъкид шудааст.

Дар санадҳои меъёрию ҳуқуқии соҳаи маориф ва фарҳанг дар қатори вазифаҳои муҳими рӯз тадбирҳои амалӣ намудани сиёсати миллии фарҳангӣ ва фароҳам овардани шароити мусоид барои ворид шудани муассисаҳои таълимии соҳаи фарҳангу ҳунар ба низоми ягонаи таҳсилот тибқи стандартҳои байналмилалӣ ва бозори ҷаҳонии меҳнат, ба тарбияи эстетикии ҷавонон мутобиқи шароити имрӯза таваҷҷуҳи хоса зоҳир карда шудааст.

Ин ҳуҷҷатҳои меъёрии ҳуқуқӣ пешбинӣ менамоянд, ки бояд рушди фарҳанги миллӣ, маҳсусан, бадей дар ҳамаи минтақаҳои ҷумҳурии мо

муттасил инкишоф ёфта, дар заманаи онҳо вазифаҳои ташаккули фарҳанги эстетикии ҷавонон таъмин карда шавад.

Вазифаҳои тарбияи эстетикии насли наврас ва нақши ниҳодҳои тарбиявӣ дар ҳалли онҳо, дар ҳамзамон дар Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи масъулият дар таълиму тарбияи кӯдак» таъқид шудаанд. Аз ин лиҳоз, бо мақсади оқилона истифода бурдани вақти холии муҳассилин, ҷалби онҳо ба намудҳои гуногуни фаъолият вобаста ба фарҳанги миллӣ, мероси ғании ниёгон, корҳои фоиданоки ҷамъиятий, фаъолияти Марказҳои фарҳангию фароғатӣ, эстетикӣ ва г. дақиқ карда шудааст.

Вобаста ба ин, мубрамии мавзуъ, аҳаммияти он барои назарияи педагогикаи иҷтимоӣ, фаъолияти амалии эстетикӣ, мукамалгардонии системаи он, ва нақшу ҷойгоҳи маорифу фарҳанги ҷумҳурий дар он, ташкил намудани омӯзишу таҳқиқотро дар ин самт металабад.

Зарурияти самаранок истифода бурдани имкониятҳои муассисаҳои таълимӣ ва фарҳанг дар тарбияи эстетикӣ, қуллан ва ба таври ҷиддӣ аз нав баррасӣ намудани мазмун ва шаклҳои он, масъалаҳои муносибати инсон ба муҳити зист, дарк ва фаҳмиши нави идеали эстетикӣ, ошкор соҳтани дурнамои масъалаи мазкур, яке аз вазифаҳои муҳими ниҳодҳои иҷтимоӣ-фарҳангӣ маҳсуб меёбад.

Аз ин ҷиҳат, таҳқиқи масъалаҳои фарҳанги эстетикӣ дар низоми муассисаҳои таълимию тарбиявӣ ва фарҳангию фароғатӣ, дар ҳамкории мутақобила ва фаъолияти ҳамҷояи педагогии муассисаҳои таҳсилоти таълимӣ, ҳонавода ва муассисаҳои фарҳанг аҳаммияти бештарро доро ҳоҳад буд.

Чунончи, агар ба таърихи бавучудоии мағҳуми фарҳанги эстетикӣ назар кунем, ба ҳулосае омадан мумкин аст, ки фарҳанги эстетикӣ ин маҷмӯи арзишҳои эстетикӣ, аз онҳо бархурдор гаштани шахс, маърифати эстетикӣ ва фаъолитяи эстетикиро фаро мегирад. Олимон дар чунин ақидаанд, ки зебоӣ ҳуди ҳаёт, таҷрибаи ҷамъиятий бо ҳама гуна

гуногуниҳояш мебошад. Зебой тамоми фаъолияти инсонро ихота мекунад ва муносибати инсонро ба ҳаёт дигаргун месозад.

Файласуф Бердлев Н. фарҳанги эстетикиро тавсиф намуда, онро барои фаҳмондани сатҳи зебоипарстии инсон истифода бурдааст.

Дар шароити ҳозира мо метавонем фарҳанги эстетикиро чун яке аз рукиҳои асоси фарҳанги миллии тоҷикон ва илми фарҳангшиносӣ арзёбӣ намоем.

Олимон дар чунин ақидаанд, ки зебой худи ҳаёт, таҷрибаи ҷамъиятӣ бо ҳама гуна гуногуниҳояш мебошад. Зебой фарогири ҳам маънавиёт ва ҳам паҳлӯҳои муҳталифи моддии тарзи ҳаёти инсонро инъикос менамояд. Идеали эстетикӣ бошад, намунаи олии шуuri ҳар як шахс буда, дар худ олитарин арзишҳои фарҳангиро таҷассум менамояд.

Дар тарбияи эстетикӣ консепсия, модел ва барномаҳои гуногун амал мекунанд. Аз тарафи инститтуҳои иҷтимоӣ-фарҳангӣ восита, шакл ва методҳои муҳталиф мавриди истифода қарор мегиранд. Дар байни онҳо барномаҳои тарияи эстетикӣ ҷойгоҳи маҳсусро ишғол мекунанд. Дар таҳқиқоти хеш мо аз онҳо ҳамаҷониба истифода бурдаем.

Доир ба консепсияи тарбияи эстетикӣ ва таҳқиқи мавзуи фарҳанги эстетикӣ олимони зиёди ватанию хориҷӣ дар таҳқиқотҳои анҷом додаашон корҳои арзишмандеро ичро кардаанд. (А.Г. Агаев, Ю.В. Бромелей, М.А.Верб, Л.А.Волович, А.Ф.Дашдамиров, М.Дробижева, Д.Б.Кабалевский, М.Неменский, В.А.Разумный ва диг.)

Аз нигоҳи фарҳангшиносӣ ба ҷараёни таҳсилот корҳои А.К.Андреев, А.П.Валицкая, В.В.Краевский, В.М.Розин, М.А.Ариарский, Д.Латифзода ва диг. Назаррасанд.

Масалан В.А.Верб чунин меҳисобад, ки «фарҳанги эстетикӣ – маҷмӯи сифатҳо, таҳсилоти шахсӣ, маҳсусият, истиқболи зебой ва иштирок дар бунёди зебой буда, моҳияти он, дар азхуднамоии маҷмуи қобилият, истиқболи бадӣ ва эҷодӣ назаррас мебошад» [104, 3-10].

Барои таҳқиқоти мо андешаи М.С.Каган дар хусуси он, ки «фаъолияти эстетикӣ ташаккулёбии материя тибқи «қонунҳои зебой»

буда, махсусияти чамъбасткуниро соҳиб аст ва аз ин хотир, тамоми намуди фаъолияти инсонӣ бо андозаи муайян ҳамчун фаъолияти эстетикӣ матраҳ мегардад» [65, 110-124], чун маҳаки назариявӣ ва методологӣ истифода бурда шудааст.

Дар Тоҷикистон масъалаи мазкур дар як қатор монографияҳо, рисолаҳои докторию номзадӣ, мақолаҳои илмӣ мавриди таҳқиқ қарор гирифтаанд. Бевосита масъалаҳои тарбияи эстетикӣ дар заминаи арзишҳои миллӣ дар рисола ва мақолаҳои илмии кормандони шуъбаи фалсафаи фарҳанги институти фалсафа, сиёсатшиносӣ ва ҳуқуки назди АИ ҶТ аз ҷиҳати назариву методологӣ ва нигоҳи миллӣ хуб анҷом дода шудааст ва ба мо кӯмаки хеле зиёд расонидааст. [71].

Дар омӯзиш ва таҳқиқи мавзуи баррасишаванда саҳми олимони дигар низ назаррас аст (М. Лутфуллоев, Ф.Шарифзода, Х. Бӯйдоқов, И. Каримова, А.Нуров, М.Саидов ва дигарон).

Д. Латифзода [47] ин мавзӯъ дар таҳқиқотҳояш баррасӣ ва таҳқиқ кардааст.

Ба ақидаи М.Лутфуллоев, “зебоипарастӣ яке аз сифатҳои муҳимми инсонро ташкил медиҳад. Он дар инсон ҳар гуна зухуроти эҳсос намудани зебоиро ба вучуд меорад” [54, 288]. Идеали эстетикӣ дар педагогикаи ҳалқи тоҷик инъикос шудааст, ки мазмуни асосии тарбияи эстетикии насли наврасро муайян мекунад [18, 118-121].

Дар таҳқиқотҳои академик Шарифзода Ф. қайд мешавад, ки камбудиҳои таълиму тарбия, аз он ҷумла, тарбияи эстетикӣ дар коста будани он ва «адами ҳамоҳангсозӣ» аён мегардад. [192, 304]. Ба ақидаи олими тоҷик тарбияи зебоипарастӣ проблемаи комплексӣ буда, дар таҳқиқи он кулли институтҳои иҷтимоӣ-фарҳангӣ саҳм мегиранд.

Дар мақолаҳои илмии Саидов А.Р ташаккули фарҳанги эстетикӣ чун «натиҷаи илмӣ-фарҳангӣ ва педагогӣ арзёбӣ» шуда, «зарурати аз ҳар ҷиҳат омодагии омӯзгорон ба истифодаи арзишҳои эстетикӣ, аз ҷумла санъат, роҳҳо ва механизмҳои тарбия, таълим ва инкишоф дар ин раванд» таъкид шудааст. [116, 118-121].

Мұхаққиқи дигар Зоҳидова С.Н. равандхой тарбияи эстетикиро рочеъ ба ташаккули фарҳанги эстетикии хонандагони хурдсоли мактабӣ дар мақолаи илмии худ мавриди таҳлил қарор додааст [116, 240-243]. Умуман, тарбияи эстетикӣ чун яке аз унсурҳои муҳим ва ҷудонашавандай ташаккули инсони комил, дар таҳқиқоти олимони соҳаи илми педагогика ва амалияи таҳлили зебоишиносӣ дар низоми маориф ва фарҳнг таваҷҷуҳи зиёд зоҳир намудаанд.

Аз таҳлили адабиёти илмӣ оид ба масъалаҳои тарбияи эстетикӣ бар меояд, ки он яке аз унсурҳои муҳими тарбиявӣ ба шумор рафта, ҷиҳати ба олмаи зебоӣ ва зебоиофарӣ ҷалб намудани насли наврас нақши муҳим мебозад.

Дар ин таҳқиқотҳо событ шудааст, ки тарбияи эстетикӣ имкон медиҳад, ки инсони ҳамаҷониба инкишофёфта ва ба дарки зебоӣ сарфаҳм мерафтагӣ, дар фаъолияти инсон дидани ҳама гуна зебоиҳо, маҳсусан, санъат, эҷодиёти бадеиро ташаккул медиҳад. Ин ва дигар ҳулосаҳои олимон дар ҳалли баъзе масъалаҳои назариявию методологӣ дар кори мо қӯмаки беандоза зиёд расонидаанд.

Дар “Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ” истилоҳи мағҳуми **эстетика** чунин омадааст: «Эстетика таълимоти фалсафиест, ки қонунҳои умумӣ, моҳият, пайдоиш ва тараққиёти санъатро таҳқиқ менамояд ва қонунҳои тараққиёти онро аз нуқтаи назари зебоии ҳаёт ва инъикоси он дар асарҳои санъат меомӯзад» [98, 671]. Аз ин нукта бармеояд, ки эстетика қисми ҷудонашавандай тарбияи эстетикӣ мебошад, ки мақсади он ташаккули фарҳанги зебоипарастии насли наврас маҳсуб меёбад. Ё ҳуд тарбияи эстетикӣ дар системаи (низоми) таҳсилотӣ ва фарҳангӣ қисми ҷудонашаванда ва мутассили инкишофи комили инсон маҳсуб меёбад. Вазифаи он аз ташаккул додани маърифати эстетикӣ, инкишоф додани ҳолатҳои бадеӣ-эҳсосии ҷавонон тавассути санъат, ҷалби васеи онҳо ба намудҳои гуногуни эҷодиёт ва такмил додани нерӯҳои эстетикӣ-ахлоқӣ иборат мебошад.

Ҳадафи асосии он натанҳо шиносонидан бо зебой ва фақат аз худ кардани соҳаи санъат мебошад, балки, тамоми паҳлӯҳои шахсияти инсонро онҳоро фаро мегирад. Яъне ҳадафи тарбияи эстетикӣ ҳам ташаккули маънавию ахлоқӣ, ҳам тарбияи ватандӯстиву худшиносӣ ва ҳам аз худ кардани зебоиҳои фарҳангги ҷисмонӣ мебошад. Бинобар ин ташаккули ҳаматарафаи шахс танҳо тавассути ҳамкории ногусастанини ниҳодҳои муҳталифи иҷтимоӣ-фарҳангӣ муюссар мегардад.

Ҳамин тариқ, сол то сол эстетика ҷасуронатар ба ҳаёти одамон ворид шуда истодааст. Ҳам кормандони соҳаи маориф ва фарҳанг ва ҳам худи мардум мефаҳманд, ки зебой дар ҳаёт ва кори таълиму тарбия ёвари ҳақиқӣ мебошад. Вай ба одамон, ҳусусан, насли наврас ҳиссиёти хушнудона ва некбинона меорад, корҳои насли наврасро маънаван бой намуда, дар онҳо ҳоҳиши эҷодкориро бедор мекунад. Онҳо аз таъсири пайравикунӣ ба эстетикаҳои шахсиятҳои алоҳида ва ҳам коллективҳои бутун баҳра мебаранд.

Бояд тазаккур дод, ки ташкил намудани тарзҳои ҳамоҳангозии ниҳодҳои тарбиявӣ зебоипарастӣ, маҳсусан муассисаҳои таълимиӣ ва фарҳанг ҷиҳати рушди эстетикии муҳассилин бо дарназардошти баҳисобигирии маълумот доир ба муҳити эстетикии ҷавонон, дараҷаи фаъолнокии бадеӣ-эҷодии онҳо ва ташкили ин раванд бояд роҳандозӣ карда шавад. Дар назария ва амалияи педагогикаи иҷтимоӣ номуттасилии фаъолияти якҷояи ниҳодҳо робитакунанда дар кори беруназаудиторӣ, ки дар натиҷаи такияи нокифояи коллеҷ ба барномаи ягонаи ташаккули зебоипарастӣ бо марказҳои фарҳангии тарбиявӣ амал мекунанд, бартараф, ва механизмҳои ҳамкории функционалии коллеҷ бо муассисаҳои фарҳангӣ дар ташаккули фарҳангии зебоипарастӣ бояд мустаҳкам карда шавад.

Ба фарҳангни зебоишиносии муосир эстетикаи муҳити зист, фарҳангни рӯзгор ва фарҳангни варзиш, эстетизатсияи соҳаи майшӣ ва г. ворид гаштааст. Аз ин рӯ, таҳия ва коркардҳои илмии масъалаҳои ташаккули маърифати эстетикӣ, ҷалб намудани оммаи васеи аҳолӣ ба фаъолияти

эстетикӣ, ташкили оқилонаи корҳои тарбиявӣ-эстетикӣ дар соҳаи фарогати мардум, инкишофи намуд ва жанрҳои мухталифи эҷодиёти бадеӣ ва ташкили онҳо дар корҳои беруназаудиторӣ ва муассисаҳои фарҳанг, коркарди масъалаҳои назариявӣ ва методологии он дар илми педагогика ва амалияи корҳои тарбиявӣ хеле муҳим ва мубрам мебошанд.

Умуман, аз баррасӣ ва таҳлили масъалаҳои тарбияи эстетикӣ дар илми педагогика ба хулосае омадан мумкин аст, ки эстетика тамоми пахлӯҳои фаъолияти ҳаётии инсонро фаро гирифта, шахсро чун инсони комил, донандаи адабиёт ва санъат, шахси ба фаъолияти эстетикӣ ҷалбшуда, аз арзишҳои зебоипарастӣ бархӯрдор буда ва ғ. Тарбия менамояд. Мисоли равшани ин гуфтаҳоро мо дар иштироки ҳазорҳо нафар ҷавонон дар озмунҳои илмӣ-техникӣ ва бадеӣ мушоҳида карда метавонем.

Барои ҳамин ҳам, дар доираи чунин мазмун системаи маориф ва фарҳанги ҷумҳурӣ ба истифодаи арзишҳои милливу башарии инсоният, истифодаи онҳо дар раванди корҳои таълимиву тарбиявӣ, истифодаи анъанаҳои бадеӣ ва ҳунарҳои мардумӣ, боло бардоштани маърифати эстетикии хеш ва ҷустуҷӯи анъанаҳои қадима ва ҳамзамон шаклҳои инноватсионии ороиши бадеӣ, созмон додани маҳфилҳои эҷодиёти бадеӣ дар назди муассисаҳои таълимӣ ва фарҳангию фарогатӣ яке аз вазифаҳои муҳими рӯз ба шумор меравад.

Маълум аст, ки шавқу рағbat ба масъалаҳои зебоишиносӣ ва зебоифаҳмӣ дар фарҳанги бадеии мо таъриху дуру дароз дошта, ҳалқи тоҷик аз замонҳои қадим фарҳангфаҳму фарҳангофар буд. Аз китобҳои қадима ва дастхатҳо маълум мегардад, ки дар онҳо инъикоси ороишоти бадеӣ завқи эстетикии мардумро бедор мекард, онҳо ба дарки маъни он сарфаҳм мерафтанд.

Бояд қайд кард, ки муҳити экологӣ ва табииати Тоҷикистон бо манзараҳои мухталифи нотакори худ шуҳрат дошта, онҳо инъикоси худро дар намудҳои мухталифи санъат ва эҷоди бадеӣ, оғаридаҳои

рассомон ва нависандагон, офаридаҳои ҳунарҳои мардумӣ - тасвирий, театрӣ, мусиқӣ ва ғ. ёфтаанд. Аз ин рӯ, истифодаи онҳо дар тарбияи эстетикӣ нақши хеле муҳим мебозад. Бахусус, эълон шудани солҳои 2019-2012 ҳамчун Соли рушди деҳот, ҳунарҳои мардумӣ ва сайёҳӣ мавқеъ ва аҳаммияти эҷодиёти мардумиро дар ташаккули фарҳанги эстетикӣ боз ҳам баландтар намуд.

Дар педагогикаи мардумӣ (Г.Н. Волков, А.Э. Измайлова, А.Нуров, Б.Раҳимов ва диг.) масъалаи тарбияи зебоипарастӣ нисбатан васеътар буда, барои фаҳмидани аҳаммияти назариявии санъати ҳалқӣ дар тарбияи бачагон ёрӣ мерасонанд ва принсипи айёниятнокиро дар инкишофи санъати бачагон зиёд меқунанд.

Баҳри ҳалли душвориҳои таҳқиқот дар бисёр ҳолат ба мо мероси бойи педагогии омӯзгорони барчаsta ба монанди Н.К. Крупская, А.С. Макаренко, Б.Т.Лихачев, В.А.Сухомлинский, К.Д. Ушинский, М.Орифӣ, М.Ф. Шабаева ва дигарон мусоидат карданд, ки дар кори тарбиявӣ ба назар гирифтани рӯҳ, меҳнат, ахлоқ ва эстетикаро зарур мешумориданд. Ва ин комилан дуоуст аст. Зоро, инкишофи комили шахсият ҷиҳатҳои ақливи чисмонӣ, маънавӣ ва фаъолнокиро тақозо менамояд. Ва ин аз бисёр ҷиҳат ба тарбияи зебоипарастӣ вобаста аст.

Қобили маҳсуси қайд аст, ки истилоҳи фарҳанги мардумии тоҷик соли 2024 чун яке аз намудҳои фарҳанг ба қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи фарҳанг” ворид гардидааст. Ин амал аз он шаҳодат медиҳад, ки аз ибтидо ин фарҳанг дар заминai қадимтарин анъанаҳои мардумӣ ба вучуд омада, имрӯз низ вазифаи зебоипарастии хешро ичро карда истодааст. Ва имрӯз ҳам тавассути ташкил ва ҷамъбасти экспедитсияҳои фолклорӣ-этнографӣ мавриди омӯзиши таҳқиқотчиён қарор гирифта, яке аз василаҳои муҳими тарбияи эстетикии ҷавонон гардидааст.

Аз таҳқиқотҳои олимон аён аст, ки дар асрҳои миёна тарбияи эстетикӣ бештар барои инкишофи маънавияти мазҳабӣ шаҳрвандон нигаронида шуда буд.

Дар ҳар марҳилаи таърихӣ аҳолии Осиёи Миёна ҳамгирии таърихӣ-фарҳангии муайянero намояндагӣ мекарданд, ки бâзze аз ҷузъиёти онҳо дар давраҳои гуногун таҳаввул пазируфтаанд.

Пажуҳишгари шинохтаи Осиёи Марказӣ И.И.Нематов барои муайян кардани худуди фарҳанги мардумии аҷдодони ҳалқи тоҷик мағҳуми «Тоҷикистони таърихӣ»-ро таҳлилу баррасӣ намудааст. Анъанаҳое, ки ҳанӯз дар асрҳои хеле қадим ба вуқӯъ пайвастаанд, асос ва сарчашмаи пешрафти фарҳанги эстетикӣ мебошанд, ки пайваста инкишоф ёфта, аз ҷониби мардум ҷамъоварӣ шудаанд. Аз ин рӯ, нақши анъана, маҳсусан, анъанаҳои бадеӣ, дар тарбияи эстетикӣ бузург буда, он тамоми ҳусусиятҳои хоси фаъолияти инсонро дар бар мегиранд, ки садсолаҳо ин ҷониб интихоб шуда, аз ҷониби наслҳо ба шаклу намудҳои беҳтарин инкишоф дода шудаанд.

Анъана ва ҳунарҳои мардумӣ дар тарбияи эстетикӣ нақш ва ҷойгоҳи маҳсус доранд. Онҳо аз сарчашмаи илҳоми ҳалқ ба вучуд омад, ҷӯшу ҳурӯш, эқсои дили инсонро дар ҳуд таҷассум менамоянд. ва онро дар шакли суруд, рақс оҳанг, саҳнаи театрикунонидашуда, маҳсули касбу ҳунарҳои мардумӣ, азқабили дӯзандагӣ, чокбурӣ, чокдӯзӣ, атласу адрасбоғӣ, чакадӯзи, ҳунарҳои пухту пази ҳӯрокҳои миллии анъанавӣ, созҳои мусиқӣ, қандакорӣ ва ғ. боз ба ҳалқ бар мегардонанд.

«Ҳар як соҳаи фаъолияти одамон дорои анъанаҳое аст, ки ҳусусиятҳои он дар мазмуну муҳтавои фарҳанги мардумӣ, аз он ҷумла, эҷодиёти бадеии ҳалқ, санъати ороишӣ-амалий дар Тоҷикистон инъикос ёфтааст» [120, 46].

Бинобар ин, фарҳанги бадеии мардумӣ мавзуи муҳим ва мубрами омӯзиш, таҳлил ва арзёбӣ ва истифода дар раванди таълим мегардад. Ин унсури фарҳанг асоси бунёдии тарбияи эстетикии ҳар ҳалқу миллат ба шумор меравад.

Арзишҳои фарҳанги зебоипарастӣ тавассути муассисаҳои таълимӣ ва фарҳанг аз ҷониби қулли мардум, маҳсусан ҷавонон мавриди

истифода ва эчод қарор мегиранд ва онҳо аз як насл ба насли дигар интиқол меёбанд.

Фарҳанги эстетикӣ марҳилаҳои гуногунро аз сар гузаронидааст. Ва дар ҳар як марҳилаи инкишофи он таҷриба ва мероси бойи тарбиявӣ мавҷуд аст. Истифодаи ин ганцинаи бой дар кори тарбиявӣ яке аз вазифаҳои муҳими олимонва тарбиятгарон маҳсуб меёбад. Зоро ин таҷриба дар заминай амалияи иҷтимоӣ ба вуҷуд омада, аз насл интиқол дода мешавад.

Дар ташаккули фарҳанги зебоипарастӣ дар шароити ҳозира истифодаи эҷодкорона ва оқилона аз консепсияҳои давраҳои гуногнуи тараққиёти фарҳанги эстетикӣ ба мақсад мувоғик аст. Масъалан, дар замони шуравӣ масъалаҳои тарбияи эстетикӣ дар робита бо тарбияи ахлоқии одами шуравӣ омӯта буда, ки асоси онро идеяҳои марксистӣ-ленинӣ ташкил медоданд. Он ба тариқи комплексӣ (маҷмӯи) роҳандозӣ карда мешуд. Тарбияи эстетикӣ ба ҳамаи ҷанбаҳои тарбия тавъам буда, бештар ба тарбияи ахлоқӣ иртиботи ногусастани дошта, таассуроти шодиву андӯхи инсонро якхела инъикос мекунад. Ин самту намуди фаъолияти тарбиявӣ кори ҳамаи институтҳои иҷтимоӣ-фарҳангиро фаро гирифта буд. Дар асоси барномаҳои маҳсус идора ва ташкил карда мешуд. Ҷиҳати амалисозии таҳқиқотҳо дар ин самт институтҳои маҳсуси илмӣ-таҳқиқотӣ ташкил карда буданд.

Инчунин, омӯзиши таҷрибаҳои пажуҳишгоҳҳо ва марказҳои маҳсуси тарбияи эстетикӣ таъсис дода шуда буданд, ки барномаҳои таҳқиқотӣ ва таълимиро коркард намудаанд. Онҳоро дар кори тарбиявӣ-эстетикӣ мавриди истифода қарор додан мумкин аст. Масъалан, барномаи давлатии тарбияи эстетикӣ таҳия ва амалӣ гардонида шуда буд, ки ҳазорҳо одамонро ба арзишҳои эстетикӣ ҷалб намуда буд. Таҷрибаи судманди шарқу ғарб оид ба тарбияи эстетикӣ, таҳлили марказҳои тарбияи эстетикӣ, истифодаи методҳои таҳқиқи дар ин кор ва ғ. судманд буда метавонанд.

Тарбия ҳамчун хориқаи педагогӣ ва тарбияи эстетикӣ чун ҷузъи таркибии ташаккули инсони комил бо мазмуни осори педагогикаи ҳалқӣ, фолклори ҳалқӣ: зарбулмасалу мақолҳо, афсонаву ҳикояҳо робитай зич дорад.

Ушинский К.Д., Макаренко А.С., Сухомлинский В.А., Шабаева М.Ф., Орифӣ М., Раҳимов X. ва ҷанде дигарон дар таълифоти ҳеш дар бораи тарбияи эстетикӣ, таъсири мутақобилаи назарияи педагогикаи ва ҳамзамон педагогикаи ҳалқӣ, ки боиси такмил ва ғановати ҳамдигарӣ гаштаанд, изҳори назар намудаанд.

Омӯзиш ва таҳлили адабиёти илмӣ ва илмӣ-методӣ нишон медиҳад, ки омилҳои асосии тарбияи эстетикӣ аз нигоҳи педагогикаи ҳалқӣ, яъне тарбияи мардумӣ, мавриди омӯзиш қарор дода шудаанд. Зоро яке аз үнсурҳои муҳимтарини педагогикаи ҳалқӣ - табиат маҳсуб меёбад.

Д.М.Лихачёв одам ва “табиатро ҳамчун ду намуди гуногуни иҷтимоӣ-фарҳангӣ баррасӣ намудааст, ки алоҳида вучуд дошта наметавонан, ва якҷоя вобастагии мавҷудоти яқдигарро шарт мегузоранд”[51,175]. Бинобар ин табиат ба инсон таъсири қалон мерасонад.

“Бо табиат ҳамсозӣ кардан маънои мутобиқшавӣ бо табиат, яъне ба зебоиро дорад” [65, 46]. Дар педагогкаи ҳалқӣ мутобиқшавӣ бо табиат аз тарбияи мардумӣ сарчашма мегирад. Ҳалқ аз табиат, мардум аз табииёт ҷудо нашаванд мебошад ва маҳз дар ҳамин маънои олий ва ҳамоҳангии беҳтарини ҳаёт дар рӯйи Замин ифода меёбад.

Тибқи иттилои пажуҳишгари лаҳистонӣ Я.А. Коменский «ҳамаи ҷизҳое, ки бо табиат мутобиқат мекунанд, бояд ҳамчун неъмат шинохта шаванд ва ҳар ҷизе, ки ба инкишофи он монеъ мегардад, ҳамчун бадӣ ва таҳриғгарӣ муқобилат мекунад» [67, 58].

В.А.Сухомлинский, педагоги машҳури шуравӣ, чунин мешуморид, ки тарбияи эстетикӣ бо тарбияи эмотсионалӣ робитай зич дорад. Ӯ пешниҳод намуда буд, ки тарбияи эмотсионалӣ ва эстетикӣ аз инкишофдиҳии маданияти эҳсос ва идрок оғоз меёбад. Ӯ қайд мекунад,

ки «нозук будани ҳис, таассурот, муносибати эмотсионалию эстетикӣ ба олами иҳотакарда ва, инчунин, ба фарҳанги эҳсос ва идрок вобастагӣ дорад. Ҳамон қадаре, ки эҳсос ва идрок нозук бошад, ҳамон қадаре, ки одам дар олами иҳотакарда тобиш ва оҳангро бинаду шунавад, ҳамон қадаре, ки баҳои эмотсионалии шахс ба далелҳо, ашё, зухурот, ҳодисаҳо амиқтар ифода ёбад, ҳамон қадар андозаи соҳаи эмотсионалии тавсифдиҳандай равонии инсон фарохтар аст» [85, 172]. Илова ба ин В.А. Сухомлинский таъкид намудааст, ки «фарҳанги ҳиссиёти эстетикӣ сатҳи баланди фарҳанги умумии ҳаёти мактабӣ, маҳсусан, фарҳанги ахлоқӣ – муносибат ба одам ҳамчун ба арзиши олиро тақозо мекунад. Арзишҳои эстетикӣ дар вақти ҳукмронии дағалӣ, бепарвойӣ, бетартибӣ дар муносибатҳои хурди рӯзмарра очиз шуда мемонанд» [85, 172].

Тарбияи эстетикӣ аз моҳияти ҳиссиётан ғании муносибатҳои байни аъзоёни колектив: шафқат, самимият, садоқат оғоз меёбад. Дар пайвасти мутавозини зебоии муҳити иҳотакардаи одам ва зебоии худи ӯ нақши барандаро зебоии муносибатҳои байниҳамии одамон мебозад ва ин зебоӣ ба ақидаи В.А.Сухомлинский, пеш аз ҳама, «дар адолат ва ҳақгӯйӣ ифода меёбад». [85, 172]. В.А.Сухомлинский, ҳамчунин ҷанбаҳои назариявӣ ва амалии тарбияи ахлоқию эстетикиро ба воситаи табиат инкишоф додааст

Пайвастагии зичи тарбияи эстетикӣ ва экологиро қайд намуда В.А. Сухомлинский таъкид кардааст, ки «низоми тарбия аз тариқи табиат, мутобиқшавӣ ба табиат ва ҳаёт буда, қудрати он дар ҳамин зоҳир мешавад». Ба андешаи ӯ: «ҳикмати олии ҳаёт ин аст, ки шахс ба табиат бовар намуда, ҳаёт мегузаронад, ба атроф таваҷҷӯҳ мекунад, барои идоракунӣ аз болои худ имконият медиҳад. Принципи мутобиқат бо табиат принципи олитарин, принципи асосии тарбияи комил ва тамоми инсоният мебошад» [85, 176].

Дар тарбияи эстетикӣ ба ҳисоб гирифтани принципи рафтори тафриқавӣ дар равандҳои равонии ташаккули муносибатҳои этникӣ ва эстетикӣ, муносибатҳо нисбат ба ороиши бадеии меҳнат дар низоми

муассисаҳои таҳсилоти миёна ва олии қасбии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ороиши эстетикии муассисаҳои фарҳанг хеле мубрам ва муҳим мебошад.

Мутаффакири барҷастаи соҳаи педагогика А.С.Макаренко зикр мекунад, ки «кӯдаконро ба он ҷалб намудан зарур аст, ки дар онҳо дар мактаб, дар синфхона ва хона вазъияти эстетикиро ба вучуд оваранд»[55, 216 - 218]. Яъне ў аҳаммияти қалон доштани бедорсозии қӯшиши дарёғти зебоиро дар мактаб, хона, тамоми ҷойхое, ки онҳо вақти худро мегузаронанд, ба коре машғул мешаванд ё фароғат мекунанд, тарбияи эстетикии хонандагонро, ҳамчунин, чӣ гуна муҳим будани онро қайд намудааст.

Масъалаҳои тарбияи эстетикӣ дар асарҳои машҳури дигар олимон ва педагогҳои рус, М.А.Верб, К.Д.Ушинский, Б. Д.Лихачев, Подласый И.П., Савин Н.В., Скрипин А.Г. Сластенин В.А. Харламов И.Ф., Шацкая В.Н. М.А. ва диг. инъикоси худро ёфтааст, ки дар онҳо ҳадаф, мазмун, вазифаҳо, шакл ва методҳои тарбияи эстетикӣ равшану возеъ муайян карда шудаанд.

Масалан М.А.Верб чунин меҳисобад, ки фарҳанги эстетикӣ – маҷмуи сифатҳо, таҳсилоти шахсӣ, маҳсусият, истиқболи зебоӣ ва иштирок дар бунёди зебоӣ буда, моҳияти он бошад дар азхуднамоии маҷмуи қобилият, истиқболи бадеӣ ва эҷодӣ мебошад. [25, 3-10].

Дар таҳқиқотҳо оид ба масъалаҳои тарбияи эстетикӣ консепсияи файласуфи рус М.С. Каган дорои хеле аҳаммияти бузург дорад. Мутобики консепсияи мавсуф, фаъолияти эстетикии ташаккулёбии материя тибқи «қонунҳои зебоӣ» роҳандозӣ шуда, хусусияти ҷамъбастиро молик аст. Бинобар ин, тамоми намуди фаъолияти инсонӣ бо андозаи муайян, ҳамчун фаъолияти эстетикӣ, матраҳ мегардад. [38, 110-124].

Ташаккул додани шахсияти фарҳангӣ ва маърифати зебоипарастӣ, - дар инсонҳо, аз ҷумла, ба наврасону кӯдакон яке аз вазифаҳои муҳимтарини ҷомеа ба шумор меравад.

Ба андешаи М.А.Ариарский «дар ниҳоди ботинӣ ҷорӣ намудани муносибати эстетикӣ ҳамаи ҳаёти одамизодро фаро мегирад» [13, 215-216]. Аз ин рӯ, «нақши ҳалкунандаро дар шахсият ҳамчун субъекти фарҳанг, фарҳанги эстетикӣ мебозад» [13, 215-216].

Олими соҳаи педагогикаи тоҷик С.Сулаймонӣ фарҳанги зебоишиносиро чун «маҷмуи арзишҳои эстетикӣ, ки равишиҳои эҷод ва истифодаи ин арзишҳоро таъмин менамояд» [119,154-155] тавсиф кардааст. Ба ақидаи ӯ «фарҳанги зебоишиносӣ чунин унсурҳоро дорост: шуури эстетикии инсонҳо, ҷилваҳои зебоишиносӣ, фаъолияти гуногун – тарбияи эстетикӣ». Ӯ «мехвари аслии фарҳанги зебоишиносиро меъморӣ ва фарҳанги бадеӣ» [119, 154-155] мешуморад.

Мо дар таҳқиқоти хеш ба хулосае омадем, ки зери мағхуми фарҳанги эстетикӣ маҷмӯи арзишҳои зебоипарастие фаҳмида мешавад, ки онҳо аз ҷониби муҳассилин дар раванди корҳои таълимию тарбиявӣ азҳуд карда мешаванд, ба василаи ҷалбшавӣ ба фаъолияти эстетикӣ арзишҳоро густариш медиҳанд ва фаъолияти ҳаётии худро тибқи қонуниятҳои зебоӣ ба роҳ мемонанд. Ҷиҳати дигар, он аст, ки арзишҳое, ки ба фаъолияти ӯ вобаста мебошанд, маҳсулашон арзёбӣ карда мешавад ва маҳсули ин арзишҳои эстетикӣ, интиҳоби дурусти онҳо, ҷиҳати ташакқули комили шахсияти инсон мусоидат менамоянд. Аз ин рӯ, бобати арзёбии ин унсури тарбия бояд ҳамаи муҳассилини ҷумҳурий, новобаста аз ихтисосашон фаро гирифта шаванд. Зоро онҳо маҳз дар сурати баланд бардоштани маърифати эстетикӣ ва ҳангоми ҷалбшавӣ ба худфаъолият ва татбиқи худташкилкунӣ ба арзишҳои эстетикӣ самараноктару фаъолонатар ошнӣ пайдо карда метавонад.

Таҳлили адабиёти илмӣ нишон медиҳад, масъалаҳои ташакқули фарҳанги эстетикӣ аз ҷониби олимони соҳаҳои гуногун мавриди омӯзиш қарор дода шудаанд. Наздикии нуктҳои назари олимон маҳсусан, дар он зоҳир мегардад, ки ин падидай фарҳангӣ дар маҷмӯъ, тариқи муносибаи комплексӣ таҳқиқ карда шавад ва аз ҷониби олимони соҳаи

педагогика натицаҳои таҳқиқоти илмҳои фалсафа, сотсиология, этнология чун асоси назариявӣ ваасеъ истифода бурда шавад.

Таҳлили адабиёти илмӣ нишон медиҳад, ки фарҳанги эстетикии ҷомеа фарогири тамоми муносибатҳои эстетикии ҷомеа, арзишҳои эстетикии он, паҳлӯи зебоифарӣ, эстетизатсияи фаъолияти ҳаётии инсонро дар бар мегирад. Сохтори фарҳанги зебоипарастӣ унсурҳои азхудкуни ҷаҳонӣ ва бунёдиро дар таҷассум менамояд. Ба ақидаи олимони тоҷик, дар соҳаи педагогика «моҳияти фарҳанги эстетикӣ» чун яке аз намудҳои фарҳанги бадӣ ташаккул додани қобилияти даркунин зебоӣ, дуруст фаҳмидани он дар санъату ҳаёт, азхудкуни ҷаҳонӣ ва тавлиди арзишҳои фарҳангӣ, қонеъ гардонидани шавқу ҳавасро ба шуғлҳои ҳунарҳои мардумӣ, ки арзишҳои эстетикиро воқеӣ мегардонанд, фаро мегирад. [106, 240-243]. Дар фарҳанги эстетикӣ қобилиятҳои эҷодии мардум зоҳир мегардад.

Дар тарбияи эстетикӣ аз натицаҳои таҳқиқоти олимони соҳаи фалсафа, сотсиология, этнология, педагогикаи этникӣ ва маҳсусан педагогикаи иҷтимоӣ, концепсияҳои онҳо, андешаҳои олимони шарқу гарб, таҳқиқгарони зебоишиносӣ истифода бурдан ба мақсад мувоғиқ аст. Таҳқиқотҳо дар ҷодаи тарбияи эстетикӣ нишон медиҳанд, ки он дар самтҳои афзалиятноки зерин ба роҳ монда шудааст:

а) омӯзиши проблемаи инсон ва фарҳанг, мутобиқшавӣ ба арзишҳо: (В. С. Библер, Н. И. Воронина, Л. С. Гуревич, М. С. Каган, В. П. Крутоус, В. Н. Липский, В. И. Петрушин, Л. П. Печко, А. В. Пирадов, В. В. Розанов, ва диг.;

б) аз ҷиҳати фалсафӣ асоснок намудани проблемаи рушди маънавии шаҳсият дар асарҳои М. М. Бахтин, А. Белый, Н. А. Бердяев, В. В. Зеньковско, Е. Н. Ильин, Л. Н. Лосенко, В. В. Розанов, В. С. Соловьев, Г. Г. Шпета ва Р. Г. Апресян, М. А. Верба, С. И. Гессен, В. П. Зинченко, М. С. Каган, Л. Н. Коган, А. Ф. Лосев, Б. Д. Парыгин, Л. Н. Столович, Ю. У. Фохт-Бабушкин, ва диг.

в) проблемаи ташаккули шахсият дар асарҳои А. Г. Асмолов А. А. Бодалев, Л. И. Божович, Л. С. Выготский, Е. П. Ильин, В. А. Канн-Калика, В. А. Караковский, А. Н. Леонтьев, А. А. Мелик-Пашаев, В. Н. Мясищев, С. Л. Рубинштейн, Д. Б. Элконин, М. Г. Ярошевский, П. М. Якобсон ва диг.;

г) маҳсуситятҳои фарҳанги эстетикӣ ва таҷрибаи гуногунҷабҳаи тарбия дар корҳои илмии Н. Б. Крилов, В. Н. Липский, Л. Н. Печко, А. Я. Пирадов, В. И. Самохвалов, В. К. Скатерщиков, У. Ф. Суна, Е. В. Фастовтса ва диг.;

д) коркардҳои назариявии проблемаҳои тарбияи эстетикӣ, ки дар таҳқиқотҳои Г. З. Апресян, Н. Л. Аринина, А. И. Буров, Н. А. Дмитриев, Г. А. Герасимов, М. С. Каган, Н. И. Кияшенко, Н. Л. Лейзеров, Б. Т. Лихачев, О. В. Лармин, В. А. Разумный, П. В. Соболева, В. А. Сухомлинского, В. И. Толстых, С. Т. Шатский, В. Н. Шатская, М. В. Шманова ва дигарон баррасӣ шудаанд;

е) ҷамъбасти нақши робитаҳо дар тарбияи эстетикӣ, ки дар корҳои илмии М. М. Бахтин, Н. А. Бердяев, Н. И. Илин, Н. О. Лосский, В. С. Соловьев, В. С. Библер, С. Н. Иконникова, Д. С. Лихачев ва диг. Инъикос гардидаанд; ж) проблемаҳои тарбияи бадеӣ дар таҳқиқоти А. Л. Андреев, А. В. Бақушинский, В. В. Блудов, В. В. Ванслов, Н. Н. Волков, Л. С. Виготский, Е. С. Громов, А. В. Гулиги, А. Я. Зися, Э. В. Иленков, В. С. Кузин, Н. Г. Поспелов, С. Х. Раппопорт, Б. М. Теплов, Д. Б. Элконин ва дигарон мавриди пажӯҳиш қарор дода шудаанд;

з) таҷрибаи амалии тарбияи эстетикиро бошад, инҳо таҳқиқ кардаанд: III. А. Амонашвили, Л. С. Виготский, А. Ю. Гончарук, Д. Б. Кабалевский, Н. И. Кияшенко, А. Н. Леонтьев, Б. М. Неменский, Л. П. Печко, О. Д. Шекочихина.

Дар самтҳои ошкоршуда олимони соҳаҳои гуногун метавонанд омӯзиш ва таҳқиқот баранд.

Омӯзиши самтҳои таҳқиқотии фарҳанги эстетикӣ ва таҷрибаи кори муассисаҳои таълимӣ ва фарҳангӣ имкон дод, ки мо унсурҳои зерини

онро чудо намоем: фаъолияти маърифатӣ-зебоипарастӣ, кори фарҳангию равшаннамой оид ба зебоифарӣ, фаъолияти зебоишиносӣ дар соҳаи фароғат ва майшӣ, эҷодиёти бадеии қасбӣ ва шавқӣ, арзёбии фаъолияти эстетикӣ, худомӯзӣ ва худинкишфёбӣ дар соҳаи эстетика ва ғ. Ба фарҳанги зебоишиносии мусир эстетикаи муҳити зист, фарҳанги рӯзгор ва фарҳанги варзиш низ ворид гардидаанд.

Аз ҷиҳати илмӣ асоснок намудани фарҳанги эстетикӣ, рушд додани фаъолияти эстетикӣ, ҷалби васеи омма, баҳуссус ҷавонон ба арзишҳои эстетикӣ, такя ба коркардҳои илмӣ-назариявӣ ва методологӣ, таъмини ҳамоҳангсозии ниҳодҳои гуногуни иҷтимоӣ-фарҳангӣ дар корҳои тарбиявӣ имкон медиҳад, ки системаи тарбияи эстетикӣ дар як низоми муайян ташкил ва идора карда шавад.

Таҳлили адабиёти илмӣ моро ба ҳулоса меорад, ки ташаккули фарҳанги эстетикӣ як падидаи маҷмӯй буда намудҳои муҳталифи фаъолияти зебоипарастии инсонро фароғир мебошад. Аз ин хотир, дар ин система зинаҳо ва институтҳои гуногуни иҷтимоӣ-фарҳангӣ бояд ҷалб карда шаванд, иқтидори ҳамоҳангсозандай хешро дар тарбияи эстетикӣ истифода баранд ва онро дар асоси меъёр ва нишондиҳандаҳои комплексӣ (маҷмӯй) арзёбӣ намоянд.

Аз нигоҳи олимони соҳаи педагогика ва назария ва методикаи фаъолияти иҷтимоӣ-фарҳангӣ мағҳуми фарҳанги эстетикӣ паҳлӯҳои гуногуни шахсиятро фаро гирифта, дар он ташаккули фарҳанги эстетикӣ, таъсиррасонӣ ба эҳсосоти ҷавонон ва ҷалбнамоӣ онҳо ба фаъолияти эстетикӣ ҷойгоҳ ва мақоми маҳсусро ишғол менамояд. Маҳз дар ин самтҳо қувваҳои эҷодии ҳар як фард татбиқи худро мейёбанд ва арзишҳои эстетикӣ дар ниҳоди онҳо ташаккул мейёбанд.

Дар тарбияи эстетикӣ муайян намудани принципҳои он хеле муҳим аст.

Принципҳои зерин ба ташаккули фарҳанги эстетикӣ мусоидат карда метавонанд: ягонагии ҷанбаҳои ахборотӣ ва бадеӣ, эстетизатсияи фароғат, дастрасии умумии арзишҳои эстетикӣ, истифодаи маҷмӯи

метод, шакл ва воситаҳои фаъолияти иҷтимоӣ-фарҳангӣ ҷиҳати такмили донишҳои назариявӣ ва методӣ оид ба асосҳои назариявии эстетика ва ғ.

Ин ва дигар назариёти илмӣ ва принсипҳо дар омӯзиш ва таҳқиқи масъалаҳои ташаккули фарҳанги эстетикӣ, таҳия ва муайян соҳтани асосҳои назариявию методологии он аҳаммияти аввалиндарача доранд.

Дар осори нашрии таҳия шуда оид ба тарбияи эстетикӣ (монография, мақолаҳои илмӣ ва дастурҳои таълимӣ-методии дар самти фарҳанги эстетикӣ ва ғ.) сохтор, моҳияти ин истилоҳ, мақсад, вазифаҳо, самт, восита, шакл ва методҳои фаъолияти иҷтимоӣ-педагогии муайян карда шудаанд, ки мо дар таҳқиқоти худ аз онҳо истифода бурдем. Аз ин лиҳоз, таҳлили адабиёти илмӣ моро ба хулоса овард, ки тарбияи эстетикӣ маҳсусияти ҷамъбасткунандаро соҳиб аст. Аз ин хотир, тамоми намуди фаъолияти инсонӣ бо андозаи муайян ҳамчун фаъолияти эстетикӣ ҳам арзёбӣ карда мешавад.

Таҳқиқотчиён моделҳои гуногуни тарбияи эстетикиро таҳия ва пешниҳод кардаанд. Омӯзиши нуқтаи назари олимони соҳаи педагогика оид ба тарбияи эстетикӣ ва таҷрибаи амалиӣ, омӯзиши кори муассисаҳои таълимӣ, фарҳанг ва хонавода дар ҷумҳурӣ, таҳқиқотҳо дар мактабҳои таҳсилоти умумии муосир, таҳқиқотҳои аз ҷониби мо гузаронидашуда доир ба тарбияи эстетикӣ моро ба хулоса овард, олимон дар шароити ҳозира якчанд моделҳои ташкили раванди ташаккули фарҳанги эстетикиро ошкор намудаанд: модели локалӣ, анъанавӣ, модели интегратсионӣ, ки тавассути он ҳамкории мактаб, муассисаҳои таҳсилоти иловагии қӯдакон ва ҷавонон ё муассисаҳои фарҳанг татбиқ мешавад ва модели инноватсионӣ, ки он муносибати ҷаддиро дар созмондиҳии тарбияи эстетикӣ роҳандозӣ намуда, ҳамаи фаъолияти мактабро эстетикӣ меқунонад, кори хонавода ва аҳли ҷомеаро ба ин мақсад равона месозад. Ин нуқтаро ба асос гирифта, мо модели ҳамкории мутақобилаи муассисаҳои таълимӣ, аз он ҷумла, коллечҳо, муассисаҳои фарҳангро дар ташаккули фарҳанги эстетикии донишҷӯён

тахия ва тавассути кори озмоишій-тахқиқотің онро дар тақриба аз санчиш гузаронидем.

Хамзамон, аз таҳлили вазъи тарбияи эстетикии насли наврас дар чумхурій, таҳлили ҳисоботҳои шуъбаи маориф ва фарҳанги шаҳр ва ноҳия, сўҳбат бо кормандони онҳо, омӯзиши ҳуччатҳои коллекчо, пурсишу сўҳбатҳо бо донишҷӯён, баррасии фаъолияти бевоситай кормандони системаи фарҳанг оид ба тарбияи эстетикӣ бармеояд, ки самтҳои ин унсури муҳими тарбияи ҷавонон дар низоми фарҳангу маориф чунинанд:

- боло бардоштани шуури эстетикӣ (зебоипарастӣ) таввасути ахудкуни донишҳо оид ба адабиёт, санъат, қаломи бадеъ, суханварӣ, арзишҳои эстетикии дигар;
- ҷалби кӯдакон аз синни томактабӣ ба намудҳои фаъолияти зебоипарастӣ. Идома додани он дар зинаҳои болои таҳсилот;
- эстетикикунонии саҳни муассисаи таълимӣ, фарҳангӣ, синфхона ва аудиторияҳо ва ғ.;
- истифодаи имкониятҳои эҷодиёти мардумӣ, намунаҳои асили санъати миллӣ, оилаҳои хунармандони ноҳия ва шаҳр дар ҷалбнамоӣ ба эҷодиёти эстетикӣ;
- ганӣ гардонидани соҳаи фароғати донишҷӯён ҷиҳати ташакккули фарҳанги эстетикии омӯзгорон, устоҳои коллеҷ ва кормандони муассисаҳои фарҳангӣ ва дигар самтҳо.

Албатта, инсон аз ҳамаи манбаҳои гуногуни воқеият таассуроти эстетикӣ мегирад. Вале аз ҳама дастрастарини он табиат аст. Зебоиҳои табиат ба воситаи гуногунрангӣ, хушу форамии рангҳо, овозҳо, шаклҳо ва, инчунин, ба воситаи аз рӯйи қонунияти муайянे ивазшавии ҳодисаҳои олами зинда эҳё мешавад. Ў – инсон – ҳатто аз рӯйи ҳаракат ва таҷаддуди ҳамешагии ҷангалзорону киштзорҳо дараҳову кӯҳсорон ҳануз аз кӯдакӣ ҳис кардан, донистани зебоиро ёд мегирад.

Ҳамчунин, аз ҳодисаҳои ҳаёти ҷамъиятӣ ҳам дар бачагон таассуроти амиқи эстетикӣ ба вуҷуд меояд. Зебоии корнамоиҳои инсон баҳри баҳту

саодати халқ, муносибатҳои гарму нарми ҳамдигарии одамон, боигариҳои маънавӣ, покизагии ахлоқу тани солими мусирони мо касро ба ҳаяҷон оварда, ба сӯйи идеалҳои нек роҳсипор месозад.

Бойтарин манбаи таассуроти эстетикии муҳассилин санъат мебошад, ки онро Л.С.Виготский концентратсияи бадеи воқеяят ва ё аслиҳаи ҷамъиятие номида буд, ки «вай маҳрамона ҷиҳатҳои шаҳсиятҳои вучуди моро ба доираи ҳаёти иҷтимоӣ ҷалб месозад» [36].

Санъати миллӣ дар ҳамаи давру замонҳо муаррифгари миллат ба ҳисоб меравад. Дар раванди ҷаҳонишавӣ ҳифзу рушди санъати миллӣ муҳимиёт қасб мекунад. Санъат дар шакли образҳои бадеӣ ва нақшҳои оғаридашда ба ҳиссиёти ҷавонон таъсир расонида инъикос ва азnavsозии олам ҳодисаи фавқулода мураккаб ва бисёрмаъно мебошад. Ба воситаи он ҷиҳатҳои идеологӣ, ахлоқӣ ва эстетикии таъсиррасонӣ ба шаҳсияти инсони комил аён мегардад. Яке аз вазифаҳои асосии санъат имрӯз ташаккул додани ҷаҳони маънавӣ, рафъи хурофот дар шуур ва ниҳоди ҷавонон мебошад. Маҳз санъати миллӣ натанҳо миллати моро дар арсаи байналмиллаӣ муаррифи мекунад, балки дар тарбияи ҳисси зебоипарастию ҳудшиносии ҷомеа, инкишофи ҳувияти миллӣ саҳмгузор аст.

Дар ҷомеаи мо, ки тарбияи наслҳои оянда дар рӯҳияи ватандӯстиву ҳудшиносӣ дар маркази диққати Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дорад, масъулияти асосӣ дар ин самт ба души аҳли фарҳанг ҳунар аст.

Вазифа тарғиб ва ташвиқи санъат ба дӯши кормандони муассисаҳои фарҳангӣ voguzor карда шудааст. Дастури кормандони соҳаи иҷтимоӣ-фарҳангӣ чунин мебошад: «одаме, ки нишоти эҷодии ин ё он намудаи санъатро аз сар гузаронидааст, назар ба одами аз доираи дарки санъат баромада, санъатро хеле чуқуртар ва интенсивноктар дарк карда метавонад» [49; 27, 28, 192]. Тибқи ин дастур кормандони соҳа мекӯшанд, ки ҳар чи бештар ҷавононро ба фаъолияти бадеӣ-эҷодӣ ҷалб намоянд.

Асарҳои санъат барои фаҳмидани ҳаёт, ҳақиқати зиндагӣ, мушкилоти ҷомеа, номувоғиқҳои он кӯмак расонида, паҳлӯҳои мусбат

ва манфии онро арзёбӣ менамоянд, тахаюлоти шахсро инкишоф медиҳанд. Ва ҳар як намуди санъат имкон медиҳад ки тавассути образҳои бадеӣ, воқеаҳои пайдарпай, амалиёти оқилонаи саҳнавӣ дар динамикаи он ҳаётро омӯзад ба он баҳои сазовор дода тавонад. Дар мисоли санъати мусиқӣ, зарб, ҳис кардан тавонистани он, ва таровати овозҳо, оҳанги маожрӣ ё минорӣ вазиятҳои гуногуни ҳаётIRO дарк кардан мумкин аст, аз онҳо хулосаи зарурӣ бароварда, ҳаётро ба самти дуруст равона сохтан имкон дорад. Дар ин бора А.В.Луначарский навишта буд, - «Мусиқӣ –анбӯҳи овозҳост ва, инчунин, мусиқӣ анбӯҳи ҳиссиётҳоест, ки онҳоро одамони ҳассос ба воситай овозҳо фаҳмида мегирад» [113, 21-24].

Бояд зикр кард, ки дар байни намудҳои санъат, мусиқӣ чойгоҳи маҳсус дорад ва аз ҷиҳати таъсиррасонӣ мақоми маҳсусро ишғол менамояд. Бояд зикр кард, ки санъати мусиқӣ яке аз шаклҳои паҳнгаштаи санъатдар байни ҷавонон, аз ҷумла донишҷӯёни коллечҳои техникӣ маҳсуб меёбад. Озмуни ҷумхуриявии “Тоҷикистон - Ватани азизи ман” собит соҳт, ки ин гуна ҷорабинӣ дар инкишофи олами маънавӣ, боло бардоштани эҳсости эстетикии ҷавонон нақши муассир дорад.

Мусиқӣ – навишта буд А.В.Луначарский, - анбӯҳи овозҳост ва, инчунин, мусиқӣ анбӯҳи ҳиссиётҳоест, ки онҳоро одамони ҳассос ба воситай овозҳо фаҳмида мегирад» [113, 21-24].

Адабиёт муҳимтарин воситай муоширати фарҳангӣ ва ҷалб гардидан ба арзишҳои эстетикӣ буда, инсонро аз таъриҳ, арзишҳои фарҳангии он, қаҳрамонони миллат огоҳ менамояд. Маҳз тавассути адабиёт муоширати бадеӣ, зебогӣ, сухангӯйи фаҳмо доир мегардад ва шахс аз арзишҳои эстетикӣ бархӯдор мегардад, ба арзишҳои фарҳангӣ ҷалб мешавад.

Умуман, бояд зикр кард, ки адабиёт ва санъат воситаҳои муҳими таъсиррасонӣ ба инсон ва тариқи образҳои бадеӣ имкониятҳои хеле зиёди инъикос намудани воқеаҳои зиндагӣ, ба фарҳангӣ миллӣ ҷалб

кардани ҷавононро доранд ва ба тарбияи эстетикии онҳо мусоидати фаъол менамоянд. Ин вазифаи муҳимро намудҳои гуногуни санъати саҳнавӣ - театр, рақс кино, пантомимо, намуд ва жанрҳои дигари санът низ тавассути саҳнаҳои театришуда, фильмномаҳо, барномаҳои ҷолиби телевизионӣ, зинатҳои ороишӣ ва ҳамоҳангии мусиқӣ дар саҳна ифода намудани воқеаву ҳодисаҳоро бо мазмуну мундариҷаи ғанӣ ва баланд бардоштани завқи эстетикии аҳолӣ иҷро мекунанд. Масалан, дар театр ба одамон зебогиро тавассути ҳаракат, сухан, амалиёти саҳнавӣ, бозии ҷолиби актёрон одамонро ба ҳаёҷон меорад. Образҳои дар театр ва синамо оваридашуда вақтҳои тӯлонӣ хотирмонанд.

Б.Брехт хеле хуб қайд кардааст: «Агар аз санъат ҳаловат бурдан ҳоҳед, ҳеч гоҳ бо истифодаи қулай ва арзони як худи натиҷаи меҳнати бадеӣ қонеъ нашавед. Худи меҳнатро аз сар гузаронидан даркор аст...» [109. с.21].

Яке аз воситаҳои муҳими тарбияи эстетикӣ ва ташаккули фарҳанги зебопарастӣ ҷашну марисимҳо мебошанд. Тавассути онҳо завқи эстетикии одамон ташаккул мейёбад.

Иду маросимҳои миллии мардуми тоҷик, маҳсусан, Иди Наврӯз, Сада, Меҳргон низ завқи эстетикиро дар одамон ташаккул медиҳанд.

Солҳои охир ташкил ва баргузории ин идҳо ба ҳукми анъана даромадааст. Чунин идҳо на танҳо дар майдонҳои калону варзишгоҳҳо, хона ва қасрҳои фарҳанг, балки дар худи таълимгоҳҳо низ ташкил карда мешаванд. Коллечу макотиби олӣ дар ташкил ва баргузории чунин идҳои миллӣ аз ҳамаи воситаҳои таъсиррасонии худ ба монанди дастаҳои ҳунарии санъат, ташкили намоиши ҳунарҳои мардумӣ, ки ба анъанаҳои миллии мо такя менамоянд, озмунҳо барои гирифтани ҷойҳои намоён оид ба намоиши таомҳои миллии қадима, намоишҳои китоб, бозиҳои миллӣ ва ғайра ҳамаҷониба истифода мебаранд. Ҳамаи ин воситаҳои таъсиррасонӣ барои ташаккули завқи эстетикии муҳассилин мусоидат менамоянд. Дар баъзе таълимгоҳҳо даъват намудани волидайни муҳассилин низ анъана шудааст, ки ин амал барои хубтару

пуртасирртар гузаронидани иду маросимҳои миллӣ кумаки зиёд мерасонад. Дар иду маросимҳо ҳамаи воситаҳои таъсиррасонӣ аз қабили рақс, сурӯд, мусиқӣ, бозиҳои миллӣ, гӯштингирӣ, образҳои қаҳрамонони афсонавию воқеӣ – баҳор, бобои дехқон, мусобиқаҳои варзишӣ, аспдавонӣ, бузқашӣ, имитатсияи ҷамъоварии ҳосил, дигар амалиёти саҳнавӣ ва воситаҳои таъсиррасонии ҳиссӣ-эстетикӣ дар шакли комплексӣ (маҷмӯй)-и истифода бурда мешаванд, ки завқи зебоишиносии иширокчиёни ҷорабиниро ташаккул медиҳанд. Ба шахс таъсир ҳиссӣ мерасонанд.

Чиҳатҳои ҷудогонаи мағҳуми томи фарҳанги эстетикӣ, асоси аввалини ин фарҳанг аз ҳисси эстетикӣ, яъне ба зебоӣ ҳассосияти маҳсусе доштан мебошад. Вале ин ҳанӯз кам аст. Барои он ки зебоӣ ба қадри пуррааш дарк шавад, ё кас худро дар эҷоди бадеӣ нишон диҳад ба андозае зоҳирон донишҳои назариявию конкретӣ доштан лозим аст, ки дар асоси он доир ба боигариҳои эстетикӣ тасаввуроту фаҳмиши муайянे инкишоф ёбад. Ин захираи донишҳо идеали эстетикии иштироккунандаҳоро тақвият мебахшанд.

Инак, мо дар фавқ ҷиҳатҳои ҷудогонаи мағҳуми томи фарҳанги эстетикии шахсро номбар кардем.

Бояд ёдовар шуд, ки шарти муҳими педагогии ташаккули фарҳанги зебоипарастӣ – ин истифода аз ҳамаи фаъолиятҳои эстетикӣ низ маҳсуб меёбад. Зоро на танҳо санъат, инчунин, дигар паҳлӯҳои эстетикии ҳақиқат: меҳнат, муносибатҳои иҷтимоӣ, муҳити атроф, фарҳанги майшӣ, аз он ҷумла, зебоӣ, либос, истиқоматгоҳ, табиат ва рафтори одамон низ ба тарбиягиранда таъсири эстетикиву ахлоқӣ мерасонанд.

Алоқаи бевосита ба зебоӣ ба хонанда таъсири зиёди эмотсионалиӣ мерасонад. Аз ин рӯ, аз тарафи муаллим - тарбиятгар нишон дода шудани асарҳои санъат, манзараҳои табиат барои инкишофи идроки эстетикии хонанда аҳаммияти маҳсус доранд. Имкониятҳои инкишофёбандай намудҳои гуногуни санъатро низ дар хотир доштан лозим аст. Ба воситаи санъатҳои рассомӣ, ҳайкалтарошӣ ва архитектура

дар бачагон ҳиссиёти фарқ карда тавонистани муносибати баробарӣ, мазмунӣ, рангу бор ташаккул дода мешавад.

Зарур аст, ки омӯзгорони коллеҷ ва кормандони муассисаҳои фарҳанг дар байни донишҷӯён тарғибу ташвиқи санъатро ба роҳ монда, натанҳо асарҳои саҳнавиро бинанду шунаванд, балки дар муҳокима ва арзёбии онҳо фаъолона ширкат варзанд. Ба донишҷӯён қувваи ахлоқиву эстетикии санъат, таъсири онро ба шуур ва рафтори эстетикӣ фахмонанд.

Дар асарҳои адабиёт ва санъат имкониятҳои ба таври образҳои бадеӣ таҷассум намудани ҳақиқати зиндагӣ ниҳоят зиёданд. [142]. Масалан, дар ташаккули фарҳанги эстетикӣ азхудкуни арзишҳои фарҳангӣ хеле муҳим аст. Барои ин ҳар як кас аз ҷиҳати бадеӣ маълумотнок бошад. Зоро, агар ҳар як шаҳс аз санъат қайфият бурданӣ бошад, бояд, пеш аз ҳама, шаҳси аз ҷиҳати бадеӣ бомаълумот бошад. [61, 15]. Ин суханони К. Маркс водор месозанд, ки мо ҷиҳати ташаккули маълумоти эстетикии насли наврас чораҳо андешем, аз имкониятҳои аз рӯи нақша дар хонандагон ташаккул додани системаи донишҳои эстетикӣ, аз муассисаҳои таҳсилоти иловагии қӯдакон, маҳфилҳои дар онҳо ташкил кардашуда, муассисаҳои фарҳангию фароғатӣ ҳамаҷониба истифода барем. Дар ин кор мактабҳои мусиқӣ, бадеӣ, санъат, дарсхои инфириодӣ аз созҳои мусиқӣ дар хонавода ба мақсади рушди зебоипарастии қӯдакон низ қӯмаки хуб расонида метавонанд.

Якҷоя бо далелҳои мушаҳҳас аз соҳаи фарҳанги бадеӣ мактабиён бояд қонунҳои зебоиро дар табиат, ҷамъият, санъат ва, инчунин, муносибати эстетикии инсон ба воқеиятро аз худ кунанд. Махсусан, дар мактаббачагон ба вучуд овардани чунин мавқеи ҷаҳонбиние, ки дар муборизаи мураккаби идеяҳои эстетикӣ ақидаҳо ва фикру андешаҳо онҳоро ба роҳи дуруст мебарад, хеле муҳим мебошад.

Вазифаҳои ташаккули фарҳанги зебоипарастӣ, баланд бардоштани маърифати эстетикӣ, инкишифоти ҳиссиёти зебоиписандӣ, сарфаҳм рафтан ба асарҳои санъат, дуруст баҳодиҳӣ ба ин асарҳо, хулосагирий кардан аз

рӯйи онҳо ва дар ҳаёти ҳамарӯза татбиқ кунонидани идеяи асосии онҳо мебошад. Ҳалли ин вазифа, албатта, бо усулҳои гуногун сурат мегирад. Барои ин мумкин аст, ки беҳтарин намунаҳои асарҳои санъатро, ки дар онҳо зебоиҳои табиат инъикос ёфтаанд, ба тариқи аёният нишон дода шаванд, ё ки, хонандагонро бо меъёрҳои умумӣ ва усулҳои таҳлили ҳодисаҳои эстетикий мусаллаҳ намудан лозим аст.

Масалан, дар давраи мактабхонӣ, дар машғулиятҳои беруназдарсӣ ва фориг аз мактаб, иштироки қӯдакон ва наврасон дар машғулиятҳои мактабҳои мусиқӣ, санъат, бадеӣ дар онҳо имкониятҳои хуби боло бардоштани завқи эстетикий, инкишофи қобилиятҳои эҷодиро дорад. Муҳим нест, ки дар оянда мактаббача санъаткор шавад, аммо ҷалб шудани онҳо ба машғулиятҳои санъат қобилиятҳои фикрӣ, бадеии қӯдакон ва наврасонро сайқал ва онҳоро аз ҷиҳати гармоннику ҳаматарафа инкишоф медиҳад. Донишҷӯён низ дар давраи дар макотиби олий хонданашон метавонанд, дар худи таълимгоҳ, берун аз дарс, дар маҳфилҳои ҳаваскорӣ иштирок намоянд. Ё ин, ки ба хонаи фарҳангӣ ноҳия рафта, ба чорабиниҳои фарҳангӣ ва маҳфилҳои санъати он шомил шаванд. Ин ба онҳо имконият медиҳад, ки дар раванди фаъолияти фарҳангию маърифатӣ, ҷалбшавӣ ба фаъолияти бадеӣ, мусиқӣ, зебогӣ, ки бевосита ба эҷоди образҳои бадеӣ робита дорад, фаъолона иштирок намоянд ва арзишҳои эстетикиро чукуртар, ҳамаҷониба дарк намоянд, шавқу рағбати эстетикиашонро қонеъ гардонанд.

Яке аз беҳтарин воситаҳои тарбияи завқи зебоипарастӣ аз нуқтаи назари эстетикий – ин ҳимоя намудани ақидаи хеш аст. Ҷавонон бояд барои ҳимояи идеяҳои худ содик бошанд. Вале барои ин дар онҳо қобилияти ақидаҳои худро ҳимоя карда тавонистану ба тариқи илмӣ муносибат намуданро инкишоф додан лозим аст. Барои дар онҳо ба вучуд омадани қобилияти ба ҷизҳо аз нуқтаи назари эстетикий баҳо дода тавонистан сухбатҳо, мусоҳибаҳо, навиштани реферат доир бар ин чорабиниҳо нақши бузург мебозанд. Ин чорабиниҳо фаъолияти мустақилонаи муҳассилинро инкишоф медиҳанд.

Ташаккули қобилияти эчодӣ-бадеӣ, дар навбати худ, усулҳои маҳсусро тақозо мекунад. Пеш аз ҳама, бо роҳи мушоҳида, санчиши чомеа ва идроки биной нишонаҳои қобилияти табиӣ ва рағбати хонандагонро муайян намуда, баъдан, фаъолияти эчодии онҳоро ба тартиб овардан лозим аст. Дуруст аст, ки ба воситай машқуниҳои доимӣ комёбиҳои пештара мустаҳкам карда шуда, вобаста ба маҳорату малакаҳои нав ба нав дар онҳо намудҳои фаъолият низ ба тадриҷ мураккаб карда мешаванд. Барои ин ҳамеша дар хотир доштан лозим аст, ки машгулиятҳои мусиқӣ, хореографӣ ва расмкашӣ танҳо дар сурати хушнудӣ овардан хонандаро аз ҷиҳати эстетикиву ахлоқӣ бой месозанд. Ба эчодиёти бадеии бачагон баҳои дуруст додан ҳам боиси пешрафти қобилияту истеъдодҳои онҳо мегардад.

Дар асоси омӯзиши маводи назарӣ роҳҳои асосии ташаккули фарҳанги эстетикии наврасону ҷавононро метавон, чунин хулоса кард: бой намудани ҷиҳати ҳиссӣ-эстетикӣ, корҳои бадеӣ-иттилоотӣ маърифатӣ, дар доираи зебоӣ пурҷӯш намудани фаъолияти эчодӣ хеле зарур аст. Омӯзгор ва корманди фарҳанг бояд ба ҷиҳати эстетикӣ бештар дикқат дода, ба ҳодисаҳои омӯхташаванда аз нуктаи назари эстетикӣ баҳо диҳад.

Тарафи зебои воқеиятро аз худ кардани ҷавонон ҳам дар раванди таҳсилот, дар дарс ва ҳам дар раванди ба фаъолияти фарҳангӣ: дар доираи ҷорабинихо ва машқҳо дар машгулиятҳои маҳфилҳои фарҳангӣ амалӣ мегардад. Зоро, чунон ки таҳқиқотҳои маҳсус нишон медиҳанд, фаъолият ҳамон вақт мазмуни эстетикӣ пайдо мекунад, ки агар он асил, ҳусусияти эчодкорона дошта, инчунин инъикосгари худфаъолият, муҳити солими чомеа ва самти иҷтимоӣ дошта бошад. Аммо шаклҳои пассив, догматикӣ, бепроблемавӣ ва якранги усулҳои таълим ва фароғатгузаронӣ шавқи маърифатӣ ва эстетикии ҷавонону наврасонро паст намуда, ба фаъолияти эстетикӣ ҷалбшавии онҳоро суст мегардонанд.

Манбаи асосии зебоӣ ва эҷодкорӣ раванди меҳнат аст. Чунки дар он насли ҷавон ҳамчун субъекти фаъолияти истеҳсолӣ ва пешбарандай арзишҳои эстетикӣ баромад мекунад. Аз ин рӯ, ба фаъолияти меҳнатӣ, (барои донишҷӯ ин таҳсил аст) ва иҷтимоӣ-фарҳангӣ ҷалб намудани наврасону ҷавонон аҳаммияти маҳсус дорад.

Ташаккули фарҳангӣ зебоипарастӣ соҳаи фарҳангӣ майширо низ дар бар мегирад. Тарбияи эстетикии соҳаи майшии донишҷӯён, тарзи либоспӯшӣ, муносибат ба атрофиёն, муошират ва муомилаи дуруст бо наздиқон, шарикдарсон, ороиши зебо ва тозаи хобгоҳи донишҷӯйӣ ва дигар унсурҳи фарҳангӣ зебоипарастӣ дар соҳаи майшӣ, нишонаи фарҳангӣ ахлоқии волои муҳассилин ба шумор мераванд. Ин пахлӯҳои фарҳангӣ эстетикӣ бояд дар зери назари омӯзгорон ва устоҳои таълими истеҳсолии коллеҷ бошанд. Дар ин самт мубраммияти мазмуни таҳсилот бояд дар ҷойи аввал гузошта шавад.

Шарти муҳимми педагогии ташаккули фарҳангӣ зебоипарастӣ ин - истифода аз ҳамаи ниҳодҳои иҷтимоӣ-фарҳангӣ, ҳамкории онҳо дар системаи фаъолиятҳои эстетикӣ ба шумор меравад. Зоро дар таҷрибаи кори тарбиявӣ ноустувории муносибатҳои муассисаҳои таълимиӣ ва фарҳанг, номутаасилӣ дар фаъолияти тарбиявӣ, суст кор кардани созмонҳои ҷамъиятӣ, набудани ҳамоҳангсозӣ дар фаъолитяи онҳо, ба эътибор нағирифтани ҳусусиятҳои кори тарбиявии коллеҷҳои техникӣ, ҳайати миллӣ-этникии донишҷӯён, муҳити иҷтимоӣ-фарҳангӣ ва сабабҳои дигар ба костагӣ ва паст гардиданӣ сатҳи сифати корҳои тарбиявӣ-эстетикӣ сабабгор шудааст. Фарҳангӣ эстетикиро набояд ҳамчун як фарҳангӣ оддии умумичомеагии шаҳс донист, балки он ҷанбаи баландтарини фарҳангӣ шаҳсӣ маҳсуб меёбад. Умуман, ҳашсияти аз ҷиҳати эстетикӣ инкишофёфта дар ҳуд чизи зеборо мепарварад, аз он ҳаловат мебарад, олами маънвии хешро ғанӣ мегардонад.

Имрӯз тамоми мардуми Тоҷикистон ба ҷашни 35 - солагии Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон тайёрӣ дида истодааст, ки нишонаи устувории ҳудшиносии миллӣ дар таърихи кишвари мо ва

чаҳони муосир маҳсуб меёбад. Вобаста ба ин, муассисаҳои таҳсилотӣ ва фарҳангии кишвар дастуру супоришҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Вазорати фарҳангу маорифро дар мавриди баланд бардоштани сатҳи сифату таълим дар шароити имрӯза роҳу воситаҳои самаранок истифода бурда истодаанд.

Чунки дар раванди ҳамон суханрониҳои худ дар назди кормандони соҳаи маориф Президенти кишвар Эмомалӣ Раҳмон мақомоти даҳлдори соҳаи маорифу фарҳангро зери назари танқид гирифта, зикр намуданд, ки «роҳбарони муассисаҳои илмиву тадқиқотии соҳа омилҳо ва сабабҳои паст будани сатҳи дониши хонандагону донишҷӯёнро пурра таҳқиқ накарда, андешидани тадбирҳоро дар хусуси тағиیر додани ин раванд аз мадди назар дур кардаанд» [3, 64]. Ҳамчунин, дар раванди ин суханронии худ Пешвои миллат масъалаҳои рушди фаъолияти эстетикиро маҳсусан зикр карда, ба роҳбарони ташкилоту идораҳои фарҳанг вазифаҳои мушаххас дода, доир ба масъалаҳои ташаккули худшиносии миллӣ ва нигоҳ доштани фарҳангги асили миллии ҳалқи тоҷик ва тарғиби он дар байни дигар кишварҳо таъкидҳои ҷиддӣ намудаанд [3, 64].

Аз ин лиҳоз, имрӯзҳо Ҳукумати Тоҷикистон ва шахсан Пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон ба он проблемаю норасоиҳое, ки дар соҳаи фарҳангӣ эстетикӣ мавҷуданд, тадбирҳои мушаххас андешида истодаанд. Зарур аст, ки дар ташаккули фарҳангӣ эстетикии чомеа аз захираҳою имкониятҳои худӣ, сармоягузорони хориҷиву маҳаллӣ, мақомоти маҳаллии ҳокимиятҳои давлатӣ ва муассисаҳои иҷтимоӣ-фарҳангӣ самаранок истифода намуда, «доир ба майлу рағбати зебоипарастӣ ва инкишоф додани ҳунари эҷодиву анъанаҳои бузурги фарҳангсолори ҳалқамон» [3,64]. ҷораҳои таъхирнопазир андешида шаванд.

Вазифаҳои гузошташуда дар назди кормандони соҳаи маориф ва фарҳанг ҷоннок намудани масъалаҳои тарбияи эстетикиро талаб менамояд. Зарур аст, ки ин система куллан дигаргун карда шуда, ба фарҳанг ва анъанаҳои бойи бадеӣ такя намуда, ҷиҳати интиқоли онҳо

ба насли наврас чраҳои зарурӣ андешем. Лоиҳа ва баромаҳои тарбияи эстетикиро мукаммал гардонем.

Бесабаб ҳам нест, ки Пешвои миллат ба рушди фарҳанги зебоипарастӣ аҳаммияти калон медиҳанд. Дар воҳӯриашон вазъи имрӯзаи рушди фарҳанги бадеиро таҳлил ва баррасӣ намуда, зиёйёни кишварро вазифадор намудаанд, ки барои эҷоди асарҳои замонавӣ ва сатҳи баланди бадеидошта камари ҳиммат банданд. Чопи ин асарҳоро Пешвои миллат аз ҷониби худ кафолат медиҳад. Сарвари давлат аз намояндагони худ дар ноҳияҳо талаб мекунад, ки барои рушду нумӯи фарҳанг, беҳтар шудани шароити кору зиндагии кормандони соҳа маблағҳо дарёбанд, ҳунармандонро ҳавасманд гардонанд, ба ғасби муассисаҳои фарҳангӣ аз ҷониби дигар ташкилотҳо роҳ надиҳанд, зеро фарҳанг яке аз руқнҳои асосии ҷомеа ва ҳастии миллат буда, дар ташаккули шахсияти комил, тарбияи эстетикии насли наврас нақши калон ва ҳалкунанда дорад. Вобаста ба ин, вазифаҳои тарбиявӣ, нақши педагогика, ҳонавода, муассисаҳои таълимӣ ва фарҳангию фароғатиро дар кори иҷтимоӣ-педагогӣ ва фарҳангӣ, фаъолияти тарбиявӣ, маҳсусан, ташаккули фарҳанги эстетикии ҷавононро низ хурд донистан мумкин нест.

Педагогика ва фарҳангшиносӣ дар кори иҷтимоӣ ва тарбиявӣ ҳамчун меҳвари таркиби фаъолияти ташаккули шахсият баромад мекунад, чунки масъалаҳои иттилоотӣ, ғанӣ гардонидани дониш ва эстетикиунонии раванди таҳсилот ва умуман, ҳаёти донишҷӯён дар ҷомеа, муносибат дар гурӯҳҳо, масъалаҳои ҳифз, инкишоф, тайёрии шахсият барои худинкишофёбӣ, асосан, бо технологияҳои педагогӣ ва иҷтимоӣ-фарҳангӣ ҳал мегардад. Барои ҳамин ҳам, асосҳои педагогии кори тарбияи эстетикӣ бояд элементҳои назарияи педагогӣ ва фарҳангшиносиро оид ба шартҳо, мазмуну мундариҷа, восита, шакл ва методҳо ва технологияҳои самараноки ташаккули фарҳанги эстетикӣ, барнома ва модел (амсилаҳо) – и муҳталифро ба омӯзгорон, волидайн ва

кормандони муассисаҳои фарҳангию фароғатӣ, санъат пешниҳод намояд ва онҳоро аз озмоиш гузаронад.

Педагогика ва фарҳангшиносӣ дар кори таъсиррасонии иҷтимоӣ тарбиявӣ ҳамчун меҳвари таркибии фаъолияти ташаккули фарҳанги эстетикии шахс баромад меқунад, чунки масъалаҳои иттилоотӣ, ғани гардонидани дониш ва эстетикиунонии раванди таҳсилот ва умуман, ҳаёти донишҷӯён, муносибат дар гурӯҳҳо, масъалаҳои хифз, инкишоф, омодагии шахсият барои худинкишофёбӣ, асосан, бо технологияҳои педагогӣ ва иҷтимоӣ-фарҳангӣ ҳал мегардад. Аз ин рӯ, асосҳои иҷтимоӣ-педагогии кори тарбияи эстетикӣ бояд элементҳои назарияи педагогӣ ва фарҳангшиносиро оид ба шароитҳо, мазмуну мундариҷа, восита, шакл, методҳо ва технологияҳои самараноки ташаккули фарҳанги эстетикӣ, барнома ва модел (амсилаҳо) – и муҳталифро вобаста ба хусусиятҳои кори таълимию тарбиявӣ дар коллечҳои техникӣ, робита бо устоҳои таълими истеҳсолӣ, волидайн ва кормандони муассисаҳои фарҳанг ва санъат пешниҳод ва онҳоро дар амал татбиқ намоянд. Илова ба ин, масъалаҳои таҳқиқи фарҳанги эстетикӣ, ҷамъбасти таҷрибаи пешқадам, омӯзиши таҷрибаи кишварҳои хориҷ дар самти истифодаи раванди таълим, меҳнат, муошират, табиат, соҳаи майшӣ тавассути таҳияи барномаҳои инноватсионии ташаккули фарҳанги муоширати эстетикии ҷавонон дар заминаи намудҳои гуногуни санъат ва ҳамкории муассисаҳои таълимию тарбиявӣ бо муассисаҳои фарҳанг, набояд аз мадди назар дур монад. Ҳамзамон, масъалаҳои таҳқиқи фарҳанги эстетикӣ, концепсия ва таҷрибаи амалии муосир дар ин самт, ташаккули фарҳанги эстетикии ҷавонон, омилҳо ва роҳҳои амалишавии он дар муассисаҳои таълимию тарбиявӣ ва фарҳанг, таҳия ва пешниҳоди модел ва барномаи педагогии аз ҷиҳати илмӣ ва таълимӣ - методии асоснокшудаи ташаккули фарҳанги эстетикии ҷавонон тавассути фаъолияти муассисаҳои таҳсилотӣ ва фарҳангию фароғатӣ, истифодаи самараноки он дар кори амалии тарбиявӣ – эстетикӣ – ин ҳама, аз ҷумлаи масъалаҳоеанд, ки дар ин рисола чун объекти омӯзиш ва таҳқиқ

қарор дода шудаанд. Дар фаслҳои оянда низ ин вазифаҳо аз ҷониби мо боз ҳам мавриди таҳлил ва баррасӣ қарор дода мешаванд.

Зербоби дуввуми рисола ба омӯзиши моҳият, сохтор, вазифаҳо ва омилҳои ташаккули фарҳанги эстетикии донишҷӯёни коллечҳои самти фаъолияташон техникӣ бахшида мешавад. Интихоби ин унсури тарбия, ҳамчун объекти тадқиқотӣ, барои мо аз он ҷиҳат муҳим буд, ки дар шароити эълон гардидани 20-солагии Соли илмҳои дақиқ, табиатшиносӣ ва риёзӣ ва, ҳамзамон, саноатикунонӣ ва технократикунонии ҷомеа ба эстетизатсияи фанҳои техникӣ, инчунин, ба фаъолияти зебоипарастӣ фаро гирифтани муҳассилини таълимгоҳҳои техникӣ ва ба фаъолияти эстетикӣ ҷалб намудани онҳо имкон медиҳад, то ки муҳасилени онҳо чун инсонҳои комил ва аз ҷиҳати умунифарҳангӣ, гуманитарӣ ва дарки волои эстетикӣ инкишофёфта ба воя расанд.

1.2. Хусусиятҳои мазмунӣ-технологии ҳамкории коллеҷ бо муассисаҳои фарҳанг дар ташаккули зебоипарастии донишҷӯён

Таҳлили адабиёти илмӣ ва таълимӣ нишон дод, ки моҳият ва вазифаҳои тарбияи эстетикӣ ба тариқи гуногун тавсиф карда мешавад. Тарбияи эстетикиро тарбияи зебоипарастӣ, зебоифаҳмӣ, тарбияи нафосат низ мегӯянд. Ин самти тарбияро илми маҳсуси зебоишиносӣ (эстетика), меомӯзад, ки предмети онро қонуниятҳои зебойӣ, таъсир ба эҳсосот, ва ё ҳиссиётро дорад. Ҳамзамон, илми эстетика масъалаҳои эстетикӣ ва тарбиявӣ-эстетикиро ҳамаҷониба мавриди таҳқиқи қарор медиҳад ва онҳоро бо методҳои ба худ хос меомӯзад. Тарбияи эстетикӣ фарогири тарбияи нафосат ва зебоӣ мебошад.

Ташаккули фарҳанги эстетикӣ дар ниҳоди донишҷӯён ташаккули фаҳмида гирифандар дар қардани санъат, инкишоф додани назариёти бадеӣ, нақди санъат, меҳру муҳабати онҳоро нисбат ба зебоиҳои ҳаёт ва ба ҳаёт ворид шудани зебоиҳоро инкишоф медиҳад ва тарбия менамояд.

Дар адабиёти таълимӣ фарқиятҳои байни тарбияи нафосат ва тарбияи бадеӣ ҷудо карда мешаванд, агарчи онҳо байни ҳамдигар робитаи зич дошта бошанд ҳам. Тарбияи нафосат маъни басеъ дорад ва на танҳо ба воситай санъат, балки ба воситай ҳаёт, меҳнат ба ҳамдигар таъсиррасонии одамон ва ҳис қардани зебоиро дар бар мегирад.

Низоми таҳсилоти бадеӣ муассисаҳои системаи таълиму тарбияи бадеиро фарогир мебошад ва вазифаҳои омодасозии мутахассисони соҳаи тарбияи эстетикӣ ва зебоифариро дар ҳаёти ҳамарӯза бо истифода аз намудҳои гуногуни санъат, тайёр менамояд. Таҳсилоти бадеӣ тавассути санъат, адабиёт, мусиқӣ, санъати тасвирий, ракс, кино, театр ва дигар намудҳои фаъолияти бадеӣ тарбия намуданро фарогир мебошад. Ба низоми таҳсилоти бадеӣ муассисаҳои таълимии соҳаи фарҳанг ва санъат дар зинаҳои муҳталиф мансубанд.

Ҳамин тариқ, танҳо тарбияи эстетикӣ василаест ба сӯйи зебогиҳои ҳаёт, роҳест ҷиҳати дарки олами зебоӣ аз ҷониби инсон ва тарбияи зебоифаҳмии одамон.

Фаҳмиши зебоӣ бо таъсири олам ва зебоӣ дар инсон ташаккул меёбад. Ин аст, ки қонуниятҳои инкишофи бадеии башарият бо қонуниятҳои инкишофи иҷтимоӣ вобастагии зич доранд.

Имрӯзҳо дар давлати демократӣ ва хуқуқбунёд дараҷаи зебоифаҳмии шаҳрвандон махсусиятҳои худро дошта то рафт баланд гардида истодааст. ҳамчунин, беҳтар гардидани тарбияи нафосатро пешрафти иқтисодиву иҷтимоӣ низ тақозо менамояд.

Ҳамин тариқ, тарбияи нафосат, тарбияест, ки дуруст фаҳмидани зебоиро дар санъат ва воқеият инкишоф медиҳад. Аз ин лиҳоз, ба мақсади ноил шудан ба зебоӣ онро дуруст дарк кардани муҳассилин зарурат дорад, то ки ақидаву эътиқодҳои худро ташаккул диханду ба қонуниятҳои эстетикӣ сарфаҳм рафта тавонанд.

Лозим ба таъкид аст, ки дар шароити истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон омӯзиш ва таҳқиқи ҷанбаҳои педагогии ташаккули фарҳанги зебоипарастӣ, ошкор соҳтани ҷанбаҳои миллӣ ва умунибашарии он яке аз масъалаҳои мубрам ва дорои аҳамияти қалон дошта, дар педагогика ва фарҳангшиносии муосир падидай нав ба шумор меравад.

Дар Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон «Дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурӣ» зикр мегардад, ки «рушди муосири иқтисодиёт ва баланд бардоштани рақобатнокии он бидуни рушди сармояи инсонӣ гайриимкон мебошад. Вобаста ба ин сатҳи рушд ва самаранокии истифодаи сармояи инсонӣ барои давлату Ҳукумат аҳамияти аввалиндарача дорад» [8, 39]. Бинобар ин, аз ин дастурҳои Пешвои миллат бармеояд, ки тарбияи эстетикии аҳолӣ дар шароити ҳозира махсусан, ҷавононро дар заминаи арзишҳои миллӣ, анъанаҳои мардумӣ-фарҳангӣ ва умунибашарӣ ба роҳ

мондан зарур аст. Барои ин ҳалли вазифаҳои зерин ба мақсад мувофиқ аст:

- дар заминаи арзишҳои нодири эстетикӣ, намунаҳои беҳтарини ахлоқӣ, фарҳангӣ ва равонӣ-педагогии миллӣ ташкил намудани корҳои тарбиявӣ-эстетикӣ;
- ба инобат гирифтани ниёзҳои маънавию эстетикии муштариён барои дарёфту роҳи қонеъ гардонидани онҳо;
- роҳандозӣ намудани низоми таълиму тарбия, баҳусус зебоифарии ҷавоно бо назардошти имконоту тақозои замони муосир ва арзишҳои миллӣ-фарҳангӣ.

Вазъи имрӯзаи ҳаёти иҷтимоӣ-фарҳангӣ, қабули Қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи маориф», «Дар бораи фарҳанг», таҳия ва амалий гардидани Консепсияи миллии таҳсилот, Консепсияи миллии тарбия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, консепсияи рушди фарҳанги миллӣ, татбиқи барномаҳои давлатии соҳаи иҷтимоӣ-фарҳангӣ ва тарбиявӣ, аз он ҷумла, барномаи тарбияи эстетикии аҳолӣ ва дигар санадҳои муҳимми меъёрии ҳуқуқӣ тақозо менамоянд, ки дар ташкили фаъолияти таҳсилотӣ ва иҷтимоӣ-педагогӣ, аз он ҷумла, дар тарбияи эстетикӣ, муносибати нав зоҳир карда шавад.

Аз ин ҷиҳат, омӯзиш ва таҳқиқи воситаҳои гуногуни тарбияи фарҳанги зебоипарастии муҳассилин дар низоми таҳсилот ва фарҳанг, ҷиҳатҳои миллӣ ва умунибашарӣ дар ташаккули он дорои аҳаммияти маҳсус ҳоҳад дошт. Омӯзиш ва баррасии ин масъала то андозае барои муайян намудани сиёsat ва стратегияи раванди таълиму тарбия дар муассисаҳои зинаҳои гуногуни таҳсилот тибқи ҳамкорӣ бо хонавода ва муассисаҳои фарҳанг бо дар назардошти синну соли муҳассилин ва ба эътибор гирифтани шавқу рағбати онҳо бо имкониятҳои инфрасоҳтори муассисаҳои маориф ва фарҳанг мусоидати фаъол карда метавонад.

Вале таҳқиқотҳои мо маълум намуд, ки шароитҳои педагогӣ ва имкониятҳои воқеии иҷтимоӣ-фарҳангӣ дар ташаккули фарҳанги зебоипарастӣ, баҳусус ҷавонон, маҳсусан, донишҷӯён, заминаи моддӣ-

техникии соҳаи иҷтимоӣ-фарҳангиро дар шароити имрӯза ба таври зарурӣ истифода намебаранд. Баъзе донишҷӯён вақти фароғатии хешро на дар марказҳои фарҳангиву эстетикӣ, Қасрҳои ҷавонон, балки дар видео-салону, марказҳои дидхушие, ки барномаҳояшон “сабук” мебошанд, гузаронида доир ба баланд бардоштани маънавиёт ва завқи эстетикиашон кам андеша менамоянд. Қисме аз онҳо бошанд, ба иттиҳодияҳои ифротгароии самти фаъолияташон ғайри иҷтимоиву тарбиявӣ ворид шуда, даст ба ҷиноят мезананд, байни ҳуд ҷангу муштқӯбӣ мекунанд. Ташвишовар он аст, ки дар баъзе муассисаҳои таҳсилоти миёна ва олии қасбии ҷумҳурӣ фанни эстетикаро ҷун предмети нақшавӣ ва ё факултативӣ ворид нанамудаанд, ё дар ҳачми зарурӣ омӯхта намешавад, онро омӯзгорони ғайри ихтисос дарс медиҳанд. Ин амал ва муҳоҳидаҳо дар рафти таҳқиқот, баҳусус, дар коллечҳои самти фаъолияташон техникӣ моро ба ҳулосае овард, ки дар ин муассисаҳои таълимӣ сатҳу сифати дониш, азҳудкуни таносуби фанҳои дақиқ ва гуманитарӣ (маҳсусан, силсилаи фанҳои эстетикӣ) ҷандон баланд нест. Ҳамиро низ бояд зикр кард, ки вазъи корҳои беруназаудиторӣ, фаъолияти муассисаҳои таҳсилоти иловагии қӯдакон ва наврасон низ талаботҳои маънавию эстетикии тарбиятирандагонро ба таври бояду шояд қонеъ намегардонанд, ки боиси ҷалби теъдоди камшумори онҳо гаштааст. Ин ҳама, воқеан ҳам, дар оянда заминаи мусоидро барои эҳёи заминаҳои эстетикии ҳаёти маънавӣ, боло бардоштани завқи эстетикии онҳо таъмин карда наметавонад.

Вазифаҳои муҳимтарини муассисаҳои таҳсилоти ибтидойӣ, миёна ва олии ҷомеаро дар шароити соҳибистиклолӣ муайян намуда, Сарвари давлати Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон зикр менамояд, ки шогирдонро бояд дар руҳияи хештаншиносӣ, ифтиҳори миллӣ ва дарки равшани арзишҳои миллӣ ва умунибашарӣ тарбия намоем. Ин арзишҳо бояд тамоми раванди таълиму тарбияро фаро гиранд ва самаранок истифода бурда ҳам шаванд. Чунин дастурҳои Пешвои миллат ба масъалаҳои тарбияи эстетикӣ низ пурра даҳл доранд, зоро шахси ватандӯсту ҳудшинос мероси фарҳангиро пос медорад, аз он эҷодкорона истифода мебарад, тавассути дарки зебойӣ ба олам бо назари нек менигарад.

Вазифаи ташаккули фарҳанги эстетикии донишҷӯён на танҳо аз инкишоф додани маърифати эстетикӣ, ҳолатҳои бадеӣ, инчунин, бобати такмил додани нерӯйи маънавӣ, фикрӣ, ҷисмонӣ – тамоми паҳлӯҳои зиндагӣ ва санъат иборат аст.

Муҳим он аст, мазмуми корҳои тарбиявӣ-эстетикӣ ба фарҳангии миллии ва осори гаронбаҳои адабии ҳалқи тоҷик тақя намояд, дар заминаи он насли наврасро тарбия кунад. Ҳамчунин, пайваста ба ташаккули ахлоқӣ бобати донистани ҷамъият ва табиат аҳаммияти зиёд дорад. Ҷалбнамоӣ ба намудҳои гуногуни фаъолияти эҷодӣ ба инкишофи фикр ва тасаввурот, ташаккули маҳорат ва малакаҳои меҳнатӣ, сифатҳои ахлоқӣ, мардонагӣ, интизомнокӣ, тарбияи иродай нек, инсондӯстӣ, ташаккули ҳисси зебоӣ ва дарки мақсадноки он мусоидат мекунад. Дар тарбияи эстетикӣ чунин паҳлӯҳо ба назар гирифта мешаванд: мақсад, вазифа, самт, объекти таъсирраснӣ, восита, шакл ва методҳои ва усулҳои методии корӣ, ки барои мавриди таваҷҷуҳ қарор гирифтани сарчашмаҳои воқеии тарбия, корҳои методӣ ва моҳияти он тақвият мебахшанд, ташаккули ҳиссиёти эстетикӣ ва баҳодиҳиву арзёбиро ба амал меоранд.

Дар тарбияи эстетикӣ истифодаи самараноки шакл ва методҳои он хеле муҳим аст. Аз ин лиҳоз, мебояд таъкид соҳт, ки тарбияи эстетикӣ дар муассисаҳои таҳсилотӣ, аз он ҷумла, дар коллеҷҳо ва ниҳодҳои фарҳангию фароғатӣ қисми ҷудонашаванда ва мураттаби инкишоф ёфтани шаҳсият мебошад. Вазифаи он аз инкишоф додани танҳо маърифати эстетикӣ иборат набуда, рушди ҳолатҳои бадеӣ-эҳсосиро дар бар мегирад. Такмили додани қувваҳои ахлоқӣ, фикрӣ ва ҷисмонии онҳо, ҷалб намудан ба фаъолияти эстетикӣ низ яке аз функцияҳои асосии тарбияи эстетикӣ мебошад. Яъне ҳадафи тарбияи эстетикӣ ташаккули фарҳангии умумӣ ва зебоипарастӣ мебошад. Пӯшида нест, ки сол то сол эстетика фарроҳтар ба ҳаёти одамон ворид шуда истодааст. Ҳам кормандони фарҳанг ва ҳам худи мардум мефаҳманд, ки зебоӣ дар кори таълиму тарбия ёвари ҳақиқӣ мебошад. Вай ба одамон, хусусан ба насли

наврас ҳиссиёти хушнудонаву некбинона меорад. Фарҳанги эстетикӣ корҳои насли наврасро маънан бой намуда, дар ўрохиши эҷодкориро бедор мекунад. Онҳо – насли наврас аз таъсири хуши эстетикаҳои шахсиятҳои алоҳида ва ҳам коллективҳои бутун баҳра мебаранд.

Дар педагогикаи тоҷик ва фаъолияти иҷтимоӣ-фарҳангии тарбияи эстетикӣ муҳимтарин унсури ташаккули инсони комил, насли наврас ба шумор меравад. Ин унсури муҳими тарбия на ҷудогона, балки дар пайвастагӣ бо дига унсурҳои тарбия роҳандозӣ карда мешавад. Он маҳсусан бо тарбияи интеллектуалиӣ, ахлоқӣ, тарбияи варзиш, ташаккули шуури экологӣ ва ғайра алоқи зич дорад. Таҳти мағҳуми ташаккули фарҳанги эстетикӣ васеа ва рушди фаҳмиши арзишҳои эстетикӣ дар шуур ва ниҳоди ҷавонон, ҷалби мавсуф ба фаъолитияи эстетикӣ фаҳмида мешавад.

Чунончи, аз таҳлили адабиёти илмӣ бармеояд, ки фарҳанги эстетикӣ чунин унсурҳо ё худ арзишҳоро дорост: шуури эстетикии инсонҳо, ҳиссиёти зебоишиносии фаъолияти гуногуни инсон, фаъолияти эстетикӣ-бадеӣ, нишондиҳандаҳо ва меъёрҳои арзёбии фарҳанги зебоишиносӣ намудҳои муҳталифи он. Ба фарҳанги зебоишиносии муосир, ҷи тавре, ки дар фасли гузашта зикр карда будем, зебогии муҳити зист, фарҳанги рӯзгор ва фарҳанги варзиш, либосҳои миллӣ ва г. ворид гаштааст. Бинобар ин, дар фаъолияти мутақобила ва ҳамҷояи низоми маориф ва фарҳанг ба арзишҳои зикршуда аҳаммияти қалон бояд дод.

Перомуни ҳамкории ниҳодҳои ташаккули фарҳанги эстетикӣ бояд чунин нуктаҳо ба назар гирифта шаванд: мавзуъ, восита, шаклҳои тарбия ва методҳои корӣ, ки барои мавриди таваҷҷуҳ қарор гирифтани сарчашмаҳои воқеии тарбия ва корҳои методӣ мусоидат мекунанд ҳиссёти эстетикӣ ва баҳодиҳиро ба амал меоранд.

Дар таҳқиқоти хеш мо ба чунин самтҳои ташаккули фарҳанги эстетикӣ таваҷҷуҳи бештар намудем: омода намудани донишҷӯён ҷиҳати азхуднамоии арзишҳои эстетикӣ, ташаккули ҳиссиёти эстетикӣ тавассути санъат, ва умуман фарҳанги бадеӣ; рушди қобилиятаҳои бадеӣ-эҷодӣ. Дар

таҳқиқот мо вазифа гузоштем, ки вазъи маърифати эстетикӣ, ҳолатҳои бадей-ҳиссӣ донишҷӯёро дар раванди азхудкуниӣ ва ҷалшавӣ ба эҷодиёти бадеии ҳаваскорӣ баррасӣ ва таҳлил намоем. Бинобар ин, дар кори тарбиявӣ-эстетикӣ мо ҳамкории ниҳодҳои таълимӣ ва фарҳангӣ-фарогатиро муҳим шуморидем ва онро ба асос гирифтем.

Дар рафти таҳқиқот мо зинаҳои тарбияи эстетикиро аз аёми кӯдакӣ муайян соҳтем. Ҷунончи:

- дар зинаҳои аввал вазифаи якум ба кӯдак дар азхудкуниии асосҳои зебоишиносиро ёд додан аст;
- ёрӣ расонидан лозим аст, ки зебоиҳои санъат, табиат ва муносибатҳои ҷамъиятиро фаҳмида аз худ карда тавонад.
- мактаббачагонро бо ҷиҳатҳои эстетикӣ, воқеият ҳавасманд намудан лозим аст, то ки онҳо зебоиро дар қадом шакле, ки зуҳур наёбад, ҳис кардаву фаҳмида тавонанд;
- вазифаи дуюм нисбатан муракқаб буда, дар ин зина дар симони маънавию ҷисмонии мактаббача нишонаҳои зеборо такмил додан мувофиқи мақсад аст.

Ҳал намудани ин вазифаҳо имконият медиҳад, ки вазифаи сеюм ҳалли худро ёбад: аз синни кӯдакон қобилиятыҳои бадеиву эҷодиро инкишоф додан, кушиши ба ҳаёти гирду атроф зебоӣ даровардан, хониши хуб, меҳнат ва хулқу одоби намунавӣ доштан инкишоф дода шаванд. Дар робита ба тарбияи эстетикӣ зарур шуморидем, ки ба безебӣ ва зуҳуроти зидди арзишҳои эстетикӣ, рафтор бад дар мавзеҳои зебои қишвар, намуди зоҳирӣ, шароити нохуши зиндагӣ муносибати оштинопазирона дошта, инчунин ба беғоягӣ, хому хаталагӣ, бадеияти пасти асарҳои санъат нописанд набошанд.

Ҷунки, таҳқиқотҳои дар даҳсолаи охири асри XX бурдашуда имконият медиҳад, ки дар бораи ҳассосият, доираи назар, завқиёт ва қобилиятыҳои эстетикии насли наврас баъзе хулосаҳо барорем. Мактаббача ва донишҷӯи муосир ба дараҷаи кофӣ зебоиҳои табиат, санъат, таълим ва меҳнатро дида ба ҳаяҷон меоянд. Онҳоро образу

тасвирҳои қаҳрамонӣ ба ҳаяҷон оварда, рафтору кирдорҳои хандаовару ҳаҷвӣ масур мекунанд.

Аммо таҷрибаи кори тарбиявӣ-эстетикӣ

нишон медиҳад, ки дар доираи назари эстетикии донишҷӯи муосир қонунҳои зебоипарастӣ ва эҷодиёти бадеӣ оид ба меъёрҳои зебоӣ дар табиату воқеъият ҳеле коста мебошанд. Дар ҳамин аст яке аз сабабҳои ба табиати иҷтимоии зебоӣ баҳо дода натавонистани онҳо.

Маълум аст, ки дар байни муҳассилини ҷумҳурӣ аз ҳамаи намудҳои паҳншудатарин мусиқӣ, кино ва адабиёт буда, онҳо манбаи асосии таҷрибаи эстетикии бачагон ба шумор мераванд. Махсусан, бачагон ба санъати эстрадӣ таваҷҷуҳи қалон доранд. Қобилиятҳои бадеӣ дар аксарияти бачагони синну соли наврасӣ ба мусиқиву рақс нисбатан бештар аст. Ба назар гирифтани ин талаботи маънавии муҳассилин ҳеле муҳим аст. Он имкон медиҳад, ки торафт мураккабшавии мундариҷаи фаъолияти эстетикӣ маҳоратҳои нав ба навро тақозо доранд, ки баъзан набудани онҳо ҷараёни ҳаматарафа инкишоф ёфтани қобилияти бадеии хонандагони қалонсолро боз медоранд. Масалан, дар Арманистон омӯзиши рақс барои ҳамаи хонандагон ҳатмӣ мебошад. Агар хонанда аз фанни рақс баҳо нагирад, дар синфаш мононда мешавад. Дар ҷумҳурии мо бошад, нисбат ба рақсе, ки он аз тарафи бачагон иҷро мешавад, баъзан тасаввуроти нодуруст ҷой дорад.

Бинобар ин, дар ташаккули фарҳангӣ эстетикии хонандагон фарқиятҳои синнусолии байни писарбачагону духтарон низ ҳусусиятҳои ба ҳуд ҳосе мавҷуданд. Тамоили умумии пешравандай инкишофи эстетикии онҳо бо душвориву зиддиятҳои бисёре алоқаманданд. Масалан, дар байни кӯшиши ба зебоӣ доштаи онҳову тарбияи эстетикиашон нуқсоне ҳаст, ки барои ба таври эстетикӣ дарк кардану фаҳмидани хонанда низ монеа эҷод мекунганд. Гайр аз ин, баъзе ҷузъҳои (компонентҳои) фарҳангӣ эстетикӣ мумкин аст, ки инкишоф наёбад. Масалан, нағз расм қашад ҳам, вале ба мусиқӣ суст сарфаҳм меравад, баъзе маълумотҳои назариявӣ дошта бошад ҳам, аммо дар шароитҳои зарурӣ истифода бурда наметавонад ва гайра. Ё ки, маълумотҳои

эстетикии аз мактаб гирифтаи хонанда бо маълумотҳои берун аз мактаб вобаста ба таҷрибаи пайдо кардааш, фарқ мекунад.

Хусусан, зери назорати педагогӣ гирифтани маҷрои тамоми маълумотҳои бадеи, ки муҳассилини имрӯза мегирад, ташаккули фарҳанги эстетикии онҳо хеле душвор ва раванди ҳаматарафа инкишоф ёфтани қобилияти бадеиро дар онҳо боз медорад.

Алоқаи бевосита ба зебоӣ доштан ба хонанда таъсири зиёди эмотсионалӣ ҳам мерасонад. Аз ин рӯ, аз тарафи омӯзгор - тарбиятгар ба намоиш гузошатни асарҳои санъат, манзараҳои табиат, оҳангҳои мусиқӣ ва ғ. барои рушди идроки эстетикии муҳассилин аҳаммияти маҳсус доранд. Дар ин бобат имкониятҳои инкишофёбандаи намудҳои гуногуни санъатро низ дар хотир доштан низ лозим аст. Ба воситай санъатҳои рассомӣ, ҳайкалтарошӣ ва архитектура дар бачагон ҳиссиёти фарқ карда тавонистани муносибати баробарӣ, мазмунӣ, рангу бор ташаккул дода мешаванд. Ин намуди санъатҳо тасаввуроти васеъро дар онҳо ба вуҷуд меоваранд.

Таҳқиқоти мо дақиқ намуд, ки санъати мусиқӣ ҳис карда тавонистани ритм ва таровати овозҳоро тақозо мекунад. Чунки мусиқифаҳмӣ назари қӯдаконро ба ҳаёт дигар месозад; олами маънавии онҳоро ғанӣ мегардонад; онҳоро хушахлоқ менамояд. Маҳз, дар ин раванд ягонагии равандҳои ташаккули фарҳанги эстетикӣ ва ахлоқии онҳо аён мегардад.

Бахусус, таҳқиқоте, ки мо дар коллекҷҳои техникии вилояти Суғд гузаронидем, нишон медиҳанд, ки омӯзгорон бо истифода аз фанҳои чомеашиносиву гуманитарӣ, маҳсусан, фарҳангшиносӣ дар раванди дарс қӯшиш менамоянд, ки донишҷӯёнро бо олами бойни фарҳанги бадеӣ шинос намоянд, онҳоро ба раванди аз худ намудани асарҳои санъат ҷалб созанд ва ба хулқу атвори онҳо таъсири ғоявӣ ва эстетикӣ расонанд.

Дар раванди дарсҳо донишҷӯён зери роҳбарии устодонашон қӯшиш менамоянд, ки тавассути олами мусиқӣ шуур, эҳсосоти эстетикиашонро

рушд намоянд. Ба ин восита онҳо на танҳо вазифаҳои тарбияи эстетикӣ, балки маънавию ахлоқиро низ ҳал менамоянд.

Лозим аст, ки донишҷӯён шаклҳои бадеии асарҳои санъатро фаҳмида, аз идеяву муносибатҳо ва характерҳои дар онҳо тасвирёфта ба ҳаяҷон оянд. Барои расидан ба ин мақсад суханҳои образноки омӯзгор ва корманди соҳаи фарҳанг (агар коллеҷ бо муассисаҳои фарҳанг робита дошта бошад) дар бораи қувваи ахлоқиву эстетикии санъат ба шахсият қӯмак мерасонад.

Новобаста аз он, ки коллечҳои техниқӣ мутахassisони маҳсуси санъатро тайёр намекунанд, онҳо бояд дар давраи донишҷӯй дар ташаккули қобилияти эҷодӣ-бадеии донишҷӯён бо истифода аз усулҳои маҳсус саҳм гирифта, инсони аз ҷиҳати эстетикӣ бомаърифатро омода созанд. Пеш аз ҳама, бо роҳи мушоҳида, санчиши сомеа ва идроқи биной нишонаҳои қобилияти табиӣ ва рағбати онҳоро муайян намуда, баъдан фаъолияти эҷодиро инкишофдодан аст.

Маълум аст, ки ба воситай машқуниҳои доимӣ дар маҳфилҳои ҳаваскорони санъати коллеҷ комёбиҳои пештараи донишҷӯён мустаҳкам карда шуда, вобаста ба ин барои маҳорату малакаҳои нав ба навро соҳиб шудан намудҳои фаъолият низ ба тадриҷ мураккаб карда мешаванд. Барои ин ҳамеша дар хотир доштан лозим аст, ки машғулиятҳои мусиқӣ, хореографӣ ва расмкашӣ танҳо дар сурати ба хушнудӣ овардани донишҷӯро аз ҷиҳати эстетикиву ахлоқӣ бой месозанд. Инчунин, ба эҷодиёти бадеии донишҷӯён баҳои дуруст додан, онҳоро ҳавасманд намудан ҳам боиси пешрафти қобилияту истеъдодҳои онҳо мегардад. Ҳамчунин, дар асоси омӯзиши маводи назариявӣ роҳҳои асосии ташаккули фарҳангии эстетикии наврасону ҷавононро дар доираи чунин масъалаҳо хулоса кардан мумкин аст: бой намудани ҷиҳати хиссӣ-эстетикӣ, корҳои бадеӣ-иттилоотӣ, дар доираи зебоӣ пурҷӯш намудани фаъолияти эҷодӣ ва г. Омӯзгор ва корманди фарҳанг бояд ба ҷиҳати зебоипарастӣ бештар диққат дихад, ба ҳодисаҳои омӯхташаванда аз нуқтаи назари эстетикӣ баҳо дихад.

Гуфтан ҷоиз аст, ки тарафи зебои воқеиятро аз худ кардани ҷавонон ҳам дар раванди таҳсилот ва ҳам дар дарс, ҳам дар раванди ба фаъолияти фарҳангӣ, дар доираи ҷорабиниҳо ва машқҳо, дар машғулиятҳои маҳфилҳои фарҳангӣ ба вуҷуд меояд. Дар ин бобат фаъолият ҳамон вақт мазмuni эстетикӣ мегирад, ки, агар он характери эҷодӣ пайдо қунаду инчунин барои ҷавонон муҳити муассири колективона ҳукмрон бошад. Шаклҳои пассив, догматикӣ, бепроблемавӣ ва якрангии усулҳои таълим ва фароғатгузарониҳои бемаънӣ шавқи маърифатӣ ва эстетикии ҷавонону наврасонро паст намуда, ба фаъолияти эстетикӣ ҷалбшавии онҳоро суст мегардонанд.

Хусусан, дар воҳӯрӣ бо кормандони соҳаи фарҳанг Пешвои миллат, Президенти кишвар Эмомалий Раҳмон мақомоти даҳлдори соҳаи маорифу фарҳангро зери назари танқид гирифта, зикр намуданд, ки «роҳбарони муассисаҳои илмиву тадқиқотии соҳа омилҳо ва сабабҳои паст будани сатҳи дониши хонандагону донишҷӯёнро пурра таҳқиқ накарда, андешидани тадбирҳоро дар хусуси тағиیر додани ин раванд аз мадди назар дур кардаанд» [6,23]. Дар ин суханронии хеш Пешвои миллат масъалаҳои рушди фаъолияти эстетикиро маҳсусан зикр карда, ба роҳбарони ташкилоту идораҳои фарҳанг вазифаҳои мушаххас доданд. Доир ба масъалаҳои ташаккули ҳудшиносии миллӣ ва нигоҳ доштани фарҳанги асили миллии ҳалқи тоҷик ва тарғиби он дар байни дигар кишварҳо низ таъкидҳои ҷиддӣ ҳам баррасӣ шуда буданд. Аз вазифаҳои баён намудаи Пешвои муazzами миллат чунин ҳулоса кардан мумкин аст:

-дар корҳои тарбиявӣ, маҳсусан тарбияи фарҳанги зебоипарастӣ дар амалия камбудиҳои ҷиддӣ ҷой доранд;

-тарғиби арзишҳои эстетикӣ дар байни аҳолӣ, баҳуссус ҷавонон ба таври бояду шояд роҳандозӣ нашудааст;

-бояд ҳамаи ниҳодҳои тарбиявӣ рӯ ба тарбияи эстетикӣ оварда, истифодаи арзишҳои миллии эстетикӣ баҳри ташаккули ҳудшиносии миллӣ истифода бурда шаванд;

-ба рушди эчодӣ насли наврас, инкишоф қобилияту истеъоди онҳо таваҷҷуҳи ҷиддӣ дода шавад.

Аз ин рӯ, ба масъалаҳои тарбияи насли наврас бегазанд интиқол додани арзишҳои эстетикӣ, тарбияи насли наврас ва ҷавонон тавассути фаъолияти педагогӣ ва иҷтимоӣ-фарҳангӣ, ҳифзи ёдгориҳои таърихӣ, кори муассисаҳои маорифу фарҳанг, махсусан, дар мавзеъҳои дехот бояд диққати ҷиддӣ дод. Бесабаб ҳам нест, ки Сардори давлат ба рушди фарҳанг зебоипарастӣ аҳаммияти қалон дода, аз намояндагони худ дар ноҳияҳо талаб мекунад, ки барои рушду нумӯъи фарҳанг беҳтар шудани шароити кору зиндагии кормандони соҳа маблағҳо дарёбанд; ҳунармандонро ҳавасманд гардонанд; ба ғасби муассисаҳои фарҳангӣ ва таҳсилоти иловагӣ аз ҷониби дигар ташкилотҳо роҳ надиҳанд. Зоро фарҳанг яке аз руқнҳои асосии ҷомеа ва ҷавҳари ҳастии миллат буда, дар ташаккули шаҳсияти комил, тарбияи эстетикии он нақши муассир дорад.

Дар заминаи сиёсати имрӯзаи фарҳангу маорифи давлати Тоҷикистон чунин вазифаҳо ва роҳҳои амалий соҳтани онр муайян кардан мумкин аст:

- соҳаи таҳсилот, фарҳанг ва санъати пурғановати мо эҳё ва рушду нумӯъ намояд;

- заманаи моддию техникии муассисаҳои таҳсилотӣ ва фарҳанг миёнаи умумӣ, иловагӣ ва фарҳанг мустаҳкам гардида, нақши онҳо дар тарбияи маънавии шаҳрвандон ва рушди фарҳанги эстетикии онҳо баланд бардошта шавад;

- дар ҷумҳурӣ бояд системаи муайяни такмилёфтai ташаккули фарҳанги эстетикӣ ба низом дароварда шуда, он мунтазам такмил дода шавад;

- ҳамаи ниҳодҳои ҷомеа, аз он ҷумла, ҳонавода ва муассисҳои таҳсилотӣ ва фарҳанг ба кори самараноки тарбиявӣ-эстетикӣ ҷалб карда шаванд.

Ташаккули фарҳанги эстетикии қӯдак хонавода хеле нақши муҳимро мебозад: асоси маърифати эстетикиро инсон аз оила мегирад. Тарбияи эстетикии оила вазифаи умумиҷамъиятӣ, давлатӣ буда, ба ин кор ҳам давлат, ҳам аҳли ҷомеа, ҳам хонавода ва ҳам муассисаҳои фарҳанг манфиатдоранд.

Мактаб, ҳамчун муассисаи давлатӣ, дар тарбияи ҳаматарафаи насли наврас нақши асосӣ ва марказиро мебозад ва дар деҳот ягона даргоҳи маърифати эстетикӣ ба шумор меравад. Вай дар асоси осори ниёғон ва фарҳанги миллӣ шогирдонро тарбия намуда, бо донишҳои эстетикӣ, ки қонунҳои зебоӣ, табиат, ҷамъият ва тафаккури инсониро инъикос менамоянд, мусаллаҳ гардонида, маърифати эстетикиро рушд медиҳад. Вазифаи тарбиявӣ-эстетикии мактаб дар самти тарбияи эстетикӣ, ба ташаккули маърифати эстетикӣ ва ҷалбнамоӣ ба фаъолияти эстетикии мактаббачагон муносибати маҷмӯӣ ва системанок намудан аст.

Дар ҳар як дарс омӯзгороо зарур аст, ки алоқамандии маводи таълимиро бо масъалаҳои тарбиявӣ-эстетикӣ таъмин намояд. Махсус, кабинетҳои эстетикӣ дошта бошад. Бо барномаҳои таълимӣ аз фанни мусиқӣ ва дигар фанҳои самти эстетикӣ, китобҳои дарсӣ, нишондодҳои методӣ, бо кабинетҳои зебоипарастӣ, лабораторияҳо, асбобҳои аёни ва воситаҳои техникии ҳозиразамонаи таълим, таъмин бошад, ба танҳоӣ ин вазифаҳоро ичро карда наметавонад.

Кори мактаб на танҳо кори омӯзгорон, ҳамзамон, кори мақомотҳои маориф, волидайн, муассисаҳои фарҳанг ва ҳатто кори тамоми мақомоти иҷрои маҳаллӣ ва аҳли ҷомеа мебошад.

Ҳамоҳанг соҳтани қувваҳои мактаб, оила ва аҳли ҷомеа, муассисаҳои фарҳангии фароғатӣ дар тарбияи насли навраси аз ҷиҳати фарҳанги эстетикӣ ташаккулӯфта, яке аз вазифаҳои муҳим ва зарурӣ дар шароити имрӯза мебошад. Зоро одами ҳамарафа зеборо оила, мактаб ва муҳити иҷтимоӣ дар ҳамкории зич тарбия менамоянд.

Оила, ҳамчун колективи нахустини тарбиявӣ-эстетикӣ, бо хусусиятҳои махсуси худ – маърифати эстетикӣ, зебогии мактаб, ороиши бадеи он, даргоҳи зебоипарастии буданаш фарқ мекунад. Дар натиҷаи алоқамандии ҳаёти оилавӣ ва ҷамъиятии насли наврас, робитаи он бо мактаб навраси аз ҷиҳати эстетикӣ босавод ва ба ҷомеа имruzza зарур ба камол расонида мешавад.

Воситаҳои дигари тарбияи эстетикӣ ва ташаккули он муассисаҳои фарҳангию фароғатӣ, кинотеатрҳо, театрҳо барои қӯдакон ва наврасон (ин гуна муассисҳо дар қишвари мо хуб фаъолият доранд), радиову, телевизион, матбуоти даврагӣ, воситаҳои ҳозиразамонаи таъсиррасонии иттилооитӣ-маърифатӣ ва бадӣ, боғҳои фарҳангию фароғатӣ, гулгашҳо, марказҳои эстетикӣ, фарҳангию фароғатии ҷавонон ва ғайра мебошанд, ки ба шуур ва ҳиссиёти ҷавонон бетаъсир буда наметавонанд. Инфрасоҳтори тавсифшуда ҷиҳати таҳияи нишондиҳанда ва меъёрҳои баҳодиҳӣ ба фаъолитияни эстетикӣ нақши хеле муҳим мебозанд.

Тарбияи насли наврас – насли ояндасоз, эҷодкор ва бунёдгар, фаъол, ҳудшинос ва ватандӯст, башардӯст ба арзишҳои эстетикӣ, ба ҳалқи худ садоқатманд ва тарбияи шахси комил, аз ҷиҳати эстетикӣ инкишофёфта вазифаи асосии мактаб, оила, аҳли ҷомеа ва муассисаҳои фарҳанг мебошад. Ин нуктаи муҳим дар қонуни ҶТ “Дар бораи масъулият дар тарбияи қӯдак” дақиқ зикр карда шуда, фаъолияти ҳамаи ниҳодҳои ҷомеаро ба ҳалли вазифаҳои тарбиявӣ-эстетикӣ равона карда истодааст.

Албатта, татбиқи самараноки тарбияи эстетикӣ ва иҷрои вазифаҳои он беҳтар намудани сатҳи сифати таълиму тарбияро талаб менамоянд. Тарбия, ҳамчун муҳити ҷамъиятий, бисёр масъалаҳои муҳими эстетикиро дар бар мегирад, ки ташаккули фарҳанги зебоипарастии қӯдакон, наврасон ва ҷавонон дар ин раванд ҷойгоҳи махсусро дорост.

Муҳити имрӯзai чумхурии мо ҷиҳати ҳалли вазифаҳои ташаккули фарҳанги зебоипарастӣ имкониятҳои хеле фаровон дорад. Аммо ташвишовар он аст, ки дар баъзе муассисаҳои таҳсилоти миёна ва олии қасбии чумхурӣ фанни эстетикаро чун предмети нақшавӣ ва ё факултативӣ ворид нанамудаанд, ё дар ҳаҷми зарурӣ омӯхта намешавад, онро омӯзгорони ғайри ихтисос дарс медиҳанд. Ин амал ва мушоҳидаҳо дар рафти таҳқиқот, баҳусус, дар коллечҳои самти фаъолияташон техникӣ моро ба хулосае овард, ки дар ин муассисаҳои таълимӣ сатҳу сифати дониш, азҳудкунии таносуби фанҳои дақиқ ва гуманитарӣ (маҳсусан, силсилаи фанҳои эстетики) ҷандон баланд нест. Ҳаминро низ бояд зикр кард, ки вазъи корҳои беруназаудиторӣ, фаъолияти муассисаҳои таҳсилоти иловагии қӯдакон ва наврасон низ талаботҳои маънавию эстетикии тарбиятгирандагонро ба таври бояду шояд қонеъ намегардонанд, ки боиси ҷалби теъдоди камшумори онҳо гаштааст. Ин ҳама, воқеан ҳам, дар оянда заминаи мусоидро барои эҳёи заминаҳои эстетикии ҳаёти маънавӣ, боло бардоштани завқи эстетикии онҳо таъмин карда наметавонад. Ногуфта намонад, ки масъалаҳои назария ва амалияи ҳамкории мутақобилаи муассисаҳои таълимӣ, фарҳанг, хонавода ва аҳли ҷомеа дар тарбияи ҷавонон аз ҷониби олимони соҳаи педагогика ва фарҳангшиносӣ мавриди омӯзиши қарор гирифтаанд. Аммо ин принципи муҳим дар кори амалии тарбиявӣ-естетикий пурра амалӣ карда намешавад. Яъне дар низоми тарбияи эстетикий қавӣ набудани ҳамгирии ниҳодҳо, анику равшан набудани мақсаду ҳадафҳои муассисаҳои таълимиву фарҳангӣ дар низоми тарбияи эстетикий ва чи ҷойгоҳе доштани ҳар яке аз онҳо дар ин низом ва қадом модел (барномаҳое) иртибот доранд, ки он ҳама барои Тоҷикистон заруранд.

Бинобар ин, вазифаи имрӯзai ниҳодҳои иҷтимоӣ-педагогии ҷомеа таъмин намудани ҳамкории функционалии институтҳои иҷтимоӣ-фарҳангӣ баҳри самаранок ташкил кардан ва босифат гардонидани ташаккули фарҳанги зебоипарастии ҷавонон мебошад. Онҳо бояд

нақшахое таҳия намоянд, ки дар он ҷойгоҳи ҳар як муассисаи таълимӣ ва фарҳанг аниқ ва дақиқ муайян карда шавад.

Алоқамандии ниҳодҳои ҷомеа бояд дар асоси робитаи функционалӣ, ёрирасонӣ ба якдигар, ҳамкорӣ, дастгирии ҳамдигар ба амал бароварда шуда, вазифаҳои тарбияи эстетикро ичро кунанд.

Оила, ҳамчун колективи нахустини тарбиявӣ-эстетикӣ, бо хусусиятҳои маҳсуси ҳуд – маърифати эстетикӣ, зебогии мактаб, ороиши бадеи он, даргоҳи зебоипарастии буданаш фарқ мекунад. Дар натиҷаи алоқамандии ҳаёти оилавӣ ва ҷамъиятии насли наврас, робитаи он бо мактаб навраси аз ҷиҳати эстетикӣ босавод ва ба ҷомеа имruzza зарур ба камол расонида мешавад.


Бо мурури инкишофи ҷамъиятий ва тағиیرёбии муносибатҳои иҷтисодву иҷтимоӣ ва фарҳангӣ оила ҳам тағииру инкишоф меёбад.

Муносибатҳои ҷамъиятий бо ҳар гуна роҳу воситаҳо ба тарбияи оилавӣ, аз ҷумла эстетикии он таъсир мерасонад. Ҷунки оила аз таъсири ҷамъиятий, аз таъсири муҳити фарҳангиву эстетикӣ дар канор истода наметавонад. Бинобар ин, оила низ як ҷузъи таркибии низоми тарбияи эстетикии насли наврас буда, бо дигар ниҳодҳои давлатӣ ва ҷамъиятий вазифаҳои ташаккули фарҳангии зебоипарастии ҷавононро ҳадафи ҳуд бояд гузорад.

Ба ҷуз ин, дар сатҳи зарурӣ коркард нашудани методикаи ташаккули фарҳангии эстетикии муҳассилин, таъмин карда натавонистани ҳамоҳангозии нерӯҳои ниҳодҳои муҳталифи давлатӣ, ҷамъиятий ва технологияҳои муосир дар кори тарғиби арзишҳои бадеӣ ва ҷалбномоии насли наврас ба эҷодиёти иҷтимоӣ-фарҳангӣ ва боз дигар омилҳо садди роҳи мукаммалгардонии корҳои тарбиявӣ-эстетикӣ гардидааст. Аз ин лиҳоз, зарур ба таъқид аст, ки ҳалли ин ҳама вазифаҳо ҷиҳати боло бардоштани маърифати эстетикӣ, шавқмандгардонии фаъолияти эстетикӣ, истифодаи анъанаҳои бадеи ҳалқ, ҷалби донишҷӯён ба фаъолияти бадеӣ-эҷодӣ, ба таъмини нерӯъ ва рушди қобилиятҳои эҷодии ҷавонон ва аҳолӣ мусоидати фаъол менамоянд.

Дар ин кор банақшагирии тарбияи эстетикӣ, масъалаҳои ташаккули фарҳангии зебоипарастӣ нақш ва ҷойгоҳи маҳсусро ишғол менамояд. Аз

ин лиҳоз, масъалан, ҳамкории ниҳодҳои чамъиятӣ ва оиларо метавон дар нақшай зерин пешниҳод намуд:



Аз ин рӯ, нақши оила низ баробари муассисаҳои таълимӣ ва дигар ниҳодҳои чомеа дар ташаккули фарҳанги эстетикии ҳонаводаву кӯдак хеле бузург аст.

Ба воситаи фарҳанги эстетикӣ мардум ва умуман, наслҳоро дар рухияи суннатҳои бадеии гузаштагон тарбия намудан, дилбастагии бепоёнро нисбат ба арзишҳои бадеии ниёгон ташаккул додан, ки афзалият ва аҳаммияти худро то имрӯз нигоҳ доштааст, дар роҳи тарбияи эстетикӣ хизмати бебаҳо карда метавонад. Ба хусус, мутафаккирони пешини мо низ ба масъалаҳои фарҳанг, таҳсилот ва тарбия, аз он ҷумла, ба тарбияи эстетикӣ дар асарҳои худ фикру андешаҳои муҳимро дарҷ намуданд, ки дар байни онҳо ақидаҳои олими бузурги тоҷик Абуалий ибни Сино басе ҷолиби диққат мебошанд. Ақидаҳои эшон доир ба таъмин намудани рафтори тафриқавӣ, ки имрӯз дар педагогикаи мусоир хеле маъмул аст, дар ҷодаи тарбияи эстетикӣ аҳаммияти қалон доранд. Зарурати ин принципи тарбияро таъкид карда, мутафаккири бузург қайд карда буд, ки «Бояд ба ҳар кас муносаби завқу истеъдодаш санъат омӯҳт, вагарна таълиму тарбия натиҷаи номатлуб медиҳад» [88]. Илова ба ин, ў таълими гурӯҳи (дарси синфи) - ро ташвиқ

мекард, ки ин нукта дар Аврупои Фарбӣ танҳо 700 сол баъд арзи вуҷуд кардааст [88].

Ин нуктаҳои зикргардида бори дигар исбот менамоянд, ки ба назар гирифтани хусусиятҳои фардӣ, миллӣ, этниқӣ ва маҳаллӣ дар кори тарбиявӣ-эстетикӣ хеле муҳиманд. Зоро, гарчанде ки ҳама истедоди комил надоранд ва ҳунарманд шуда наметавонанд, аммо дарки зебоифаҳмӣ, баҳо дода тавонистан ба асарҳои эҷодӣ ва санъат бояд хоси ҳамагон бошад.

Инчунин, дар ҳалли илмии масъалаҳои тарбияи оилавӣ ва алоқаи мактабу аҳли ҷомеа нақши педагогҳои барҷаста Н.К. Крупская ва А.С. Макаренко низ бағоят қалон аст.

А.С. Макаренко ҳушдор додааст, ки «аввалин таҳқурсии ҳиссиёт, фикр, ҳулқ ва шуури бача дар оила гузашта ва дар он ташаккул дода мешавад. Қӯдакро ҳама чиз: одамон, ашёҳо, ҳодисаҳо, пеш аз ҳама, одамон тарбия мекунанд. Агар одам бад тарбия ёфта бошад, пас, ба ин, пеш аз ҳама мураббӣ гунаҳкор мебошад. Дар тарбияи насли наврас нақши аввалиндарачаро мактаб бозад ҳам, аввалин таҷрибаи ҳастиро ба қӯдак маҳз оила медиҳад, маҳз дар оила хислат ва симои маънавии ў ташаккул мейёбад» [155, 216-218].

«Тарбияи бачагон, - менависад А.С. Макаренко, - соҳаи муҳимми зиндагии мост. Бачагони мо шаҳрвандони ояндаи мамлакати мо ва шаҳрвандони ҷаҳон мебошанд. Онҳо таъриҳро эҷод ҳоҳанд кард. Бачагони мо падар ва модарони оянда мебошанд, онҳо ҳам бачагони ҳудро тарбия ҳоҳанд кард. Бачагони мо бояд ҳамчун шаҳрвандони хуб, падар ва модарони хуб ба камол расанд. Вале бо ин ҳам тамом намешавад, бачагони мо умеди айёми пирии моанд. Тарбияи дуруст пирии ҳушбахтонаи мост, тарбияи бад ғаму гуссаи ояндаи мо, ашкҳои дидай мост, дар назди дигар одамон, дар назди тамоми мамлакат гуноҳи мост» [155, 216-218].

Баъди қабули Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи масъулият барои таълиму тарбияи қӯдак” оид ба масъалаҳои ҳамгироии мактаб, оила ва

чомеа дар тарбияи насли наврас таваҷҷуҳи маҳсус зоҳир шуда истодааст. Бисёрии коршиносон нуқтаҳои назари хешро ҷиҳати ҳамкорӣ иброз намуда, зарурияти ҳамгироии кори иҷтимоии қасбии муассисаҳои таълимиро бо оила, баҳусус, дар шароите, ки оила ҳамчун субъекти фаъоли ин ҷараён дар муҳити иҷтимоӣ амал мекунад, бобати қӯшиши тавсиф ва ба низом даровардани онро, масъалагузорӣ карда бошанд ҳам, вале пурра таҳқиқ накардаанд. Дар таҳқиқотҳо зиёда парокандагии масъалагузорӣ, набудани нуқтаи назари маҷмӯй ва механизмҳои ҳамкории муассисаҳои таҳсилотӣ ва фарҳанг дар тарбияи эстетикӣ ҳис карда мешавад. Масъалаи мазкур дар як қатор кишварҳо, аз ҷумла, Федератсияи Россия, ИМА, Олмон дар ин самти корҳои фаъоли таҷрибавӣ-озмоиши роҳандозӣ шудааст, аммо дар ҷумҳурии мо то ҳоло дар ин ҷода имкониятҳо маҳдуд буда, маводи назариявӣ ва таҷрибавӣ кам ҷамъ шудааст. Аз ин рӯ, зарурати масъалаи дар қадом пойdevor ва бо қадом роҳ ба даст овардани самаранокии имконияти худинкишофёбии шахсият ва иқтидори муҳити иҷтимоии муассисаҳои таълимиӣ ва фарҳанг номаълум мемонад.

Муҳим он аст, ки хонавода дар ҳамкорӣ бо дигар ниҳодҳои чомеа дар кори тарбиявӣ - эстетикӣ муҳим солимӣ, зебоӣ ва нафосатро ба вучуд оварда тавонад, аъзоёни худро аз арзишҳои зебоипарастӣ бархурдор қунад ва анъанаҳои бадеии оиларо ҳифз ва ганӣ гардонад. Дар ҳамкорӣ бо муассисаҳои таълимиӣ ва фарҳанг вазифаҳои тарбияи эстетикиро иҷро намояд.

Лозим ба таъкид аст, ки саҳми падару модар дар таъсири тарбиявӣ - эстетикии номаҳдуд буда, обрӯю эътибор ва муносабати падару модар ба арзишҳои эстетикӣ ва фаъолияти эстетикӣ дар ба воя расонидани фарзанд ҷойгоҳи ниҳоят муҳимро ишғол менамояд.

Барои ҳамин ҳам, сиёсати имрӯзаи фарҳангии давлати мо ба он нигаронда шудааст, ки фарҳанг ва таҳсилоти пургановати мо эҳё ва рушду нумӯъ ёфта, заминай моддию техникии муассисаҳои фарҳанг ва маориф мустаҳкам шуда, нақши онҳо дар тарбияи маънавию эстетикии

шахрвандон, махсусан, насли наврас ва рушди фарҳанги эстетикии онҳо баланд бардошта шавад. Барои таҳқиқи ин масъала зарурияти ошкор соҳтани омилҳо ва хусусиятҳои ташаккули фарҳанги зебоипарастӣ дар низоми таҳсилот ва фарҳанг ба миён омадааст. Яъне, муайян намудани махсусиятҳои тарбияи эстетикӣ дар шароити ҳамкории мутақобилаи муассисаҳои таълимӣ бо хонавода ва муассисҳои фарҳанг пеш омадааст.

Инчунин, таҳқиқоти мо нишон дод, ки дар баробари муваффақиятҳо дар кори ба арзишҳои эстетикӣ ҷалб намудани ҷавонон, махсусан, донишҷӯён масъалаҳои ҳалталаб ва мушкилот кам нестанд. Чунончи, яке аз камбуниҳое, ки имрӯз боиси ташвиш ва нигаронӣ аст, ин суст будани неруи ва таъсиси марказҳои эстетикии муосирии муассисаҳои низоми маориф ва фарҳанг дар тарбияи эстетикӣ дар шаҳру ноҳияҳо аст. Хусусан, норасоӣ ва коста будани заминаи моддӣ, аз қабили набудани синфҳои мусиқӣ дар мактаб, нақлиёти соҳавӣ, созҳои замонавии мусиқӣ, таҷхизотҳои муосири телекоммуникатсионӣ, аттраксионҳои ҳозиразамон дар аксарияти боғҳои фарҳангӣ/фароғатии шаҳру навоҳии ҷумҳурӣ ба кори омӯзгорон ва кормандони соҳаи фарҳанг таъсири манғӣ мерасонанд.

Яке аз камбуниҳои ҷиддие ки дар фаъолияти муассисаҳои маорифу фарҳанг ба назар мерасанд, ба нарасидани кадрҳои зарурии соҳавӣ иртибот дорад. Ба сабаби кам будани маоши кормандони соҳавӣ аксари мутахассисон дар солҳои охир ҷунин муассисаҳоро тарк намудаанд ва ҷои онҳоро шахсоне иваз намуданд, ки маълумоти соҳавӣ надоранд. Дар ноҳия ва шаҳрҳое, ки мавриди омӯзиш ва таҳқиқи мо қарор гирифтаанд, махсусан кам шудани ҳайати кормандони фарҳанг, ташкилотчиёни корҳои беруназмактабӣ аз ҳисоби занону дуҳтарон ба ҷашм мерасанд.

Замоне, ки дар муассисаҳои фарҳанг ва маориф, марказҳои тарбияи эстетикии ноҳияҳо бе маълумоти қасбӣ ва бо маълумоти таҳсилоти миёнаи умумӣ кор мекунанд, пас чӣ гуна баланд бардоштани сатҳи маънавиёт ва фарҳангу маърифат ноил шуда метавонем. Яъне кормандони соҳа дар ин сурат ҳудашон барои боло бурдани сатҳи

маърифатию фарҳангӣ ниёз доранд. Барои баррасии ин масъалаи муҳим, ҷалби сармоядорони хориҷӣ ва имкониятҳои дохилӣ зарур аст.

Аз ин рӯ, мактабҳои мусиқӣ ва санъате, ки дар шаҳру навоҳии чумхурий фаъолият доранд, барои баланд бардоштани самараноки ташаккули фарҳангги зебоипарастӣ маҳсуб меёбанд, ба талаботи имрӯза пурра ҷавобгӯ нестанд. Ин гуна ҳолатро ба коллечҳои соҳавии шаҳру ноҳияҳо, ки воқеан ҳам, барои ба воя расонидани кадрҳои соҳаи фарҳанг ва санъат, ки дар онҳо омӯзгорони соҳаи мусиқӣ нақши муҳим доранд, низ қайд кардан ба маврид аст.

Дар мактабҳои мусиқӣ, бадеӣ ва санъат шумораи муттаҳасисони асили соҳаи фарҳанг ва бахусус, мусиқӣ хеле кам аст. Ба ҷуз ин, дар ин муассисаҳо аз хориҷи чумхурий дар 25 соли охир ягон гуна асбобҳои мусиқӣ ворид нашуданд. Ҳол он ки рӯз аз рӯз шумораи муассисаҳои таълимии соҳавӣ зиёд гардида истодаанд. Дар давраи иттиҳоди шуравӣ дар мағозаҳо асбобҳои мусиқӣ аз қабили фортелиано, роял, аккордион, баян, кларнет, труба ва туба барои фурӯш мавҷуд буд. Имрӯз онҳоро мо дар ягон мағоза пайдо карда наметавонем. Вале солҳои пешин бо воситаи маблағҳои муттамарказонидашуда ин мактабҳо ҳар сол бо асбобҳои мусиқӣ таъмин мешуданд.

Чунон, ки маълум аст, самти дигари тарбияи эстетикии ҷавонон, рушд ёфтани эҷодиёти бадеии онҳо мебошад. Ҳамчунин, маълум аст, ки бо дастгирии бевоситаи Ҷаноби Олӣ, муҳтарам Эмомалий Раҳмон “Солҳои 2019-2021-соли рушди деҳот, ҳунарҳои мардумӣ ва сайёҳӣ” эълон карда шудааст. Инчунин фестивал-озмуни чумхуриявии эҷодиёти бадеи ҳалқ «Андалеб» – дар ду сол як маротиба баргузор мегардад. Ин имкон медиҳад, ки шуъбаҳои фарҳанг ва маорифи мақомоти иҷрои маҳаллии ҳукumatҳои шаҳриву навоҳӣ барои ҷоннок кардани фаъолияти муассисаҳои фарҳангу маориф, ҷалби ҷавонон ба арзишҳои эстетикӣ, инкишофи фаъолияти эҷодии онҳо ҷораҳои зарурӣ андешанд.

Аммо маълум аст, ки маҳфили хушҳолону ҳозирҷавобон байни донишкадаву донишгоҳҳо ташкил ва баргузор гашта истодааст, ки

хунари истеъдоди ҷавононро ошкор ва эҳё менамояд. Ва муҳим он аст, ки вазъи соҳаи иҷтимоӣ-фарҳангӣ ва фазои маънавии қишвар беҳтар гардида истодааст. Ба ҷуз ин, барои мактабҳои мусиқӣ озмуни созҳои миллӣ, овозхонони жанри эстрадӣ, анъанавӣ доир намудан ва ба ин васила ҳамкориҳоро бо ҳукumatҳои маҳаллӣ бештару беҳтар гардондан таъсири фарҳанги эстетикиро ба ҷомеа меафзояд.

Дар тарбияи зебоипарастии насли наврас китобу китобхона, маҳсусан, китобхонаҳои оммавӣ мавқеи хоса доранд. Бо мақсади сазовор истиқбол намудани ҷашнҳои 30-солагии Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, фестивал-озмуни ҷумҳуриявии «Фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст», ки бо ташабbusи Пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон ташкил ва баргузор шуд, бори дигар исбот кард, ки мардуми тоҷик, маҳсусан, ҷавонон, китобхону китобдӯст мебошанд. Аз ин рӯ, бояд имрӯз китобҳое чоп шаванд, ки ба талаботи меъёрҳои байналмиллалий ҷавобгӯ бошанд. Муттасифона, имрӯз баъзе китобҳое чоп мешаванд, ки ба оддитарин меъёрҳои ноширий ҷавобгӯй нестанд.

Озмунҳои фарҳангии ҷумҳуриявии “Илм – фурӯғи маърифат”, “Тоҷикистон – ватани азизи ман!”, ки ҳамасола баргузор мегарданд, низ дар ташаккули фарҳанги эстетикии ҷавонон нақши муассир мегузоранд.

Тарбияи эстетикӣ тавассути фаъолияти фарҳангию фароғатӣ, муассисаҳои таҳсилотӣ ва оила, бо робитаи ихтиёрии одамон, ба ташабbusи шахсӣ дар соатҳои аз кор ҳолӣ ва истироҳат, ба ҳавасмандии, муносибати байнњақдигарӣ ва эҷодиёт доштаи одамон рушду нумӯъ меёбад.

Биробар ҳамин, вазифаи муҳимми ташаккули фарҳангии зебоипарастӣ аз он иборат аст, ки дар симои маънавию ахлоқӣ, соҳаи майшӣ, фарҳанги ҷисмонии ҷавонон бояд нишонаҳои зебоӣ такмил дода шаванд.

Вазифаи муҳимми дигари тарбияи эстетикӣ дар насли наврас қобилиятҳои бадеиву эҷодӣ, кӯшиши ба ҳаёти гирду атроф зебоӣ даровардан, меҳнати хуб ва хулқу адаби намунавӣ тарбия кардан аст.

Дар боби аввал зикр кардем, ки дар таҳқиқоти худ мо раванди инноватсиониро ба роҳбарӣ гирифта, дар асоси он консепсияи ҳамкории мутақобилаи муассисаҳои таълимӣ ва фарҳангро таъсис дода, аз озмоиш гузаронида амалӣ ҳам намудем. Дар ин раванд мо аз анъанаҳои миллӣ пурра истифода бурдем. Ин гуна раванд муносибати нав дар ташкили тарбияи эстетикий роҳандозӣ гардида, он ҳамаи ҷараёнҳои тарбияи эстетикии таҳсилот ва фарҳангро ба ин унсури муҳимми тарбия (тарбияи эстетикий) равона месозад.

Дар боби дувуми рисола мо шартҳои педагогии ҳамкории мутақобилаи муассисаҳои таълимӣ ва фарҳангро дар ташаккули фарҳанги эстетикий (зебоипарасти)-и донишҷӯён ошкор карда, онро яке аз роҳҳои мукамалгардонии ин унсури тарбия қарор бидиҳем. Ҳамчунин, таҷдиди низоми маориф ва фарҳанги ҷумҳуриро, ки ба ҳалли масъалаҳои маънавию ахлоқӣ ва эстетикии насли наврас мусоидат менамоянд, мавриди омӯзиш ва таҳқиқ қарор дидем.


Дар таҳқиқоти худ, мо ба таҳияи барномаи педагогии ташаккули фарҳанги эстетикии донишҷӯёни коллечҳои техникӣ таваҷҷуҳи бештар дода, онро дар заминаи ҳамкории мутақобилаи коллечҳо бо муассисаҳои фарҳангии минтақаи шаҳрҳои ҳурд : ҳонаҳо ва қасрҳои фарҳанг, студияҳои эҷодиёт ва марказҳои фарҳангӣ, клубу майдончаҳои варзишӣ дар ҷойҳои истиқоматӣ ва хобгоҳҳо, марказҳои фарҳангии фароғатӣ, осорхонаҳо ва мавзеҳои таърихиву фарҳангӣ, намоишгоҳҳо, толорҳои намоишӣ, китобхонаҳо, боғҳои фарҳангии фароғатӣ, толорҳои консертий, театрҳо, кинотеатрҳо, мактабҳои санъат ва мактабҳои мусиқӣ ва ғ. таҳия намудем. Барнома ва ё модели пешниҳодшуда имкон медиҳад, ки муассисаҳои таълимӣ ва фарҳангӣ ҷиҳати қонеъ гардонидани талаботи гуногуни донишҷӯён ва ҷалби онҳо ба фаъолияти бадей-эстетикий имкониятҳои мусоид фароҳам оварда, қобилиятҳо ва нерӯи эҷодии нуҳуфтай онҳоро инкишоф диданд.

Модели ташаккули фарҳанги эстетикий дар заминаи принципҳои зерин коркард карда шудааст: принципи гузариш аз раванди азхудкуни

арзишҳои эстетикӣ, эҳтироми фарҳанги миллии ҳалқ ва эътирофи арзишҳои умумибашарӣ; принсипи ҷалби донишҷӯён ба анъанаҳои фарҳангӣ-этникии ватаниӣ дар асоси намудҳои гунонуни санъати миллии ҳалқи тоҷик, маҳсусан, ҳунарҳои мардумии минтақа; принсипи робитаҳои байни фарҳангӣ чун асоси яқдигарро ғанӣ гардонидани фарҳангҳо ва худинкишофёбии онҳо; принсипи ташвиқи худфаъолият ва ташаббуси донишҷӯён ҷиҳати инкишофи қобилиятҳои эҷодии онҳо; принсипи пайдарҳамӣ ва системанокӣ; принсипи шавқмандӣ, тафриқавӣ дар кори беруназаудиторӣ ва ғ.


Ба аҳли соҳа маълум аст, ки педагогика дар баробари психология дар структураи кори иҷтимоӣ вазифаи фаҳмондадиҳиро низ иҷро менамояд. Ҳалли масъалаҳои иҷтимоӣ аз бисёр ҷиҳат аз дараҷаи тарбиянокӣ вобаста аст, барои ҳамин ҳам педагогика вазифаи пешгӯиунандагиро иҷро мекунад. Аз диdi педагогӣ нақши ҳалкунанда дар инкишофи шахсияти аз ҷиҳати эстетикӣ инкишофёфта фаъолияти иҷтимоӣ-фарҳангии ў низ зарурат дорад. Чунин фаъолият дар ҳалли вазифаҳои тарбиявӣ-эстетикӣ нақши муҳим мебозад.

Нерӯи эҷодӣ ва технологияи иҷтимоӣ-фарҳангӣ ҳусусияти маҷмӯӣ (комплексӣ-ро низ дорад. Он зерсистемаҳои педагогии фарҳанг ва санъат, психология, педагогикаи фароғатиро низ доро мебошад. Масалан, элементҳои педагогиеро, ки ба шахсияти инсон ва иштирокчии ҷараёни он даҳл доранд, метавон дар ҷадвали зерин муаррифӣ намуд:



Чуноне ки маълум аст, принсипҳои педагогӣ қонуниятиҳоеро, ки дар раванди таълиму тарбиявии ташаккулёбии фарҳанги эстетикии шахсият амал мекунанд, дар ҳуд инъикос менамоянд. Бахусус, манбаъҳои

принципои педагогии тарбияи эстетикии шахсият ҳамонҳоеанд, ки дар ҷадвали зерин пешниҳод шудаанд:



Мебояд таъкид соҳт, ки дар кори иҷтимоӣ-фарҳангӣ бисёр шартҳои педагогӣ пешниҳод ва холисона истифода карда мешавад, ҳарчанд ки онҳо табиатан ба ҳам алоқаманд буда метавонанд, ба принципои умумӣ ва маҳсуси тарбияи эстетикӣ ҳам чудо карда мешаванд.

Ба ҷуз он ҳама, самти тарбиявии кори иҷтимоӣ-фарҳангӣ метавонад, ҳамчун ҷараёни рушди шахсият низ пешниҳод гардад, ки дар рафти он ҷавонон метавонанд арзишҳои фарҳанги эстетикиро омӯзанд ва маърифати эстетикиашонро баланд бардоранд; ба малакаҳои рафтори ахлоқӣ-эстетикӣ соҳиб шаванд; малакаҳои эстетикиашонро ташаккул дода, ба ҷараёни фаъолияти эстетикӣ ҷалб гарданд. Ҳарчанд ки ташаккулёбии шахсият ва колективро тадриҷан баамалоянда номанд ҳам, кори иҷтимоӣ-фарҳангӣ аз ҷиҳати илмӣ онро асоснок ва мақсаднок мегардонад. Ин маънои онро дорад, ки омӯзгор дар кори инфириодӣ ё гурӯҳӣ бо ҳамин роҳу усул мақсадҳои тарбиявӣ-эстетикиро ташкил ва иҷро менамояд.

Дар ҷараёни омӯзонидани корҳои иҷтимоӣ-фарҳангӣ коркунони фарҳангӣ дар ҳамкорӣ бо омӯзгорон ва маъмурияти таълимгоҳҳо принципои системанокӣ (бонизомӣ) ва пайдарҳамӣ, рафтори тафриқавиро дар ташаккули донишҳо, маҳорат ва малакаҳои эстетикӣ ба назари эътибор мегиранд. Чунин муносибати эҷодиро ба даст оварда истода, фахмишро оид ба низоми иҷро ва технологияи он ташаккул додан мумкин аст. Масъалаҳои ташаккули фарҳанги эстетикиро рушд додан танҳо дар шароити дастраси умум будани барномаҳои таълимӣ ва

тарбиявӣ, муносибати тафриқавӣ ба фаъолияти иҷтимоӣ-фарҳангӣ, принсиipi ба шахсият равона шуда, фардикунонии фаъолияти таълимӣ-тарбиявӣ ва ғ. самарабахш щуда метавонад. Агар раванди тарбияи эстетикӣ боз аз рӯйи дигар принципҳои дидактикӣ, чун аёният ва сamtҳои амалии таҳсилот, тарғибу ташвиқ, ташкил ва ҷалбнамоӣ ба фаъолияти эстетикӣ ва мутобиқсозӣ ба ҳаёти ҷамъиятӣ амал карда шавад, он ба муҳассилин ва ё иштироккунандагон боз ҳам дастрас ва таъсирбахш мегардад.

Ҷоиз аст таъкид намоем, ки он ҳама принципҳои номбаршуда аҳаммияти тарбиявӣ - эстетикӣ доранд. Вале боз як қатор принципҳои маҳсуси тарбиявиро номбар кардан мумкин аст, инсонро меҳвари асосӣ ва субъекти раванди тарбия донистан, ба ӯ боварӣ кардан ва бо фаъолияти эстетикӣ ҷалб намудан зарур аст. Ҳамчунин, дар ин ҳолат одоби педагогӣ бояд риоя карда шавад, ки он инъикоси принципи гуманистӣ дар тамоми кори таълимию тарбиявӣ ба ҳисоб меравад.

Зарур аст, ки ҳар як омӯзгор, корманди фарҳанг ва хонавода дар кори тарбияи эстетикӣ ҳама вақт ба тарафи мусбии тарбия ва анъанаҳо такя намояду аз навовариҳои илмҳои фалсафа, педагогика, психология, эстетика, фарҳангшиносӣ, этнология ва дигар илмҳо истифода баранд. Чи қадаре ки шароити кори тарбиявӣ-эстетикии ҷавонон душвор набошад, ҳама вақт одамон ва омилҳои инсоние ёфт мешаванд, ки метавонанд, масъалаҳои ташакқули комили шахсиятро бо муваффақият ҳал намоянд.

Аммо дар ҳаёт бо шахсоне ҳам дучор меоем, ки диdi зебоифаҳмиашон заиф аст. Онҳоро аз ҷиҳати маънавӣ “камбағал” меҳисобанд ва ҷунин шахсон ба ҳаракатҳои ношоям роҳ медиҳанд; дар ҷойҳои ҷамъиятӣ доду фарёд мезананд; суруду мусиқиҳои каммазмуниҷро мекунагнд; яъне дар дарки зебоифаҳмӣ бегонапарастӣ мекунанд. Ҷунин шахсон аз фарҳанги зебоипарастӣ дуранд.

Қабул сандаҳои меъёрии хуқуқӣ ва барномаи тарбияи эстетикии меҳнаткашон дар кишвар, Барномаи давлатии тарбияи насли наврас дар

давраи солҳои 2013-2017, Барномаҳои рушди муассисаҳои фарҳанг дар давраи солҳои 2021-2025 ва боз дигар санадҳои муҳимми меъёрии ҳуқуқӣ тақозо менамоянд, ки дар ташкили фаъолияти таҳсилотӣ ва фарҳангӣ-эстетикӣ муносибати нав зоҳир карда шавад.

Аз таҳлили вазъи корҳои тарбиявӣ-эстетикии ҷавонон дар коллекҷ ва муассисаҳои фарҳангӣ ҷумҳурӣ, ҳуччатҳое ки вазъи кори амалии онҳоро объективона инъикос менамоянд, баррасии ҳисботҳои шуъбаи маорифи шаҳр, ноҳияҳо ва сӯҳбат бо кормандони онҳо, омӯзиши ҳуччатҳои коллекҷҳо, пурсишу сӯҳбатҳо бо донишҷӯён, фаъолияти бевоситаи кормандони системаи фарҳанг оид ба тарбияи эстетикӣ бармеояд, ки ин унсури тарбияи ҷавонон дар низоми фарҳангу маориф мушкилоти зиёдеро дорост. Масалан:

- суст будани корҳои таълимӣ-методӣ ҷиҳати ёрии амалий расонидан ба муассисаҳои фарҳангу маориф доир ба тарбияи эстетикӣ, маҳсусан дар деҳот;
- мавҷуд набудани воситаҳои техникии ҳозиразамон, созҳои замонавии мусиқӣ, сару либоси саҳнавӣ ва ғ.;
- таъминалаб будани будани қисме аз муассисаҳои фарҳангӣ-фароғатӣ, марказҳои таҳсилти иловагии кӯдакон ва наvrасон, маҳфилҳои тарбиявӣ - эстетикии дар деҳоту шаҳрҳои ҷумҳурӣ;
- мавҷуд набудани имкониятҳо барои пурра кардан ва ганӣ гардонидани фонди китобхонаҳои марказӣ ва китобхонаҳои бачагона;
- нокифоя будани маоши кормандони фарҳанг, маҳсусан кормандони китобхонаҳо, клубҳои деҳот, дигар муассисаҳои фарҳангию фароғатӣ ва муассисаҳои таҳсилоти иловагӣ барои кӯдакон ва наvrасон;
- нисбат ба солҳои пешин афзудани теъодди кормандони соҳаи ташаккули фарҳангӣ зебоипарастӣ аз ҳисоби занон. Ин тамоил дурнамои фаъолияти занонро тақозо дорад, ки дар ин самти корҳои тарбиявӣ саҳми бонувон хеле назаррас буда метавонад. Зоро зан-модар худ олиҳаи ҳусн ва зебоист;

- норасоии мутахасисони соҳибмайлумот, омӯзгорон ва камбуниҳо дар ҷобаҷогузории кадрҳо;
- нарасидани маблағ барои обунаи рӯзномаву маҷалаҳои таҳассусӣ барои кӯдакону наврасон дар бâъзе ноҳияҳо;
- суст фаъолият кардани кабинетҳои методии назди шуъбаи фарҳангу маориф дар шаҳру ноҳияҳо дар самти тарбияи эстетикии ҷавонон, нарасидани маводи таълимӣ-методӣ дар ин самти фаъолият;
- аз ҷониби ҳоҷагиҳо пурра дастгирӣ наёфтани муассисаҳои фарҳангу маорифи дехот ва ҳавасмандкунонии кормандони онҳо;
- кам будани теъдоди кормандони соҳаи ташаккули фарҳанги зебоипарастӣ аз ҳисоби занон. Ин тамоил дурнамо бениҳоят зарур аст, зоро дар ин самти корҳои тарбиявӣ саҳми бонувон хеле назаррас буда метавонад. Зоро зан худ олиҳаи зебоист.
- мавҷуд будани камбуниҳо дар низом ва риояи танзими анъана ва ҷашну маросим, идҳо, ҷорабиниҳои таълимгоҳ ва муассисаҳои фарҳанг дар шаҳр, камхарҷ гузаронидани ҷорабиниҳо дар самти тарбияи бадей, эстетикӣ ва ғ.

1.3. Фарҳанги эстетикии донишҷӯён ва механизмҳои ташаккули он дар раванди ҳамкории муассисаҳои таълимӣ ва фарҳанг

Ташаккули фарҳанги зебоипарастии донишҷӯён, дар ниҳоди онҳо тарбия намудани хислати зебоифарӣ яке аз қисмҳои муҳими ташаккули инсони комил, тарбияи миллӣ, ахлоқиву маънавӣ ба шумор меравад.

Дар замони соҳибистиқлолӣ он мазмуну муҳтавои навро молик гашта, ҳамаи қишрҳои ҷомеаро фаро гирифта истодааст.

Муҳиммияти тарбияи эстетикии аҳолиро зикр карда, Пешвои миллат мубрамии онро дар Паёми соли 2015 ва дар суханронии хеш, ки дар он дурнамои инкишофи иҷтимоию иқтисодии қишвар муайян гардидааст дар ҳини Қасамёдкунӣ ҳангоми ба мансаби Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон интихоб шудан возеху равshan таъкид шудааст. Дар баробари дигар масъалаҳои муҳимми ҷомеа, зимни чунин суханронихо вазифаҳои ташаккули фарҳанги зебоипарастӣ хеле анику равshan муайян шудаанд. Бинобар ин, ҳамаи ниҳодҳои давлатиу ҷамъиятий бояд ҷиҳати ҳалли вазифаҳои гузошташуда ҳамкорӣ намуда, вазифаҳои тарбияи эстетикии аҳолӣ, маҳсусан, ҷавононро дар амал татбиқ намоянд.

Маълум аст, ки коллечҳо барои системаи хочагии ҳалқи ҷумҳурий мутахассисони таҳсилоти миёнаи қасбири тайёр мекунанд. Ин мутахассисон бояд дар баробари қасбияти баланд доштан дар ниҳоди хеш, фарҳанги ахлоқиву эстетикиро пайваста ташаккул бидиҳанд. Дар иҷрои ин вазифаҳо коллечҳо имкониятҳои хеле фароҳро доро мебошанд.

Бояд таъкид соҳт, ки асоси назариявӣ ва методологии ҳамкории муассисаҳои таълимӣ ва фарҳангро доир ба тарбияи эстетикӣ таълимоти олимони соҳаи фаласафа, эстетика, фарҳангшиносӣ, педагогика ва дигар илмҳо ташкил медиҳад. Ҷунончи, тарбияи эстетикии ҷавонон проблемаи маҷмуӣ буда, омӯзиши масъалаи ҳамкории омӯзгор, волидон ва дигар ниҳодҳои иҷтимоӣ дар раванди тарбияи насли наврас таърихи тӯлонӣ дошта, имрӯз низ аҳамияти худро гум накардааст. Масалан, дар доираи

ин масъала ҳам олимони ватанӣ ва ҳам олимони бурунмарзӣ нуктаҳои назари хешро иброз кардаанд. Чунончи, дар асри XIX ва оғози асри XX оид ба зарурати ҳамоҳангсозии тарбияи хонаводагӣ ва муассисаи таълими Н.И. Пирогов, К.Д. Ушинский, В.П. Вахтеров, П.Ф. Каптерев, П.Ф. Лесгафт, Ш.А. Амонашвили, В.В. Давыдов, В.А. Сластенин, Д.И. Фелдштейн, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский, Л.И. Божович, А.Ф. Лазурский, В.С. Мерлин, Л.И. Рувинский, А.Д. Андреева, В.В. Богословский ақидаҳои ҷолиби диққатро пешниҳод намуданд, ки дар доираи он ҳама нақши хонавода ва педагогикаи хонаводагӣ дар тарбияи кӯдакон таҳкиқ карда шуда, раванди ҳамкории омӯзгор ва волидайн раванди мураккаб ва тӯлонӣ ҳисобида мешавад.

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон масъалаи ҳамкории ниҳодҳои иҷтимоӣ-тарбиявии ҷомеа дар асарҳои олимони тоҷик М. Лутфуллоев, Ф.Шарифзода, И.Каримова, Б.Раҳимов, А.Саидов, Б.Қодиров, Д.Латифзода, Б.Маҷидова, А.Нуров, А.Мирализода, Ҳ.Раҳимзода, Н.Юнусова, Ш.Шоҳисматуллоев ва дигарон низ таҳқиқи худро ёфтааст. Махсусан, китоби дарсии Ш. Шоҳисматуллоев ба ин масъала таваҷҷуҳи маҳсус кардааст [90, 206-207].

Мувофиқи ақида ва назарияҳои олимони соҳаи эстетика, асоси аввалини эстетика ва фарҳангзи зебоипарастиро ба қадри пуррааш дарк кардан, худро дар ҷҷоди бадеӣ нишон додан ба андозае зоҳирان донишҳои назариявию мушаххас доштан лозим аст, то ки дар асоси он ҳама доир ба боигариҳои зебоипарастӣ дар қас тасаввуроту мағҳуми муайянे инкишоф ёбад: ин ҳама низ захираи доништу маърифат аз диди назари эстетикӣ ҳоҳад буд.

Муносибати эстетикии инсон ба олам дар қас зебоиро ба вучуд меорад. Бо ёрии он, дар инсон қобилияти аз байни чизҳои хуб ҷудо карда тавонистани хубтаринҳо инкишоф меёбад. Бо ёрии завқи эстетикиву санъат қас воқеиятро фаҳмидаву ба он баҳо дода метавонад. Ба туфайли қобилияти бадеии худ ӯ дар раванди фаъолияти ҷҷодӣ зебоиро ба вучуд меорад. Хусусан, таҳқиқоти дар ин даҳсолаи охир бурдашуда имконият

медиҳанд, ки дар бораи ҳассосият, доираи назар, завқиёт ва қобилиятҳои эстетикии муҳассилин баъзе хулосаҳо барорем. Муҳассилини мусир ба дараҷаи кофӣ зебоиҳои табиат, санъат, таълим ва меҳнатро дида, ба ҳаяҷон меояд. Онҳоро образҳои бадеиву тасвирҳои қаҳрамонӣ низ ба ваҷҳ меовараду рафттору кирдорҳои хандаовару ҳаҷвӣ масур мекунанд. Ин ҳама ба онҳо имкон медиҳад, ки асари дар сатҳи баланди бадеӣ эҷодшударо аз фарҳанги коста ва зишт фарқ карда тавонанд, ба он баҳои сазовор дода, аз он ҳаловат баранд.

Ҳамин тарик, тарбияи эстетикии ҷавонон проблемаи маҷмӯй илми буда, вобаста ба он, ки паҳлӯҳои гуногунро фаро мегирад, ононро зарур аст, ки дар он ҳама ниҳодҳои иҷтимоии ҷомеа бояд фаъолона иштирок намоянд.

Педагоги намоёни рус К.Д. Ушинский навишта буд, ки «дар доираи ҳар як фанни таълими үнсури зебоипарастӣ мавҷуд аст ва вазифаи устод аз он иборат аст, ки онро ба бача фаҳмонад» [86, 609]. Аз ин рӯ, вазифаи фаъолияти таълимию тарбиявии ҳар таълимгоҳ маҳз ба он бояд равона гардад, ки дар ҳалли он ҳама вазифаҳо тамоми имкониятҳои корҳои таълимию тарбиявӣ истифода гардида бошанд.

Дар таҳқиқоти хеш мо тасмим гирифтем, ки имкониятҳои ҳамкории коллеҷҳои техникро бо муассисаҳои фарҳанг дар мисоли шаҳри Панҷакент мавриди таҳқиқ ва омӯзиш қарор дидем.

Қобили қайд аст, ки мувоғиқи назари сотсиологҳо яке аз функцияҳои ниҳодҳои иҷтимоии ҷомеа таъмини фаъолиятҳо ҷиҳати ба танзим даровардани муносибатҳои байни аъзоёни он бо роҳи коркарди рафтторҳои стандартӣ мебошад. Чунки ҳаёти фарҳангии ҷомеа бо иштироки онҳо дар ниҳодҳои муҳталиф доир мегардад: Масъалан, дар муассисаҳои томактабӣ, мактабӣ, беруназмактабӣ, таҳсилоти миёна ва олии қасбӣ ва дигар муассисаву ташкилотҳо мисол шуда метавонандж. Бештари ин муассиса ва ташкилотҳо фарогири муҳассилини гуногунмаслак мебошанд.

Дар таҳқиқоти хеш мо ба ғояи ақадемик Ф.Шарифзода [89] такя намуда, концепсияи ҳамгирои коллеҷ ва муассисаҳои фарҳангиро таҳия намудем. Зоро, чунон ки маълум аст, тибқи ақидаи ӯ, дар кори тарбиявӣ-эстетикӣ ҳамаи ниҳодҳои ҷомеа фаъолона иштирок менамоянд. Чунки танҳо дар сурати ҳамкорӣ ва ҳамоҳанг соҳтани ниҳодҳои гуногуни ҷомеа мо метавонем, дар ин ҷода муваффақ шавем, ин равандро дар сатҳи зарурӣ ташкил намоем.

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон доир ба тарбияи эстетикӣ (зебоипарастӣ)-и насли наврас низоми муайяни корҳои тарбиявӣ роҳандозӣ карда шудааст. Ин низом муассисаҳо ва ташкилотҳои гуногунро фаро гирифтааст. Аз қӯдакистонҳо сар карда, то зинаи таҳсилоти олий ва баъдан бо истифода аз восита ва шаклу намудҳои кори тарбияи эстетикӣ ҷиҳати ба арзишҳои эстетикӣ ҷалб намудани ҷавонон ва қӯдакону наврасон корҳои зиёде низ анҷом дода шудаанд.

Дар асоси таҳлили вазъи воқеии фаъолияти коллечҳои техникии вилояти Суғд, омӯзиш ва баррасии ҳисбот дойир ба корҳои тарбиявӣ-эстетикии коллечҳо (аз ҷумла, дар муассисаҳои маориф ва фарҳанги ш. Панҷакент), сухбат бо ноибони директори коллечҳо оид ба корҳои тарбиявӣ, иштироки муҳассилин дар корҳои фарҳангию фароғатӣ мо ба ҳулосае омадем, ки маъмурият ва ниҳодҳои тарбиявии муассисаҳои таълимӣ дар ҳамкорӣ бо муассисаҳои фарҳанг имкониятҳои васеъ дойир ба баланд бардоштани маърифати эстетикии ро доранд. Чунончи, таҷрибаи корҳои тарбиявӣ дар коллеци ш. Панҷакент нишон медиҳад, ки ин вазифаҳои душвори тарбияи эстетикӣ дар раванди таълими фанҳои этика, эстетика ва ҷорабиниҳои фарҳангӣ зиёда ҳал карда мешаванд. Зоро фанҳои таълимии эстетика ва этика, ки ба нақшаҳои таълимӣ тибқи стандарти давлатии таҳсилот ворид соҳта шудааст, имкониятҳои зиёди тарбияи эстетикиро доро мебошанд.

Дар асоси барнома, таълими ин фанҳо ба донишҷӯён имкон медиҳанд, ки аз арзишҳои эстетикӣ бархудор гарданд, моҳият ва

вазифаҳои онро аз худ кунанд, бобати таълимоти мухталифи назарияи эстетикӣ оғаҳӣ пайдо намоянд.

Дар доираи корҳои мустақилонаи донишҷӯён бештар ташриф овардан ба театри ш. Панҷакент, осорхонаи таърихӣ-кишваршиносӣ, чорабиниҳои оммавӣ-бадеии муассисаҳои фарҳангию фароғатӣ аҳамияти маҳсус пайдо кардаанд.

Муҳокимаи намоишҳои театрӣ ва экспозитсияҳои осорхона ва дар шакли корҳои мустақилона аз тарафи донишҷӯён пешниҳод намудани андешаҳои хеш низ дар коллекцияи таҷриба карда мешавад. Албатта, ин ва дигар тадбирҳо муҳассилинро бо арзишҳои эстетикӣ шинос менамоянд; онҳоро ба андешаронӣ водор месозанд.

Мебояд таъкид соҳт, ки як гурӯҳ устодони коллеҷи шаҳри Панҷакент дар доираи корҳои тарбияи эстетикӣ фаъолона иштирок менамоянд, ки нишондоди таҷрибаи пешқадами онҳо ба минбари омӯзиш арзанда ва лоиқи дастгирианд. Масалан, ба муносибати иди байнамилалии Наврӯз, соли рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ дар таърихи 18 марта соли 2019 дар бинои Коҳи ҷавонон ба номи Лоиқ Шералий намоиши ҳунарҳои мардумӣ ташкил карда шуд. Дар он ҳунарманддухтарони коллекцияи дастранҷи худро ба маърази тамошо гузоштанд. Ҳамчунин, дар санаи 15 -уми феврали соли 2019 бо ташабbusи кормандони бахш ва устоди калони кафедраи гуманитарӣ-иқтисодӣ Эргашева М. конференсияи илмӣ-амалӣ доир ба масъалаҳои тарбиявӣ гузаронида шуд, ки дар он проблемаи ташаккули фарҳанги эстетикии донишҷӯён баррасӣ гардид. Рӯзи 15-уми марта соли 2019 бо ташабbusи омӯзгори кафедраи гуманитарӣ-иқтисодӣ А. Нуруллоева чорабинии намоиши Ҷумҳурии Тоҷикистон ба илмӣ-амалӣ бахшида ба соли Соли рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ баргузор гардид, ки дар он намунаҳои беҳтарини санъати амалӣ-ороиши Ҷумҳурии Тоҷикистон гузошта шуда буд. Дар ин намоиши ҳунарҳои мардумӣ ба муносибати ҷашни Наврӯз гӯшаи коллеҷи технологӣ ва инноватсионӣ беҳтарин дониста шуд. Дар

баргузории ин гуна чорабиниҳо кулли ниҳодҳои шаҳр ва аҳли ҷомеа ҳамкорӣ намуданд.

Омӯзиши таҷрибаи пешқадами коллеҷҳои самти фаъолияташон техникӣ бо дигар муассисаҳои системаи маориф ва фарҳанг нишон медиҳад, ки ҳам дар шаҳр ва ҳам дар деҳот, тарбияи эстетикӣ дар минтақаҳои гуногуни ҷумҳурӣ то андозае дар сатҳи зарурӣ ба роҳ монда шудааст. Ҳусусан, аз нав эҳё намудани муассисаҳои таҳсилоти иловагӣ дар ноҳияҳо ва шаҳрҳои ҷумҳурӣ, колективона ба намоишу намоишномаҳо (спектаклҳо) сафарбар намудани кӯдакони ширхоргоҳҳо, боғчаҳо, хонандагони мактабҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, муассисаҳои таҳсилоти миёна ва олии қасбии кишвар, ташкили сафарҳои ҳунарии колективҳои эҷодӣ ба муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, ибтидойӣ, миёна ва олии қасбӣ, ҷалби зиёйён: олимон, омӯзгорони макотиби олиӣ, кормандони вазорату идораҳо ба намоишномаҳои театрӣ, баргузории намоиш ва фурӯши китобҳо, намоиши сайёри китоб, намоиши мусаввараҳо, муҳокимаи асарҳои санъати тасвирий, фаъол гардондани кори клубу китобхонаҳо дар байни аҳолии шаҳру ноҳия(маҳсусан, ҷавонон), таъсиси садҳо ҳонаҳо ва қасрҳои нави фарҳанг дар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ аз он гувоҳӣ медиҳанд, ки мақомоти даҳлдор ва ниҳодҳои тарбиявӣ доир ба ташаккули фарҳанги эстетикии насли наврас ҷораҳои зарурӣ андешида истодаанд.

Аммо чи тавре, ки таҷрибаи корҳои тарбиявӣ-эстетикӣ нишон медиҳад, дар фаъолияти амалий як нуктаи муҳим - ҳамкории фаъолияти ниҳодҳои иҷтимоии ҷомеа - на ҳама вақт пурра ба эътибор гирифта мешавад ва дар кори тарбияи эстетикӣ ҳам мавриди истифода қарор мегирад. Ҳол он ки Президенти кишвар баланд бардоштани сатҳи сифати таълиму тарбияро дар ҷомеаи соҳибистиклол, талаби замон шуморида, самаранокии онро дар ҳамкории кулли муассисаҳои тарбиявӣ, ташкилотҳои ҷамъиятӣ ва дигар ниҳодҳои давлатӣ мебинад.

Дар суханрониҳои хеш дар назди зиёйён ва аҳли маорифи кишвар Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ

Раҳмон пайваста масъалаи робитаи мактаб, оила ва аҳли чомеаро зикр мекунад ва онҳоро яке аз омилҳои беҳтар намудани сифати таҳсилот ва баланд бардоштани сатҳи донишу маърифати хонандагон меҳисобад. Вазифаҳои асосии тарбиявиро Сарвари давлат зикр карда, онро чунин муайян мекунад: «фаромӯш набояд кард, ки таълиму тарбия дар баробари он, ки самти муҳимми фаъолияти муассисаҳои таълими мебошад, он, ҳамчунин, вазифаи муқаддаси ҳар як шаҳрванд: падару модарон, созмону иттиҳодияҳои ҷамъиятий ва умуман, аҳли чомеа низ ба шумор меравад» [7]. Бинобар ин, масъалаи ҳамкории мутақобилаи муассисаҳои таълими бо дигар институтҳои иҷтимоӣ-фарҳангӣ ҳам аз нуқтаи назари илмий ва амалий мубрам буда, барои соҳаи маориф ва дигар соҳаҳои иҷтимоӣ аҳаммияти қалон дорад.

Маълум аст, ки яке аз ниҳодҳои муҳимми тарбияи эстетикий, ки ҳалли вазифаҳои тарбияи эстетикиро ба дӯши хеш мегирад, муассисаҳои фарҳангу санъати шаҳр мебошанд. Рушду нумӯи бештару беҳтар касб намудани фаъолияти муассисаҳои фарҳангӣ яке аз василаҳои густариши тоза ёфтани маънавиёти чомеа мебошад. Яъне, онҳо низ вазифаҳои тарбиявӣ-эстетикиро ба ӯҳда дорад.

Ҳамкории коллеҷ ва муассисаҳои фарҳанг, фаъолияти муштараки маъмурияти коллеҷҳо ва кормандони муассисаҳои фарҳанг, воситаи пурратар қонеъ гардонидани эҳтиёҷоти маънавию фарҳангии муҳассилин ба шумор рафта, он ба ҳалли талабот ва ҷиҳати масъалаҳои иҷтимоишавии насли наврас дар ҳамкорӣ бо дигар ниҳодҳои иҷтимоӣ мусоидат мекунад ва онро роҳандозӣ менамояд.

Дар низоми корҳои тарбиявӣ муассисаҳои фарҳанг нақши ҳалкунанда мебозанд. Онҳо тавассути ҷалби ҷавонон ба ҳаёти фарҳангӣ донишҷӯёну хонандагоро аз арзишҳои маънавию фарҳангӣ барҳӯрдор намуда, имкон медиҳанд, ки бо намудҳои гуногуни санъат ошнӣ пайдо кунанд, ба маҳфилҳои касбӣ ва худфаъолияти бадей ҷалб шаванд. Ин муассисаҳо қиширҳои гуногуни чомеаро ба намоишу спектаклҳо ҷалб намуда, имкон медиҳанд, ки одамон вақти холии хешро аз ҷиҳати

маънавиу эстетикӣ пурмазмун ташкил ва баргузор намоянд. Ҳамчунин, вобаста ба ин, зарурияти ҳамкории мутакобила байни ниҳодҳои иҷтимоӣ-фарҳангии ҷомеа ба вучуд меояд, ки ин раванд объекти таҳқиқоти маҳсус буда метавонад. Аммо то ҳол, масъалаҳои ҳамкории муассисаҳои таълимӣ ва фарҳанг ва нақши онҳо дар мукаммалгардонии ҷаҳонбинии маънавӣ ва завқи эстетикии насли наврас мавриди маҳсуси таҳқиқотчиёни соҳаи педагогика ва фарҳангшиносӣ қарор нагирифтаанд. Ҷунончи, ба ақидаи сотсиологи тоҷик Шоҳисматуллоев Ш. «тавассути институтҳои иҷтимоӣ-фарҳангӣ робитаҳо ва муносибатҳои иҷтимоӣ бо тартиб, бо низом расмӣ ва стандартӣ гардонида мешаванд» [90, 206].

Дар ин раванд, масъалаҳои интегратсионӣ, ҳамкорӣ, аз кори якдигар вобастагӣ доштан ва масъулияти байниҳамдигарии аъзоёни дигари гурӯҳҳои иҷтимоӣ аз ташкилотҳои ҷамъиятӣ ба вучуд меоянгд.

Муттаҳид намудани нерӯҳо ҷиҳати иҷрои кори якҷоя, сафарбарии қувваҳои муштарак ва захираҳои хеш баҳри расидан ба ҳадафҳои гузошташуда, талаботи зарурӣ ва ҳадафи ҳамкории зичи ниҳодҳои гуногуни иҷтимоӣ-педагогӣ ва фарҳангӣ маҳсуб меёбанд [90, 206-207]. Ҷунончи, дар шаҳри Панҷакент системаи муайяни муассисаҳои фарҳанг мавҷуд аст, ки маорифчиён ва ҳайати омӯзгорони коллеҷ бо онҳо дар ҳамкории зич қарор доранд. Роҳбарияти коллеҷ кормандони фарҳангу санъатро ба муассиса даъват менамоянд. Омӯзгорону донишҷӯён дастаҷамъона ба намоишу спектаклҳо ҷалб мешаванд, намоишҳои сайёри колективҳои эҷодии пойтаҳт ва вилоятро тамошо менамоянд, ки онҳо дар ин раванд бо намудҳои гуногуни санъат шинос мешаванду тарбияи эстетикашон рушд мегарданд. Аз тарафи дигар, омӯзгорон ва донишҷӯёни коллеҷ дар кулли ҷорабиниҳи фарҳангии муассисаҳои шаҳр, клубу хонаҳои фарҳанг ширкати фаъол мекунанд. Бахусус, робитаи коллеҷ бо Коҳи ҷавонони ба номи Лоик Шералий устувор аст.

Дар шароити ҳозира мақсаду вазифаҳои муассисаҳои фарҳанг бештар ба масъалаҳои ташаккули фарҳангӣ эстетикӣ, аз ҷмула рушди

маърифати зебоиписандӣ, омӯзиши амиқи таъриху назарияи фарҳанги эстетӣ, гузаштаву муосири маънавиёти зебоипарстӣ, инкишоф додани фаъолияти эстетикӣ ва ба воситаи он ташаккули ҳисси ватандӯстиву ватандорӣ, инчунин, дар тафаккури мардум ва баҳусус наврасону ҷавонон густариш додани эҳсоси эҳтиром адабиёт ва саанъати гузаштаву имрӯзай миллӣ равона мегардад. Дар кори тарбиявии коллечҳо баррасии ин ҳама амалҳо хеле муҳим ва аҳамиятнок мебошанд.

Дар замони муосир, на танҳо ба Тоҷикистон, ки ҷузъи ҷудонашавандай ҷомеаи ҷаҳон ба шумор меравад, балки барои бисъёрии давлатҳои дунё ҳимояи манфиатҳои миллӣ проблемаи аввалиндарача ба ҳисоб меравад. Зоро дар раванди ҷаҳонишавӣ аксари давлатҳои абадқудрат қӯшиш менамоянд, ки забон, фарҳанг ва тартиботи пулию молии ҳудро дар тамоми ҷаҳон паҳн намуда, ҳалқҳои оламро зери итоати хеш дароранд. Аз ин рӯ, ҳар як сокини кишвар, баҳусус, ҷавононро лозим аст, ки оид ба масоили ҷаҳонишавӣ ва оқибатҳои иҷтимоии он ба фарҳанги бадеии миллӣ, паҳлуҳои мусбат ва манфии он, рушди техникаву технология, шабакаи интернет ва ҳамоҳангиву зиддиятҳои байнифарҳангӣ, эҳёи арзишҳои асили миллӣ дар раванди ҷаҳонишавӣ, зиддиятҳои диниву мазҳабӣ ва пайомадҳои номатлуби ин раванд оғаҳӣ дошта, идеологияи обутобёфта, соҳибмаърифату дурандеш ва ба ҳама муқовимату таҳдидҳо истодагарӣ карда, баҳри арзишҳои фарҳангии хеш ва ободии ватан талош намоянд. Дар ин самт муассисаҳои тарбиявӣ бо ниҳодҳои фарҳанг ва санъат метавонанд ҳамкории зич намуда, мазмуну муҳтавои ҷорабиниҳои тарбиявӣ ва фарҳангии муштаракро ташкил ва баргузор намоянд.

Ба ҳамагон маълум аст, ки фарҳанг воситаи асосии тавоноии тарбияи инсони комил, боло бардоштани сатҳи маънавию фарҳангии ҷомеа ба шумор рафта, баҳри инкишофи шахсият аз ҷиҳати маънавию эстетикӣ ганийгардонанӣ ва ба наврасону ҷавонон кӯмак намуда, барои аз ҷиҳати маънавию ахлоқӣ камол ёфтани онҳо саҳми созгор гузоранд.

Баргузории чорабиниҳои фарҳангӣ ва маҳфилу нишастҳои самти эстетикидошта, аз қабили шабнишиниҳои адабӣ-бадеӣ, шабҳои мусикӣ, намоиши санъати тасвирӣ, театр, хонишиҳои бадеӣ, маҳфилҳои «Шоҳномаҳонӣ», «Ҳофизхонӣ», «Ҷомиҳонӣ», «Бедилхонӣ», «Турсунзодаҳонӣ», «Лоиқхонӣ», ташкили маҳфилҳои зеҳниву эстетикӣ, баҳшида ба ҷашнҳои адабон ва дигар масъалаҳои мубрами рӯз дар тарбияи маънавию эстетикӣ, дарки ҳаматарафаи муҳити эстетикӣ, қобилияти ҳис кардану дуруст фаҳмидани моҳияти зиндагӣ тавассути асарҳои адабиёт ва санъат ва амсоли онҳо таъсири ҳисӣ ва образнокӣ мерасонад. Ҳамзамон, дар ниҳоди донишҷӯён ҷун қувваи эҷодӣ хислатҳои ҳамидаи инсониро талқин менамоянд. Ба ифодаи дигар, баргузории чорабиниҳои фарҳангӣ имкон медиҳанд, ки шаҳс дар ҳуд доираи назар ва ҷаҳонбинии ҳудро вазеъ кунад, захираи луғавӣ ва маҳорати дарки асарҳо ва намоишномаҳои бадеиро инкишоф дихад, баҳусус, фарҳангӣ эстетикии донишҷӯёнро ташаккул диханд.

Воситаи дигаре, ки дар тарбияи маънавӣ-эстетикии ҷавонон саҳм гузошта, ҷаҳонбинии маънавии онҳоро ташаккул медиҳад, мутолиаи муттасили адабиёти бадеӣ маҳсуб меёбад. Зоро мутолиаи адабиёти бадеӣ на танҳо ба қас ғизои маънавӣ, рӯҳи тоза ва болида мебахшад, инчунин, боиси дарк намудани хислатҳои зишту зебо гардида, дар бунёди инсон хислатҳои ҳамидаро бедор менамояд.

Инчунин, дар Тоҷикистон шабакаи вазеи муассисаҳои клубӣ мавҷуд аст. Онҳо ҷиҳати қонеъ гардондани дарҳостҳои маънавии гурӯҳҳои гуногуни аҳолӣ таъин шуда, дар ташаккули ниёзҳои фарҳангии ҷомеа, маънавиёти шаҳс ва ғанӣ гардонидани он саҳм мегиранд. Аз ҷумла, дар соҳтори муассисаҳои фарҳангӣ ш. Панҷакент низ муассисаҳои клубӣ дар тарбияи эстетикии ҷавонон нақши арзанда доранд. Ин нукта дар асоси принципи ҳамгироӣ ба роҳ мондани ташаккули фарҳангӣ зебоипарастии ҷавонон самараи хуб медиҳад.

Воқан ҳам, дар шароити муосир ҳозира, дар муассисаҳои фарҳангии шаҳр, аз ҷумла, дар клубҳо, чорабиниҳои гуногуншаклу гуногунмазмун

оид ба ташаккули маънавию ахлоқӣ ва эстетикии ҷавонон, арҷ гузоштан ба таъриху фарҳанги гузаштаву муосири ҳалқи тоҷик, ифтихори миллӣ ва ҳисси ватандӯстиву ватандорӣ, эҳтиром ба арзишҳои эстетикии ниёғон гузаронида мешаванд. Чунин барномаҳои фарҳангӣ дар байни донишҷӯёни коллеҷ дар ҳамкорӣ бо кормандони муассисаҳои фарҳанг ташкил ва баргузор карда мешаванд. Масалан, имрӯзҳо чунин ҷорабинихо дар муассисаҳои фарҳангии шаҳри Панҷакенти вилояти Суғд ва дар дигар ноҳияҳои вилоят таҳти унвони “Пешвои миллат - ташаббускори рушди сайёҳӣ ва эҳёи ҳунарҳои мардумӣ”, “Ҳифзи манфиатҳои миллӣ дар раванди ҷаҳонишавӣ”, “Забон пояи устувори давлат”, “Ҳунарҳои мардумӣ-рукни муҳимтарини фарҳангӣ бадеии миллӣ”, “Тоҷикистон - қишвари сайёҳӣ”, Экстремизм ва терроризм ҳатарҳои байналмилалист”, “Ёдгориҳои меъморӣ ва ҳунарҳои мардумӣ”, “Муъчизаҳои табиати Тоҷикистон”, “Роҳҳои пешгирии ҷавонон аз шомилшавӣ ба ташкилотҳои террористиу экстремистӣ”, “Ҳунарҳои мардумӣ ва эҳёи он”, “Обҳои шифобахши Тоҷикистон”, “Об ин ҳаёт, ободӣ ва созандагист”, “Ҳунари зебо сайқали дилҳост”, “Туризми Тоҷикистонро ба ҷаҳониён муаррифӣ менамоем”, “Тарғибот – омили пешгирии равияи номатлуб миёни ҷомеа”, “Сада - иди миллӣ ва таҷассумгари сунатҳои неки ҳалқӣ ” ва “Ҳониши бадеӣ – омили камолоти маънавию эстетикии насли наврас” бо иштироки намояндагони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, шӯбаҳои кор бо занон ва ноболиғон, мақомоти иҷроияи ҳокимијати давлатии шаҳр, Шӯрои собиқадорон, ҳодимони дин ва дигар ташкилотҳои ҷамъиятӣ ташкил ва бо сифату давра ба давра гузаронида шуда истодаанд. Маъмурияти коллеҷи шаҳр ва донишҷӯён низ дар соатҳои фориғ аз дарс иштирокчии чунин ҷорабинихо маҳсуб меёбанд.

Самти дигари ҳамкорӣ тарбияи эстетикии донишҷӯёни коллеҷ, тавассути баланд бардоштани маърифати эстетикии онҳо мебошад. Дар ин кор чунин шаклҳои фаъолияти тарбиявӣ ба монанди воҳӯриҳои кормандони санъат бо муҳассилин таъсири хоса доранд. Дар ин гуна

вохӯриҳо ҷаҳонбии эстетикии донишҷӯён ташаккул мейбад. Онҳо нозукиҳои санъатро бештар дарк мекунанд ва асарҳои санъатро хуб аз худ мекунанд. Дар ин раванд вазифаи вохӯриҳо ва дигар ҷорабиниҳои маърифативу эстетикӣ аз он иборатанд, ки ба муҳассилин ёрӣ расонида шавад, то ки зебоиҳои санъат, табиати биҳиштосор дарки санъати ҳалқӣ эҳсос карда, ҳаловати эстетикӣ баранд. Иштироқдорони ҷорабиниҳоро ҳамеша ба ҷанбаҳои эстетикии воқеият ҳавасманд намудан лозим аст, то ки зебоиро дар қадом шакле, ки зуҳур ёбад, ҳис кардаву фаҳмида тавонанд.

Вазифа ё худ масъалаи дигари тарбиявӣ аз он иборат аст, ки дар симои маънавию ахлоқии донишҷӯён нишонаҳои зебоӣ такмил дода шавад. Ниҳоят, муҳим он аст, ки дар онҳо қобилиятҳои бадеиву эҷодӣ инкишоф дода шаванд, донишҷӯён ба фаъолияти амалии эстетикӣ ҷалб гарданд, дар онҳо қӯшиши зебоиро ба ҳаёти гирду атроф парварида, ҳониши хуб, меҳнат ва ҳулқу одоби намунавӣ доштан рушд дода шавад. Ба беҳебӣ ва зуҳуроти гайриэстетикӣ дар рафтор, намуди зоҳирӣ, шароити зиндагӣ муносибати оштинопазирона дошта, онҳо, инчунин, ба беғоягӣ, бебадеиятии асарҳои санъат бепарво набошанд.

Мебояд таъкид соҳт, ки дар асоси таҳлили вазъи воқеӣ фаъолияти коллечҳои техникии вилояти Суғд, омӯзиши ҳисботи коллечҳо доир ба корҳои тарбиявӣ-эстетикӣ, сухбат бо намояндагони шӯбай маорифи шаҳр оид ба корҳои тарбиявӣ, иштироки муҳассилин дар корҳои фарҳангии фароғатӣ мо ба ҳулосае омадем, ки ҳанӯз дар ин самти тарбиявӣ баъзе камбудиҳо низ ба назар мерасанду захираву имкониятҳои тарбиявӣ хеле зиёданд. Бахусус, таҳқиқоти мо ошкор соҳт, ки вазъу имкониятҳои ҳамоҳангсозӣ дар тарбияи эстетикӣ дар шароити коллечҳои техникӣ мавриди истифода қарор намегирад. Ин аст, ки баъзе донишҷӯён вақти холӣ ва фароғати худро дар видео-салону марказҳои компьютерӣ гузаронида, майл ба шуғлҳои самти фаъолияти зидди иҷтимоӣ-фарҳангӣ доранд, доир ба баланд бардоштани маънавиёти хеш андеша наменамоянд. Аз ин рӯ, зарур аст, ки ба кори тарбиявӣ- эстетикӣ

бояд ҳамаи ниҳодҳои шаҳр ва ахли ҷомеа ҷалб ва фаъолияти онҳо ҳамоҳанг соҳта шавад.

Ҳаминро низ бояд зикр кард, ки аз имкониятҳои кори тарбияи эстетикӣ ва корҳои беруназаудиторӣ ва беруназсинфӣ, фаъолияти муассисаҳои таҳсилоти иловагии қӯдакон ва наврасон низ дар шаҳру ноҳияҳо ҳамаҷониба истифода намудан лозим аст. Шакл, восита ва методҳои инноватсионии корро дар ин муассисаҳо васеъ ҷорӣ кардан ба мақсад мувоғифик аст.

Ташаккули шуури эстетикӣ дар заминаи арзишҳои миллӣ ва ҷалб намудани донишҷӯён ба фаъолияти эстетикӣ, махсусан, барои муҳассилини соҳаи муҳандисӣ-техникӣ ҳусусияти худро дорост. Ин ҳусусият ба он вобаста аст, ин раванд бо истифода аз омзӯгорони фанҳои ҷомеашиносӣ дар ҳамкорӣ бо устоҳои соҳаи истеҳсолӣ ба роҳ монда мешавад. Ба ин восита донишҷӯён аз арзишҳои эстетикӣ бархурдор мегарданд ва натанҳо дар доираи фарҳанги техникӣ рушд карданашон мумкин аст, инчунин дар ин қишири тарбиятгарон инкишофи сатҳи умумиэстетикӣ ташакkul дода мешавад. Дар сурати ҳамкорӣ накардан онҳо арзишҳои эстетикиро пурра дарк карда натавонанд, ки ин ба рушди ҳамаҷонибаи фарҳангии онҳо таъсирӣ манфӣ мерасонад.

Аз ҷумла, 31 марта соли 2019 дар суханронии хеш, дар ифтитоҳи Қасри фарҳанги ба номи Маъруфхуҷа Баҳодурови ноҳияи ба номи Б. Ғафуров Пешвои миллат, Президенти кишвар Эмомалӣ Раҳмон ба масъалаҳои нақши муассисаҳои фарҳанг дар тарбияи эстетикии аҳолии деҳот таваҷҷӯҳи махсус зоҳир намуда, зикр карданд, ки коҳҳои фарҳангиву маърифат дар нигаҳдорӣ, ҳифз ва рушди фарҳанги миллӣ аҳаммияти бағоят калон доранд. Албатта, таъсиси ин гуна муассисаҳои фарҳангӣ ба тарбияи эстетикии донишҷӯён низ қӯмаки калон расонида метавонанд. Аз ин лиҳоз, коллечҳо дар ҳамкорӣ бо қасрҳои фарҳанг метавонанд барномаҳои махсус таҳия намуда, доир ба тарбияи эстетикӣ ҷорӣ мешаванд. Зарур аст, ки маҳфилҳои гуногуни бадеиро таъсис ва фаъолияти якҷояи онҳоро бо муассисаҳои фарҳангӣ ба

роҳ монанд; озмунҳои маҳалливу ҷумҳурияйӣ доир намуда, иштироки фаъолонаи муҳассилинро ташкил кунанд; қобилиятҳои эҷодии донишҷӯёро доир ба намуд ва жанрҳои гуногуни эҷодиёти бадеӣ ва ҳунарҳои мардумӣ инкишоф бидиҳанд.

Яке аз самтҳои ҳамкории коллеҷ ва оила бо муассисаҳои фарҳангӣ истифодаи эҷодиёти бадеии мардумӣ дар кори тарбияи эстетикӣ мебошад.

Қобили маҳсуси тазаккур аст, ки масъалаҳои эҳё ва ҳифзи намунаҳои фарҳангӣ ҳалқӣ ва ҳунарҳои бадеии ҳалқӣ ҳамчун принсипи асосии сиёсати давлатӣ дар соҳаи фарҳанг дар моддаи 5 –уми Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи фарҳанг» (бо тағириру иловаҳо аз 6-уми декабри соли 2023, №1169) қайд карда шудааст.

Вобаста ба ин, фарҳангӣ ҳалқӣ падидаи муҳими ҷомеа ва яке аз воситаҳои муҳими тарбияи зебоипарастии аҳолии кишвар маҳсуб ёфта, масъалаҳои рушди он дар маркази дикқати давлат ва Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, мақомотҳои ҷамъиятӣ қарор дорад. Пас аз эълон гардидани солҳои рушди деҳот ва ҳунарҳои мардумӣ дар сатҳи ҷумҳурӣ ва маҳаллӣ мақомотҳои иҷрои маҳаллии ҳокимиятҳои давлатӣ ва ташкилотҳои ҷамъиятӣ ба ин масъала таваҷҷӯҳи ҷиддитар медодагӣ шуданд.

Ин нукта ба он асос меёбад, ки фарҳанг, маҳсусан фарҳангӣ мардумӣ, дар ҳама давру замон як воситаи муҳими ва интиқоли таҷрибаи иҷтимоӣ аз як насл ба насли дигар ба шумор рафта, василаи муҳими ташаккули худшиносии милии оммаи васеи мардум, худогоҳӣ ва ташаккули шуuri таърихии онҳо мебошад. Ва ҳамзамон, воситаи нигаҳдорӣ ва ҳифзи мероси фарҳангӣ ва воситаи муҳими рушди истеъдодҳо, қобилиятҳои эҷодии аҳолӣ, маҳсусан, ҷавонон ба шумор меравад.

Муттасил интиқол додани арзишҳои моддӣ ва маънавии инсоният ин намунаи эътироф, ҳифз ва инкишофи фарҳангӣ бисёрҳазорсолаи мардуми тоҷик ба шумор меравад. Тавассути он одамон таҷрибаи

гузашта, малакаҳо, роҳҳои тағиироти моддӣ ва маънавии ҷаҳонро меомӯзанд. Ин нишондиҳанда ҳамзамон фишанги пурқудрати инкишофи шуури таърихӣ ва тарбияи худшиносии миллӣ маҳсуб мейёбад.

Дар тӯли асрҳо олимон роҳҳои муттаҳид намудани фаъолияти эҷодиро дар нигаҳдорӣ ва рушди арзишҳои моддӣ ва маънавӣ бо идеалҳои инсондӯстӣ (гуманизм) ҷустуҷӯ мекарданд. Баланд шудани сатҳи умумии фарҳангии аҳолӣ ба он вобаста буд, ки заманаи солими маънавӣ ҷиҳати рушди санъат, илм ва техника, эҷодиёт, ҳунарҳои мардумӣ, қувваҳои пуриқтидори маънавӣ ва эҷодии бебаҳо шароити мусоид фароҳам оварда шавад ва барои ин соҳаи муҳим мутахассисон парвариш карда шаванд.

Масъалаи ташаккули шахсияти ҳамаҷониба рушдёбанда, одамоне, ки кордону аз ҷиҳати умунифарҳангӣ тараққикарда мебошанд, ба миён гузашта шуда буд. Бо ин мақсад, истифодаи намунаҳои муҳталифи эҷодиёти илмӣ, техникӣ ва бадеӣ - ҳам қасбӣ ва ҳам маҳсусан, оммавӣ-бадеиро истифода бурдан ва онро дар тарбияи инсони комил истифода бурдан, дар рӯҳияи идеалҳои умунибашарӣ ташаккул додани шахсият фишанги пурқуввате буд.

Дар таҳқиқотҳо исбот шудааст, ки ба маънои васеъ фарҳанг, мағҳуми татбиқи қувваҳои эҷодии инсон, зуҳуроти озодиҳои тавонӣ ва қобилияти шахс тавассути инкишофи худогоҳӣ, худшиносӣ, тавсияи нерӯҳои эҷодӣ дар кулли соҳаҳо ва намудҳои фаъолият мувоғиқи эҳтиёҷоти ботинии онҳо, ангезаҳои рафторӣ ва қобилиятҳои эҷодии шахс маҳсуб мейёбад.

Дар замони соҳибистиклолӣ барои рушди фарҳангии мардумӣ ҳунарҳои ҳалқӣ ва санъати мардумӣ бояд шароит фароҳам оварда шуда, тадриҷан доираи васеи оммма ба намудҳои муҳталифи ҳунар ва эҷодиёт фаро гирифта шавад. Таҷрибаи иштироки ҷавонон дар озмунҳои сатҳҳои гуногун нишон медиҳад, ки дар ҷомеаи соҳибистиклоли мо оммавияти эҷодиёти бадеии ҳалқ таъмин карда шудааст.

Дар тарбияи эстетикии ҷавонон истифода аз намунаҳои беҳтарини фолклор нақши муҳимро мебозад, зоро фолклор муҳассилинро ба арзишҳои эстетикӣ васеътар ҷалб менамояд. Дар воқеъ, дар адабиёти илмӣ, фолклор ҳам аз ҷониби фарҳангшиносон ва ҳам аз ҷониби фолклоршиносон мавриди таҳқиқ қарор дода шудааст. Масалан, аз таҳлили асарҳои онҳо маълум мегардад, ки омӯзиши фолклор хусусиятҳои хоси худро дошта, вобаста ба дигаргуниҳои баамаломада мо бояд аз нигоҳи имрӯза онро арзёбӣ намоем. Бахусус, илми муосир эҷодиёти шифоҳии ҳалқро, ҳамчун сарчашмаи арзишҳои эстетикӣ (зебоишиносӣ) дониста, муайян намудааст, ки он бо дигар намудҳои эҷодиёти ҳалқ – санъати амалӣ-ҳалқӣ, (хунарҳои нағиси дастӣ), рассомӣ, суруд, мусиқӣ, театр (драммаи ҳаҷвӣ), санъати рақс ва ғ. робитаи зич дошта, ба он хусусияти синкretikӣ (ба ҳам пайвастагӣ дошатни намудҳои гуногуни санъат) хос мебошад. Чунончи, таҳлили асарҳои илмии фолклоршиносони тоҷик дар солҳои гуногун аз он шаҳодат медиҳад, ки роҳҳои инкишофи анъанаҳои фарҳангӣ бадеӣ ва намудҳои гуногуни он ба шахс таъсир мерасонанд.

Оре, фолклор ҷузъи таркибии фарҳангии мардумӣ маҳсуб меёбад ва бо зиндагии ҳалқ робитаи зич дошта, дар байни ҳалқ рушд ёфта ва боз ба худи ҳалқ тақдим мегардад. Фолклор - имкон медиҳад, ки ҷавонон дар шаклу усулҳои гуногуни он дар худ фаъолнокии эстетикиро инкишоф диханд ва худ бевосита эҷодкори ҳақиқии арзишҳои фарҳангӣ гарданд. Илова ба ин, мусиқиро ҳалқ меофарад, композитор онро танҳо такмил медиҳад. Маҳфилҳои фолклорӣ бошанд, имкон медиҳанд, ки дар ин ё он намуду жанрҳои санъат донишҷӯён қобилияту истеъдодашонро ошкор ва онро рушд диханд.

Хулоса, таҳқиқот аз он шаҳодат медиҳанд, ки субъекти фарҳангӣ бадеиро худи ҳалқ ташкил медиҳад, яъне ҳалқ оғаридгори он мебошад. Маҳз дар раванди эҷод ва истифодаи намунаҳои беҳтарини мардумӣ фаъолияти эстетикии омма инкишоф ёфта, натиҷаи фаъолияти он боз ба мардум пешкаш карда мешавад.

Ҳамчунин, фарҳанги эстетикӣ дар намудҳои гуногуни фолклори ҳалқҳои муҳталиф умумияти зиёде пайдо карда метавонад. Аммо новобаста аз умумиятҳо, ҳар як ҳалқ қӯшиш менамояд, ки хусусиятҳои фарқунандай эҷодиёти бадеии мардумии ҳалқашро нигаҳ дорад. Аз ин нуқтаи назар, фолклор дар ташаккули шуури эстетикӣ дар заминаи миллӣ ва худшиносии ҳар як ҳалқ нақши муҳим ва ҳалкунанда мебозад.

Эҷодиёти бадеӣ дар заминаи арзёбӣ намудани чизе хуб рушд ёбад, ҳамзамон малакаи дарк ва танқиди чизи зишт (безебӣ), танқиди он имкон медиҳад, ки ба ин арзихо пайравӣ кардан нашояд.

Хулоса, фолклор ва намудҳои гуногуни эҷодиёти бадеии ҳалқ, ки рушд додани он вазифаи асосии муассисаҳои фарҳанг мебошад, дар системаи тарбияи этноэстетикии насли наврас аҳаммияти калон дошта, дар сурати дуруст истифода бурдани он на танҳо муносибати дурустро ба муҳити зебоипарастӣ, балки меҳру муҳаббатро ба ватан, модар, маҳал, ба зебогиҳои табиат инкишоф додан мумкин аст. Илова ба ин, фолклор василаи хуби ҳамкории муассисаҳои таҳсилотӣ ва фарҳанг низ ба шумор меравад.

Бояд зикр кард, ки ҷиҳати ҳалли вазифаҳои ҳамкории ниҳодҳои тарбиявӣ дар педагогикаи фарҳанг ва тарбияи эстетикӣ воситаҳои муҳталиф низ мавриди истифода қарор дода мешаванд: Чунончи:

- ташкили маърифати эстетикӣ дар ҳамкории муассисаҳои таълимӣ, оила ва муассисаҳои фарҳанг;
- ҷалби волидайн ба кори тарбияи эстетикӣ, аз он ҷумла, бобати мушкилоти норасоии төъдоди соатҳо аз фанҳои этика ва эстетика;
- иштироки фаъолонаи омӯзгорон, устоҳои таълимӣ ва волидайн дар шуроҳои педагогӣ ва ҷаласаҳои шуроҳои шуъбаҳои маориф ва баҳшҳои фарҳанги шаҳру ноҳияҳо ва ғ.;
- ҳамоҳангсозии фаъолияти муассисаҳои таълимӣ бо дигар ниҳодҳои иҷтимоӣ-фарҳангӣ дар заминаи барнома, концепсия ва стратегияҳои давлатӣ. Вобастагии амиқи тақсим кардани нақшҳо, ҷойгоҳ ва коркарди дурусти механизме, ки ичрои ҳатмии онҳоро муайян мекунад ва ғ.;

- тавассути восита, шакл ва методҳои кори тарбиявӣ-эстетикӣ бой гардонидани воситаҳои таъсиррасонии тарбиявӣ дар оила ва коллечҳо;

Ба мақсад мувоғиқ аст, ки дар кори тарбиявӣ-эстетикӣ ба шаклҳои маҷмуи таълимӣ ва фарҳангию фароғатӣ: оммавӣ, гурӯҳӣ, инфиродӣ самаранок истифода ва ба мазмуни онҳо аҳаммияти ҷиддӣ дода шавад. Инчунин беҳтар мебуд, ки агар манғиатҳои тарафайн риоя карда шаваду ҷойгоҳи ҳар як ниҳод дар низоми мушахассан муайян тақсим карда шавад. Маҳз, дар ин раванд, масъалаҳои ҳамгироӣ (интегратсия), аз кори якдигар вобастагӣ доштан ва масъулияти байниҳамдигарии аъзоёни дигари гурӯҳҳои иҷтимоӣ, ташкилотҳои ҷамъияти ҳамкории давомдор ба вучуд меояд.

Чунончи, мо фаъолияти якҷояи муассисаҳои таълимӣ ва фарҳангро дар шароити минтақаи хурд (мегаполис) дар мисоли ш. Панҷакент ба тариқи зайл ташкил карда метавонем. Коллеҷ барои донишҷӯён ба воситаи омӯзондани фанҳои этика ва эстетика дониши зебоипарастӣ ва асосҳои қонунҳои зебоипарастиро меомӯзонад. Онҳоро бо олами зебоӣ ошно месозад. Моҳияти санъат ва намудҳои гуногуни онро мефаҳмонад. Зарурияти омӯзиш ва нақши онҳоро барои ҳаёти инсон муайян месозад. Аммо муассисаҳои фарҳанг бошанд, маҳсусан, театри шаҳр ба муҳассилин намоишнома ва конserтҳои гуногун пешкаш менамоянд. Инчунин, қасри фарҳангӣ шаҳр бошад ҷавононро ба маҳфилҳои муҳталифи бадеӣ ҷалб намуда, малакаву маҳорати дар соҳаи санъат доштаашонро дарёфт ва инкишоф медиҳад. Китобхона ва хонаҳои фарҳанг силсилаи воҳӯриҳоро бо шоирону нависандагон, ҳунармандон, мунаққидон ташкил намуда, имкон медиҳад, ки асарҳои адабиёт ва санъат арзёбӣ гардида, ҳамзамон, ба онҳо баҳои дуруст дода шавад.

Ниҳоят, аз осорхона муҳассилин бо таърихи маҳалли хеш, фарҳангӣ он, давраҳои рушд ва аҳаммияти он барои замони ҳозира ошнӣ пайдо мекунанд. Яъне онҳо метавонанд, донишҳои илмиву фарҳангии андӯхтаи хешро ғанӣ ва бой гардонанд.

Ҳамин тарик, дар маҷмуъ, имкон пайдо мегардад, ки «муттаҳид намудани нерӯҳо ҷиҳати иҷрои кори яққоя, сафарбарии қувваҳои муштарак ва захираҳо баҳри расидан ба ҳадафҳои гузошташуда талаботи зарурӣ ва ҳадафи ҳамкории зичи ниҳодҳои гуногуни иҷтимоӣ-педагогӣ ва фарҳангӣ маҳсуб ёфта, фаъолияташон дуруст ба роҳ монда шавад» [90, 206-207].

Муассисаҳои таълиму фарҳанг бидуни назорати иҷтимоӣ аз болои оила, авлод ва ё манотики зисти ҳунармандон наврасону ҷавононро ба кори омӯзишу эҳё, рушд ва баҳрабардории маънавӣ аз ҳунарҳои мардумӣ ҷалб карда наметавонанд. Барои ҳалли ин масъала бояд роҳу усулҳои дастрасстарини ҳамкорӣ, аз қабили иттиҳодия ва маҳфили ҳунармандӣ, воҳӯриҳо бо ҳунармандони ҳалқӣ, ташкили осорхонаҳои санъати амалии ҳалқӣ, ташкили экспедитсияҳои этнографӣ, омӯзишу ҷустуҷӯйиҳо, созмондиҳии маҳфилҳои фолклорӣ-этнографӣ, баргузории озмуну азназаргузарониҳо, фестивалҳои ҳунармандону эҷодкорон дар шаҳру ноҳияҳо ва ҷумҳурӣ, ҳисси зебоипарастӣ ва зебоипарастии ҷавононро беҳтару хубтар менамояд, ҳаёти ҷомеаро ғанӣ мегардонад.

Таҳқиқотҳои мо, бо истифода аз усулҳои муҳтали он, нишон доданд, ки ҳамкории функционалӣ ва баҳамтаъссисаҳои муассисаҳои таълимӣ, оила ва муассисаҳои фарҳанг метавонад муҳити воқеии фарҳангию ҳунариро созмон диҳанд ва ин усул имконияти васеи ташаккули раванди беҳдошти тақвияти эҷодиёти бадеии ҳалқ ва ҳунарҳои мардумиро фароҳам соҳта, бо ин васила кори ниҳодҳои тарбиявиро ҷоннок мегардонад, рушди фаъолияти иҷтимоӣ-фарҳангиро таҳқим мебахшад, гуногунрангии ҳаёти маънавии ҷавононро таъмин месозад.

Таҳқиқоти мо дар муассисаҳои таълимӣ ва фарҳангии шаҳри аз ҷиҳати аҳолӣ камшумор (Панҷакент) чун пойгоҳ дар мадди назар аст ва омӯзиши имкониятҳои ниҳодҳои иҷтимоӣ-фарҳангии дигари шаҳр дар ташаккули фарҳангӣ зебоипарастии муҳассилин моро ба ҷунин ҳулосаҳо овард, ки Ҷумтаҳид намудани нерӯҳо ҷиҳати иҷрои кори яққоя, сафарбарии қувваҳои муштарак ва захираҳои хеш баҳри расидан ба

ҳадафҳои гузошташуда талаботи зарурӣ ва ҳадафи ҳамкории зичи ниҳодҳои гуногуни иҷтимоӣ-педагогӣ ва фарҳангӣ маҳсуб меёбанд» [90, 206-207].

Ҳамкорӣ танҳо он вақт самаранок мегардад, ки агар шаклҳои гуногуни тарбиявии ниҳодҳои иҷтимоӣ-фарҳангии чомеа дар заминаи фаъолияти якҷояи кормандони маориф ва фарҳанг истифода бурда шаванд ва ҳуҷҷатҳои меъёрии ҳуқуқии даҳлдор байни муассисаҳои таълимӣ ва фарҳанг (нақшаҳои ҳамоҳангсозӣ, муштарақ, иштироки тарафайн, маҳсусан, маъмурияти муассисаҳо дар кори шурои педагогӣ ва шурои бадеии соҳаи фарҳанг вағ.) омода гарданд. Инчунин, бояд дар интихоби шаклҳои муштараки корҳои тарбиявӣ, хизматгузориҳои таҳсилотӣ, фарҳангӣ ва манфиатҳои кори муассисаҳои таълимӣ бо ҳам мувофиқат кунанд.

Таҳлили ҳуҷҷатҳои пойгоҳи таҳқиқотӣ нишон дод, ки кори тарбиявӣ-эстетикӣ бо ҷалб намудани аҳли ҷамоатчиғӣ, хонавода, муассисаҳои таълимӣ ва фарҳангие, ки дар минтақаи ҳурди шаҳрӣ мавҷуданд, бояд ташкил шавад. Ниҳоят, тавассути усулҳои гуногуни таҳқиқотӣ эҳтиёҷоти омӯзиши вазъи маънавии донишҷӯён бояд ба инобат гирифта шуда, мувофиқи дарҳости онҳо барнома ва репертуари театру муассисаҳои фарҳангию фароғатӣ, нақшаҳои бадеии муассисаҳои фарҳанг ва санъат, ҳазинаи китобхонаҳои оммавии ноҳия ва мактабӣ таҳия ва дастрас карда шаванд. Албатта, дар тарбияи эстетикӣ истифодаи самараноки шакл ва методҳои он низ хеле кори тарбиявиро баланд мебардорад. Чунки муносибати маҷмӯй (комплексӣ) дар ташаккули фарҳангӣ зебоипарастии донишҷӯён, истифода фаъолияти якҷояи ниҳодҳои ба кори тарбияи эстетикӣ масъул, имконияти аз ҷиҳати принцип ва аз ҷиҳати услубӣ дуруст ба роҳ мондани фаъолият мегардад.

Баин муносибат зарур аст, ки дар корҳои тарбиявии коллеҷ зебоӣ бояд ёвари асосӣ ба шумор рафта, ҳоҳиши эҷодкориро бедор созад. Он бояд тамоми соҳаи фаъолияти коллеҷро фаро бигирад: зебоии бинои

таълимӣ, зебоии шахсияти омӯзгор, донишҷӯ ва муҳити эстетикии бавучудовардашударо.

Зарур аст, ки чорабиниҳо оид ба тарбияи эстетикӣ набояд эпизодӣ (номунтазам), балки пай дар ҳам ташкил ва баргузор карда шаванд, то ки дар ниҳоди донишҷӯён пайвастагии зичи маърифати эстетикӣ ва ҷалбнамоӣ ба фаъолияти эҷодӣ таъмин карда шавад. Маҳз, дар ҷунун вазъият тавассути қобилияти бадеии худ инсон дар раванди фаъолияти эҷодӣ зебоиро ба вучуд меорад.

Аз манбаъҳо ва воситаҳои асосии тарбияи эстетикӣ – мусиқӣ, ракс, ҳунарҳои бадеии ҳалқ, театр, кино, адабиёт ва ғ. самараноктар истифода бурдан, низ корҳои тарбиявиро, бешубҳа, беҳтар менамояд.

Хуб мешуд, ки барномаи маърифати эстетикӣ бо ҳусусияти маҳсуси баҳисобигирии муҳити баланди маънавӣ - равонии коллеҷ ва оила, услуби муносибати мутақобилаи он таъсис дода шавад.

Зарур аст, ки таҷрибаи мусбати ҳонавода, анъанаҳои миллии пешрафта, донишҳо оид ба эстетика ба шакли муайян даровардашуда дар муассисаҳои таълимӣ ва фарҳангӣ истифода бурда шаванду ташаккули фарҳанги зебоипарастӣ дар ягонагии зичи ҳамаи дигар унсурҳои фаъолияти тарбиявии коллеҷ (ватанпарастӣ, меҳнатӣ, ҳуқуқӣ, ҳудшиносии миллӣ, экологӣ ва ғ.) ва ҳамгирии муассисаҳои таълимиву фарҳанг ба роҳ монда шавад. Зикр қардан ба маврид аст, ки дар ин самт сарфи назар аз ин ҳама тадбирҳои муштараки ҳамкории мутақобила, муҳторияти ниҳодҳои якҷоя амалқунанда бояд маҳдуд нагарданд, то ки дар ҳалли ин ё он мушкилот ягонагӣ ва ҳамbastagии фаъолияти иҷтимоӣ-педагогӣ ва фарҳангии он якҷоя амал намоянд.

Ба ҳамин тарик, омӯзиш ва ҷамъбасти таҷрибаи корҳои тарбиявӣ-эстетикӣ нишон медиҳад, ки дар сурати дуруст ба роҳ мондани ҳамкориҳои мутақобила ва фаъолияти муштараки муассисаҳои таълимӣ, оила ва ташкиллотҳои фарҳангӣ, тақсимоти дуруст ва татбиқи функцияҳои онҳо, тақсимоти асоснок ва дурусти вазифаҳои ҳар як ниҳод, таҳияи нақшай ягона барои шаҳр ва ё ноҳия боис мегардад, ки

бисёр масъалаҳо ва мушкилоти корҳои ташаккули фарҳанги зебоипарастии донишҷӯён, дар ин ё он минтақа дар заминаи дурусти илмиву методӣ ташкил шуда, роҳи ҳалли худро ёбандва боиси такмили кори тарбиявӣ-эстетикӣ гардад. Инчунин, ба натиҷаҳои таҳқиқоти сотсиологҳо ва корҳои озмоиши соҳаи педагогикаи иҷтимоӣ такя карда, метавон хулоса намуд, ки «самаранокии институтҳои иҷтимоӣ ба амиқ тақсим кардани нақшҳо ва дуруст кор кардани механизме, ки иҷрои лозимии онҳоро муайян мекунад, вобаста аст» [90,206] Аммо, дар зинаи ҷустуҷӯйӣ - таҳқиқотӣ ошкор гардид, ки дар кори ҳамгирии муассисаҳои таҳсилотӣ ва фарҳанг мушкилоти зиёде мавҷуданд.

Хулосаи боби 1

Хулоса, тарбияи эстетикӣ ба қатори проблемаҳое дохил мешавад, ки ҳалли онҳо ба рушди минбаъдаи фарҳанги миллӣ ва умунибашарӣ вобаста аст. Ҷаҳонишавӣ дар баробари таъсири мусбат расониданаш, ҳавфи аз байн рафтани фарҳанги миллиро низ метавонад ба вучуд орад. Аз ин лиҳоз, ҳифз ва нигоҳдории асолати фарҳанги миллӣ, маҳсусан, дар ноҳияву маҳалҳо ва истифодаи онҳо дар тарбияи зебоипарастии насли наврас яке аз вазифаҳои муҳимми давлат ва ҷомеа ба шумор меравад.

Нигоҳи педагогӣ ба тарбияи эстетикӣ ҷалб намудани шахсиятро ба фаъолияти зебоипарастӣ дар назар дорад, ки дар ин асос раванди маҷмуи ташаккулёбии шахсият муайян карда мешавад. Дар ин бобат мо таъкид намудем, ки дар ташаккули фарҳанги зебоипарастии ҷавонон нақш ва ҷойгоҳи ниҳодҳои иҷтимоӣ-фарҳангӣ хеле назаррас аст. Оила, маҳсусан, оилаи тоҷик, ки дорои фарҳанг ва анъанаҳои ғанӣ ва бой мебошад, берун аз ин низом вучуд дошта наметавонад. Ҳар як хонаводаи минтақаи Тоҷикистонро анъана, расму ойин ва маросимҳои фарҳангии зиёде фаро гирифтааст, ки он боигарии эстетикии ҳар як оилаи тоҷикистонӣ мебошад. Ин аст, ки рушди минбаъдаи давлат, пешрафти ҷомеаи кишвар, рушди фарҳанги умунибашарӣ дар заминаи ҳамкориҳои муассисаҳои таълимӣ, оила, муассисаҳои фарҳанг, истифодаи васеъ аз фарҳангу анъана ва суннатҳои бадеии миллии он дар тарбияи эстетикӣ таъмин карда мешавад.

Хусусан, пас аз қабули қонунҳои миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон (аввалинаш с.2007, охиринаш бо тағирот ва иловаго 28 августи солҳои 2017, 2024), ва дуввумаш (с.2011, 2024) ҷашну маросимҳо бо мазмуни навин эҳё гардиданд, ҳамкориҳои институтҳои иҷтимоии ҷомеа таҳқим ёфтанд, расму ойинҳои хонаводаи тоҷик ба танзим дароварда шуданд, нерӯи тарбиявии онҳо афзуд. Анъанаҳо камхарҷ гузаронида шуда, буҷаи оиларо ғанӣ гардонда истодаанд. Ҷандин расму ойин ва анъанаҳо дар минтақаҳои гуногуни ҷумҳурӣ аз нав эҳё гардида, ба воситаи муҳимми тарбияи маънавию ахлоқӣ ва эстетикӣ табдил ёфта истодаанд. Инчунин,

қобили қайд аст, ки бисёр құдакон ва мактаббачагон ба дастаҳои ҳунарии мардумй ғалб гардида, дар қашнвораҳову озмунҳо фаъолона иштирок менамоянд. Махз ҳамин падидай қонунгузорӣ имкон дод, ки фарҳанги хонавода ва расму ойини ҳар як минтақа ва ҳалқу миллат дар дохили кишвар ва берун аз он муаррифӣ карда шавад. Зеро кор дар бобати ташкил ва гузаронидани анъанаву расму русумҳои мардумй барои оилаҳо ба дараҷае вазнину мураккаб шуда буд, ки дар давраи бӯхрони иқтисодии ҷаҳонӣ ба инкишофи афроди ҷомеа монеаву душвориҳои зиёдеро эҷод менамуд. Аммо, яке аз масъалаҳои муҳиме, ки имрӯз таваҷҷуҳи давлат ва ҷомеаро бештар ғалб менамояд, ин инкишоғу рушди анъанаҳои миллӣ дар тамоми минтақаҳои ҷумҳурий ва истифодай онҳо дар тарбияи эстетикӣ мебошад. Эҳё гардидани анъанаҳои миллии бадеи ҳалқ, мусиқии фолклорӣ, нуфузи давлатӣ пайдо кардани мусиқии суннатии миллии мо «Шашмақом», эҳёи нави «Фалак» ва дар ин замина таъсис ёфтани дастаҳои ҳунарии давлатӣ, ғалби ҷавонон аз тамоми манотиқи кишвар ба ин дастаҳо, ғанӣ гардидани анъанаву расму ойинҳо, дар ҳар як шаҳру ноҳия таъсис ёфтани дастаҳои ҳунарии мардумй, аз беҳтар гардидани кори тарбиявӣ-эстетикӣ ва такмил ёфтани низоми омодасозии мутахассисон соҳаи фарҳанги бадеӣ дар ҷумҳурий гардидааст.

Ҷамъбости таҷрибаи пешқадами кори коллеҷ ва муассисаҳои фарҳанг оид ба тарбияи эстетикӣ дар заминаи суннату анъанаҳои бадеи нишон дод, ки фаъолияти амалий оид ба тарбияи зебоипарастӣ дар ҳама соҳаҳои он, бо такя ба принсиipi гуманизми ҷандинҳазорсола ҳалқи тоҷик ба роҳ монда мешавад, истифодай онҳо дар раванди ҳамгиройи муассисаҳои таълимӣ, фарҳанг, оила ва аҳли ҷомеа ҷиҳати ташаккули фарҳанги эстетикии муҳассилин самараи хуб дода истодааст ва он бояд тавсеа ёбад. Аз ин рӯ, зарур аст, ки тавассути таҷлил намудани қашну маросимҳо, идҳо, таҳияи сенария, барнома ва лоиҳаҳои ҷолиб, ҷорабиниҳои шавқовар ва ғ. ҳалли вазифаҳои тарбиявӣ- эстетикӣ боз ҳам беҳтар карда шавад.

Аммо, сарфи назар аз он ҳама, мо дар зинаи чустуҷӯи таҳқиқот ва баррасиву таҳлили вазъи тарбияи зебоипарастӣ дар фаъолияти якҷояи коллекчо ва муассисаҳои фарҳанг мушоҳида кардем, ки ҳамкориҳо ва фаъолияти ҳамҷояи ин муассисаҳои иҷтимоӣ-фарҳангӣ дар тарбияи эстетикӣ пурра ба талабот ҷавобгӯ нест. Аксарияти ҳуҷҷатҳои барномавии мавҷудбуда ва ҳам имрӯз таҳияшаванд ба ҷунин саволҳо “Маориф ва фарҳанг дар низоми ҳадафу максадҳои миллӣ чи ҷойгоҳе доранд ва қадом моделҳои онон ба Ҷумҳурии Тоҷикистон заруранд?”, “Вазифаҳои кӯтоҳмуддат, миёнамуддат ва дарозмуддат, механизм ва шаклҳои ҳамкории ниҳодҳои иҷтимоӣ-фарҳангӣ қадомҳоянд ва онҳо дар ташаккули фарҳанги эстетикӣ чи нақш мебозанд?” посух дода наметавонанд.

Ҳамин тариқ, ҳаллу баррасии амалия ва таҳлили таҷрибаҳо, анъанаҳо, арзишҳои бо фаъолияти илмию таълимӣ алоқаманд, ки ин ҳама барои рушди қишвар ва низоми тарбияи зебоипарастии он муҳиманд, ҳалли масъалаҳои таҳқиқи ҳамкории муассисаҳои таҳсилотӣ ва фарҳанг бобати тарбияи эстетикии муҳассилин зарурати комилро доро мебошанд, ки дар боби дуввуми рисолаи диссертационии мо ҳалли худро ёфтаанд.

**БОБИ П. ШАРОИТҲОИ ПЕДАГОГИИ ҲАМКОРИИ
МУТАҚОБИЛАИ КОЛЛЕҶ ВА МУАССИСАҲОИ - ШАРТИ
МУҲИМИ МУКАММАЛГАРДОНИИ ТАШАККУЛИ ФАРҲАНГИ
ЗЕБОИПАРАСТИИ ДОНИШҔЎЁН**

**2.1. Роҳҳои мукаммалгардонии ҳамкории мутақобилаи коллеҷ ва
муассисаҳои фарҳанг дар рушди эстетикии донишҔЎЁН**

Дигаргун шудани шароитҳои иқтисодӣ, сиёсӣ ва иҷтимоӣ-фарҳангӣ ва таҳқиқоти ҷустӯҷӯйи мо дар мамлакат имкон дод, ки мо баъзе аз номувофиқатии иҷтимоӣ-фарҳангиро дар ҷомеаи имрӯза муайян намоем. Дар байни онҳо ҷунин номувофиқатихоро номбар кардан мумкин аст:

- номувофиқатии байни зарурият дар интегратсияи ҷидду ҷаҳди ниҳодҳо ба монанди, оила, муассисаҳои таълимиӣ ва муассисаҳои фарҳанг барои муҳайё намудани шароит баҳри дар амал тадбиқ кардани таҷрибаи пешскадам ва муттасили мусбии ҷамъияти; аз ҷиҳати амалий нотайёр будани ниҳодҳои иҷтимоӣ ҷиҳати рушди шахсияти насли наврас;
- номувофиқатии байни зарурияти тараққӣ додани болоравии хизматгузориҳои фарҳангӣ ва қасодии воситаҳои таъсиррасонии ғоявӣ-ҳиссӣ, ки ба ҳудинкишофдиҳӣ монеъа эҷод мекунанд;
- номувофиқатии байни заминаҳои моддӣ-техникии соҳаи тарбиявӣ-эстетикии коллеҷ, ва дигар институтҳои иҷтимоӣ-фарҳангӣ ва талаби амалий нагаштани он дар коллеҷ ва муассисаҳои иҷтимоӣ-фарҳангӣ, коста будани сатҳи истифодаи онҳо дар кори тарбиявӣ мебошад.

Дар шароити имрӯза омили муҳимми бомуваффақият бартараф намудани ҳамаи ин тафовутҳои иҷтимоӣ, ҷуноне ки таҷрибаҳо ва таҳқиқот нишон медиҳанд, дигаргунсозии муҳити эстетикӣ ва ҳамкории ниҳодҳои тарбиявӣ мебошад, ки донишҔўро фаро гирифтааст. Дар ин муҳим ҳамгирии муассисаҳои таҳсилотӣ, фарҳанг ва ҳонавода, ҳамчун субъектҳои асосӣ ва фаъол мебошанд, ки дар он шахсият рушд меёбад ва фарҳанги эстетикии донишҔЎён ташаккул меёбад.

Аз рӯйи таҳқиқоти олимони соҳаи сотсиология ва педагогика ва аз рафти корҳои тарбиявӣ-озмоиши ошкор гардид, ки таъсири функционалии ҳамкории тарбиявӣ дар робита бо омӯзгорон, устоҳои таълимӣ-истеҳсолӣ, ташкилотчиёни корҳои фаъолияти фарҳангӣ-маърифатии коллеҷ ва муассисаҳои фарҳанг, омӯзгор бо волидайн, маъмурияти муассисаҳои таълимӣ ва ниҳодҳои фарҳангӣ системанок ё гоҳ гоҳ зуҳур ёфтаанд, ки ба рафтор, фаъолият, муносибат, ниҳоят, нишондодҳо бетаъсир намемонанд.

Дар ин ҷода, албатта, телевизион, тавассути барномаҳои ҷолиби ҳуд қисме аз вазифаҳои тарбияи эстетикро ҳал менамоянд. Қисми зиёди вақти ҳолии ҷавононро синамо ташкил медиҳад, ки онҳоро аз шоҳасарҳои ватанию ҷаҳонӣ бархурдор месозад. Театр, филармония, муассисаҳои фарҳангии фароғатӣ, мактабҳои мусиқӣ, бадеӣ ва санъат, намоишгоҳҳо низ муҳассилинро ба фаъолияти эстетикӣ ҷалб менамояд ва ф.

Озмунҳои ҷумҳуриявии «Тоҷикистон - Ватани азизи ман» «Илм – фурӯғи маърифат» ва «Фуруғи субҳи доноӣ китоб аст», ки ибтикори президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон, таҷлил гардида истодааст ва чи тавре ки таҷрибаи кори тарбиявӣ нишон медиҳад, имкон доданд, ки қисми зиёди ҷавонон ба китоб, шеърҳонӣ, фарҳангӣ бадеӣ, ҷалб гарданд, аз арзишҳои волои эстетикӣ бархурдор шаванд. Теъдоди шеърҳои азёдкардаи баъзе аз иштирокчиёни озмунҳо то ба 300 ғазал ва садҳо рубоӣ, хондани садҳо асарҳои классикон расида буд. Ин ҳама тадбирҳои муштараки ҳамкории мақомоти марбут нисбат ба низоми тарбияи эстетикӣ ба шумор мераванд.

Дар шароити ҳозира фаъолияти якҷояи кори муассисаҳои таълимӣ ва фарҳанг дар тарбияи эстетикии насли наврас ва умуман, аҳолии кишвар афзуда истодааст. Нақшаҳои кории муштараки вазоратҳои маориф ва илму фарҳанг бобати ҷалби донишҷӯён ба намоишҳои театрӣ ва кино имкон доданд, ки ҳазорҳо ҷавонон ба спектакл, намоишномаҳои нави консертӣ ва намоишҳои театришуда фаъолона иштирок намоянд.

Ин амалҳо барои ташаккули завқи бадеии муҳассилин таъсири хеле калон расонида истодаанд.

Аммо, ба гайр аз шаклҳои муташаккили тарбиявӣ-эстетикӣ муҳассилин баъзан тавассути таъсиррасонии стихиявӣ, идоранашавандай таъсиррасонӣ тобеъ мешаванд, ки ба рушд ва тарбияи онҳо таъсири манғӣ мерасонанд. Ҷиҳати ҳалли ин масъалаҳо, омӯзиши таҷрибаи таъсири мутақобилаи педагогӣ ва ҳамкории муассисаҳои таълимӣ, маҳсусан, коллечҳо ва муассисаҳои фарҳангӣ – фароғатӣ, истифодаи зарурият ва имконияти онҳо дар тарбияи маънавию эстетикӣ кӯмаки зиёд расонида метавонанд.

Дар фаъолияти амалӣ як нуктаи муҳим - ҳамкории фаъолияти ниҳодҳои иҷтимоии ҷомеа на ҳама вақт пурра ба эътибор гирифта ва дар кори тарбияи эстетикӣ мавриди истифода қарор дода мешавад. Ҳоло он ки, ба ақидаи сотсиологи тоҷик Шоҳисматуллоев Ш. тавассути институтҳои иҷтимоӣ-фарҳангӣ «робитаҳо ва муносибатҳои иҷтимоӣ ботартиб, бонизом, расмӣ ва стандартӣ гардонида мешаванд. Дар ин раванд масъалаҳои интегратсионӣ, ҳамкорӣ, аз кори яқдигар вобастагӣ доштан ва масъулияти байниҳамдигарии аъзоёни дигари гурӯҳҳои иҷтимоӣ ва ташкилотҳои ҷамъиятий ба вуҷуд меоянд» [92, 206], барои ҳамкории коллеҷ ва муассисаҳои фарҳанг хеле муҳим аст.

Муттаҳид намудани нерӯҳо ҷиҳати иҷрои кори яқҷоя, сафарбарии қувваҳои муштарак ва истифодаи захираҳои хеш баҳри расидан ба ҳадафҳои гузошташуда талаботи зарурии ва ҳадафи ҳамкории зичи ниҳодҳои гуногуни иҷтимоӣ-педагогӣ ва фарҳангӣ маҳсуб меёбанд. Ҳуллас, ҳамаи ниҳодҳо муносибати эстетикии ҷавононро метавонанд, ба воқеяят ва санъат ташаккул диханд.

Таъсири ҳамкории мутақобила (взаимодействие) аз рӯйи ақидаи яке аз асосгузорони педагогикаи фарҳангшиносӣ, профессор М.А. Ариарский чунин тавсиф карда мешавад:

- «нақшагирий ва ташкили фаъолияти ичтимоӣ-фарҳангӣ, чун натичаи дарккардашуда ва банақшагирифташудаи тарбиявӣ мебошад, на миқдори чорабиниҳои гузаронидашуда»;
- «таъмини ҳамоҳансозӣ дар фаъолияти муассисаҳои маърифатӣ ва клубӣ (мактаб, муассисаҳои таҳсилоти иловагӣ, қаср, хонаҳои фарҳанг марказҳои фарҳангӣ-фароғатӣ, нигористон, гулгаштҳо, хонаҳои синамоғ.)», ки ба кори тарбиявӣ-эстетикиро тавсеа мебахшад;
- «усули давомоти таъсири тарбиявии колективи меҳнатӣ, оила, мактаб, муассисаҳои таҳсилоти иловагӣ ва ташкилу баргузории оқилонаи вақти холии ҷавононро дар таҷриба ҷорӣ намудан»;
- «бо мақсади ҳавасмандгардонии рушди эҷодии тарбиятгарон дар асоси баҳисобгирий ва иртиботи мутақобила чун омили объективӣ (иқтисодӣ, иҷтимоӣ, техники) ва субъективӣ таъсиррасонӣ ба шахсият тавассути низоми банақшагирий зарурат пайдо мекунад»;
- «омезиши амиқи шаклҳои умумӣ (оммавӣ), гурӯҳӣ ва инфиродӣ (махсусан, ин шакли кори тарбиявӣ-эстетикӣ дар фаъолияти тарбияи мусиқии муҳассилин афзалият дорад) мукаммал гардонидани шаклгирии онҳо вобаста ба тарбияи эстетикии хонандагон»;
- «такя намудан бобати истифодаи васеи анъанаҳои миллӣ-фарҳангӣ, аз ҷумла, ҷашиҳо ва расму ойинҳои ҳалқӣ - эҷодиёти амалию-ороиший, ҳаваскорӣ, машғулиятҳои мусиқӣ ва шаклҳои дигари фаъолияти таълимӣ-тарбиявии хонандагон вағ.» [13,56].

Вобаста ба ин мо нуктаи назари методологии олимони Федератсияи Россия, маҳсусан Б.Т. Лихачевро ба назар гирифта, дар вақти ҷамъбаст намудани давраи муайянқунанда (ҷустуҷӯйӣ – таҳқиқотӣ) ба хулосае омадем, ки мазмуни фаъолияти якҷояи муассисаҳои таълимӣ ва фарҳангию фароғатиро оид ба тарбияи эстетикӣ дар ин ё он давраҳои рушди он, ки «муайян кардани дараҷаи рафти инкишофи эстетикии ҳар як кӯдак ба он ноил мегардад» [50,4], ташкил медиҳад. Илова ба ин, инкишофи ҳаматарафа ва комили шахсиятро маҳсусияти ҳар як ниҳоди иҷтимоӣ, ки ба ин низом ворид гардидааст, муқаррар менамояд

Инчунин, дар таҳқиқтҳо оид ба тарбияи эстетикӣ таваҷҷуҳи маҳсус ба таҳқиқоти маҷмӯӣ (комплексӣ), интегративӣ оид ба мушкилоти тарбияи эстетикии ҷавонон дода шуда буд, ки дар пажуҳишгоҳҳои илмӣ-таҳқиқотии проблемаҳои умумии тарбия ва тарбияи бадеии АИП-и собиқ Иттиҳоди шуравӣ, Институти илмӣ-таҳқиқотии санъатшиносии назди Вазорати фарҳанги собиқ Иттиҳоди шӯравӣ, Академияи илмҳои собиқ Иттиҳоди шуравӣ, лабораторияи тарбияи коммунистии Доғишгоҳи давлатии Масқав ва дигар коллективҳои илмӣ ба иҷро расонида мешуданд.

Дар рафти таҳқиқот, инчунин, хулосаҳои як қатор мутахассисони соҳаи назарияи фаъолияти иҷтимоӣ-фарҳангӣ мавриди истифода қарор

дода шуда буданд, ки масъалаҳои тарбияи эстетиктиро баррасӣ кардаанд, масалан: (М.А.Ариарский, Т.И. Бакланова, М.И. Баскин, И.И. Беспалько, Д.Б. Перчик, Л.П. Подоба, А.П. Марков, В.Ф. Чабанный ва диг.).

Ҳамчунин, озмоиши ҷустуҷӯӣ- таҳқиқотии мо имкон дод, ки вазъи воқеии фаъолияти якҷоя ва ҳамгироии муассисаҳои таълимӣ, фарҳанг ва ҷомеа дар тарбияи эстетикии ҷавонон муайян карда шавад.

Аз ин лиҳоз дигаргуниҳои баамаломада дар соҳаи иҷтимоии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки дар оила, ҳамчун сохтори иҷтимоӣ, тағиরот ба амал овард, талаб менамояд, ки масъалаҳои ташаккули фарҳанги эстетикӣ тавсеа бахшида шуда, вазифаҳои муҳим ва саривақтии он иҷтимоии он дар замони кунуни барқарор карда шавад. Масъалан, дар замони шуравӣ дар Иттиҳоди Давлатҳои Шуравии Сотсиалистӣ Барномаи маҳсуси тарбияи эстетикии аҳолӣ таҳия ва тасвиб расонида шуда буд, ки кулли проблемаҳои тарғиб, азхудкунӣ ва фаъолияти эстетикӣ ҷалб намудани меҳнаткашонро ҳал карда буд. Барнома тамоми қиширҳои ҷомеаро фаро гирифта буд. Яъне ҷанбаҳои педагогӣ ва иҷтимоӣ-фарҳангии кори тарбияи эстетикӣ қисман ҳалли худро ёфта буданд.

Ин ҳолат бештар ба баланд гардидан ва такмил ёфтани мундариҷаи тарбияи эстетикӣ, афзудани зарурияти ҳамкории байниҳамдигарии муассисаҳои таълимӣ ва фарҳанг дар тарбияи дурусти кӯдакон ва ҷавонон оид ба эстетиқунонӣ ҳаёт мусоидат карда буд. Дар шароити ҳозира дар ҷодаи ҳамкории функционалӣ, натиҷаи таҳқиқот маълум намудаанд, баъзе камбудиҳо ба назар мерасанд. Чунончи:

- дар кори тарбияи эстетикӣ ва ҷараёни фаъолияти якҷоя ва муштараки муассисаҳои таълимӣ ва фарҳанг ҷой доштани костагӣ, номунтазамии кор, суст будани робитаҳои омӯзгорон, устоҳои таълилмӣ -истеҳсолӣ;
- дар корҳои таълимӣ-тарбиявӣ таълимгоҳҳо ва муассисаҳои фарҳангӣ, оила, ва дигар ташкилоту муассисаҳои тарбиявӣ, суст гардиданি кори маъмурияти муассисаҳои таълимӣ ва робитаҳои тарафай он, бо кормидони соҳаи фарҳанг;
- беэътиноии баъзе ниҳодҳои тарбиявии чомеа, баҳуссус омӯзгорон, устоҳои таълимӣ - истеҳсолии коллеҷ ба клуб, хонаҳо, қасрҳои фарҳанг ва театри шаҳр, ки аз рӯйи вазифаҳо фаъолияти эстетикӣ мебаранд ва ф.

Вазъияти ба амал омада дар кори тарбияи эстетикӣ ва ташаккули фарҳанги зебоипарастӣ бидуни ҳамкорӣ ва ҳамоҳангсозӣ фаъолият кардан, дар ин раванд суст гардиданি кори муассисаҳои таълимӣ ва фарҳанг, костагии фароғати донишҷӯён ва эстетизатсияи таҳсилот таъсири манғӣ расонидааст.

Бинобар ин, вазъияти баамаломада тақозо дорад, ки дар кори инкишофи ҳамаҷониба ва комили шахсияти донишҷӯӣ, баҳуссус тарбияи эстетикии онҳо, ҳамкории муассисаҳои таълимӣ ва фарҳанг, инчунин, ташкилотҳои ҷамъиятӣ, баҳши ҷавонон ва занони шаҳри Панҷакент пурзӯр ва фаъолияти онҳо ҳамоҳанг сохта шуда, кор дар ин самт ҷоннок ва самаракноктар карда шавад. Восита, шакл ва усулҳои ташаккули фарҳанги зебоипарастӣ мукаммалтар гардонида шаванд.

Ин нуктаҳо аз сиёсати маорифпарварона ва фарҳангофарандай Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва суханрониҳои Пешвои миллат,

Президенти Чумхурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар назди зиёйён ва аҳли маорифи кишвар, ки пайваста масъалаҳои робитаи мактаб, оила ва аҳли ҷомеаро зикр мекунанд ва онро яке аз омилҳои беҳтар намудани сифати таҳсилот ва баланд бардоштани сатҳи донишу маърифати муҳассилин меҳисобанд, бар меоянд.

Бесабаб нест, ки зимни суханронии худ Президенти Чумхурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар воҳӯрӣ дар назди ходимони дин ва фаъолони ҷомеа (9 марта соли 2024) чунин таъқид намуданд: «Ба кулли мардуми Тоҷикистон мегӯям: вакте, ки мову шумо фарзандро ба дунё меорем, яке аз вазифаҳои муқаддаси падару модар тарбия кардани фарзанд аст» [3, 34].

Аз ин бар меояд, ки фаъолиятро дар заминаи арзишҳои миллӣ ва умунибашарӣ ва анъанаҳои бадеии маҳал роҳандозӣ намуда, зарурияти ташаккули онҳо дар ниҳоди насли наврас вазифаи муҳими давлат ва ҳукumat маҳсуб меёбад.

Ҳамчунин, зимни воҳӯриҳои дигар Сарвари давлат оид ба роҳҳои баланд бардоштани сатҳ ва сифати таълиму тарбияро қайд карда, ба масъалаи ҳамкории мактаб, падару модар ва аҳли ҷомеа, ҷалби онҳо ба таълимгоҳҳо таваҷҷуҳи зиёд зоҳир намудаанд. Зоро фарзанди хуб таълимгирифта ва тарбияёфта идомаи ҳаёти волидайн, идомаи насли солими ҷомеа аст.

Тарбияи эстетикии насли наврас аз оила манша мегирад. Оила, ҳамчун ячейкаи муҳими давлат, дар ташаккули шахсияти қӯдак ҳусусиятҳои хосро доро мебошад.

Дар адабиёти илмӣ ва таълимӣ функцияҳои фаъолияти иҷтимоӣ-фарҳангии оила тариқи зайл муайян карда шудаанд, ки дар ин замина муассисаҳои таълимӣ ва фарҳанг ҳамкорӣ карда метавонанд:


- аз овони қӯдакӣ ӯро ба арзишҳои эстетикӣ ҷалб кардан;
- аз ҷиҳати иқтисодӣ ва молиявӣ таҳсилот ва таълиму тарбияи ӯро таъмин намудан;

- ба фарогати муташаккилонаи кӯдак мусоидат намуда, барои вақтхуши (рекреатсия)-и ӯ шароити мусоид фароҳам овардан;
- дар ҳмкорӣ бо волидай ба муассисаҳои фарҳангию фарогатӣ рафта аз намоишномаҳо ва консертҳо лазатти эстетикӣ гирифтан;
- бо мусоидати падару модар дар маҳфилҳои гуногуни эҷодӣ дар муассисаи таълимӣ ва фарҳангии ноҳия ва ё шаҳр фаъолона иштирок намудан ва ғ.;
- бо истифода аз намуду жанрҳои муҳталифи эҷодиёти мардумӣ дар тарбияи зебоипарастӣ (эстетикӣ), таҳсилоти бадеӣ дар ҳамаи зинаҳои таълиму тарбия, фаъолияти омӯзгорӣ дар ин соҳа сатҳу сифати фарҳанги мардумиро боло бардошта, онро дарстраси ҳамагон гардонад.

Аз гуфтаҳои боло бар меояд, ки вазифаи муҳимтарини оила дар ҳамкорӣ бо институтҳои дигари ҷомеа ба пойдевори оила, иҷтимиоиқунонии (тарбияи) кӯдак, аз он ҷумла, ташаккулдиҳии маърифати эстетикии ӯ мусоидат намудан аст.

Вазъияти имрӯза ба муносибатҳои оилавӣ ба тағйиротҳои кулӣ ворид соҳтааст. Аммо новобаста аз ин, баъзе муносибатҳои оилавӣ дар қисман оилаҳо мураккабтар гардида, онҳо садди роҳи ба мактаб рафтани фарзандон мегарданд. Фарзандонро ғайр аз иштирок ба дарсхои мактаб, аз машғулиятҳои фаъоли фарогатӣ маҳрум месозанд. Сабаби асосӣ дар он мебошад, ки имрӯз мавқеи анъанавии волидон тағйир ёфта, баъзе аз онҳо тарбияи эстетикии кӯдаконро маҳдуд мекунанд.

Зарур аст, ки оиларо ҳамчун объекти таъсиррасони кори иҷтимоӣ-фарҳангӣ, системаи мураккаби иҷтимоӣ ва субъекти фаъолияти фарҳангӣ қабул карда истода, чунин қисмҳои таркибии оила набояд аз мадди назар дур монанд: таркиб, муҳити оила, ҳаракат кардан ва таърихи инкишоф, ки ин нуктаро метавон дар ҷадвали зерин пешниҳод намуд:



Аҳли соҳаро маълум аст, ки дар системаи тарбияи эстетикӣ мавҷуд набудани ҳамкориҳои судманд ва самараноки нерӯҳои иҷтимоӣ-фарҳангӣ, сатҳи пасти маърифати эстетикӣ донишҳо оид ба эстетика, фарҳанг, механизмҳои азхудкуни арзишҳои эстетикӣ, ташкил намудани маҳфилҳои эҷодӣ, фарҳанги муносибатҳои оилавӣ, шакл ва методҳои корҳои маҳсуси тарбиявӣ-эстетикӣ ҳамчун падарони оянда ба костагӣ ва норасоиҳои зиёде оварда мерасонанд.

Яке аз педагогҳои барчаsta, олими намоён В.А Сухомлинский масъалҳои тарбиявиро баррасӣ намуда, оид ба мушкилоти тарбия андешаронӣ карда, ба падару модар чунин таъқид доштанд: «Агар Шумо орзу дошта бошед, ки баъд аз худ нишона гузоред, нависанда ва олими машҳур будан шарт нест. Шумо метавонед, бо тарбияи фарзандони хуб номи некатонро дар ҷамъият абадӣ гузоред» [85,129].

Оила чун яке аз зерсохторҳои ҷомеа ва ниҳоди тарбияӣ ҳамеша дар маркази диққати донишмандон ва педагогикаи мардумӣ буда, ба ҳусусияти ин масъалаи муҳимми ҳаётӣ дар эҷодиёти бештари олимону адабон ва педагогикаи мардумӣ эътибори ҷиддӣ ва ҳамеша аҳаммияти қалон дода мешавад.

Авҷ гирифтани таъсири гурӯҳҳо, ҳарактҳо ва ҷараёнҳои ифратгарӣ, вуҷуд доштани хуруфот дар баъзе оилаҳо ва умуман ҷомеа, аҳаммияти корҳои тарбиявӣ эстетикиро дар қишвар дучанд гардонидааст. Таҳия ва қабул гардидані Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи маориф», «Дар бораи фарҳанг», Кодекси оила дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар масъулият бораи таълиму тарбияи фарзанд» ва дигар ҳуҷҷатҳои меъёри-ҳуқуқӣ

вазифаҳои тарбиявии муассисаҳои таҳсилотӣ, фарҳанг ва волидонро боз ҳам баландтар намудааст.

Дар Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи масъулият дар таълиму тарбияи фарзанд» пурзӯр намудани масъулияти падарону модарон дар корҳои тарбияи эстетикии фарзанд, дар руҳияи инсондӯстӣ, ифтихори ватандорӣ, эҳтироми арзишҳои миллӣ, умумибашарӣ, пос ва эҳтиром доштани мероси таърихиву фарҳангӣ маҳсусан қайд карда шудааст.

Пас аз соҳибистиқлол гардидани Ҷумҳурии Тоҷикистон давраи аз нав эҳёи ва бунёди арзишҳои миллӣни эстетикӣ оғоз гардида, анъанаҳои бадеии зиёди қадима дар ҳаёти имрӯза тобиши тоза гирифта дар корҳои тарбияи эстетикӣ васеъ истифода бурда шуда истодаанд. Дар ин самт ба эҷодиёти бадеӣ, ҳифз ва нигаҳдории он низ муносибат куллан дигар гардида, доир ба ин масъалаҳо таҳқиқотҳои нотакрор ва аҳаммияти илмиву амалӣ дошта ба сомон расонида шудаанд.

Яке аз онҳо таҳқиқотҳо оид ба фарҳангӣ миллӣ ва эҷодиёти бадеии ҳалқ дар оила мебошанд.

Мувофиқи таҳқиқоти олимон дар самти эҷодиёти бадеӣ дар оила, ҷалби аҳолӣ ба колективҳои эҷодиёти бадеӣ дар соҳаи фароғатаи оилавӣ нисбат ба муассисаҳои клубӣ, бештар аст. «Агар он дар клубҳо 23,8 фоизро ташкил дихад, дар фароғати оилавӣ фоизи он ба 44,5 баробар аст» [15, 15]. Яъне оила чун маркази рушдёбии эҷодиёт имконияти бештар дорад. Ҳонавода барои рушди қобилиятыҳои эҷодии ҳар як шаҳванд мусоидат карда метавонад. Дар ин маврид, ҳамкории оила бо муассисаҳои фарҳанг имконият медиҳад, ки нкишофёбии ҳунарҳои мардумӣ бо ёрии марказҳои фарҳангӣ дар сатҳи сифатан нав созмон дода шавад.

Дар зиндагии ҳамарӯза ворид гардидани воситаҳои мусири техника, ба монанди Интернет, компьютер, планшет, телефонҳои мобилий ва ғ. ҷавонон истироҳати бофароғати хешро ба намудҳои пасивонаи фароғат, мисли гӯш карданни мусиқӣ, тамошои барномаҳои зидди фарҳангӣ ва баъзан, ҳатто тамошои филҳои ба ахлоқи анъанавии мардуми мо бегона

мегузаронанд. Дар ҳамбастагӣ ба ин, коҳиш ёфтани иштироки сафи ҷавонон ба муассисаҳои фарҳангию фароғатӣ, яъне клубҳо, хонаҳои фарҳанг, қасрҳои фарҳанг ва марказҳои ҷавонон, театру осорхонаҳо ба амал меояд. Ин вазъият ба коста шудани дараҷаи маънавию ахлоқии онҳо ва ташаккули комили шахсияти онҳо оварда мерасонад.

Вазифаи муассисаҳои фарҳангию фароғатӣ дар замони муосир, ин тарбияи ҷавонон дар рӯҳияи ватандӯстӣ, инсондӯстӣ, меҳанпарастӣ, таҳаммулпазирӣ, зебоипарастӣ, намунаҳои беҳтарин ахлоқӣ, пос доштани анъанаҳои фарҳангии ҳалқи тоҷик, фарҳангӣ касбии баланд, иштироки созанда, бунёдкорона ва эҷодкорона дар ҳаёти ҷамъиятӣ мебошад. Дар ин кор ва тарғиби фарҳангӣ мардумӣ муассисаҳои фарҳангию фароғатӣ имкониятҳои хеле зиёди ҳамкорӣ бо оила ва муассисаҳои таълимиро доранд. Аммо дар амалия ин имкониятҳои фароҳ пурра истифода бурда намешаванд.

Дар вақти навиштани рисолаи диссерватсионӣ мо ба ҳулосае омадаем, ки ҳалли проблемаҳои ташаккули маънавию ахлоқӣ ва эстетикии ҷавонон тавассути фаъолияти иҷтимоӣ-фарҳангӣ имрӯзҳо бениҳоят мушкил мебошад, чунки ин проблема аз нуқтаи назари илмӣ, методологӣ ва назариявӣ, ҳақиқати муосири иҷтимоӣ ва педагогӣ ба дараҷаи зарурӣ коркард нашудааст.

Дар мисоли омӯзиши вазъи тарбияи эстетикӣ дар шаҳри Панҷакент маълум гардид, ки заминаи моддӣ-техникии муассисаҳои фарҳангӣ шаҳр суст буда ба талаботи имрӯза ҷавобгӯ набуда, асбобҳои техникӣ, баландгӯякҳо, созҳои мусиқии замонавӣ намерасанд. Дар 4-5 соли охир нисбати таъмиру азnavsозии онҳо бинобар набудани маблағҳо корҳои барқарорсозӣ гузаронида нашудааст. Китобхонаи марказии ноҳия ва хонаи фарҳангӣ дехоти ҷамоатҳои дехот дар ҳолати садамавӣ қарор доранд. Клубҳои дехот ба таъмири ҷорӣ ва умумӣ ниёз доранд. Гарчанде, ки дар мувозинати ҷамоатҳои дехот қарор дошта бошанд, ҷамоатҳо ба онҳо таваҷҷӯҳи зарурӣ намедиҳанд.

Дар кори рушди эчодиёти бадей ва фарҳанги мардумӣ таъмин намудани ҳамоҳангсозии муассиаҳои таълимӣ, ташкилотҳои фарҳангӣ, муассисаҳои фарҳангӣ-фароғатӣ хеле зарур аст. Махсусан, фаъолияти якҷояи марказҳои эчодиёти бадей ва ҳунарҳои мардумӣ, марказҳои эстетикӣ хеле муҳим ва мубрам буда, самаранокии корро дар ин самт таъмин карда метавонад. Ин ҳамкорӣ имкон фароҳам меорад, ки ҷавонони аз ҷиҳати эстетикӣ босавод, мусикидуну мусиқифаҳм, бобати ба асарҳои бадей сарфаҳм рафтани онҳо, ҷалби онҳо ба эчодиёти бадей доимо гамхорӣ зоҳир карда шавад. Ин вазифа танҳо дар ҳамкории тарафайн: оила, муассисаҳои таълимӣ ва фарҳанг ба даст оварда мешавад. Дар ин раванд ҳамкориҳои олимони соҳаи педагогика ва фарҳангшиносӣ низ дар таҳқиқи масъалаи мазкур ба мақсад мувофиқ мебошад.

Истифодаи намуд ва жанрҳои гуногуни эчодиёти бадей ва ҳунарҳои мардумӣ дар тарбияи эстетикии ҷавонон самараи хуб дода метавонад.

Вобаста ба ин вазифаҳои зеринро ҳал намудан ба мақсад мувофиқ аст:

- таҷрибаи кори муассисаҳои фарҳангию фароғатӣ дар самти инкишоф эчодиёти бадеии ҳалқ бояд омӯхта ва ҷамъбаст карда шавад;
- ба муассисаҳои клубӣ диққати ҷиддӣ зоҳир карда шуда, рушди фаъолонаи онҳо дастгирӣ гардад. Дар кори онҳо шаклҳои инноватсионии кори иттилоотӣ ва намунаҳои фарҳанги мардумӣ бештар ҷорӣ карда шаванд;
- дар самти мавзуи зикр шуда мутахassisони махsusи соҳаи фарҳанги мардумӣ, омӯзгорони фаниҳои тарбияи эстетикӣ тайёр карда шуда, ба онҳо таҷрибаи кори тарбиявӣ-эстетикӣ бо ҷавонон омӯзонида шавад;
- кори курсҳои такмили ихтисоси кормандони соҳаи маориф ва фарҳанг дар ин самт тақвият бахшида шуда, дар онҳо мавзухои замонавӣ доир ба фарҳанг ва ҳунарҳои мардумӣ дар оила бештар ворид карда шаванд:

- таҷрибаи пешқадами кишварҳои дигар доир ба инкишофи фарҳанги эстетикӣ дар байни ҷавонон ба воситаи кори муассисаҳои маориф ва фарҳангии фароғатӣ омӯхта ва паҳн гардонида шавад ва ғ.

Ҳамаи ин тадбирҳо ва ҳамкории низоми маориф ва фарҳанг дар ташаккули фарҳангӣ-маърифатӣ, ки солҳои охирроҳандозӣ карда мешаванд, боис мегардад, ки дар системаи тарбиявӣ дигаргунсозиҳои ҷиддӣ ба амал бароварда шаванд.

Вобаста ба ин, дар масъалаи пайдарҳамӣ ва мутаасилӣ, пойдевории он, ҳамкорӣ дар тарбияи кӯдаки аз ҷиҳати эстетикӣ босавод, мусиқидону мусиқифаҳм, бобати ба асарҳои бадеӣ сарфаҳм рафтани онҳо доимо ғамхорӣ зоҳир намудан зарур аст. Ин вазифа танҳо дар ҳамкории тарафайни оила, муассисаҳои таълимӣ ва фарҳанг ба даст оварда мешавад.

Бинобар ин яке аз омилҳои ба ҳаёти оилавӣ тайёр будани ҷавонон камолоти маънавию ахлоқӣ бошад, дар ин раванд дарки дурусти зебоиписандӣ, эътирофи арзишҳои волои эстетикӣ ва эҷодиёт низ дар хонавода барояшон хеле зарур аст.

Эътибор додан ба тарбияи эстетикии фарзандон низ кори чандон осон нест. Самаранокии ва муваффақияти ташаккули фарҳангӣ зебоипарастӣ дар сурате мұяссар мешавад, ки он ба таҳкурсии мустаҳками таҳқиқотҳо оид ба функцияҳои оила, ҳамкории муассисаҳои таълимӣ ва оила бо муассисаҳои фарҳанг такя кунад. Оила ва фарзандон фарҳангӣ баланд дошат бошанд. Хонавода чун як навъ маркази ташаккули фарҳангӣ эстетикӣ бошад. Ба ин амал дараҷаи баланди маърифати эстетикӣ низ дохил мешавад. Мақом ва нақши тарбиявӣ-эстетикии оила мунтазам баланд бардошта шавад.

Бинобар ин, давлат ба масъалаҳои ҷалби аҳолӣ, махсусан ҷавонон ба арзишҳои эстетикӣ, мазмун ва мустаҳкамии онҳо, тарбияи фарзандони дори маърифати баланди эстетикӣ ва аз ҷиҳати эстетикӣ рушдёфта босавод, мусиқидону мусиқифаҳм, бобати ба асарҳои бадеӣ сарфаҳм рафтани онҳо доимо ғамхорӣ зоҳир менамояд. Ин вазифа танҳо

дар ҳамкории тарафайни оила, муассисаҳои таълимӣ ва фарҳанг ба даст оварда мешавад.

Ҳангоми ташкили кори тарбиявӣ-эстетикӣ бо оила ба эътибор гирифтани принсипҳои зерин хело муҳиманд: ҳар як оила талаботи рафтори тафриқавиро бояд ба назар гирад; синну сол, касбу кор ва эҳтиёҷоти эстетикиро омӯзад; эҳтиёҷоти рафтуойкунандагонро ба иттиҳодияҳои эҷодӣ муайян созад ва онро ба эътибор бигирад ва ғ.;

Аз ин рӯ, дар ташкили кори тарбияи эстетикӣ бо оилаҳо бисёр эҳтиёткорона муносибат кардан лозим аст. Агар ҳамаи ин тарафҳоро ба ҳисоб нагирем, пас оилаҳо бо омӯзгор, бо муассисаи таълимӣ ва ё мутахассисони соҳаи фарҳанг ё ба робита намебароянд, ё худ, шахси бегонаро аз доираи фаъолияташ берун мекунанд.

Ҳангоми кор бурдан бо оила омӯзгор бояд, пеш аз ҳама, ба тарзи муносибат, умуммиятии оила, ба ҳампайванд будани тамоми аъзоёни оила диққати асосӣ дихад. Оила дар ин вақт ҳам объекти таъсиррасонии иҷтимоӣ-фарҳангӣ ва ҳам субъекти иҷтимоиқунони шахсият шуда метавонад. Дар ин ҳолат самаранокии таъсиррасонии муассисаи таълимӣ, фарҳанг ва оила ба шахс рӯйи иқтидори тарбиявӣ-эстетикиашро муайян менамояд.

Ба ҳамагон маълум аст, ки тамоили тарбиявӣ аз қисматҳои биологӣ, психологияӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоӣ иборат аст. Дар ин қисматҳо мақсад, вазифа, намуди муносибатҳои байнҳамдигарӣ, қобилияти педагогӣ, муҳити иҷтимоӣ, дараҷаи даромадҳо, арзишҳои моддӣ, тамоилҳои тарбиявӣ-эстетикӣ, нуфузи иҷтимоии муассисаҳои фарҳанг, дараҷаи маърифатнокӣ ва фарҳангии волидон, омӯзгорон ва кормандони соҳаи маданият, донистани ҳаёти амалий ва ғайра дохил мешаванд. Бахусус, солҳои 80-ум – 90-уми асри гузашта бо сабаби ба ниҳодҳои тарбияи эстетикӣ таъсир расонидани ҳодисаҳои ҷанги таҳмилшудаи шаҳрвандӣ: бӯхрони иқтисодӣ, ихтилофҳои иҷтимоӣ ва болоравии камбизоатии бисёрии аҳолӣ, нооромии сиёсӣ, инкишофи пурҷӯшу хуруши ҷараёнҳои экстремистиву террористӣ ва динӣ, ғарвидани баъзе ҷавонон ба

иттиҳодияҳои тундрав ва бегонапараст, боло рафтани экстремизми динӣ, хурофотпарастӣ, тақлид ба фарҳанг, забон ва либоси бегона, беэътиборӣ ба либоси миллӣ бетаъсир намонд.

Бояд қайд кард, ки педагогикаи иҷтимоӣ-фарҳангӣ, ҳамкории муассисаҳои таълимро бо муассисаҳои фарҳангию фароғатӣ ҳанӯз зимни баъзе таҳқиқот омӯхтааст. Аммо дар ин таҳқиқот мазумуну мундариҷа восита, шакл ва методҳои тарбияи эстетикӣ, шартҳои педагогии мукаммалгардонии онҳо аз ҷиҳати концептуалиӣ ва илмӣ-методӣ асоснок карда нашудаанд.

Бештари мутахассисон нуқтаҳои назари муҳимми ҳамкориро кушода истода, кори иҷтимоию қасбии муассисаҳои тарбиявӣ, маҳсусан, коллечро бо муассисаҳои фарҳанг (дар сурате, ки марказҳои фарҳангӣ дар ин раванд нақш ва ҷойгоҳи маҳсус доранд), наомӯхтаанд.

Дар иртибот ба гуфтаҳои боло, мебояд таъкид соҳт, ки ташаккули шуури этноэстетикӣ ва ҷалб намудани донишҷӯён ба фаъолияти зебоипарастӣ, маҳсусан, барои муҳассилини соҳаи муҳандисӣ-техникӣ хеле зарур аст. Зоро ки дар сурати аз арзишҳои эстетикӣ бархурдор нагардидани онҳо ва танҳо дар доираи фарҳанги техникӣ рушд карданашон мумкин аст, ки ин қишири тарбиятгарон инкишофи сатҳи умунифарҳангиашонро ташаккул дода натавонанд. Ин боиси арзишҳои эстетикиро дарк карда натавонистани онҳо мегардад ва ба рушди ҳамаҷонибаи онҳо таъсири манғӣ мерасонад.

Ҳамин тариқ, ҳамгироии муассисаҳои таълимӣ, фарҳангию фароғатӣ ва аҳли чомеа дар шароити ҳозира ҷиҳати ташаккули фарҳанги эстетикӣ мусоидати фаъол менамояд, ва ба ҳалли бисёр масъалаҳои назариявӣ ва методӣ ёрӣ расонида метавонад.

Муассисаҳои таълимӣ ҳама вақт дар ҳамкорӣ бо ниҳодҳои иҷтимоӣ-фарҳангӣ фаъолияташонро пеш мебурданд. Вале имрӯз аз диди нав баррасӣ намудани талабот ба ин ҳамкорӣ яке аз масъалаҳои мубрам ва дорои аҳаммияти муҳими давлатӣ ва ҷамъиятий ба шумор меравад.

Бояд гуфт, ки дар қонун, қарорҳо ва хуччатҳои меъёрии ҳуқуқии ҷумҳурӣ оид ба маориф ва фарҳанг мақсад ва вазифаҳои гуногуни системаи тарбияи эстетикӣ, аз ҷумла ҷавонон муайян карда шудаанд. Ин

ҳама дар замони мусир муассисаҳои таълимӣ, волидон ва муассисаҳои фарҳангро водор месозанд, ки дар тарбия ва рушду камоли ҷавонон масъулиятдору вазифадоранд, ки дар бораи саломатӣ, такомули ҷисмонӣ, рӯҳӣ, маънавию ахлоқӣ ва таълиму қасбомӯзии фарзандонашон ғамхорӣ намоянд.

Доир ба нуктаҳои дар боло омада паҳлуи дигари ҳамкорӣ дар идоракунии раванди таҳсилот ва фарҳанг аст. Дар ин низомҳо робитаи тарафайни ин ду ниҳоди муҳими ҷомеа имкон медиҳанд, ки кори тарбиявӣ-эстетикии насли наврас рӯ ба беҳбудӣ ниҳад.

Ниҳоят, хулоса кардан мумкин аст, ки ташаккули фарҳанги эстетикии муҳасилин яке аз унсурҳои муҳим ва афзалиятноки соҳаҳои маориф ва фарҳанг ба шумор меравад ва ҳамгиройии муассисаҳои ин система, яъне маорифу фарҳанг ва дигар ниҳодҳои ҷамъиятий зимни ҳамкорӣ, таҳқиқи маҳсус ва коркарди технологияҳои навро тақозо менамояд, ки дар ин хусус дар фавқ мо ҷанде аз андешаҳои худро баён намудем.

Бояд зикр кард, ки ба ташаккули камолоти маънавӣ, на танҳо сифати таълим, балки ҳуди ҳаёт, муҳит, муносабат дар ҷомеа, мавқеи атрофиён, воситаҳои зиёди иттилоотӣ, пешравиҳо ва мӯъчицаҳои илм, техникаю технологияи мусир, маърифату фарҳанг, шабакаҳои навъи умумичаҳонии интернет, рӯзномаю маҷаллаҳо, видеотасвирҳо, кинотеатрҳои хонагӣ, садо ва симо, театр, китобхонаҳо ва ғайраҳо низ таъсири калон мерасонанд. Дар чунин маврид ҳамкории судманди аҳли ҷомеа ва муассисаҳои таълимиву фарҳанг вобаста ба оила дар ҳифз намудани мазмуну моҳият ва таъсири манбаъҳои иттилоотӣ-маърифатӣ дар ташаккули камолоти маънавии муҳассилин бояд зери назорат қарор дошта бошанд.

Хусусан, вазифаи муассисаҳои таълимӣ, фарҳанг ва оила дар давраи ҳозира аз он иборат аст, ки муҳассилинро дар рӯҳияи ахлоқи ҳамидаи инсонӣ, ҳисси ифтиҳори миллӣ, масъулиятышиносӣ, меҳнатдӯстӣ, эҳтиром ба арзишҳои ниёгон ва универсиалиӣ, ки асоси идеологияи моро

ташкил медиҳад, ба воя расонад. Дар ниходи муҳассилин, маҳсусан донишҷӯёни коллечҳои техникий ташаккул додани ин хислатҳо, ба онҳо натанҳо барои боло бардоштани қасбияташон, балки ба рушдёбии ҳаматарафаи фарҳангӣ мусоидат менамояд.

Муҳим аст, ки ташаккули фарҳангӣ эстетикӣ дар заминаи принсиipi системанокӣ, пайдарҳамӣ ва мутассилий ба роҳ монда шавад. Кӯдак тавассути ҳамаи зинаҳои таҳсилот: томактабӣ, мактабӣ, ибтидойӣ, миёна ва олии қасбӣ ва ғ. дар асоси принсиipi ягонагии арзишҳои миллӣ ва умуибашарӣ ва ба эътибор гирифтани маҳсусиятҳои синнусолӣ, психологӣ, этникӣ ва ғ. тарбия карда шавад.

Аз ҷониби давлат дастгирӣ кардани кӯдакони лаёқатманд, эҷодкор, навовар, маҳсусан онҳое, ки аз оилаҳои камбизоатанд, донишомӯзони бепарастору бебизоат ва ё донишомӯзон аз созмонҳои хайрияйӣ, сарпарастон, тоҷирон дастгирӣ шуда, ба онҳо кӯмак расонидан ва онҳоро ба фаъолияти эстетикӣ ҷалб намудан вазифаи муҳиму аввалиндарача маҳсуб меёбад.

Эҳтироми фарзанд нисбат ба волидайн дар доираи ба анъанаҳои миллӣ-фарҳангии ҳалқи тоҷик такя намудан, аз манбаъҳои эътимодбахши тарбиявии гузаштагонамон манша гирифтанд, ки он ҳамагонро дар кори таълиму тарбия фаро мегиранд. Таълиму тарбияи фарзандон волидонро водор месозад, ки бобати тарбияи эстетикии онҳо, пеш аз ҳама, ба анъанаҳои миллии фарҳангӣ ва таҳсилот арҷузорӣ намоянд; онҳоро ба хониши китобҳои шоирону нависандагон, ва инчунин, ба фарҳанг ва анаъанаҳои миллӣ ҷалб намоянд; аз неъматҳои муҳимми ҳикмати бебаҳои тоҷикон баҳрабардорӣ намоянд.

Ҳамчунин, дар шароити имрӯза дар назди мақомоти давлатӣ ва низоми маорифу фарҳанг ҷиҳати беҳтар соҳтани корҳои тарбиявии донишҷӯён ва баланд бардоштани ҳамкории мутақобилаи муассисаҳои таълимию фарҳангӣ дар тарбияи эстетикии муҳассилин чун яке аз вазифаҳои асосӣ меистанд ва мазмуни фаъолияти якҷояи муассисаҳои таълимию тарбияйӣ, фарҳангӣ-фароғатиро созмон ва инкишофи ҳаматарафаю

комили шахсият, махсусияти ҳар як ниҳоди иҷтимоӣ, ки ба ин низом ворид гардидааст, низ муайян менамояд.

Бо назардошти ин дар барномаи педагогӣ оид ба ташаккули фарҳанги эстетикий дар раванди ҳамкории коллеҷ бо муассисаҳои фарҳангӣ ба ҷуз аз истифодаи имкониятҳои объективии такмили кори тарбиявӣ-эстетикий, имкониятҳои зерини иҷтимоӣ-фарҳангӣ пешбинӣ шуда буд:

- ҳамкории зичи фаъолияти тарбиявӣ-эстетикий дар мазмуну мӯҳтаво ва шаклҳои самараноки кори коллеҷ ва муассисаҳои фарҳанги шаҳр (дар таҳқиқот шаҳрҳои хурд чун объекти омӯзиш қарор гирифтсан) таъмин гардад;

- азхудкунии донишҳои дар мактаб ва коллеҷ азхудкардаи муҳассилин аз фанҳои мусиқӣ, санъати тасвирий, фарҳангшиносӣ, этикаву эстетика мутассил ва бонизом ба роҳ монда шуда, баргузории чорабиниҳои беруназаудиторӣ доир ба тарбияи эстетикий такмил ва тавсеа ёбанд;

- фаъолияти тарбиявӣ-эстетикии коллечҳо бо дигар ниҳодҳои иҷтимоӣ, баҳусус, муассисаҳои фарҳанги шаҳр дар доираи фаъолияти фарҳангӣ-фароғатии донишҷӯён ҳамоҳанг, тибқи нақшай ягона таҳия, тасдик ва роҳандозӣ карда шавад;

- дар колективи донишҷӯён муҳити мусоиди психологии рушди ахлоқӣ-эстетикии онҳо ба вуҷуд оварда шавад;

- ба донишҷӯён бо усулҳои инфириодии кори тарбиявӣ бо дарназардошти баҳисобигрии сифатҳои шахсӣ, шавқу рағбати онҳо ва муҳити муассисаи таълимӣ таъсири педагогӣ расонида шавад.

Бояд донист, ки муҳим будани ҳамгирии педагогии муассисаҳои таълимӣ, оила, аҳли ҷомеа ва муассисаҳои фарҳанг дар тарбияи эстетикий чун яке аз самтҳои муҳимми ҷараёни таълиму тарбия инсони комил, аз он бармеояд, ки имрӯзҳо ба ҷавонон «ҳатарҳои ҷаҳонӣ», ба монанди терроризму ифроғароӣ, қочоқи маводи мухаддиру ҷинояткории фаромарзӣ, бор кардани фарҳанг ва либоси бегона ва даҳҳо дигар падидаҳои ҳатарнок - равияҳои гуногуни динию мазҳабӣ, хурофоти динӣ ва ғ.- ҳо таҳдид менамоянд.

Пешвои миллат, Президенти кишвар, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҳамаи воҳӯрӣ ва суханрониҳояшон инро таъкид менамоянд. «Кӯшишҳои таъсир расонидан ба ҷаҳонбиниву андешаи ҷавонон аз

чониби ҷараёну равияҳои ифротгаро дар муассисаҳои олии ҷумхурӣ вақтҳои охир ба назар мерасанд. Онҳо дар байни донишҷӯён корҳои тарғиботӣ бурда, ба ҳарроҳу васила қӯшиш менамоянд, ки ҷавонони камтаҷриба ва сатҳи дониши сиёсиашон пастро зери таъсири худ гиранд» [7,23].

Бояд зикр кард, ки ба ахлоқи ҳамидаи ҷавонон сайҳое, ки онҳо аз Интернет, баъзе воситаҳои ахбори умумие, ки дастовардҳои Истиқлоли Тоҷикистон зери танқид мегиранд, таъсири манғӣ мерасонанд. Маҳсусан, барномаҳое, ки мазмуни онҳоро фаҳшу зӯроварӣ, гояҳои гайригуманистӣ, бадаҳлоқӣ, зиштӣ ва ғ. ташкил медиҳанд, бояд дар зери назорати падару модар, муассисаҳои таълимӣ ва фарҳанг бошанд. Зеро маҳз ин ниҳодҳо барои интиҳоби барномаҳои пурмазмун ва аз ҷиҳати бадеӣ - эстетикӣ сатҳи баланддошта, ки муассисаҳои фарҳанг пешниҳод менамоянд, мусоидат карда метавонанд. Маҳз барномаҳои аз ҷиҳати сиёсӣ ва бадеӣ хуб таҳия шуда метавонанд пеши роҳи “захролуд” намудани мафкураи ҷавононро бигиранд ва муқобили ҳалалдор намудани ваҳдати миллӣ, сулҳу субот, якпорчагии Ватан сипари боэътиҳод гарданд.

Баррасӣ ва таҳлили вазъи фаъолияти тарбиявӣ-эстетикӣ дар ҷумхурӣ моро ба ҳулоса овард, ки беҳтарнамоӣ ва самаранокии ташаккули фарҳанги зебоипарастии донишҷӯён дар раванди ҳамкориҳои мутақобилаи муассисаҳои таълимӣ, фарҳангӣ-фароғатӣ, оила ва ҷомеа метавонанд, дар чунин намудҳои маърифат ва фаъолияти эстетикӣ роҳандозӣ гарданд:

- бо ҳузури волидон дар сатҳи сифатан хуб роҳандозӣ намудани дарсҳои эстетика, дар ҳамаи коллечҳо, васеъ намудани доираи омӯзиши фарҳанги маънавӣ, аз он ҷумла дарсҳои фанни эстетика, дар таълимгоҳҳо;

-ташкили фаъолияти тарбиявӣ-эстетикии оиладорӣ бо дарназардошти муҳити зебоипарастӣ, фарҳанги минтақа, ноҳия, шаҳр, деҳа ва минтақаи хурд;

- омӯзиши ҳамаҷонибаи эҳтиёҷоти маънавӣ-ахлоқӣ ва эстетикӣ, дарки завқи зебоипарастии донишҷӯён, муносибаташон ба корҳои беруназ-аудиторӣ ва фаъолияти муассисаҳои фарҳанг;
- ташаккул додани муоширати эстетикии донишҷӯён, муносибати дуруст ба арзишҳои фарҳангӣ дар раванди таълимӣ, ва маҳсусан, дар корҳои беруназаудиторӣ, танқиди фарҳанги бегонапарастӣ;
- дар хузури падар ё модар дар муассисаҳои таълимӣ ва фарҳанг муҳокима ва баррасӣ намудани асарҳои адабиёт ва санъат, спектаклу намоишҳои театришуда, концертҳои академӣ, мусиқии суннатӣ ва мубодилаи афкор дар заминаи онҳо;
- бунёди инфрасохтор ва муҳити эстетикӣ, эҷодӣ дар муассисаи таълимӣ фарҳанг: таъсиси кружок, маҳфилҳои мусиқӣ ва театрӣ, кружоку студияҳои рассомӣ; ҷалби фаъолонаи донишҷӯён ба театрҳо, филармонияҳо, намоишгоҳҳои рассомӣ; аз нав эҳё намудани ансамблҳои тарона ва рақсии донишҷӯён бо истифода аз анъанаҳои бадеи мардуми маҷал дар ҳар як шаҳру ноҳия;
- истифодаи васеътари имкониятҳои қасрҳо ва клубу хонаҳои фарҳанги шаҳрҳои хурд, дастаҳои ҳунарии касбиву шавқӣ дар ташкили кор оид ба тарбияи эстетикии донишҷӯён дар асоси баҳисобигрии хусусиятҳои инфиродӣ, шавқу рағбати эстетикӣ ва ғ.-ҳо;
- дар нақшаҳои асоснокшудаи кори тарбиявӣ-эстетикии коллеҷҳо ва дар таҳияи ин нақшаҳо ба эътибор гирифтани мақоми роҳбарикунанда, корҳои ташкилӣ-методӣ ва ҳамоҳангсозии муассисаҳои фарҳангӣ-фароғатӣ, хонавода ва қасрҳои фарҳанг, театрҳо, мактабҳои мусиқӣ, бадеӣ, ва китобхонаҳои оммавии шаҳр ва коллеҷ;
- таҳия ва аз ҷиҳати илмӣ-методӣ асоснок намудани масъалаҳои ҳамкории мутақобилаи муассисаҳои таълимӣ ва фарҳанг, муайян намудани ҷойгоҳ ва мақоми ҳар яке аз онҳо дар ташакули фарҳанги эстетикии донишҷӯён ва ғ.ҳо.

Ҷиҳати самаранокии ташаккулӯбии тамоили арзишноки эстетикиунонии муҳити фарҳангӣ ва таҳсилоти минтақа, ҷоиз аст, ки

таъсири ҳамгирии мутақобилаи мутамарказонидаи коллечҳо, ниҳодҳои иҷтимоӣ - фарҳангӣ ва оила мусоидати фаъол намоянд.

Ба ҳамин тариқ, ба роҳбарӣ гирифтан ва амалий намудани ин тадбирҳо ва намудҳои фаъолияти эстетикӣ, ҳамгирии онҳо бо хонадон ба самаранокии кори тарбиявӣ-эстетикии донишҷӯён мусоидати фаъол хоҳанд кард.

2.2. Ҳамкории коллеҷ ва муассисаҳои фарҳанг ҷиҳати мукаммалгардонии ташаккули маърифати зебоипарастӣ ва ҷалби донишҷӯён ба фаъолияти эстетикӣ (ҷамъбасти натиҷаҳои кори озмоиши-таҷрибавӣ)

Азбаски дар кори таҳқиқотии мазкур бобати омӯзиши ҳамаҷонибаи масъалаҳои тарбияи зебоипарастии донишҷӯёни коллеҷҳои ҷумхурӣ бештар ба коллеҷҳои техникӣ таваҷҷуҳ зоҳир карда шудааст, мо тасмим гирифтем, ки таъсири мутақобилаи муассисаҳои таълимӣ ва фарҳангиро дар доираи ҳамин таълимгоҳҳо мавриди кори озмоиши - таҷрибавӣ қарор бидиҳем.

Дар ин бобат натиҷаҳои таҳқиқоти сотсиологҳо ва корҳои озмоиши соҳаи педагогикаи иҷтимоиро ба асос гирифта, мо ба чунин хулоса омодем, ки «самаранокии институтҳои иҷтимоӣ ба амиқ таҳия кардани нақшаҳо ва дуруст кор кардани механизме, ки иҷрои корҳои лозимии онҳоро муайян мекунад, вобаста аст» [90, 206].

Дар ҷараёни таҳқиқот мо мақсадеро ба асос гирифтем, ки кушодани роҳи ҳалли мушкилот дар бобати таъсиррасонии педагогӣ ба ташаккули фарҳангӣ зебоипараст тибқи ҳамгирои педагогии муассисаҳои таълимӣ ва марказҳои фарҳангӣ вобастагии зич дорад. Дар ин бобат ошкор соҳтани шароитҳои педагогӣ ва мукаммалгардонии он тавассути робитаи мутақобилаи ин ниҳодҳои тарбиявӣ дар шароити ҳозира, ҳам аз ҷиҳати назариявӣ ва ҳам аз ҷиҳати методӣ-амалӣ барои педагогикаи ҳамкорӣ, кормандони соҳаи маориф ва фарҳанг қӯмаки қалон ҳоҳад расонд.

Вобаста ба ин предмети озмоиши таҳқиқотӣ – шаклу механизмҳои ташаккули фарҳангӣ зебоипарастии донишҷӯён дар раванди такмили фаъолияти ҳамкории коллеҷ ва муассисаҳои фарҳанг муайян шуда, ба ҳайси пойгоҳи таҳқиқотӣ коллеҷҳои техникии вилояти Суғд интихоб гардиданд.

Дар рафти таҳқиқот барномаи педагогии ташаккули фарҳангӣ зебоипарастии донишҷӯён дар раванди ҳамгирои коллеҷҳо ва муассисаҳои фарҳанг таҳия шуда, бо истифода аз усулҳои таҳқиқоти

педагогӣ (коркарди анкетаҳо, пурсиши масъулини корҳои тарбиявӣ, мушоҳидаҳо аз рӯи фаъолияти кормандони муассисаҳои таълимиву фарҳанг), консепсияи назариявӣ ва барномаи педагогии ташаккули фарҳанги эстетикӣ дар раванди ҳамгирои коллеҷҳо ва марказҳои фарҳанг коркард шудаанд., Роҳҳои ҳамкории мутақобила ва ҳамоҳангсозии ин ду ниҳоди муҳимми тарбияи эстетикии донишҷӯён дар шароити минтақаҳои шаҳрҳои хурд асоснок ва муайян карда шудаанд. Дар ин зинаи таҳқиқот инчунин озмоиши педагогӣ бо назардошти бурдан ва самаранок гардонидани ҳамкории мутақобилаи коллеҷ ва муассисаҳои фарҳанг ҷиҳати ташаккули фарҳанги зебоипарастии донишҷӯён роҳандозӣ карда шуд.

Дар рафти корҳои таҷрибавӣ – озмоиширавшан гардид, ки таҳти таъсири мутақобилаи педагогӣ иртиботи шахсии омӯзгор бо ҳамкорон, омӯзгор бо тарбиягирандагон, омӯзгор ва волидайн, омӯзгор ва маъмурият, ногаҳонӣ ё барқасд, хусусӣ ва умумӣ, дарозмуддат ё қӯтоҳмуддат, шифоҳӣ ё хаттӣ, дорои оқибати тағйироти мутақобила дар рафтор, фаъолият, муносибат ва нишондодҳо дар мадди назар қарор доранд.

Таъсири мутақобилаи педагогӣ метавонад дар намудҳои гуногуни ҳамкорӣ зоҳир гардада, дар сурате, ки агар муваффақияти як иштирокии фаъолияти муштараки корҳои таълимӣ - тарбиявӣ дар як қатор мавридҳои нисбатан муҳим зарурати оmezishi амиқи шаклҳои умумии оммавӣ, гурӯҳӣ ва инфиродии ташаккули фарҳанги зебоипарастӣ ва шаклгирии онҳо мукаммал гардонида шавад, мультадил ҷараён ёфтанд.

Ҳамчунин, кӯшиши шурӯъ ба коркарди барномаи педагогии таъсири мутақобилаи коллеҷ ва муассисаҳои фарҳанг ва дигар ниҳодҳои иҷтимоӣ-фарҳангӣ оид ба ташаккули фарҳанги зебоипарастии донишҷӯён дар Ҷумҳурии Тоҷикистон карда шуд, ки он тадбиру ҷорабиниҳои ба хусусиятҳои иҷтимоӣ ва таърихии кишвар вобаста гардонидаро пешбинӣ менамояду ҳамзамон, ба талаботи равонию

мукаммалии шахсияти муҳасилин мувофиқ ҷавобгӯ аст. Қайд кардан бамаврид аст, ки чунин барномаи педагогӣ фарогири ҷузъиётҳои зерин мебошад:

- ба назар гирифтани рушди болоравии шахсияти тарбиягирандагони коллекҷо чун субъектҳои дар маҷмуъ рушдёбандай сифатҳои вобастабудаи табиӣ, иҷтимоӣ – фарҳангӣ ва миллӣ;
- ба эътибор гирифтани маҳсусиятҳои ҷалби донишҷӯён ба арзишҳои эстетикӣ, миллӣ-этникӣ, намуд ва навъи нави нишондодҳо оид ба ташаккули маърифати зебоипарастӣ ва ҷалб намудани донишҷӯён ба фарҳанги зебоипарастӣ; ба инобат гирифтани ҳусусияти синнусолии ташаккули фарҳанги умумӣ ва қасбии онҳо, ки барои такмили самарабахши фаъолияти ояндаашон дар корхонаҳои истеҳсолӣ мусоидат менамоянд;
- дар ҳамкорӣ бо ниҳодҳои иҷтимоӣ-фарҳангӣ истифодаи васеъи намудҳои беҳтарини анъанаҳои миллӣ, аз ҷумла, ҷашнҳо ва расму ойини ҳалқӣ, эҷодиёти бадеӣ, шаклҳои инноватсионии кор оид ба фаъолияти эстетикӣ бобати ташаккули ҳиссиёти зебоипарастии донишҷӯён.

Дар вақти таҳияи барномаи мазкур нуқтаҳои назариявии Б.М. Неменский ба асос гирифта ўзудаанд, ки дар он ҳусусиятҳои тарбияи эстетикӣ тавассути санъат муайян карда шудааст. Мувофиқи андешаҳои ўз, дар вақти гузариш аз азхудкунии донишҳои илмӣ ба азхудкунии арзишҳои эстетикӣ афзалияту дигаргунӣ бештар мегардидааст. Дақиқтараш, агар дар дарсхои риёзӣ, химия ва ё ҷомеашиносӣ дар муҳассилин инкишофи афкори мантиқӣ афзалияят дошта бошад, пас, дар машғулиятаҳо доир ба санъати тасвирий ва санъати мусиқӣ такъя намудан ба эҳсосот ва ҳиссиёти афзалияти бештарро доро будааст. Инчунин, «даркнамоии ҳиссӣ дар иштироки намоишномаҳои театрӣ, филармонияҳо ва ё осорхонаҳо боз ҳам бештар ҳис карда мешудааст» [57].

Вобаста ба он таъкид мегардад, ки дар низоми тарбияи эстетикӣ мушкилоти дарки эстетикӣ ва ҳамдардӣ ба вучуд меояд. Аз ин ваҷҳ, бо камоли меҳрубонӣ муносибат кардан ба арзишҳои эстетикӣ яке аз вазифаҳои тарбиявӣ-зебоипарастӣ ба шумор меравад. Ҷунки ҷаҳонбинии насли наврас дар заминаи эҳтиёҷоти устувор дар робита бо ҷаҳони санъат, арзишҳои

эстетикии ба чомеа зарур ва баходихии дурусти арзишҳои ахлоқию зебоипарастӣ ашаккул мейбад.

Мебояд таъкид соҳт, ки дар раванди озмоиши ташаккулёбандай педагогӣ доир ба таҳқиқи муассисаҳои таълимӣ ва фарҳангии шаҳри Панҷакент ва ноҳияи Зафаробод оид ба тарбияи эстетикии донишҷӯёни коллеч 280 нафар донишҷӯён, ки 10% фоизи теъдоди умумии муҳассилинро ташкил медоданд, фаро гирифта шуданд

Танҳо дар ш. Панҷакент бо ёрии омӯзгорон, мураббиён, кормандони муассисаҳои фарҳанг, яъне театр, осорхона, хонаи фарҳанг, дастаҳои ҳунарӣ, хонавода дар муддати 2 сол (аз моҳи сентябри соли 2020 то июни соли 2022) дар заминаи ягона омӯзиши динамикаи рушди рағбатҳои маънавӣ- эстетикии 120 нафар донишҷӯро роҳандозӣ карда шуда, дар ин раванд масъалаҳои ғани гардонидани фароғати онҳо, иштирок дар шаклҳои оммавӣ, гурӯҳӣ ва инфиродии фаъолияти иҷтимоӣ-фарҳангӣ дар коллеч, театр, осорхона, муассисаҳои клубӣ, ҷойи истиқомат таҳлил ва ширкаташон дар дастаҳои эҷодиёти худфаъолияти бадеӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ба қайд гирифта шуданд. Рафтуюй ба театр, осорхона, хонаҳои фарҳанг, тамошои телевизион, нақши оила дар тарбияи эстетикӣ низ мавриди таҳқиқ қарор гирифта шуданд

Инчунин, тавассути таҳқиқот муайян намудани натиҷаҳо усули мушоҳода аз болои 21 нафар донишҷӯёни коллеч, ки дараҷаи тавсифи рушди ахлоқӣ-эстетикии онҳо муҳлалиф буданд, ба роҳ монда шуданд. Инак, дар асоси коркарди ин ҳама иттилоот ва маълумоте, ки ба воситаи усули мушоҳидаи бевосита ба даст оварда шуда буд, фаъолияти се гурӯҳи муҳассилин чудо карда шуд, ки аз рӯйи инкишофи дараҷаи шавқу ҳавас ва фаъолии эстетикиашон куллан аз ҳамдигар фарқ доштанд.

Ба гурӯҳи аввал донишҷӯёне маҳсуб буданд, ки ба фаъолияти эстетикӣ чандон мароқ надоштанд; хусусияти муносибат ва иштирокашон дар истифодаи арзишҳои эстетикӣ пассивона буд. Ин гурӯҳи донишҷӯён, на дар хона, на дар муассисаҳои фарҳанг, умуман,

дар ягон шакли эчодиёти бадей иштирок намекарданد. Муносибати фаъолона ва зоҳир гаштани шавқу ҳавасашон ба санъат пурра эҳсос карда намешуд. Талаботи ин гурӯҳ донишҷӯён чун қоида ба рафтуй ба театр, тамошои кулли барномаҳои ТВ, фильмҳо ва хониши эпизодии адабиёт маҳдуд буд.

Гурӯҳи дуюми донишҷӯёро шахсоне ташкил доданд, ки бо асосҳои донишҳои эстетикӣ мусаллаҳ буда, тавассути як ва ё якчанд намуди санъат шавқу рағбаташон зоҳир мешуд. Аммо онҳо муносибати эстетикиашонро ба воқеият ҳамаҷониба ва доимӣ зоҳир намекарданд. Талаботи онҳо ба азхудкуни асарҳои санъат, мунтазам муошират кардан бо ин асарҳо пурра айён намешуд. Ин гуна донишҷӯён дар хонаи фарҳанг ва театри шаҳр, дар ҷорабинҳои мавсими (эпизодӣ) ташкилшаванда каму беш иштирок мекарданд. Аммо ба шаклҳои доимии фаъолияти иҷтимоӣ-фарҳангӣ ҷалб нашуда буданд. Дар хона низ шавқу ҳаваси ин гуна донишҷӯён ба санъат ҳарактери мавсими ве ё эпизодӣ доштанл. Онҳо таваҷҷуҳи бештари худро ба ТВ ва синамо медоданд ва ҳамасола 1-2 маротиба ба осорхона, 2-3 маротиба дар як сол ба театри ш. Панҷакент рафтуомад доштанд. Ҷойгоҳи муҳимро дар фарогати онҳо хониши бадей ташкил медод.

Билохир, ба гурӯҳи сеюм донишҷӯёне дохил мешуданд, ки шавқу ҳаваси фароҳ ва доимӣ, рағбати эстетикиашон фаъолона зоҳиршаванда, ҳисси баланди эстетикӣ ва эҳсоси волои зоҳиршаванда доштаро фаро мегирифтанд. Онҳо дар баробари таҳсил кардан дар коллеҷ, бо ин ё он намуди эчодиёти бадей, ҳунарҳои мардумӣ доимӣ шуғл меварзианд. Дар яке аз дастаҳои худфаъолияти бадей иштирок мекарданд. Бо навохтан ва сароидан машғул мешуданд. Дар муҳокимаи асарҳои адабиёт ва санъат иштироки фаъолона доштанд.

Дар ин гурӯҳ низ машғулияти афзалиятноки эстетикӣ дар шароити фарогат тамошои ТВ буд. Аммо иштирок дар эчодиёти бадей нисбат ба рафтуй ба театр дар ҷойи дуввум меистод.

Донишчӯёне, ки ба ин гурӯҳ шомил буданд, ба ҳисоби миёна 5-6 маротиба дар 1 сол аз намоиши осорхона дидан мекарданد, 2-4 маротиба дар як сол дар намоишномаҳои театрии шаҳр, 3-4 маротиба дар концертҳои хонаи фарҳанг иштирок мекарданд.

Ҳамин тариқ, гурӯҳи якум (дараҷаи паст) 52 фоизи донишчӯён, гурӯҳи дуввум (миёна) 37 фоиз ва сеюм (дараҷаи аз ҳама баланд) танҳо 11 фоизро аз төъдоди умумии иштирокчиёни ба озмоиш ҷалб гардидаро ташкил медоданд.

Яъне, дар вазъияти баамаломода вазифаи аввалиндарача дар зинаи кори озмоиший-таҳқиқотӣ аз он иборат буд, ки таъсиррасонии коллечҳо ба муҳити маънавӣ-эстетикии шаҳр ва авзои фарҳангии донишчӯён ба низоми муайян дароварда, таъсири муассисаҳои таҳсилотӣ ва фарҳангӣ дар заминаи барномаи педагогии ташаккули фарҳангӣ зебоипарастии муҳассилин, пурзӯр карда шавад. Мебояд таъкид соҳт, ки барнома на танҳо фаъолияти таълимӣ, балки кори беруназаудитории донишчӯёнро низ фаро мегирифт.

Вазифаи муҳимми дигаре, ки дар рафти корҳои озмоиший ҳалли ҳудро ёфт, аз он иборат буд, ки тавассути кори тарбиявӣ-эстетикӣ бо истифода аз воситаҳои санъат имкониятҳои воқеии коллеҷ дар ташаккули фарҳангии эстетикии донишчӯён, муносибати онҳо ба воқеияти эстетикӣ ва санъат васеъ ва ғаниӣ гардонда шуда, онҳо ба эҷодиёти бадеӣ ва фаъолияти бадеӣ-эҷодӣ тариқи шаклҳои доимоамалқунанда ва номуташаккил ҷалб карда шаванд. Яъне, иштироки донишчӯён ҷиҳати арзёбии асарҳои мутолиашуда, тамошои фильм, намоишҳои театрӣ шуда дар дараҷаи нисбатан баланд қарор дошта бошад. Иштирокашон дар маҳфилҳои эҷодиёти бадеӣ афзун гардаду дар озмуни ҷашинаҳои маҳаллӣ ва ҷумҳуриявӣ бештар ширкат варзанд.

Нуктаҳои асосии барномаи таҳқиқотӣ оид ба муайян намудани дараҷаи маърифати эстетикӣ ва ҷалбнамоии донишчӯёни коллеҷ ба фаъолияти эстетикӣ, дар маҷмуъ, чунин буданд:

- chalbi donishchýén ba chunin shaklhoi korи farxangiu ma'rifatý ba monandi, muҳokimaи kitobhoi xondaשuda, iштиrok dar namoishnomaҳoi teatrý, film, konserpt, namoishҳoi musavvaraҳo, barrasý va taҳili онҳo, ki ba azhudkunii arziшҳoi estetiký beshtar musoидат mekunad;

- muҳokimaи dastachamъonaи asarhoi gungunjanzari adabiёт va sanъat dar zaminai mushoирati farxangý;

- sозmon dodani maҳfilhoi navi эчодиёti бадей, iштиroki faъolonaи donishchýén dar ittiҳodiyahoi дўстdorон, klubho az rўyi shavқu ҳavas va dastaҳoi xunaři бадей, ozmuнu ҷashnвораҳoi maҳalliй, viloyatý va chumхuriyati;

- taшвики asarhoi muаллиfoni эчодиёti худfaъoliyatý - бадей va f.ҳo.

Чалбнамоии donishchýén ba shaklhoi gungunu ma'rifati estetiký va faъoliyati эчодиёti bo назардошti принcипи интегративý, тафриқавý-baҳisobgiriи аудиторияе, ki онҳo dar он taҳsil менамоянд, ба roҳ monda шуд.

Barномai ҳamkorii педагогии kolleq va muassisahoi farxang istifodaи имкониятҳoi объективии takmili korи tarbijavý-estetikiro tariki vasila va механизмҳoi зерини иҷtimoiy-farxangý dar bar megirift:

- ҳamkorii zichi faъoliyati tarbijavý-estetiký dar mazmun va shaklhoi korи kolleq va muassisahoi farxangi shaҳr;

- donishҳoi dar maktab va kolleq azhudkarдаи muҳassiliro bo istifoda az fanҳoi мусиқiй, sanъati tasvirý, farxangshinoسiй, этикаву estetika, dar doiraи mutassil va sistemанok гузаронидани chorabiniҳoi berunazauditoriй doir ба tarbijai estetiký;

- faъoliyati tarbijavý-estetikiи kolleq va digar niҳodҳoi иҷtimoiro, баҳusus, muassisahoi farxangi shaҳrro dar doiraи faъoliyati farogatii donishchýén ҳamoҳanг soxtashuda va tiбki naқshaи ягонаи taҳia va tasdiq karдашuda;

- дар колективи донишчүён ба вучуд овардани муҳити солими муҳити эстетикии онҳо;
- бо усулҳои инфиродии кори тарбиявӣ-эстетикӣ таъсиррасонии педагогӣ ба шуур ва ҳисиёти донишчүён, бо дарназардошти баҳисобгирии муносибат ва шавқу рағбати муҳассилин ба фаъолияти фарҳангию фарогатӣ.

Ҳамзамон, дар раванди озмоишҳои педагогӣ маҳфилҳои гуногуни эҷодиёти бадеӣ зимни такя ба анъанаҳои бадеии маҳал ва шавқу ҳаваси донишчүён ташкил, ва кор дар онҳо самаранок ба роҳ монда шуданд. Дар натиҷа, дар оғози озмоиш низоми муайяне ташаккул ёфт, ки дар он маърифати эстетикӣ дар заминай барномаи таълимии ҳар як гурӯҳи коллеҷ ва кори маҳфилҳои назди муассисаҳои фарҳангию фарогатӣ дар асоси шавқу ҳаваси иштирокчиён созмон дода шуда буд.



Умуман, натиҷаи қӯшиши гуногуни мо бобати барқарор намудани робитаҳои доимии байни коллеҷ ва муассисаҳои фарҳанг ва таъсиси маҳфилҳои эҷодии донишчүён, васеъ намудани шабакаи дастаҳо ва маҳфилҳои ҳаваскорӣ дар назди китобхонаҳо, боғҳои фарҳангию фарогатии ш. Панҷакент, ҷалби донишчүён ба сайёҳӣ ва экскурсияҳо ба мавзеъҳои таъриҳӣ (маҳсусан, ба Саразми Бостонӣ) боис шуд, ки теъдоди иштироки донишчүён ба ҷорабинҳои фарҳангӣ, театришуда ва маҳфилҳои бадеӣ 1,2 маротиба афзуд. Илова ба ин, агар иштироки донишчүёни коллеҷро дар осорхона, китобхонаи мактабӣ ва оммавӣ, театри шаҳрӣ ва ҷорабинҳои оммавӣ-бадеӣ ба ҳисоб гирем, теъдоди онҳо то ду маротиба зиёд шуд (ё ин ки онҳо аз теъдоди иштирокдодони умумии донишчүён 86 фоизро ташкил дод).

Ҷадвали №1.

Нишондиҳандай сатҳи азхудкуни арзишҳои эстетикӣ ва ҷалбнамоӣ ба фаъолияти эстетикӣ (гурӯҳҳои озмоиши донишчүёни коллеҷи техникии ш. Панҷакент

Шумораи умумии донишчүён 570-нафар								
Қисми маърифати эстетикӣ	Қисми эмотсионалӣ-баҳодиҳӣ			Қисми ҷалбнамоӣ ба фаъолияти эстетикӣ				
Донишчүёни гурӯҳҳои озмоиший-286-н								
Баланд	Миёна	Паст	Баланд	Миёна	Паст	Баланд	Миёна	Паст


74%	15%	11%	72%	17%	12%	25%	35%	40%
Донишчүёни гурӯҳҳои муқаарарӣ-284-н								
Баланд	Миёна	Паст	Баланд	Миёна	Паст	Баланд	Миёна	Паст
26%	30%	44%	25%	32%	43%	23%	37%	40%



Барои исботи гуфтаҳои боло метавонем фоизи бадастомадаи дараҷаи баланди ташаккули фарҳанги зебоипарастии донишчӯёниро дар раванди ҳамкории мутақобилаи коллечҷо ва муассисҳои фарҳанг дар ҷараёни азхудкунии арзишҳои эстетикӣ ва ҷалби онҳо ба ғаъолияти эстетикӣ ҳамчун намуна нишон дода, ба санчиши давраи аввал муқоиса намоем: аз 286-нафар донишчӯёни гурӯҳҳои озмоиши дараҷаи баланди маърифати эстетикӣ ба 80%, эмотсионалӣ-баҳодиҳӣ ба 78% ва ҷалбнамоӣ ба ғаъолияти эстетикӣ ба 77% расид, ки ин нисбат ба давраи аввали санчиши гузаронидашуда тақрибан 40% зиёд аст.

**Дараачаҳои ташаккули фарҳанги эстетикии донишҷӯёни
гурӯҳҳои озмоишии коллеҷҳо**

Қисми азхудкуни и арзишҳои эстетикӣ	Гурӯҳҳои озмоишиӣ, миқдори донишҷӯён 286-н.			Гурӯҳҳои муқаррарӣ, миқдори донишҷӯён 284-н.		
Дараачаҳо:	Баланд	Миёна	Паст	Баланд	Миёна	Паст
Маърифати эстетикӣ	80,5%	13,3%	6,2%	40,2%	20,5%	39,3%
Эмотсионалӣ-баҳодиҳӣ	78,7%	14,1%	7,2%	39,6%	20,3%	40,1%
Чалбнамой ба фаъолияти эстетикӣ	77,2%	14,7%	8,1%	39,3%	20,6%	40,1%



Натиҷаҳои сифатӣ низ вобаста ба мавқеи ахлоқӣ-эстетикии донишҷӯён ба тариқи куллӣ рӯ ба афзоиш ниҳод. Чунончи, 74 фоизи донишҷӯёне, ки ба фаъолияти озмоишиӣ-таҳқиқотӣ ҷалб шуда буданд, монеаҳоро ҷиҳати дарки ҳисси (эмotsионалӣ)-и арзишҳои эстетикӣ бартараф намуданд. Ба робитаҳои мазмунӣ-бадеӣ сарфаҳм мерафтанд, мушоҳидаҳои бадеиашон аён мегаштанд, ба қонуниятҳои умумии санъат сарфаҳм рафта, амалӣ гардидани онҳоро дар зуҳуроти мушаххас мушоҳида мекардагӣ шуданд. Дар 32 фоизи донишҷӯён дар давраи хотимавии таҳқиқот қобилияти оғаридани намунаҳои нави образҳои бадеӣ зоҳир гардид, ки дар ибтидои озмоиш ин гуна сифатҳо ҳамагӣ дар ҳашт фоизи донишҷӯён аён гардида буду бас.

Дигаргуниҳои мусбат дар дараҷаи умумии ташаккули сифатҳои зебоипарастии донишҷӯён низ мушоҳида гардид. Ҷунончи, иштироқи донишҷӯёни гурӯҳи сеом, (гурӯҳӣ инкишофёта аз 11 ба 19 фоиз, гурӯҳи миёна аз 37 ба 48 фоиз афзуда, дар гурӯҳи аввал он таносубан аз 52 то 33 фоиз кам шуд.

Таҳқиқот нишон дод, ки ба ҷуз таъсиррасонии педагогӣ ба донишҷӯён дар доираи корҳои беруназаудиторӣ бо истифода аз ҳамоҳангозии кӯшишҳои кормандони шуъбаи фарҳанги мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва созмонҳои ҷамъиятӣ, кори мутассил бо волидайн ва дигар шаклҳои фароҳи таъсиррасонии тарбиявӣ-эстетикӣ ба роҳ монда шаванд ҳам, муассисаҳои таълимӣ фаъолияти роҳбарии методии самаранокро оид ба тарбияи эстетикии муҳассилин пурра ба зиммаи худ гирифта, рушди эҷодиёти бадеии онҳоро пайдарҳам таъмин карда наметавонанд. Ин фаъолият ба муассисаҳои фарҳангию фароғатӣ бештар иртибот дорад, то ки дар ҷараёни он ҳам роҳбарии салоҳиятнок ба маҳфилҳои эҷодиву худфаъолияти бадеии донишҷӯён, ҳам омӯзиши роҳбарони иттиҳодияҳои эҷодӣ ва фароғатӣ ва ҳам такмили барномаву репертуар ва ҷараёни таълимию тарбиявӣ дар маҳфилҳои бадеӣ-эҷодӣ хубтар ба роҳ монда шаванд. Дар рафти кори озмоиши- таҳқиқотӣ ҷиҳати табдили муассисаҳои фарҳангию фароғатӣ ба марказҳои ташкиливу методии роҳбарӣ ба ташаккули фарҳанги эстетикии муҳассилин ва ҷавонон дар мавзеи минтақаҳои шаҳрҳои хурд муайян намуданд, ки ҳоло дар ин самти кор захираҳои зиёди таъсиррасонии тарбиявӣ-эстетикии муҳассилин маҳфузанд. Масалан, ҷорӣ намудани низоми омӯзиши фаъоли корҳои тарбиявӣ-эстетикии муҳассилин доир ба технологияи муосир, такмили банақшагирӣ ва барномарезии ҳамкории муассисаҳои таълимӣ ва фарҳанг, ҷалби аҳли ҷамоатчигӣ, ходимони фарҳанг ва санъату олимони соҳаи фарҳанг, санъатшиносӣ ва соҳаи тарбияи эстетикӣ ба шумор мераванд.

Чалби муассисаҳои фарҳангию фарогатӣ ба низоми тарбияи зебоипарастии муҳассилин дар заминай бунёдӣ ва ё консепсия, барнома ва стратегияҳои давлатӣ доир ба корҳои таълимию тарбиявӣ вобаста аст. Зеро он дараҷаҳои рушди зебоипарастии муҳассилинро ба инобат мегирад. Ин амал имкон медиҳад, ки шаклҳои тарбияи эстетикие, ки дар муассисаҳои таълимиӣ татбиқ мегарданд, мукаммал ва ғанӣ гардонда шаванд; хусусиятҳои инфириодии донишҷӯён ва зоҳирёбии шавқу ҳаваси онҳо беҳтар ба назар гирифта шаванд; таъсиррасонӣ ба муҳити эстетикии донишҷӯён беҳтару хубтар гардад; имконияти муоширати педагогӣ вобаста ба масъалаҳои адабиёт ва санъат фарохтар ба роҳ монда шуда, онҳо аз ҷиҳати маънавӣ-эстетикӣ ташаккул ёбанд.

Муҳим он аст, ки ҷалби донишҷӯён ба намудҳои гуногуни эҷодиёти бадеӣ ва ташаккули маърифати зебоипарастии онҳо ҷараёни тарбиявии анҷомёфта маҳсуб ёфта, дониш ва маърифати эстетикӣ бо фаъолияти амалашон ҳамгиро гардад. Дар натиҷа донишҳои зебоипарастӣ ба эътиқод, меъёр ва принсипҳои рафтор табдил ҳоҳанд ёфт.

Метавон ғуфт, ки низоми маҷмӯи банақшагирии ҳамкории мутақобилаи муассисаҳои таълимиӣ (масалан, ҳамкории коллеҷи шаҳри Панҷакент бо дигар муассисаҳои фарҳангӣ) оид ба ташаккули фарҳанги зебоипарастии донишҷӯён мувофиқи таҳқиқоти мо чун меъёр, барои мегаполиси минтақаи хурд шаҳрҳои хурд дуруст ҳисобида шуда, бартарӣ ва афзалияти худро тасдиқ намуд. Мебояд таъкид намуд, ки айни ҳол бо ташаббуси ниҳодҳои маориф ва фарҳанги мақомоти маҳаллии иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент ин фаъолият дар барномаҳои давлатии рушди иҷтимоӣ-иқтисодии шаҳрҳои миинтақаи хурд ва дигар минтақаҳо тасдиқ ва инъикоси худро ёфтаанд.

Таҳқиқоти мо сабит соҳт, ки ҳадафи тарбияи эстетикӣ бештар ташаккул додани фарҳанги зебоипарастӣ ба шумор мераваду он дараҷаи баланди фарҳанги инсонист. Зеро фарди фарҳангию зебоипараст дар муколама бо дигарон ҷои ҳар як сухану мақоми ҳар нуктаро медонад. Вай ҳеч гоҳ бо ҳарфи (алфози) фавқулодда касеро намеранҷонад.

Тамоми рафтору одоби ӯ дилкаш ва зебост. Чунон ки Саъдии Шерозӣ фармудааст: «Тани одамӣ шараф аст ба ҷони одамият».

Ҳар қадами гузоштаи одам зебоии худро дорад, балки дар инсон ҳама чиз бояд зебо бошад - ҳам сурат ва сират.

Натиҷаҳои таҳқиқот нишон дод, ки маҳз робитаи мутақобилаи коллекҷои техниқӣ бо ниҳодҳои фарҳангӣ, ягонагии таъсиррасонии ахборотӣ-мантиқӣ ва ҳиссӣ-образнокиро дар ниҳоди муҳассилин таъмин карда метавонад. Дар ин ҷода муассисаҳои фарҳанг ба барномаҳои таълимӣ такя карда, ҷиҳати азхудкуни асарҳои беҳтарини санъат ба донишҷӯён вобаста ба майлу рағбат, шавқу ҳавас, ва завқашон метавонанд, заминаи маърифати эстетикиро ғанӣ гардонида, ҷалбнамоии онҳоро ба ин ё он намуди эҷодиёти бадеӣ таъмин созанд.

Натиҷаҳои таҳқиқот ва ҷамъбасти таҷрибаи кори тарбиявӣ дар раванди ҳамкории мутақобилаи фаъолияти муассисаҳои таълимӣ ва фарҳанг дар шаҳрҳои аз ҷиҳати аҳолӣ камшумор нишон медиҳад, ки таҷрибаи мусбати кори тарбияи эстетикӣ бояд дарстраси дигар ниҳодҳои тарбиявӣ ва ташкилотҳои ҷамъиятӣ гардад. Таҳқиқотҳои мо дар давраи ташкил ва баргузории озмунҳои ҷумҳуриявии “Тоҷикистон – Ватани азизи ман!”, “Илм – фурӯғи маърифат”, “Донишҷӯ – ва пешрафи илмӣ-техниқӣ”, озмунҳои сатҳи ноҳиявӣ, вилоятӣ ва ҷумҳуриявӣ доир ба намудҳои гуногуни санъат гузаронида шуд. Ҷамъбасти натиҷаҳои озмун ва таҷрибаи онҳо гувоҳӣ аз он медиҳанд, ки дар ин давра ҳамкории муассисаҳои маориф ва фарҳанг ҷиҳати рушди эҷодӣ – эстетикӣ ва зебоипарастии ҷавонон ҷоннок шуда истодааст. Нақшаҳои ҳамкории муассисаҳои таълимӣ ва фарҳанг таҳия ва амалӣ шуда истодаанд. Қобили қайд аст, ки Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон мувофиқи дарҳосту пешниҳоди мониз дастури маҳсусро доир ба иштироки донишҷӯёни мактабҳои олий ва коллекҷои миёнai маҳсус дар театрҳо таҳия ва ба муассисаҳои таҳсилоти миёна ва олии касбӣ ирсол намудааст.

Ҳамин тавр, ин ҳама нуктаҳои дар боло баррасишуда фарзияи пешниҳоднамудаи моро тасдиқ кард. Бахусус, мағҳумҳои моҳияти

эстетикикунонии мундарицаи таҳсилот (азхудкуни фанҳои силсилаи эстетикӣ), маърифати эстетикӣ, ташаккули малакаҳои зебоипарастӣ, истифодаи технологияи муосири таълимӣ ва фарҳангии фароғатӣ дар раванди корҳои таълимӣ ва беруназаудиторӣ бо донишҷӯёни коллеҷ, таъсиси мақомоти таъминкунандай ҳамоҳангсозии кори муассисаҳои таълимӣ ва фарҳанг имкон медиҳад, ки муҳассилин арзишҳои эстетикиро беҳтар азхуд намоянд ва ба фаъолияти эстетикӣ бештар ҷалб карда шаванд. Яъне, ба вучуд овардани шароитҳои ташкиливу педагогии мусоид ва беҳтар дар тарбияи эстетикии донишҷӯён имкон медиҳанд, ки сатҳи баланди тарбиятгирандагии фарҳангиву зебоипарастӣ дар ниҳоди онҳо ва дар зиндагии ҳамарӯзаашон инъикос гарданд.

Барои аз падидаҳои зидди иҷтимоӣ раҳоӣ ёфтанд дар вақтҳои холӣ ҳар одам бояд дар худ маҳорати оқилона истифодабарии оқилонаи фароғатро тарбия намояд, онро бо арзишҳои эстетикӣ ғанӣ гардонад. Яъне барои ҳар кас, маҳсусан, ҷавонон қадр кардан ҳар дақиқаву соати зиндагӣ ва онро ба кори фоидаовар сарф кардан бояд мақсади олий гардад. Дар ин бобат, ба донишҷӯёни коллеҷ ҷиҳати иштирок дар муассисаҳои фарҳанг, қасри ҷавонон, театри шаҳр, ҷалби онҳо ба эҷодиёти илмӣ-техникӣ ва бадеӣ тавассути маҳфилҳои бадеӣ-эҷодӣ (санъати мусиқӣ, театрӣ, тасвирӣ, амалӣ-ороишии ҳалқӣ, ракс ва ғ.), машғулият ба варзиш имконияти васеъ дода шудааст, ки ин ҳамаро самаранок истифода баранд.

Дар маркази таваҷҷуҳи омӯзгорон ва устоҳои таълимӣ-истеҳсолӣ бояд чорабиниҳои беруназаудиторӣ ба мисли ҳамкории мутақобилаи мақсадноки онҳо ва донишҷӯён, муқоламаи иштирокчиёни раванди педагогӣ қарор дошта бошанд. Дар рафти чунин ҳамкориҳо бояд омӯзгор донишҷӯро ба дарки танқидпазиронаи ҳақиқати бадеии атроф ва таҳқими рефлекси худшиносӣ низ водор созад.

Ҳамин тарик, дар раванди таҳқиқоти озмоиши таваҷҷуҳи маҳсус ба он зоҳир бояд намуд, ки сатҳи баланди раванди педагогӣ, мустақилият ва худомӯзии донишҷӯён чӣ тавр рушд намудааст. Дар ин ҷода мо

кӯшиш намудем, ки маҷмӯи боз ҳам самарабахши тарзу усулҳои идоракуни педагогии донишҷӯёни коллеҷ дар доираи барномаи инфириодӣ коркард ва такмил дода шаванд.

Ҳамчунин, мо ҷидду ҷаҳд намудем, ки дар раванди корҳои таҷрибавӣ - озмоиши нерӯи тарбиявии ањанаҳои фарҳанги миллии мардуми тоҷик (аз ҷумла, дар маҳал) муайян карда шуда, хусусияти корҳои омӯзгорон, устоҳои истеҳсолӣ, кураторони коллеҷҳо, волидайн ва муассисаҳои фарҳангро низ дар ин самт тавсиф намуда, шартҳои истифодабарии аنجанаҳои мардумӣ коркард шаванд, то ин ки истифодаи онҳоро дар фаъолияти муштараки ин ду ниҳод мавриди озмоиш қарор дидҳем.

Масалан, дар давоми солҳои 2019-2020 ба кори озмоиш беш аз 70 нафар омӯзгорони коллеҷ, 40 оила (аз ҷумла 20 оила аз деҳот) ва 50 нафар донишҷӯёни коллеҷ фаро гирифта шуда буданд. Дар ин раванд иҷрои як қатор тадбирҳо дар мадди назар дошта шуда буд, ки аз ҳама муҳимтар барқарорсозии ҳамкории эҷодии коллеҷҳо, муассисаҳои фарҳанг ва волидайни онҳо дар самти истифодабарии расму ойину аنجанаҳои маҳал дар бобати такомули фарҳанги эстетикӣ ва тарбияи маънавии донишҷӯён ба ҳисоб мерафт. Файр аз ин, дар ин марҳала мо сатҳи омодагии мурабиёнро дар ҳалли масоили мазкур таҳқиқ намуда, мушкилотеро ҳам ошкор соҳтем, ки дар раванди чунин фаъолияти муштарак вучуд доштаанд.

Дар рафти таҳқиқот ба мақсади муайян намудани тайёрии омӯзгорон ва устоҳои таълимӣ-истеҳсолӣ оид ба тарбияи эстетикӣ мо дар байни онҳо хонапурӣ кардани анкета гузаронидем. Зимни ин усули кори таҳқиқотӣ мо роҳҳои беҳтар кардани ҷалби донишҷӯёнро ба фаъолияти эстетикӣ ва истифодаи аنجанаҳои бадеиро дар ин самти кори тарбиявӣ муайян кунем, ва беҳтар гардидани ташаккули фарҳанги эстетикиро назорат намоем.

Дар натиҷа, мушоҳидаҳои мустақим ва ғайримустақими давомнок, сухбати инфириодӣ ва ғурӯҳӣ, пурсишу мусоҳибаи доирнамудаи мо дар

раванди озмоиш имкон доданд, ки бевосита сатҳи истифодаи арзишҳои эстетикӣ ва расму ойину суннатҳоро дар ташаккули фарҳанги эстетикии зебоипарастии донишҷуёни коллечҳо муайян намоем.

Дар раванди пажӯҳиш 100 нафар донишҷуёни коллечи техникӣ ба пурсиш фаро гирифта шуданд, ки аз ин теъдод 50 нафари онҳо аз деҳот буданд. Натиҷаҳои таҳқиқот нишон дод, истифодаи анъанаҳои бадеӣ аз ҷониби омӯзгорон ва устоҳои таълимӣ-истеҳсолӣ дар кори тарбияи эстетикӣ имкон дод, ки сатҳи дониши эстетикии донишҷӯён баланд гардида, иштироки онҳо дар кори беруназаудитории самти эстетикӣ дошта афзуда, онҳо ба муассисаҳои фарҳангии шаҳр бештар иштирок мекардагӣ шуданд.

Таваҷҷуҳи онҳо ба ҳаёти маданиӣ-эстетикии шаҳр ва иштироки фаъолонаашон дар ҷорабиниҳои сатҳи шаҳрӣ ва вилоятӣ бештар гардид. Зиёд шудани иштироки донишҷӯён дар маҳфилҳои бадеии коллекҷ ва қасри фарҳангу қасри ҷавонони шаҳр низ далели равшани фаъолии иҷтимоӣ-фарҳангии онҳо мебошад. Зимни интихоби воситаи таъсирбахш, хусусиятҳои инфиродӣ, синну сол ва таҳсилоти донишҷӯён, инчунин, шавқу ҳаваси онҳо ба эътибор гирифта шуданд.

Натиҷаҳои пурсиш аз он муайян намуд, ки донишҷӯёни аз деҳот омада назар ба шаҳриҳо суннатҳои миллӣ ва расму оинро беҳтар медонанд. Умуман, дар деҳот мардум суннатҳои миллӣ ва саҳми онро дар раванди тарбияи маънавию эстетикии фарзандону наберагон хубтар дарк кардаанду риоя менамоянд. Масалан, ба саволи «Оё Шумо бо усулу тарзи ҳамкорӣ дар тарбияи эстетикӣ шинос ҳастед?» посух гирифта, муайян намудем, ки дар ин маврид донишҷӯёни шаҳрӣ назар ба деҳотиён дар бораи усулҳои умумӣ ва хоси тарбия се баробар зиёдтар маълумот доранд.

Инчунин, зимни посух ба саволи «Оё анъана ва расму ойинҳои маҳалли Шумо ҳамкории ниҳодҳои гуногунро дар тарбияи эстетикӣ таъмин карда метавонанд?» - ба чунин хулоса омадем, ки дарки ойину суннатҳои миллӣ барои донишҷӯёни шаҳриву деҳотӣ яхела нест.

Бояд қайд кард, ки фаъолияти дастаҷамъонаи муассисаҳои таълимӣ ва фарҳанг дар низоми тарбияи эстетикӣ, баҳусус истифодаи анъанаҳои бадеӣ, тақозо мекунад, ки шаклу методҳои инноватсионии тарбия, ҷалби онҳо ба маҳфилҳои эҷодиёти бадеӣ, дастаҳои фолклорӣ ва ҷашну маросимҳои миллӣ ҳам дар муассисаҳои фарҳанг ва ҳам дар кори тарбиявии худи таълимгоҳ бештар истифода бурда шаванд.

Дар тарбияи эстетикӣ ҳамчунин ба мақсад мувоғиқ аст, ки маҳсусияти коллеҷҳо ҳатман омӯхта шавад, ки дар он фарзандони ҳам шаҳриён ва дехотиён таҳсили касб менамоянд.

Таҳқиқот (дар он усули дигари пажӯҳиш низ мавриди истифода қарор гирифтанд, чунончи, мушоҳида, омӯзиши ҳуҷҷатҳои коллеҷ, сӯҳбат бо муовинони директор ва кормандони муассисаҳои фарҳанг, таҳлили нақшай дурнамои муассисаҳои таълимӣ) ошкор соҳт, ки шарти муҳимтарини самарабахшии тарбияи эстетикӣ аз он вобаста аст, ки шаклҳои ҷорабиниҳои эпизодӣ (яъне гоҳ-гоҳ ташкил шаванда) дар коллеҷ ва муассисаҳои фарҳанг на лаҳзавӣ, балки мунтазам гузаронида шаванд ва ҷалби донишҷӯёнро пайваста ба маҳфилҳои эҷодиёти бадеӣ таъмин намоянд. Тавасссuti истифодаи анъанаҳои бадеӣ, оинҳои миллӣ ҷорабиниҳо ва кори маҳфилҳоро тавсеа бахшанд.

Хонапурӣ намудани анкетаҳо, мушоҳида, омӯзиши ҳуҷҷатҳои коллеҷ, сӯҳбат бо муовинони директор, устоҳои таълимӣ-истеҳсолӣ ва кормандони муассисаҳои фарҳанг, таҳлили нақшои кори тарбиявии коллеҷ ва барномаҳои дурнамои муассисаҳои таълимӣ имкон доданд, ки баъзе норасоиҳо ҷиҳати ба роҳ мондани эстетикиқунонии таҳсилот муайян карда шаванд. Чунончи:

а) устоҳои таълимӣ-истеҳсолӣ, омӯзгорони коллеҷ ва кормандони муассисаҳои фарҳанг бо мазмуну муҳтаво, технологияи иҷтимоӣ-фарҳангӣ ва педагогӣ, тарзҳои ҳамкории мутақобила ва кори муштараки ниҳодҳо дар самти ташаккули фарҳангӣ эстетикӣ начандон хабардоранд;

б) таҷрибаи кори муассисаҳои фарҳанг ва коллеҷҳо ҷиҳати тарбияи фарзандон дар руҳияи ойину суннатҳои миллӣ-фарҳангӣ кам истифода

мешаваду дар байни волидон масъалаҳои тарбияи эстетикӣ ва ҳамкории ниҳодҳои тарбиявӣ ташвиқу тарғиб басо кам ба роҳ монда мешудаанд;

в) төйдоди қами волидайн дар шароити фориг аз дарсҳо ба гузаронидани чорабиниҳо оид ба шинос намудани фарзандон бо арзишҳои эстетикӣ, анъана ва русуми миллӣ машғул мешаванд;

г) инчунин, донишҷӯён оид ба вазифаҳои тарбияи эстетикӣ, робитаи муассисаҳои таълимӣ ва фарҳангӣ, ойину суннатҳои миллӣ-фарҳангӣ ва бадеӣ донишу маҳорати кофӣ надоранд. Маълум гардид, ки танҳо 21,5% донишҷӯёни коллеҷ бо адабиёти соҳаи эстетикӣ ва анъанаҳои миллӣ-фарҳангӣ шиносанд; 49,8% чунин адабиётро аслан нахондаанд ва ба он шавқу рағбате надоранд; бοқимондаҳо изҳор доштанд, ки чунин китобҳоро намехонанд, гӯё ки дар марҳилаи кунунии рушди ҷомеа онҳо қӯҳнаву нолозим шуда бошанд.

Мучиби таъкид аст, ки омӯзишҳо ва таҳқиқот доир ба такмили фарҳанги зебоипарастӣ дар фаъолияти омӯзгорону мураббиён ҳамаи самтҳои маҷмуи раванди тарбиявиро фаро мегирад. Мисол, ташаккули фарҳанги эстетикӣ чун қисми таркибии тарбияи маънавӣ инкишофи мавқеи шаҳрвандӣ ва ҳуқуқии шахсияти донишҷӯёро доир ба истифодаи арзишҳои маънавӣ-эстетикии онҳо дар назар дорад. Иртиботи мутақобилаи тарбияи маънавиро бо тарбияи меҳнатӣ ва эстетикӣ, иштироки озодонаро дар эҷодиёти бадеӣ ва илмӣ-техникӣ таъкид намуда, қайд кардан ҷоиз аст, ки донишҷӯён бобати дар худ зиёд намудани арзишҳои моддӣ ва маънавии ҷомеа вазифаи шарҳвандӣ, ватанпарастии ҳешро ҳам ичро мекунанд.

Дар коллечҳои техникии минтақаи шаҳрҳои хурд фаъолияти омӯзгор, ҳамчунин, зимни такя ба ташвиқоти корҳои техникӣ ва истеҳсолии маҳал анҷом дода мешавад.

Бо ташаббусу фаъолияти мураббиёни гурӯҳ, оилаҳо ва комиссияҳои ҷамъиятиӣ доир ба анъанаву маросимҳои тантанавӣ ҷамъомадҳои гуногуни таърихӣ-фарҳангӣ низ гузаронида мешаванд. Махсусан, дар давраи таҳқиқотҳои гузаронидаи мо дар ш. Панҷакент ошнӣ пайдо кардан аз таърихи қадимаи Саразм, ки тамоми ҳалқи тоҷик ва

пешқадами ҷаҳон 5500 – солагии онро таҷлил намуданд, пиру ҷавони зиёде аз ин макони таърихӣ дидан карда, бо фарҳанги замони қадим ошнӣ пайдо намуданд. Дар ин раванд онҳо ҳам сатҳи маърифати эстетикӣ ва ҳам худшиносии хешро такмил доданд. Ё ин ки, масъалан, ҷунин маъракаҳо дар аксарияти шаҳру ноҳияҳои вилояту ҷумҳурий дар ҷараёни баргузории туйи арӯсӣ, домоду арӯс дар ҷойҳои шуҳратманд, ҷун дар назди мӯҷассамаҳои Садриддин Айнӣ, И smoили Сомонӣ, Абуалӣ Сино ва мавзеъҳои таърихиву фарҳангии маҳаллаашон, ки муарриғари дураҳшони беҳдошти маънавии соҳаи фаъолияти ҳаётии зиндагӣ ба шумор мераванд, бо як зебоии маҳсус зебои адабӣ таъсис дода мешаванд. Ин маросимҳо низ ҳам нафосати инсонӣ ва ҳам меҳру муҳаббат, ишқу садоқат ва ҳам ҷиҳатҳои зебоипарастиро дар ҷавонон ташаккул медиҳанд. Бахусус, рафти корҳои озмоишӣ дар байни донишҷӯёни коллеҷи ш. Панҷакент имкон дод, ки арзишҳои миллӣ-фарҳангӣ дар доираи фаъолияти омӯзгор оид ба корҳои таълимию тарбиявӣ ва берун аз он, дар вақти фароғати онҳо дар ҳамкорӣ бо муассисаҳои фарҳанг бештар имконпазир гардад.

Ҳамчунин, бо назардошти принсипи интегративӣ ва тафриқавӣ гузаронидани тадбирҳои тарбияи эстетикӣ дар байни донишҷӯёни коллеҷ ва ошкорсозии гурӯҳи типологӣ, бобати дарку сарфаҳмравии онҳо ба эҷодиёти бадеӣ, ба анъанаву ойинҳо, аз ҷониби мо пажӯҳишгарон, барномаи ҳамкории педагогии коллечҳо ва муассисаҳои фарҳанг оид ба ташаккули фарҳангии эстетикии донишҷӯён таҳия карда шуд, ки асосан бо назардошти гурӯҳҳои типологӣ коркард гардидааст.

Дар гурӯҳи якуму дуюм, яъне дар байни донишҷӯёни бо дараҷаи наҷондонаи баланди фаҳмиши аҳаммияти иҷтимоӣ ва фарҳангиву арзишҳои эстетикидошта ҷунин тадбирҳо андешида шуда буданд:

- принсипи таъмини ягонагии ҷиҳатҳои маърифати эстетикӣ ва ҷалбнамоии донишҷӯён ба фаъолияти эстетикӣ дар тарбияи зебоипарастӣ дар раванди ҳамкории муассисаҳои таълимӣ бо муассисаҳои фарҳанг пешбинӣ ва ба асос гирифта шуд;

- чиҳати мукаммалгардонии ташаккули фарҳанги эстетикӣ таҷрибаи пешқадам омӯхта, дастурамали методӣ барои омӯзгорон, устоҳои таълимӣ-истехсолӣ тавсияҳо ва дигар маводи таълимӣ-методӣ таҳия ва барои шиносоӣ пешниҳод карда шаванд;

- дар ҷорабиниҳои фарҳангию маърифатӣ воситаҳои таъсиррасонии иттилоотӣ ва ҳиссӣ-образнокӣ бештар истифода ва фаъолнокии донишҷӯён таъмин карда шавад;

- вобаста ба ин низом шакл ва воситаҳои самараноки тарбияи эстетикии донишҷӯён дар раванди таълим ва корҳои беруназаудиторӣ мавриди истифода қарор дода шаванд, то ки на танҳо донишҳои эстетикӣ, балки малакаҳои арзёбӣ намудани асарҳои санъатро дар муҳасиллин ташаккул диданд ва ғ.ҳо.

Дар гурӯҳи сеюми донишҷӯён, ки иштирокашон дар фаъолияти эстетикӣ бештар буд, ба мақсад мувофиқ аст, ки дар самтҳои зерин тадбирҳо ба нақша гирифта шаванд:

- ташкили семинарҳо барои омӯзгорон ва устоҳои таълимӣ-истехсолӣ, сӯҳбатҳо, баҳсу мунозира дар атрофи асарҳои бадеӣ ва анъанаву расму ойинҳои миллӣ;

- ганӣ ва бой гардонидани мазмун ва шаклҳои самараноки таъсиррасонии ғоявӣ-ҳиссӣ дар тарбияи эстетикии донишҷӯён вобаста ба иштирокашон дар ҷорабиниҳои маърифати эстетикӣ;

- тавсевай ҷалбнамоӣ муҳассилин ба эҷодиёти бадеӣ бо дарназардошти анъанаҳои маҳал;

- дар семинар-машваратҳо баррасӣ намудани масъалаҳои тарбияи эстетикӣ

ва аз ҷиҳати маводи таълимӣ-методӣ таъмин намуданион:

- вусъат бахшидан ва ҷалб кардани волидайн ба корҳои ташкилий оид ба кори тарбиявӣ-эстетикии муассисаҳои таълимӣ ва фарҳанг;

- муҳокимаи асарҳои адабиёт ва санъат, иштирок дар ҷорабиниҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ, минтақавӣ ва шаҳриву ноҳиявӣ, намоишҳои телевизион ва ғ. ҳо, ки маърифати эстетикии омӯзгорон ва донишҷӯёнро баланд мебардорад;

- ҳавасмандгардонии донишҷӯёне, ки ба амалу фаъолияти эстетикӣ,

иштирок намудан дар дастаҳои ҳунарҳои мардумӣ ва бобати ҷорӣ намудани анъанаҳои беҳтарини фарҳанги бадеӣ дар амалияи корҳои тарбиявӣ дар мақоми волоистода мустақилона ташаббус нишон медиҳанд.

Инак, ин ҳама талаботи дар боло ироашуда барои он арзишманданд, ки мушаххасан ҳам дарҳости омӯзгорон ва ҳам талаботи донишҷӯёнро қонеъ менамоянд, ба фаъолшавии таблиғоти умумии педагогӣ ва тафсири масоили фарҳанги эстетикӣ мусоидат менамоянд. Барномаи мазкури педагогӣ дар ҳамаи гурӯҳҳо ҷиҳати баланд бардоштани фарҳанги эстетикии омӯзгорон ва донишҷӯён мусоидат карда метавонад. Бо вуҷуди он, на ҳамаи омӯзгорон, донишҷӯён ва кормандони соҳаи фарҳангро метавон якзайл дар сатҳи баланди шуурнокӣ ва фаъолнокӣ тавсиф кард.

Дар марҳалаи шаклгирии таҳқиқоти мазкур дар доираи семинарҳои кормандони фарҳанги ш. Панҷакент дар ҷанд коллечҳои такягоҳӣ истифодаи барномаи педагогии таъсисдодаи мо оид ба фаъолияти муштараки тарбиявии коллечҳо ва муассисаҳои фарҳангию фарогатӣ бобати такмили ташаккули фарҳанги эстетикии донишҷӯёни, баҳусус, дар хобгоҳ истиқоматкунанда, зиёда мусоидат намуд, ки дар натиҷа онҳо ба кори муассисаҳои фарҳангию фарогатии шаҳр бештар ширкат меварзидагӣ шуданду робитаашон бо театри мусиқӣ-драмавӣ ва осорхонаи кишваршиносии ш. Панҷакент мустаҳкамтар шуд.

Мебояд таъкид соҳт, ки фаъолияти муштараки коллечҳо ва муассисаҳои фарҳангӣ дар самти такмилу ташаккули фарҳанги эстетикии донишҷӯён, чунон ки таҳқиқоти иҷтимоӣ-педагогӣ нишон медиҳанд, аз ҳама ҷолибтар барои ҳамаи гурӯҳҳои аҳолӣ ташкил намудани барномаи фарҳангӣ-фарогатӣ натанҳо дар муассисаҳои таълимӣ ва фарҳанг, балки дар ҷойи истиқомат маҳсуб меёфт. Вобаста ба ин он ҷорабиниҳои эстетикие, ки дар заминай синтези кори иттилоотӣ-маърифатӣ ва ҳиссӣ-образнокӣ ташкил шуданд, аз ҷониби муҳассилин хеле хуб қабул карда шуда, хотирмон буданд. Озмуни ҷумҳуриявии «Тоҷикистон - Ватани азизи ман», таъсиси мусобиқоти варзишӣ дар байни коллечҳо ва таълимгоҳҳои дигари шаҳр доир ба шаклҳои миллии варзиш, консерти

хунармандони касбӣ ва худфаъолиятӣ низ теъдоди зиёди донишҷӯёнро карда, ба кулли иштирокдорон таъсири хуби эстетикӣ расониданд.

Намоишҳои ҳунари духтарони коллеҷ низ ба шавқу рағбат ва завқи бадеии иштирокчиёни чорабиниҳо бедор кард ва онҳоро фаъол гардонд.

Албатта, донишҷӯёни коллеҷҳои самти техникӣ низ бобати иштирок дар чунин навъи фаъолият, монанди машқ дар колективи эстрадӣ, маҳфили навозиш дар созҳои миллӣ, колективи фолклорӣ майлу рағбати тамом доштанд. Аммо дар доираи ҳунарҳои мардумӣ ва эҷодиёти амалии ороишӣ, бадеӣ афзалият ба маҳфилҳои бурранда, дӯзанда, санъати амалӣ-ороишии бадеӣ, аксбардорӣ, кандалкорӣ дар чӯб, зардӯзӣ, дизайни соҳаи майшӣ ва фароғатӣ, кулолгарӣ, гулдӯзӣ ва ниҳоят, ба технологияҳои компьютерӣ дода шуданд. Ҳамчунин, дар шароити дехот таъсис додани маҳфилҳои сайёҳӣ, варзишӣ, машгулшавӣ бо боғдорӣ, занбӯрпарварӣ, дигар анъанаҳои миллӣ, ки завқи зебоипарастиро бедор мекунанд, низ мароқ бештар зоҳир карда мешавад. Ин шавқмандӣ дар оянда низ нигоҳ дошта шуда, зарур аст, ки бартарияти татбиқи он дар доираи иттиҳодҳои эҷодии оммавӣ боз ҳам бештар идома ёбад. Чунки мувофиқи таҳқиқоти Р. Амирод [«ин ҳама шаклҳои фаъолият, ки дар охир номбар шудаанд, дар доираи шаклҳои клубии ташкили фароғату фарҳангӣ майшӣ низ бартарият доранд. Дар раванди таъсиси чунин фаъолиятҳои эҷодӣ муштариён ба муассисаи фарҳангӣ на танҳо чун ташкилкунандай барномаи фарҳангӣ - фароғатӣ ва колективи худфаъолиятӣ, балки ҳамчун ба маркази гузаронидани тадбирҳои тарбиявӣ назар меандоза»](#) [5,12-17].

Дар ин гуна ҷойҳо (дар муассисаҳои фарҳангӣ) гурӯҳҳои муҳталифи иҷтимоӣ- демографӣ метавонанд вақти холии худро гузаронанд, бо дӯстон сӯҳбатҳо ороянд, шавқманд гардидаву бо фароғат истироҳат намоянд. Аудиторияи ҷавононро низ метавон бо ташкили консертҳои театришуда, озмунҳои хушҳолону ҳозирҷавобон, чорабиниҳои варзишӣ, маҳфилҳои рақсӣ, даъвати ҳунармандони касбӣ фаъолноктар намуд. Умуман, ҷавонон континенти асосии барномаи консертӣ-намоишиӣ ва

вақтхушии шавқангезро ташкил медиҳанд.

Аксари муштариён дар раванди корҳои ташкилӣ дар чунин барномаҳои фарҳангӣ рағбат зоҳир карда, дар он фаъолона иштирок карданро афзал мешуморанд. Аммо, дар маҷмӯъ, майлу муносибати ҷавонон нисбат ба муассисаҳои фарҳангӣ хеле гуногунанд. Илова бар он, тамоил ба намудҳои фаъолияти ҳаматарафа бартарӣ дорад, ки на танҳо азхудкуни арзишҳои маънавӣ-эстетикӣ, балки шароити иштироки бевоситаро дар бунёди онҳо ҳам фароҳам меоварад.

Инак, бо вучуди ин ҳама, агар дар солҳои охир ба натиҷаҳои омӯзиши тамоили воқеии гурӯҳҳои муҳталифи ҷавонон дар соҳаи фароғат рӯй орем, метавон хулоса намуд, ки мутобиқшавии онҳо дар муассисаҳои фарҳангӣ ягона нестанд. Ҷунончӣ, фарогирии воқеъии ҷавонон ба машғулиятҳои фароғатӣ дар бисёр коллечҳои техникии шаҳру ноҳияҳо ноҷиз аст. Ба мо мұяссар гардид, ки дар ин бобат шуғли маъмұлтари фароғатии гурӯҳҳои синну соли гуногунро муайян намоем. Аз ҷумла, мувоғиқи натиҷаи таҳқиқот маълум гардид, ки рафтани ба синамо - 38%, ба тамошои барномаи консерти - 32%, ба хондани адабиёти бадей- 28%-ро ташкил медодаасту бас. Дар ин бобат яке аз омилҳои носозгор дар барномаҳои фарҳангӣ - фароғатӣ кам ширкат доштани ҷавонон, дур будани марказҳои фароғатӣ аз хонаву хобгоҳ маҳсуб меёфтаанд. Аз ин лиҳоз, дуруст ба ҳисоб нагирифтани талаботи маънавӣ ва дарҳости гурӯҳи иҷтимоӣ - демографии омӯзандагӣ ба он меоварад, ки дар аксари ҳолатҳо муассисаҳои фарҳангӣ-фароғатӣ ва умумияти маънавию эстетикӣ новобаста аз ҳамдигар арзи вучуд мекунанд. Бинобар он бобати ин нукта мебояд ҷиддӣ таъкид намуд, ки дар шароити муосир чунин ҷудоӣ яке аз омилҳои асосии коҳишёбии эътибори бисёр муассисаҳои фарҳангиву фароғатӣ ва надидагирии нисбии донишҷуёни коллечҳо қарор гирифтааст.

Вобаста ба ин ҳалли ду вазифа мувоғиқи мақсад аст:

1. Омӯзиши таҷрибаи таҳқиқи эҳтиёҷоти маънавии аҳолӣ, баҳусус ҷавонон ва дар ин замина сохтани барномаҳои фарҳангию фароғатӣ;

2. Җамъбасты тачрибаи пешқадами кори муассисаҳои фарҳанг ва омӯзиши таҳқиқи пажуҳишгоҳи фарҳанг ва иттилоот дар ин самт;

3. Бо роҳи созмон додани гурӯҳҳои гуногуни ташаббускор, аз ҷумла, ҳамкорӣ бо Шурои занон, ҷавонон ва бонувон, ташкилотҳои ҷамъиятии коллекҷо таҳия ва баргузории барномаҳои фарҳангӣ - фароғатӣ ва ғ.

Дар ин бобат метавон гуфт, ки ҳоло ѿ. Панҷакент дар заминаи муассисаҳои фарҳангии фароғатӣ зиёда аз даҳ маҳфили гуногуни ҳунарӣ ва санъат, навозандагӣ, Шашмақомхонон ва маҳфилҳои гуногуни дӯстдорони санъат амал мекунанд, ки дар онҳо бештар донишҷӯён иштироки фаъолона доранд. Ҳар яке аз самтҳои дар боло баррасишуда дорои корҳои маҳсуси тарбиявию фарҳангӣ ва хусусияти хоси худро доранд. Бо вучуди ин, дар ҳар қадоми ин маҳфилҳо ҷанд нишонаи умумии, дар маҷмуъ, ба дигар маҳфилҳо хосро метавон номбар намуд, ки ба манфиат ва дарҳости донишҷӯён нигаронида шудаанд. Чунин дарҳостҳо метавонанд, минбаъд асоси захираи ҳамкории муассисаҳои таълимӣ ва фарҳангӣ гарданд.

Ҳамин тариқ, дар раванди чунин ҷустуҷӯву талошҳо, дар маҷмуъ, имкониятҳое ба даст меоянд, ки ба «муттаҳид намудани нерӯҳо ҷиҳати иҷрои кори якҷоя, сафарбарии қувваҳои муштарак ва захираҳои хеш баҳри расидан ба ҳадафҳои гузошташуда, талаботи зарурӣ ва ҳадафи ҳамкории зичи ниҳодҳои гуногуни иҷтимоӣ-педагогӣ ва фарҳангӣ маҳсуб мейбанд [90, 206-207]».

Ин нуктаро олими рус В.А. Разумный, ки доир ба масъалаҳои тарбияи эстетикӣ таҳқиқотҳои зиёде анҷом додааст, тасдиқ мекунад. Ӯ самаранокии тарбияи эстетикиро дар «ҳамоҳангсозии фаъолияти муассисаҳои таълимӣ бо дигар ниҳодҳои иҷтимоӣ-фарҳангӣ дар заминаи барнома, концепсия ва стратегияҳои давлатӣ, вобастагии амиқи тақсим кардани нақшҳо, ҷойгоҳ ва коркарди дурусти механизме, ки иҷрои зарурии онҳоро муайян мекунад», мебинад [69,77].

Натиҷа ва нуктаҳои асосии таҳқиқот доир ба самаранокии истифодаи барномаи педагогии ташаккули фарҳанги зебоипарастии

донишчүён дар раванди ҳамкории коллең ва муассисаҳои фарҳанг, нақшаҳои корҳои тарбиявии коллең ва барномаҳои эҷодии муассисаҳои фарҳангро таҳлил намуда, бояд чунин зикр кард, ки натиҷаҳои истифодаи ин барнома дар соҳаи фарҳанг, шавқу рағбати кормандони коллең, волидайн ва зиёда аз ин, худи шавқу рағбати муҳассилинро ба ҷорабиниҳои фарҳангии қасри фарҳанг, қасри ҷавонон ва намоишномаҳои театрӣ афзун гардонидаанд. Дар рафти таҳқиқот як шарти татбиқи барномаи педагогӣ ба раванди гузаштани омӯзгорон аз курси такмили ихтисос иртибот дошт, ки ин низ муҳиммияти хосро бобати ба корҳои тарбиявӣ-эстетикӣ бештар ҷалб намудани донишчүён дар муассисаҳои фарҳангии фароғатӣ барояшон тавсияҳо пешниҳод гардида буданд. Ҳамчунин, яке аз шартҳои дигар зарурати таъмини ҳамкории мутақобилаи коллеҷҳои техникӣ бо дигар ниҳодҳои иҷтимоӣ-фарҳангӣ дар ташаккули фарҳангӣ эстетикӣ буд, ки ин нукта мутобиқшавии онҳоро ба фаъолияти таълимиву истеҳсолӣ ва ҷалбнамоии онҳо ба фаъолияти эстетикии фароғатӣ таъмин намудан аст.

Хулосаи боби II

Натицаҳои омӯзиш ва таҳлили мавзуи мазкур дар ҳамин боби II имконияти пешниҳоди хулосаҳоеро ба миён овард, ки фишурдаашон ба тариқи зайл аст:

1. Консепсияи ташаккули фарҳанги эстетикии муҳассилин, асосан, дар доираи ба инобат гирифтани хусусиятҳои иҷтимоӣ-фарҳангии минтақа, маҳсусиятҳои тафриқавии таҳсилотии донишҷӯён ва дар асоси истифодаи имкониятҳои васеи низоми фарҳанги бадеи маҳал, анъанаҳо, ба ҳисоб гирифтани фарҳанги техникӣ, механизмҳои ҳамкории ниҳодҳои маориф ва фарҳанг таҳия ва мукаммал гардонида мешавад.

2. Дар раванди фаъолияти якҷояи муассисаҳои таҳсилотӣ ва фарҳанг оид ба ташаккули фарҳанги зебоипарастии донишҷӯёни коллекҷо бештар бояд ҳалли чунин вазифаҳо дар мади назар бошанд:

- такмил додани барномаҳои ҷорабиниҳои фарҳангӣ, маҳфилҳои эҷодии донишҷӯён ва таъмини онҳо бо маводи дорои ҷанбаҳои ҳудшиносӣ, ватандӯстӣ ва тарбияи зебоипарастӣ;

- таъмини ҳамгирои зичи фаъолияти тарбиявии коллекҷо бо муассисаҳои фарҳангии фароғатии шаҳр, баҳшҳо ва созмонҳои ҷавонон, ташкилотҳои дигари ҷамъиятӣ ва истифодаи имкониятҳои намуду жанрҳои гуногуни санъати касбӣ ва ҳалқӣ дар корҳои тарбиявӣ;

- ҳамкории тарафайни коллекҷо ва муассисаҳои фарҳанг ҷиҳати ба низом даровардани кори маҳфилҳо ва ташкилу гузаронидани ҷорабиниҳои тарбиявӣ-бадеӣ, ки раванди ташаккули шуур ва эҳсосоти зебоипарастиро дар донишҷӯён тақвият мебахшанд.

3. Эҳёи шароитҳои зерини педагогии ҳамкорӣ дар ташаккули фарҳанги эстетикӣ дар раванди таълим ва корҳои беруназаудитории коллекҷо ва ба эътибор гирифтани онҳо дар корҳои тарбиявӣ-эстетикӣ:

- муҳайё соҳтани шароитҳои педагогии мусоид, ташхису тасҳехи ҳолати равонӣ, маънавӣ ва эстетикӣ; азхудкуни арзишҳои эстетикӣ аз ҷониби донишҷӯён – ин ҳама имкон медиҳанд, ки сатҳи баланди ташаккули фарҳанги зебоипарастӣ ба танзим дароварда шуда, дар ниҳоди донишҷӯён ва дар зиндагии ҳамарӯзаашон арзишҳои эстетикӣ татбиқ гарданд;

- таъмини ҳамкорӣ ва ягонагии паҳлӯҳои маърифати эстетикӣ ва ҷалбнамоии муҳасиллин ба фаъолияти маҳфилу иттиҳодияҳои илмию техниқӣ, эҷодиёти бадеӣ ва иштирок дар муттаҳидшавиҳои санъати амалӣ-ороишиӣ ба ташаккули фарҳанг эстетикии муҳассилин, фарогири муҳити эстетикӣ ва зебоипарастии онҳо мусоидати фаъол менамояд;
- дар кори тарбиявӣ-эстетикии беруназаудитории донишҷӯён, фаъолияти муассисаҳои фарҳанг ва хонавода самаранок истифода бурдани анъанаҳои бадеии маҳал ва эҷодиёти бадеии мардумӣ;
- дар робита бо маҳсусиятҳои омодасозии мутахассисони таҳсилоти миёнаи қасбӣ-техниқӣ (техникҳо, муҳандисон, информатикҳо, технологҳо, лоиҳасозон, ва ғ.) дар раванди ҳамкории коллеҷ бо муассисаҳои фарҳанг ҷорӣ намудани технологияҳои нави тарбиявӣ-эстетикӣ ва иттилоотӣ – коммуникатсионӣ.

Шароитҳои педагогии ташаккули фарҳангӣ зебоипарастии донишҷӯён ки дар раванди корҳои озмоишиӣ-таҳқиқотӣ коркард ва мавриди истифода қарор дода шуданд, дар фаъолияти коллечҳои техниқӣ амалӣ гардиданд. Бахусус, таҳқиқоти гузаронидашуда событ соҳтанд, ки ҳамгирои мутақобилаи коллеҷ ва муассисаҳои фарҳанг, истифодаи самараноки захираҳои ин ду ниҳоди муҳимми тарбияи эстетикӣ таъмин кардани равандҳои ҳамгироносӣ, пайдарпайӣ ва риояи қатъии иҷроишро тақозо менамоянд.

Лозим ба таъкид аст, ки муносибати сунъӣ ба фаъолияти якҷояи ин ду ниҳод ва дигар институтҳои иҷтимоӣ-фарҳангӣ, дикқат ҷалб кардан танҳо ба як шакли ҳамгирошавӣ ва ғайра тарзи чандон самарабахши таҳқими инкишоф ва ҳамгирои онҳо намебошанд. Дар ин ҷода танҳо таҳия ва татбиқи барномаи педагогии асоснок кардашудаи ташаккули фарҳангӣ зебоипарастии донишҷӯёни коллеҷ ва муассисаҳои фарҳанг, муайян намудани ҷойгоҳи ҳар як ниҳод дар ин барнома, ҷустуҷӯ ва дастгирии шаклҳои гуногуни ҳамгирошавии тарбияи эстетикӣ, ки ба талаботи ҳаёт ҷавобгӯ бошанд, пурсамар хоҳанд буд.

ХУЛОСАИ УМУМӢ

Дар рафти таҳқиқот, ҳамзамон, омӯзиш ва ҷамъбасти таҷрибаи пешқадами фаъолияти тарбиявии коллекцӣ ва муассисаҳои фарҳанг оид ба ташаккули фарҳанги зебоипарастии донишҷӯён дар шаҳрҳои хурд, мубрамии масоили таҳқиқшуда, шароитҳои педагогии ҳамкории муассисаҳои таълимӣ бо муассисаҳои фарҳанг дар заминаи корҳои озмоиший-таҳқиқотӣ тасдиқи худро ёфт.

1. Таҳқиқот нишон доданд, ки шарти муҳимтарини ташаккули фарҳанги эстетикӣ дар ниҳоди муҳассилини коллекҷо баҳисобигирии равандҳои педагогӣ, омил ва ҳусусияти вазъияти нави иҷтимоӣ-фарҳангӣ, ҳусусияти бавуҷудомадаи тарзи зиндагии мардум, суннатҳои анъянавӣ ва камолоти шахсият ҷиҳати азхукуни арзишҳои эстетикӣ ва ҷалби онҳо ба фаъолияти эстетикӣ мебошад.

2. Нақши раванди педагогӣ аз он иборат аст, ки шахсиятро ба дарки моҳияти худ дар арзёбии гуногунҷабҳа: фарҳанг, ҷомеа ва оила тибқи муҳити эстетикӣ асоснок намояд.

3. Мавқеи дигари зарурӣ аз он иборат аст, ки дар асоси натиҷаҳои таҳқиқот асосҳои илмии раванди педагогии нигаронидашуда оид ба ташаккули рушди фарҳанги эстетикӣ ва як қатор ҷанбаҳои марбут ба рушди шахсият дар муҳити оилавӣ - майшӣ ва таъсири ин муҳит ба тарафҳои гуногуни ҳаёти муҳассилин муайян ва асоснок карда шаванд.

4. Нишонаҳо ё худ аломатҳои тарроҳии технологияи педагогии ташаккули фарҳанги эстетикӣ дар ниҳоди донишҷӯёни коллекҷои техникӣ, ҳамчун барномаи педагогии ҳамгирои мутақобилаи муассисаҳои таҳсилоти миёнаи қасбӣ ва фарҳангӣ оид ба ташаккули фарҳанги эстетикии донишҷӯён пешниҳод гардид.

5. Натиҷаҳои таҳқиқот моро ба хулосае овард, ки роҳу усулҳои ташаккули фарҳанги эстетикии донишҷӯён аз ҷиҳати илмӣ-методӣ асоснок карда шуда, исбот гардидааст, ки яке аз шартҳои муҳими ташкилий-педагогии мукаммалгардонии он ҳамкории функционалии коллекцӣ бо муассисаҳои фарҳанг буда, рушдёбии шахсияти муҳассилинро

тақвият мебахшад.

6. Дар рафти таҳқиқот, инчунин, исбот карда шуд, ки ҳар қадар фарҳанги ҷавонон баланд бошад, ҳамон қадар фарҳанги эстетикии онҳо боло меравад. Дар ин бобат, таъкид гардидааст, ки, дар навбати аввал, иртиботи шаҳсияту фарҳанг ба сатҳи тамаддуннокии ҷомеа мустақиман вобаста мебошад: дар он шаҳс бо ҳусусияти иртибот доштан бо муносибати ҷамъиятӣ ва мавқеи худи шаҳсият дар ҷомеа зиндагӣ мекунад. Бахусус, ҳар қадар тамаддуни ҷомеа баланд бошад, ҳамон қадар теъдоди зиёди ҷавонон фарҳанги баланди эстетикро доро мешаванд. Яъне волоии фарҳанги ҷомеа заминаи муносиб барои ташаккули фарҳанги эстетикии шаҳсият мебошад. Ба ифодаи дигар, мақсади корҳои тарбиявӣ-эстетикӣ дар шароити ҳамкории мутақобилаи коллекҷ ва муассисаҳои фарҳангию фароғатӣ беҳсозии қатъии муҳити эстетикӣ, баланд бардоштани маърифати эстетикии донишҷӯён ва ҷалбнамоии онҳо ба фаъолияти ҳамарӯзай зебоипарастӣ мебошад.

7. Тибқи ҷамъбасти таҳқиқот, ҳамчунин, самтҳои асосӣ, мундариҷа ва шаклҳои корҳо оид ба роҳҳои такмили ташаккули фарҳанги эстетикии муҳассилин дар ҳамкорӣ бо муассисаҳои фарҳангию фароғатӣ мебошад, ки тавасути боло бардоштани маърифати эстетикӣ ва ҷалбнамоии ҷавонон ба фаъолияти эҷодкорона оид ба оғариниш ва такомули арзишҳои эстетикӣ ошкору асоснок карда шуда, меъёри ба худ хоси низоми фарҳанги эстетикӣ дар ниҳоди донишҷӯёни коллекҷо ба шумор меравад.

8. Таҳқиқот нишон дод, ки дар фаъолияти омӯзгорони коллекҷо оид ба ташаккули фарҳанги эстетикӣ баъзе норасоиҳо дар истифодабарии анъанаҳои миллӣ-фарҳангӣ ва дар тарбияи ахлоқӣ-эстетикӣ ҷой доранд. Бахусус, дар ин бобат таҳлилҳо нишон доданд, ки анъанаву маросимҳо ва оинҳо дар кори тарбиявӣ гоҳ-гоҳ лаҳзавӣ(Эпизодӣ) истифода карда мешаванд. Барои ҳалли ин вазифаҳо, типология (раддабандӣ) ва тафриқа оид ба истифодаи анъанаҳои миллии эстетикӣ вобаста ба ҳайати донишҷӯёни коллекҷ ҷиҳати ташаккули фарҳанги эстетикии онҳо

пешниҳод шуда буд. Зоро баҳисобирии типологияи мазкур аз ҷониби омӯзгорон ва дар муассисаҳои фарҳангӣ-фароғатӣ кори тарбиявиро дар байни донишҷӯёни коллеҷ тақвият баҳшид.

Аз рӯйи ҷамъбасти таҳқиқот барномаи педагогии мо оид ба ташаккули фарҳанги эстетикии донишҷӯёни коллеҷ дар раванди ҳамгирии корӣ бо муассисаҳои фарҳангии фароғатӣ коркард гардида, ки он ба ғанӣ гардонидани донишҷои эстетикӣ ва ҷалби онҳо ба фаъолияти ҳамарӯзai зебоипарастӣ мусоидат менамояд. Ҷунончи:

- дар намуду шаклҳои фаъолияти маърифатӣ-эстетикӣ арзишнокӣ, тамоилнокӣ, иртиботӣ, дигаргунсозӣ ва эҷодиёти бадеӣ дар фаъолияти онҳҳос мебошанд;
- дар монандии зиёди корҳо оид ба ташаккули фарҳанги эстетикӣ дар раванди таълим, кори беруназаудиторӣ, ҷойи истиқомати донишҷӯён, баҳусус, хобгоҳ ифода мегарданд;
- зимни такя ба ташаббускорӣ ва худфаъолиятии худи донишҷӯён ва дигар арзишҳои маънавӣ-ахлоқӣ дар доираи тарбияи эстетикиашон мавриди амаланд;
- бобати иштироки фаъолонаи онҳо дар эҷоди корҳои техникӣ, ки дар пайвастагӣ бо самти зебоипарастии технологияҳои инноватсионӣ рушд меёбад, муҳим аст.

9. Барномаи педагогии ҳамкории аз ҷониби мо пешниҳодшуда имкон медиҳад, ки корҳо дар фаъолияти педагогии коллеҷҳо оид ба такмили фарҳанги эстетикӣ дар ҷараёни корҳои таълимӣ - тарбиявӣ дар шаклҳои инфиродӣ, гурӯҳӣ ва оммавӣ ва шаклгирии онҳо бо дарназаргирии фаъолона истифодабарӣ дар корҳои тарбиявӣ-эстетикӣ ба воситаи суннатҳои миллӣ ва ғ. мукаммал карда шаванд.

10. Таҳқиқот роҳҳои минбаъдаи коркарди масъалаи мазкур ва дурнамои рушду раванди, баҳусус, коллеҷҳои техникӣ ва фарҳанги донишҷӯёни онҳоро муайян намуд. Яке аз онҳо барномаи мақсадноки фаъолияти мутамарказонидаи иҷтимоӣ - педагогии ниҳодҳои гуногуни иҷтимоӣ оид ба ташаккули фарҳанги эстетикии категорияи муҳталифи

чавонон, донишчүён, талабагон ва ғ. ба шумор меравад.

11. Коркард ва зарурати таҳияи барномаи педагогии дарозмуддати илман асоснок низ аз талаботи системаи таҳсилоти миёнаи касбӣ дар ҷумҳурий бармеояд, ки эстетикиқунонии таҳсилотро дар раванди корҳои таълимию тарбиявии коллечҳои муҳандисӣ-техниқӣ таъмин намуда, дар ҳамкорӣ бо муассисаҳои фарҳангию фароғатӣ, марказҳои ҳунарҳои мардумӣ, таълимгоҳҳои соҳаи санъати мусиқӣ ва тасвирий, созмонҳои ҷавонону занон, ташкилотҳои варзишии шаҳр фаъолиятро ҳамоҳанг сохта, мушкилоти тарбияи эстетикиро ҳал мекунад ва корро дар ин самт такмил медиҳад.

12. Татбиқи чунин барномаи педагогии ҳамкорӣ дар доираи фаъолияти институтҳои иҷтимоӣ-фарҳангӣ, ки табиатан дар фаъолияти ҳамарӯзаи хеш маркази ташкили корҳои фарҳангию маърифатӣ оид ба ташаккули маданияти маънавӣ, баҳусус тарбияи эстетикии аҳолӣ маҳсуб меёбад, ва дар ҳамкории зич бо муассисаҳои таълимӣ, хонавода ва институтҳои тарбиявии дигар қарор доранд, имконпазир аст.

13. Фаъолияти мақсадноки педагогии нигаронидашуда дар раванди таълим (фанҳои ҷомеашиносиву гуманитарӣ, этикаву эстетика), корҳои беруназаудиторӣ, ҳамоҳанг гардонидани институтҳои муҳталифи иҷтимоӣ - фарҳангӣ оид ба ташаккули фарҳанги эстетикӣ низ шарти муҳимтарини ҳалли масоили мазкур мебошад.

14. Тарзҳои истифодаи гуногун ва усулҳои самараноки педагогӣ имкон медиҳанд, ки ҷозибияти фаъолияти таълимӣ - тарбиявӣ ва фарҳангӣ- фароғатӣ оид ба ташаккули фарҳанги эстетикӣ таъмин карда шавад.

15. Омӯзгорону волидайн ва донишчӯёни коллеҷ дар раванди бозпурсӣ оид ба ҳурофоти дар зиндагӣ ҳанӯз вучуддошта баҳои танқидӣ медоданд. баҳусус, доир ба маҳр, хостгории пурдабдаба бе розигии ҷавонон, ҷорабинҳои аз ҳад зиёди исрофкоронаи барномарезшуда, бе дӯстдорӣ ба шавҳар додан, дар тӯйҳо төъдоди зиёди мошинҳоро истифода бурдан, ҳунармандонро бо ҳарчи калон даъват кардан ва

гайра.

16. Ҳамчунин, мебояд афзуд, ки дар ҳамаи гурӯҳҳо дар рафти корҳои озмоишӣ-таҳқиқотӣ табдили муассисаҳои фарҳангию фароғатӣ ба марказҳои ташкиливу методии роҳбариҷ ҷиҳати ташаккули фарҳанги эстетикии муҳассилин, умуман, ҷавонон дар мавзеи шаҳрҳои аҳолиашон камшумор роҳандозӣ гардида, шарти муҳими кор дар ин самт баланд бардоштани ихтисоси устоҳои таълимӣ-истеҳсолӣ ва омӯзгорон мебошад. Он ба татбиқи барномаи педагогӣ шароити мусоид фароҳам оварада таъсиррасонии тарбиявӣ-эстетикиро ба муҳассилин беҳтар менамояд.

Ниҳоят, дар доираи натиҷаҳои таҳқиқот, мо **тавсияҳои илмӣ - методии зеринро** пешниҳод мекунем, то фаъолияти ҷонибҳо дар ташаккули фарҳанги эстетикии донишҷӯёни коллеҷ минбаъд боҳадафу босамартар ба роҳ монда шавад:

1. Барномаҳои фарҳангию фароғатии маърифати эстетикӣ барои донишҷӯёни коллеҷ дар ҳамкорӣ бо кормандони фарҳангию маърифатӣ таҳия ва амалий карда шаванд.

2. Дар ташаккули фарҳанги эстетикӣ типология ва тафриқаи донишҷӯён бояд вобаста аз сатҳи муносибати фаъолона ба анъана ва оинҳои фарҳангӣ дар назар гирифта шавад, ки ин дар ин маврид интихоби мундариҷа, шаклу усуљҳо, тарзи корҳои омӯзгорон ва кормандони фарҳангро бо муҳассилин ҳамеша дар мадди назар мемонад.

3. Самаранокии корҳо оид ба ташаккули фарҳанги зебоипарастӣ дар ҳолате муюссар мегардад, ки агар арзиши донишҳои маънавӣ-фарҳангӣ амиқ ва муқаммал гардонида, фарҳанги эстетикӣ дар кори беруназаудиторӣ, махсусан, фароғатӣ ба низом дароварда шавад ва шаклҳои нави ҳамкории ниҳодҳои иҷтимоӣ-фарҳангӣ дар кори амалии тарбиявии байни ҷавонон муташаккилона ба роҳ монда шавад.

4. Ташаккули маърифати эстетикӣ дар худ шакл, метод ва воситаҳои анъанавӣ ва инноватсионии ҳамкории коллеҷ ва муассисаҳои фарҳангро

бояд дар бар гирад.

5. Зимни такмили тахассус ва бозомӯзии омӯзгорон ва устоҳои таълимӣ-истеҳсолии коллек, ташкилотчиёни корҳои тарбиявии беруназаудиторӣ, омӯзиши масъалаи истифодабарии анъанаҳои бадеии эстетикии маҳал дар таҷдиду такомули фарҳанги эстетикии мардум, масъалаи арзишҳои эстетикии ниёгон, дизайн ва истеҳсолот ва монанди инҳо, ки дар раванди он пурра беҳсозии фарҳанги эстетикаи таҳсилот, эстетикиунонии соҳаҳои гуногуни ҳаёти муҳассилин таъмин мегардад, дар мадди назар бошад.

6. Дар заминаи принсипҳои ҳамгиройӣ мутақобила (интегративӣ) ва муттасил гузаронидани машғулиятҳои беруназаудитории донишҷӯён ҷиҳати ташаккули маърифати эстетикӣ ва созмон додани фаъолияти маҳфилҳои гуногуни зебоипарастӣ барои онҳо, ташкил намудани шароитҳои педагогӣ, аз ҷумла, ҳамоҳангсозии муассисаҳои таълимӣ ва фарҳангӣ, ба нақшагирии фаъолияти якҷоя, иштироки тарафҳои манфиатдор дар ҷаласаҳои шурои маориф ва фарҳанг, амалӣ намудани шаклҳои дигари муштараки фаъолияти якҷоя низ ба мақсад мувофиқ аст.

7. Фаъолияти омӯзгорон ва кормандони муассисаҳои фарҳанг оид ба ташаккули фарҳанги эстетикӣ бояд дар иртиботи мутақобилаи зич бо дигар унсурҳои кори тарбиявӣ қарор гирад, то ки вазифаҳои таъмини ягонагии ҳамаи унсурҳои тарбиявӣ – фарҳанги маънавӣ, ахлоқӣ, экологӣ, тарбияи ватандӯстӣ, ташаккули худшиносӣ ва тарзи ҳаёти солим ва ғ. дар мундариҷаи ҷараёни таълим ва барномаҳои фарҳангии фароғатӣ дар бар гирифта, бевосита ба дигаргуншавии рафттору фаъолият дар зиндагӣ таъсир расонда тавонанд.

8. Ҳамкорӣ ва ҳамоҳангсозии кори коллечҳо бо муассисаҳои фарҳанг, комиссияҳои танзими ҷашну маросим ва Марказҳои хунарҳои мардумӣ дар ноҳия мувофиқи мақсад аст.

9. Ба мақсад мувофиқ аст, ки шабакаи иншооотҳои варзишӣ, клубҳои туристӣ, клубҳои ҳаваскорон, рушди ҳамаҷонибаи шабакаи иншооти варзишӣ, клубҳои сайёҳӣ, ифтитоҳи клуби дӯстдорон, гузаронидани озмуну

чашвораҳои гуногун, дар мавзуоти эстетикӣ, маҳсусан, “Тоҷикистон – Ватани азизи ман”, рушди шабакаи муңтазам амалкунандай маҳфилҳои сањат, шеърдӯстон дар назди муассисаҳои таҳсилотӣ ва фарҳанг ва ғ. таъмини ҳамкорӣ бо онҳо, самаранок истифода бурда шаванд.

Хулоса, мебояд тазаккур дод, ки ин ҳама нуктаҳои дар боло ироашуда ба сифати заминаҳои объективӣ барои таҷдиду такмили корҳо оид ба ғанигардонӣ, мустаҳкамкунӣ ва муқаммалгардонии фарҳангӣ эстетикии донишҷӯён дар коллекҷои техниکӣ ва муассисаҳои фарҳанг маҳсуб хоҳанд ёфт.

Мақоми шакли ташкили тарбия дар самти ташаккули дониш ва маҳорату малакаҳо оид ба дигаргунсозии соҳаи эстетикӣ ва такмили умунифарҳангӣ, роҳҳои беҳтарсозии усулҳои тарбия бо шаклҳои муҳталифи ташкили фарҳангӣ эстетикӣ, такмили ҷашиҳои анъанавии фарҳангӣ мардумӣ, расму оинҳо, таъмини иртиботи мутақобилаи масъалаҳои ҷалбнамоӣ ба фаъолияти фарҳангӣ ташаккули он, босуръат ҷорӣ намудани омилҳои фарҳангӣ дар зиндагии ҳамарӯзai ҷавонон, бартарафсозии хурофот ва беzeбӣ аз тафаккури онҳо дар иртиботи мутақобила бо дигар унсурҳои таркибии корҳои тарбиявӣ-эстетикӣ, ҳудомӯзӣ, ҳудтарбияткунӣ низ мавҷуданд, ки дар оянда таҳқиқу баррасии босабронаро тақозо мекунанд.

РЎЙХАТИ АДАБИЁТ

Санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ:

1. Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 6 ноябрин соли 1994 бо тағйири иловаҳо аз 26 сентябри соли 1999, 22 июни соли 2003 ва 22 майи соли 2016 (бо забонҳои тоҷикӣ ва русӣ). – Душанбе: Ганҷ, 2016. – 136 с.
2. Раҳмонов, Э.Ш. Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон. [Матн]: Э.Ш. Раҳмон. ш. Душанбе, 23 январи соли 2015. - Душанбе, 2015. - 47 с.
3. Раҳмонов, Э.Ш. Суханронии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар мулоқот бо фаъолон, намояндагони чомеа ва ходимони дини кишвар ш. Душанбе, Коҳи ваҳдат, 9 марта соли 2024. [Матн]: / Э.Ш. Раҳмон. – Душанбе, 2024. - 64 с.
4. Раҳмонов, Э.Ш. Маориф омили муҳимтарини таҳқими давлат ва наҷоти миллат. [Матн]: / Э.Ш. Раҳмон. Суханронии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Э.Ш. Раҳмонов дар мулоқот бо кормандони соҳаи маорифи кишвар, Душанбе, 22 декабря соли 2005.– //Омӯзгор. – 2006.–1 январ.
5. Раҳмонов, Э.Ш. Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон. [Матн]: / Раҳмонов Э.Ш. - Душанбе, 2015. – 47 с.
6. Раҳмонов, Э.Ш. Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон. [Матн]: Э.Ш. Раҳмон. - Душанбе, 2016. – 52 с.
7. Раҳмонов, Э.Ш. Пояи мустаҳкам барои илмҳои бунёдӣ. [Матн]: / Э.Ш. Раҳмон. Суханронии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон дар воҳӯрӣ бо олимон-омӯзгорон ва донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ дар Дошишгоҳи миллии Тоҷикистон. //Омӯзгор. – 2010. - 3 сентябр.

8. Раҳмонов, Э.Ш. Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурӣ». ш. Душанбе, 28 декабри соли 2023. - Душанбе, 2024. – 64 с.

Захираҳои электронӣ [Электронный ресурс]:

9. Афанасьева, О.В. Использование ИКТ в образовательном процессе [Текст] / О.В. Афанасьева [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.pedsovet.org.
10. Ольхова, О.К. Воспитание эстетической культуры подростка в учреждениях дополнительного образования детей. [Текст]: авт. ... канд. пед наук: 13.00.01 / О.К. Ольхова. - [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.dissercat.com/contebnt/vospitanie-esteticheskoi-kultury-podrostka-v-uchrezhdennii-dopolnitelnigo-obrazovaniya-detei/read>

Монографияҳо, қитобҳои дарсӣ, васоити таълимӣ

11. Абдуллоев, М.А. Эстетическая культура (теоретико-методологический аспект): Монография. [Текст]: /М.А. Абдуллоев Ташкент, 1991. - 90с.
12. Ариарский, М.А. Прикладная культурология. [Текст]: /М.А.Ариарский- СПб, 2001. - 288 с.
13. Аристотель. Поэтика //Этика. Политика. Риторика. Поэтика. Категории. [Текст]: /Аристотель. - Мн.: Литература, 1998. - С. 1063 - 1110.
14. Амиров, Р. Самодеятельное творчество в семье, в быту и по месту жительства [Текст]: /Р. Амиров. – Душанбе, 1981. – 72 с.
15. Апраскина, О. А. Методика музыкального воспитания в школе [Текст]: /О.А.Апраскина. – М.: Просвещение, 1983. – 224 с.
16. Апресян, Г.З. Вопросы теории эстетического воспитания [Текст]. Г.З. Апресян. - М.: Педагогика, 1970.- 276 с.
17. Баён Раҳимов, Абдулбоқӣ Нуров. Педагогикаи этниқӣ ва ҳалқии мардуми тоҷик. Китоби дарсӣ. [Матн]: /Б.Раҳимов, А.Нуров. - Душанбе, 2008. – 296 с.

18. Беспалько, В.П. Слагаемые педагогической технологии [Текст]: /В.П.Беспалько. - М.: Педагогика, 1989.- 192 с.
19. Берхин, Н.Б. Психолого-педагогическая специфика художественного образования школьников[Текст]/Н.Б. Берхин.- М.: Педагогика. - 1995. - № 2.- С. 42- 45.
20. Блонский, П.П. Избранные педагогические и психологические сочинения[Текст]/П,П, Блонский: В 2-х т. - М.: Просвещение, 1979.
21. Борев, Ю.Б. Эстетика[Текст]/Ю.Б. Борев: - 4-е изд., доп. - М.: Политиздат, 1988. - 496 с.
22. Борисова, Е.С. Эстетическое воспитание школьников. [Текст]/Е.С. Борисова - Л.: Лениздат, 1972. -200 с.
23. Боссарт, А.Б. Парадоксы возраста или воспитания?: Книга для учителя. - М.: Просвещение, 1991. - 80 с.
24. Верб, М.А. Формирование эстетических ориентации старших школьников: Уч. пособие [Текст]. /М.А.Верб. - Л.: Изд-во ЛГПИ, 1976. - 254 с.
25. Возрастная и педагогическая психология: Учебное пособие для студентов пед. ин-тов по спец. №2121 «Педагогика и методика начального обучения» / М.В. Матюхина, Т.С. Михальчик, Н.Ф. Прокина и др.; Под ред. М.В. Гамезо и др.- М.: Просвещение, 1984. - 256 с.
26. Выготский, Л.С. Психология. [Текст]: /Л.С.Выготский. - М.: Изд-во ЭКСМО - Пресс, 2000. - 1008 с.
27. Гегель, Г.Фр. Эстетика в 4-х т. [Текст]: /Гегель Г.Фр. /Под ред. М. Лифшиц. - М.: Искусство, 1973.
28. Гончаров, И.Ф. Действительность и искусство в эстетическом воспитании школьников [Текст] / И.Ф.Гончаров. - М.: Просвещение, 1978. - 160 с.
29. Гургули. [М атн]: Таджикский народный эпос. – М., 1987. Искусство и эстетическое воспитание молодёжи. [Текст]. – М.: Наука, 1981.–335с
30. Исследование художественных интересов школьников. [Текст]: / Под

общ. ред. Е.В. Квятковского, Ю.У. Фохта-Бабушкина. - М.: Педагогика, 1974. - 160 с.

31. Исследование художественных интересов школьников / Под общ. ред. Е.В. Квятковского, Ю.У. Фохта-Бабушкина.-М.: Педагогика, 1974.- 160 с.
32. Кабалевский, Д.Б. Воспитание ума и сердца. Книга для учителя. [Текст]: /Д.Б. Кабалевский 2-е изд., испр. и доп. - М.: Просвещение, 1984. - 206 с.
33. Кабалевский, Д.Б. Сила искусства. [Текст]: Д.Б. Кабалевский. - М.: Молодая гвардия, 1984. - 142 с.
34. Каган, М.С. Человеческая деятельность (опыт системного анализа). [Текст]: /М.С.Каган. - М.: Политиздат, 1974. - 328 с.
35. Каган, М.С. Эстетическое и художественное воспитание в развитом социалистическом обществе. [Текст]: / М.С.Каган. - Л.: Знание, 1984. - 32 с.
36. Каган, М.С. Философия культуры. [Текст]: /М.С.Каган. - Санкт-Петербург, 1996. – 415 с.
37. Кант, И. Сочинения в 6-ти т. [Текст]: И.Кант. / Под общ. ред. В.Ф. Асмуса и др. М.: Мысль, 1965, - Т.5.- 470 с.
38. Капустин, Н.П. Педагогические технологии адаптивной школы [Текст] / Н.П. Капустин: учебн. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. - М.: Издательский центр «Академия», 1999. - 216 с.
39. Кон, И.С. Психология старшеклассника: Пособие для учителей. [Текст]: /Кон И.С. - М. Просвещение, 1980. - 192 с.
40. Корнетов, Г.Б. Всемирная история педагогики [Текст]/Г.Б. Корнетов. - М.: Изд-во Российского открытого университета, 1994. - 142 с.
41. Кочетов, А.И. Культура педагогического исследования [Текст] /А.И. Кочетов. 2-е изд., испр. и доп. - М.: 1996. - 312 с.
42. Кривцун, О.А. Эстетика: Учебник. [Текст]: /О.А.Кривцун. - М.: Аспект Пресс, 1998. - 430 с.
43. Культура и искусство – узы дружбы и братства. – Душанбе, 2006.-46 с.

44. Культурология: Учебное пособие / Составитель и ответственный редактор А.А. Радугин. - М.: Центр, 1998. - 304 с.
45. Лармин, О.В., Ануфриев Е.А. Эстетическое развитие и воспитание молодёжи [Текст]: /О.В. Лармин., Е.А. Ануфриев.- М.: Изд-во МГУ, 1978. - 325 с.
46. Латипов, Д.Н. Фарҳанги этникӣ ва эҷодиёти мардумӣ [Матн]:/ Д.Н. Латипов. – Душанбе, 2011. – 144 с.
47. Леонтьев, А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. [Текст]: /А.Н.Леонтьев. - М.: Политиздат, 1977.- 304 с.
48. Лернер, И. Я. Дидактические основы методов обучения. [Текст]: /И.Я. Лернер. - М.: Педагогика, 1981.- 186 с.
49. Лихачёв, Б.Т. Педагогика. Курс лекций. [Текст]: /Б.Т. Лихачев. М., 2010. — 647 с.
50. Лихачёв, Б.Т. Теория эстетического воспитания школьников: Уч. пособие по спецкурсу для студентов пед. ин-тов. [Текст]: /Б.Т. Лихачев, - М.: Просвещение, 1985. - 176 с.
51. Луначарский, А.В. О воспитании и образовании. [Текст] А.В. Луначарский. Под ред. А.М. Арсеньева, Н.К. Гончарова, И.А. Каирова, М.А. Прокофьева, В.А. Разумного. - М.: Педагогика, 1976. - 640 с.
52. Луначарский, А.В. О народном образовании. [Текст]: /А.В. Луначарский. - М.: Изд-во АПН РСФСР, 1958.
53. Лутфуллоев, М. Инсон ва тарбия. [Матн]: - М. Лутфуллоев. - Душанбе, 2012. - 319 с.
54. Макаренко, А.С. О воспитании. [Текст]: /А.С. Макаренко. – М., Т.5, 1951. – С.216-218. - 415 с.
55. Марков, А.П. Отечественная культура как предмет культурологии. Монография. [Текст]: /А.П. Марков. – СПб, 1996.
56. Независимость Таджикистана и возрождение нации. [Текст]. - Душанбе, 2006.

57. Неменский, Б.М. Мудрость красоты: О проблемах эстетического воспитания. Книга для учителя. 2-е изд., перераб. и доп. [Текст]: / Б.М. Неменский. - М.: Просвещение, 1987. - 253 с.
58. О Луначарском. Исследования. Воспоминания [Текст]. - М.: Знание, 1976. - 192 с.
59. Овсянников, М.Ф. История эстетической мысли: Уч. пособие. [Текст] /М.Ф. Овсянников.- М.: Высшая школа, 1978. - 352 с.
60. Ожегов, С.И., Шведова, Н.Ю. Толковый словарь русского языка. - [Текст]. /С.И Ожегов., Н.Ю. Шведов. Российская АН. Ин-т рус. яз.; Российский фонд культуры. - М.: Азъ Ltd., 1992.- 960 с.
61. Основы эстетического воспитания: Пособие для учителя. [Текст]: / Ю.Б. Алиев, Г.Т.Ардаширова, Л.П. Барышникова и др.; Под ред. Н.А. Кушаева. - М.: Просвещение, 1986. - 240 с.
62. Педагогика: Уч. пособие для студентов педагогических вузов и педагогических колледжей [Текст]: /Под ред. П.И. Пидкасистого. - М.: Педагогическое общество России, 1998. - 640 с.
63. Педагогика: Уч. пособие для студентов пед. ин-тов / [Текст]: Ю.К. Бабанский, В.А. Сластёгин, Н.А. Сорокин и др.; Под ред. Ю.К. Бабанского. 2-е изд., доп. и перераб.-М.: Просвещение, 1988.- 479 с.
64. Педагогика: Уч. пособие для педучилищ /С. П. Баранов, Р. Болотина, Т.В. Волкова, В.А. Сластёгин. - М.: Просвещение, 1981.- 367 с.
65. Подласый, И.П. Педагогика. Новый курс: учебник для студ. пед. вузов: В 2 кн. [Текст]: /И.П. Подласый.- М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1999. - К н. 2: Процесс воспитания. - 256 с.
66. Психология современного подростка / Под ред. Д.И. Фельдштейна; НИИ общей и педагогической психологии. Акад. пед. наук СССР. М.: Педагогика, 1987. - 240 с.
67. Разумный, В.А. Методика формирования эстетической культуры личности. Уч. пособие. [Текст]: /В.А. Разумный. – М., 1985. – 71 с.

68. Разумный, В.А. Эстетический всеобуч. [Текст]: /В.А. Разумный. – М.: ВНМЦ, 1987. – 88 с.
69. Раҳимов, Ҳ., Нуров, А. Педагогика. [Матн]: / Ҳ.Раҳимов, А. Нуров – Душанбе: «Ҳумо», 2007. – 448 с.
70. Раҳимов, С. Эстетика зороастризма. [Текст]: /С. Раҳимов. – Душанбе: Дониш, 2006. – С.23-29.
71. Резанович, И.В. Развитие эмоционально-нравственной саморегуляции личности подростка в процессе эстетического образования [Текст] /И.В. Ризанови: дис. канд. пед. наук. Челябинск, 1998. - 160 с.
72. Розанов, В.В. Сумерки просвещения[Текст]/В.В. Розанов / Сост. В.Н. Щербакова. - М.: Педагогика, 1990. - 624 с.
73. Роль искусства в развитии способностей школьников / Под ред. Е.К. Чухман. М.: Педагогика, 1985. - 144 с.
74. Сайдов, А. Р. Ассоҳои ташаккули маданияти эстетикии омӯзгори оянда. [Матн]: / А.Р.Сайдов. – Душанбе, 2010. – 63 с.
75. Семашко, А.Н., Суна У.Ф. Развитие эстетической культуры молодёжи. [Текст]: /А.Н.Семашко, У.Ф.Суна. - М.: Знание, 1980.- 64 с.
76. Сенько, Ю.В. Гуманитарные основы педагогического образования[Текст]/Ю.В. Сенько// Курс лекций: Учебное пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. — М.: Издательский центр «Академия», 2000. 240 с.
77. Система эстетического воспитания школьников. [Текст]. - М.: Педагогика, 1983. — 127 с.
78. Скатерщиков, В.К. Твой эстетический вкус. [Текст]: /В.К. Скатерщиков. - М.: Знание, 1963. - 48 с.
79. Сластёин, В.А., Исаев И.Ф. и др. Педагогика. [Текст]: /В.А.Сластёин, И.Ф. Исаев: Учебное пособие для студентов педагогических учебных заведений. - М.: Школа-Пресс, 1998. - 512 с.

80. Суна, У.Ф., Петров В.М. Социология эстетической культуры. Проблемы методологии и методики. [Текст]: /У.Ф.Суна, В.М.Петров.- Рига: Зинатне, 1985. - 272 с.
81. Суна, У.Ф., Абгарян Э.Л. Опыт моделирования уровня эстетической культуры студентов. [Текст]: /У.Ф.Суна, Э.Л.Абгарян. – М:МГУ, 1979. – 83 с.
82. Суна, У.Ф. Эстетическая культура студента: опыт социологического анализа. [Текст]: /У.Ф.Суна. – М: МГУ, 1977. – 69 с.
83. Сулаймонӣ, С. Фарҳангшиносӣ. Китоби дарсӣ. [Матн]:/ С.Сулаймонӣ. - Душанбе. - 2002. - 225 с.
84. Сухова, Т. Направления и формы эстетического воспитания учащихся в практике современной школы. [Текст]: / Т.Сухова. //Эстетическое воспитание школьной молодёжи. /Под. ред. Б.Т. Лихачёва, Г.Зальмова. - М.:Педагогика, 1981. - С.182-199.
85. Сухомлинский, В.А. Избранные педагогические сочинения: В 3-х т. Т. 1.[Текст]: /Сост. О.С. Богданова, В.З. Смаль. М.: Педагогика, 1979. - 560 с.
86. Ушинский, К.Д. Материалы к третьему тому «Педагогической антропологии». Собр. соч., Т. 10. [Текст]: / К.Д. Ушинский. - М., 1950. - С. 609.
87. Файзалиев, Дж.Х. Философия образования таджикско-персидских мыслителей средневековья и их ценность в развитии современной педагогики. [Текст]: /Дж.Х. Файзалиев. – Душанбе, 2014. – 352 с.
88. Фохт-Бабушкин, Ю.У. Эффективность интересов школьников к различным видам искусства в художественной деятельности [Текст]: /Ю.У. Фохт-Бабушкин // Эстетическое воспитание школьной молодёжи / Под ред. Б.Т. Лихачёва, Г. Зальмона. М.: Педагогика, 1981. - С. 75 - 86.
89. Шарифзода, Ф. Педагогика: Назарияи инсонофар ва ҷомеаи фарҳангӣ. [Матн]: /Ф. Шарифзода. – Душанбе: Ирфон, 2010. – 544 с.

90. Шоҳисмутуллоев, Ш. ва диг. Сотсиология. [Матн]: /Ш. Шоҳисматуллоев. - Душанбе, 2019. – 400 с.
91. Эстетика: Учебное пособие для вузов [Текст]: / Научный редактор А.А. Радугин. - М.: Центр, 1998.-240 с.
92. Эстетическая культура и эстетическое воспитание: Книга для учителя [Текст] /Сост. Г.С. Лабковская. - М.: Просвещение, 1983. - 304 с.
93. Эстетическое воспитание учащихся во внешкольных учреждениях. [Текст]. – М.: Просвещение, 1986. – 127 с.
94. Эстетическое воспитание в школе. Вопросы системного подхода. [Текст]: / Под ред. Б.Т. Лихачёва. - М., 1980. - 158 с.
95. Эстетическая культура. [Текст]: /Российская академия наук, Институт философии; отв. ред.: канд.филос. наук И.А. Коников. – М., 1996. – 200 с.
96. Эстетическая культура и эстетическое воспитание. [Текст]: /Сост. Г.С. Лабковская. М.: Просвещение, 1983. – 320 с.
97. Эстетическое сознание и процесс его формирования. [Текст]: /Отв. Ред. Н.И. Киященко, Н.Л. Лейзеров. – М.: Искусство, 1981. – 255 с.
98. Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ. [Матн]. – Душанбе, 2008. – 690 с. (С.671).
99. Юсупов, Й. Педагогика. Китоби дарсӣ барои коллечҳо ва омӯзишгоҳҳои педагогӣ. [Матн]: Й. Юсупов. - Душанбе: Маориф ва фарҳанг, 2005. – 380 с.
100. Ястребова, Н.А. Формирование эстетического идеала и искусство. [Текст]: /Н.А. Ястребова. - М.: Наука, 1976. - 80 с.

Мақолаҳо ва маъruzahо:

101. Гембицкая, Е. Музыка и музыкальное творчество в идейном и нравственном воспитании учащихся [Текст] / Е.Гембицкая// Эстетическое воспитание школьной молодёжи / Под ред. Б.Т. Лихачёва, Г. Зальмона. -М.: Педагогика, 1981.- С. 117 - 124.

102. Гомазков, О. Понимает ли мозг красоту? [Текст]/О Гомазков // Знание сила. - 1994. - № 12. - С. 35-40.
103. Берхин, Н.Б. Психолого-педагогическая специфика художественного образования школьников [Текст] /Н.Б.Берхин. // Педагогика. - 1995. - № 2.- С 42- 45.
104. Верб, М.А. Взаимосвязь эстетической и педагогической культуры будущего учителя [Текст]: /М.А.Верб //Проблемы эстетического образования и воспитания студентов педагогических вузов. – Свердловск, 1981. – С.3-10.
105. Донишу маърифати техниқ – тақонбахши рушди маориф. [Матн]: //Масъалаҳои маориф. - 2010. - №4. - С.3-13.
106. Зоҳидова, С.Н. Равандҳои тарбияи эстетикӣ роҷеъ ба ташаккули фарҳанги эстетикии хонандагони хурдсоли мактабӣ [Матн]: /С.Н.Зоҳидова //Номаи донишгоҳ. Уч. Записки. – Душанбе, 2015. - С.240-243.Л. С.
107. Канаева, К.К. Эстетическое воспитание и культура общения //Теория эстетического воспитания. [Текст]: / К.К.Канаева. - М.:Искусство, 1997. - С.219-227.
108. Киященко, Н.И. Эстетическое воспитание и современный научно-технический прогресс [Текст]: /Н.И. Киященко. //Теория эстетического воспитания. - М.: Искусство, 1979.- С. 110-139.
109. Киященко, Н.И., Лейзеров Н.Л. Сущность эстетического воспитания и его роль во всестороннем и гармоническом развитии личности [Текст]: /Н.И. Киященко. // Теория эстетического воспитания. - М.: Искусство, 1979. - С. 5 - 32.
110. Лихачёв, Б.Т. Вопросы взаимодействия трудового и эстетического воспитания [Текст]: /Б.Т. Лихачев. // Эстетическое воспитание школьной молодёжи / Под ред. Б.Т. Лихачёва, Г. Зальмона. - М.: Педагогика, 1981. - С.199 - 212.
111. Марнет, Г. О значении эстетических потребностей и интересов в эстетическом воспитании [Текст]: /Г.О. Марнет. //Эстетическое

- воспитание школьной молодёжи /Под ред. Б.Т. Лихачёва, Г. Зальмана. - М.: Педагогика, 1981. - С.60 - 68.
112. Печко, Л.П. Эстетическое развитие школьников основными видами деятельности [Текст]: /Л.П.Печко // Теория эстетического воспитания. - М.: Искусство, 1979. -С. 196-219.
113. Печко, Л.П., Петрова, Ю. Возможности эстетического воспитания школьников при изучении естественно-математических предметов [Текст] /Л.П.Печко // Эстетическое воспитание школьной молодёжи / Под ред. Б.Т. Лихачёва, Г. Зальмана. - М.: Педагогика, 1981. - С. 218 - 230.
114. Раҳимов, С. Истиқлолият, фарҳанг ва ҳунари муосир [Матн]: С. Раҳимов //Истиқлолият ва фарҳанг.- Душанбе: Матбаа, 2017. – 276 с.
115. Савельев, А.Я. Технологии обучения и их роль в реформе высшего образования [Текст] /А.Я. Савельев // Высшее образование в России. – 1994. - № 2. - С. 29 - 37.
116. Сайдов, А.Р. Формирование эстетической культуры как важная педагогическая проблема [Текст]: /А.Р. Сайдов //Вестник Таджикского технического университета. - 2011. – №4. – С.118-121.
117. Селевко, Г.К. Современные образовательные технологии [Текст] /Г.К. Селевко// Учеб. пособие.- М.: Народное образование,1998.-256 с.
118. Суна, У.Ф., Петров, В.М. Социология эстетической культуры [Текст] /У.Ф. Суна, В.М. Петров //Проблемы методологии и методики. - Рига: Зинатне, 1985. - 272 с.
119. Сухова, Т. Направления и формы эстетического воспитания учащихся в практике современной школе [Текст] /Т.Сухова //Эстетическое воспитание школьной молодёжи / Под ред. Б.Т. Лихачёва, Г. Зальмана. - М.: Педагогика, 1981. - С. 182 - 199.
120. Тошхчаева, С.А. Педагогикаи ҳалқӣ дар тарбияи насли наврас [Матн] / С.А.Тошхчаева // Маводи конференсияи илмӣ-амалии чумхурияйӣ дар мавзуи «Нақши ҳунарҳои мардумӣ дар рушд ва пойдории фарҳанги миллӣ» бахшида ба соли рушди деҳот, сайёҳӣ ва

хунарҳои мардумӣ эълон гардидаи солҳои 2019-2021. - Душанбе, 2019. – С. 279-281.

121. Филиппова, В.А. Эстетический интерес как проявление эстетического отношения к действительности [Текст] /В.А. Филиппова //Эстетические категории: формирование и функционирование: Межвуз. сб..- Петрозаводск: ПГУ, 1985. - С. 50 - 60.
122. Ҳамкории роҳбари синф бо падару модарон [Матн]: //Масъалаҳои маориф. – 2009. – №4 . – С.41-45.
123. Щуркова, Н.Е. Воспитание: новый взгляд с позиции культуры [Текст] /Н.Е. Щуркова.-М.:ОЦ Педагогический поиск,1997.-19 с.
124. Щуркова, Н.Е. К вопросу о развитии теории нравственного воспитания [Текст] /Н.Ее Щуркова // Советская педагогика. - 1983. - № 5.- С. 87 - 90.
125. Юсов, Ю. Вопросы художественного развития школьников в процессе изобразительной деятельности[Текст]/Ю. Юсов // Эстетическое воспитание школьной, молодёжи / Под ред. Б.Т. Лихачёва, Г. Зальмона. -М.: Педагогика, 1981. - С. 109-117.
126. Якименко, М.А. Эстетическое воспитание старшеклассников средствами литературы [Текст] /М.А. Якименко //Теория эстетического воспитания. - М.: Искусство, 1979. - С. 174- 196.

Диссертатсия ва авторефератҳо:

127. Абдуллоева, Р.Х. Эстетическое воспитание старшеклассников общеобразовательных школ Таджикистана в процессе внеклассной работы [Текст]: авт. ... канд. пед наук. наук: 13.00.01 / Абдуллоева Р.Х. – Душанбе, 2004 . – 22 с.
128. Абдусамадова, М.А. Компетентносный подход в профессиональной подготовке учителей начальных классов в эстетическом воспитании учащихся (на примере уроков изобразительного искусства) [Текст]: авт. ... канд. пед наук. наук: 13.00.01 / Абдусамадова М.А. – Душанбе, 2004 . – 22 с.

129. Аверьянова, Г.И. Эстетическое развитие студентов педагогических колледжей в процессе изучения истории отечества: [Текст] дис. ... док-ра. пед наук: 13.00.01 / Аверьянова Г.И. - М., 1998. - 195 с.
130. Алдреюшин, А.Н. Основы эстетического воспитания учащихся общеобразовательных учебных заведений в условиях развивающего обучения: [Текст] дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 Алдреюшин А.Н. - М., 1996. - 196 с.
131. Барило, С.Б. Воспитание художественного вкуса старшеклассников в процессе внеурочных занятий по искусству: [Текст] дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / Барило С.Б. - М., 1987. - 149 с.
132. Бейрюмова, Л.Г. Взаимодействие видов искусств (литературы, музыки, изобразительного искусства) в системе эстетической подготовки учителя начальных классов в педагогическом училище [Текст] дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / Бейрюмова Л.Г. -М., 1998. - 165 с.
133. Белоусова, Е.И. Освоение русской культуры конца XIX начала XX в. в процессе нравственно-эстетического становления выпускников средней школы [Текст]: дис....канд. пед. наук: /Белоусова Е.И. - М., 1998. - 181 с.
134. Богомолова, В. Формирование эстетической культуры подростков на занятиях хореографией [Текст] дис. . ..канд. пед. наук: / Богомолова В - М., 1998. - 177 с.
135. Волынкин, В.И. Формирование художественной потребности старшеклассников в процессе внеклассных занятий по искусству. [Текст] автореф. дис. . . . канд. пед. наук: /Волынкин В.И. - М., 1989. - 18 с.
136. Габолаева,Ф.К. Педагогические основы формирования эстетических потребностей у учащихся педагогических училищ [Текст] дис. ... канд. пед. наук. / Габолаева Ф.К. – М, 1997. - 126 с.

137. Гольцова, Т.Н. Эстетическое развитие студентов педагогического колледжа в процессе личностно-ориентированного обучения (на материале изучения детской литературы) [Текст] дис... канд. пед. наук /Габолаева Ф.К - Тюмень, 1998. - 256 с.
138. Гончар, Н.В. Межпредметные связи в системе эстетического воспитания учащихся 6-11 классов на уроках иностранного языка в современной общеобразовательной школе [Текст] дис. ... канд. пед. наук /Гончар Н.В. - М., 1997. - 177 с.
139. Гордеева, А.В. Формирование основ эстетической культуры старших подростков в условиях эстетически направленного общения [Текст] дис. ... канд. пед. наук. – М., 1991. - 171 с.
140. Гордиенко, О.Б. Теоретические основы воспитания эстетической культуры старшеклассников [Текст] дис. ... канд. пед. наук. / Гордиенко О.Б. - Ростов-на-Дону, 1992. - 201 с.
141. Грицай, Л. А. Формирование эстетической культуры учащихся в современных условиях [Текст] автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 // Грицай Л. А. - Рязанск. гос. ун-т. - Рязань, 2008. - 23 с.
142. Елисеева, А.В. Формирование и развитие нравственно-эстетической культуры школьников [Текст] дис. ... канд. пед. наук / Елисеева А.В. - Саратов, 1996. - 182 с.
143. Ильенко, Л.П. Педагогические основы эстетического воспитания и развитие школьников (1-9 классы) средствами интегрированного курса предметов искусств [Текст] дис. ... канд. пед. наук. наук: 13.00.01. / Ильенко Л.П. – М., 1996. - 166 с.
144. Ильина, Е.Р.Эстетическое воспитание как средство профессиональной подготовки студентов музыкальных училищ. [Текст] дис. ... канд. пед. наук. наук: 13.00.01 / Ильина Е.Р. – М., 1998.- 207 с.
145. Ильченко, Л.П. Взаимосвязь патриотического и эстетического в процессе воспитания младших школьников [Текст] дис. ... канд. пед. наук. наук: 13.00.01 / Ильченко Л.П. - М., 1992. — 208 с.

146. Казанский, ОА. Формирование художественных потребностей старшеклассников сельских школ: [Текст] дис. ... канд. пед наук: 13.00.01 / Казанский О. А. - Новосибирск, 1975. - 22 с.
147. Киргизов, И. Нравственно-эстетическое воспитание старшеклассников во внеклассной работе средствами узбекского народного музыкального искусства [Текст] авт. ... канд. пед наук: 13.00.01 /Киргизов И. - Ташкент, 1986. - 16 с.
148. Коваль, Л.Г. Формирование эстетических оценок у подростков [Текст] авт. ... канд. пед наук: 13.00.01 / Коваль Л.Г. - Киев, 1975. - 23 с.
149. Кондратьева, Ж.М. Воспитание эстетических потребностей у подростков (на примере общения с музыкой) [Текст] авт. ... канд. пед наук: 13.00.01 / Кондратьева Ж.М. - Киев, 1983. -13 с.
150. Кратикова, В.А. Формирование нравственно-эстетического идеала у подростков средствами искусства [Текст] авт. ... канд. пед наук: 13.00.01 / Кратикова В.А. - М., 1988. - 16 с.
151. Крюкова, Н.Н. Формирование эстетических суждений старшеклассников в процессе внеклассных занятий по искусству [Текст] авт. ... канд. пед наук: 13.00.01 / Крюкова Н.Н. - М., 1987. - 16 с.
152. Кулаков, Ю.Д. Подготовка учителей музыки к формированию эстетической культуры школьников (на примере чувашского народного песенного творчества) [Текст] авт. ... канд. пед наук: 13.00.01 / Кулаков Ю.Д. - Чувашия, 1998. - 238 с.
153. Липский, В.Н. Эстетическая культура как философская категория: [Текст] авт. ... дис. Док-ра филос. наук: 13.00.01 / В.Н.Липский. - М., 1997. -71 с.
154. Литвиненко, Л.Л. Воспитание художественных вкусов учащихся в процессе ознакомления с различными видами искусств [Текст] авт. ... канд. пед наук: 13.00.01 / Литвиненко Л.Л. - М., 1977. - 13 с.

155. Литяйкина, О.Г. Проблемы эстетического воспитания в педагогических концепциях России конца XIX первой трети XX в.: [Текст] дис. канд. ... пед наук: 13.00.01 / Литяйкина О.Г. - Саранск, 1997. - 243 с.
156. Малюков, А.Н. Формирование художественной культуры подростка в процессе воспитания ценностного отношения к искусству [Текст] дис. ...докт. пед. наук : 13.00.01 / Малюков А.Н. - М., 1996. - 506 с.
157. Овчинникова, А.Ж. Теоретические основы формирования эстетического отношения к действительности у учащихся начальных классов школы: [Текст] дис. ...докт. пед. наук: 13.00.01 / Овчинникова А.Ж. – М., 1998. - 466 с.
158. Олина, В.Л. Формирование нравственного и эстетического идеалов у старшеклассников в процессе обучения (на материале литературы и истории): [Текст] авт. ... канд. пед наук: 13.00.01 / Олина В.Л. - М., 1973. - 16 с.
159. Ольхова, О.К. Воспитание эстетической культуры подростка в учреждениях дополнительного образования детей. [Текст] авт. ... канд. пед наук: 13.00.01 / О.К. Ольхова. - Оренбург, 2010. - 21 с.
160. Пешикова, Л.В. Организация общения на уроках мировой художественной культуры как средство эстетического развития школьников [Текст] дис. ... канд. пед наук: 13.00.01 / Пешикова Л.В. – М., 1997. - 152 с.
161. Плотникова, Е. В. Развитие эстетической культуры личности средствами костюма: [Текст] дис. ... канд. пед наук. наук: 13.00.01 / Плотникова Е. В. – М., 1995. - 159 с.
162. Трубина, И.И. Педагогические условия эстетического воспитания старших школьников в образовательных учреждениях инновационного типа [Текст] дис. ... канд. пед наук: 13.00.01 / Трубина И.И. - Кемерово, 1998. - 134 с.
163. Яковlevа, Н.Н. Формирование эстетических оценок у подростков средствами киноискусства (на материале деятельности классного

руководителя) [Текст]: авт. дис. ... канд. пед наук: 13.00.01 / Яковлева Н.Н. - Минск, 1969. - 20 с.

164. Ясенева, Л. Г. Формирование эстетической культуры школьников в современном общеобразовательном учреждении [Текст]: авт. ... канд. пед наук. наук: 13.00.01 / Ясенева, Л. Г. - Уфа, 2004. - 24 с.

МУНДАРИЧАИ АСОСӢ ВА НАТИЧАҲОИ ТАҲҚИҚОТИ МУАЛЛИФ ДАР НАШРИЯҲОИ ЗЕРИН БА ТАБЪ РАСИДААНД:

I. Мақолаҳои илмие, ки дар маҷаллаҳои тақризшаванди бонуфузи аз ҷониби КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва КОА-и назди Вазорати маориф ва илми Федератсияи Россия тавсияшуда нашир шудаанд:

[1-М] Усмонов З.Ч. Муносибати маҷмуӣ ба ташаккули фарҳанги зебоипарастӣ дар коллеҷ [Матн] /З.Ч.Усмонов // Паёми Академияи таҳсилоти Тоҷикистон. - Душанбе. - 2021. - №1(38).- С.29-33. ISSN 2222-9809.

[2-М] Усмонов З.Ч. Роҷеъ ба баъзе масъалаҳои ташкили фарҳанги зебоипарастии донишҷӯёни коллечҳои техникӣ [Матн] /З.Ч.Усмонов // Паёми Донишгоҳи давлатии омӯзгории ба номи С.Айнӣ. - Душанбе. - 2023.- № (96). - С.23-28. ISSN 2219-5408.

[3-М] Латифзода Д.Н., Усмонов З.Ч. Шароитҳои педагогии ҳамкории функционалии коллеҷ ва муассисаҳои фарҳанг дар тарбияи эстетикии ҷавонон [Матн] /Д.Н.Латифзода, З.Ч.Усмонов// Паёми Академияи таҳсилоти Тоҷикистон. – Душанбе. 2024. №4 (54) – С.21-26. ISSN 2222-9809.

II. Мақолаҳои корҳои илмие, ки дар дигар маҷаллаву нашрияҳо ба ҷоп расидаанд:

[4-М] Усмонов З.Ч. Илми этика ва марҳилаҳои асосии ташаккулу такомули афкори ахлоқӣ [Матн] /З.Ч.Усмонов //Паёми Донишкада /Маҳзани илм.–Панҷакент. – 2019.- №1/2. – С.213-217. (Бо ҳаммуаллифӣ).

[5-М] Усмонов З.Ч. Национальные особенности художественного образования в Таджикистане //Россия-Таджикистан-Узбекистан: Молодёжь и развитие духовной культуры общества. Сб. материалов XI Международной научно-теоретической конференции профессорско-преподавательского состава высших учебных заведений России, Таджикистана и Узбекистана. 22 апреля 2022 г. – Душанбе – Челябинск – Ташкент – Самарқанд. – Бухоро, 2022. – С.15-22. (в соавторстве).

[6-М] Усмонов З.Ч., Латифзода Д.Н. Ҳамкории коллеҷ ва муассисаҳои фарҳанг дар тарбияи зебоипарастӣ [Матн] /З.Ч.Усмонов, Д.Н. Латифзода //Паёми Дошишгоҳи давлатии омӯзгории ба номи С.Айнӣ. - Душанбе. - 2023.- №2(16).- С.48-53. ISSN 2708-5759.

[7-М] Усмонов З.Ч. Тарбияи зебоипарастӣ – талаботи замон. – Душанбе. 2024. - 102 с.

